

ISSN 2308-7420

# СУХАНШИНОСӢ

*МАҶАЛЛАИ ИЛМИИ*  
ИНСТИТУТИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ БА НОМИ РӯДАКИИ  
АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМҲОИ ТОЧИКИСТОН  
2024, №3 (47)

# СЛОВЕСНОСТЬ

*НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ*  
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ИМЕНИ РУДАКИ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКИСТАНА  
2024, №3 (47)

# SUKHANSHINOSI

*ACADEMIC JOURNAL*  
THE INSTITUTE OF LANGUAGE AND LITERATURE NAMED  
AFTER RUDAKI OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF  
TAJIKISTAN  
2024, №3 (47)



ДУШАНБЕ – 2024

# СУХАНШИНОСИЙ

*Маҷаллаи илмӣ*

АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМҲОИ  
ТОЧИКИСТОН  
ИНСТИТУТИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ  
БА НОМИ РӯДАҚӢ

2024

№ 3 (47)

*Маҷалла соли 2010  
тавсис ёфта, дар як сол  
зор шумора нашр  
мешавад.*

Муассис: Институти забон ва адабиёти ба  
номи Рӯдакии Академияи миллии илмҳои  
Тоҷикистон

Сардабир  
д.и.ф. Аскар ҲАКИМ

Муовини сардабир  
н.и.ф. Абдураҳмон АБДУМАННОНОВ

Дабири масъул  
н.и.ф. Лутғулло ШАРИФЗОДА

**Нишинони мо:** 734025, шаҳри Душанбе,  
хиёбони Рӯдакӣ, 21, Институти забон ва  
адабиёти ба номи Рӯдакии Академияи  
миллии илмҳои Тоҷикистон, ҳуҷра 26,  
дафтари маҷаллаи «Суҳаншиносӣ», тел.:  
(+992 37) 227 29 07, 227 11 70.

Шохис (индекс)-и обуна дар феҳристи  
«Почтаи тоҷик» -77755  
<https://sukhanshinosi.iza.tj>  
E-mail: suhansinosi@gmail.com

Маҷалла дар Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии  
Тоҷикистон бори нахуст 5-уми апрели 2012,  
таҳти № 0098/мҷ, бори дуюм 12-уми ноябрی  
соли 2015, таҳти № 0095/мҷ, бори сеюм 7-уми  
сентябри соли 2017, таҳти № 023/ МҔ-97 ва  
бори чорум 22-юми феврали соли 2024, таҳти  
№ 332/МҔ-97 сабти ном шудааст.

**Ҳайати таҳририя:**  
**Фарангис ШАРИФЗОДА**  
 (директори ИЗА АМИТ),  
**Носирҷон САЛИМИЙ**  
 (узви пайвастаи АМИТ, д.и.ф.),  
**Ҳасан Султон**  
 (узви вобастаи АМИТ, д.и.ф.),  
**Сайфиддин НАЗАРЗОДА**  
 (узви вобастаи АМИТ, д.и.ф.),  
**Саҳидор РАҲМАТУЛЛОЗОДА**  
 (узви вобастаи АМИТ, д.и.ф.),  
**Абдунаబӣ САТТОРЗОДА** (д.и.ф., проф.),  
**Олимҷон ХОЧАМУРОДОВ** (д.и.ф., проф.),  
**Равшон РАҲМОНӢ** (д.и.ф., проф.),  
**Сафина Абдуллоева** (д.ф.н.),  
**Умриддин ЮСУФОВ** (д.и.ф.),  
**Ҳоким ҚАЛАНДАРИЁН** (д.и.ф.),  
**Чамила МУРУВВАТИЁН** (д.и.ф.),  
**Шодимухаммад СӮФИЗОДА** (д.и.ф.),  
**Абдухолик НАБИЕВ** (н.и.ф.),  
**Абдулламин МАЖНУНОВ** (н.и.ф.),  
**Азиз МИРБОБОЕВ** (н.и.ф.),  
**Беҳрӯзи ЗАБЕҲУЛЛО** (н.и.ф.)  
**Сайфиддин МИРЗОЕВ** (н.и.ф.),  
**Шамсиiddин МУҲАММАДИЕВ** (н.и.ф.),

**Ҳайати мушовара:** Масъуди МИРШОҲӢ  
 (Фаронса), Шариф ШУҚУРОВ (Россия),  
 Алиј АҚБАРШОҲ (Ҳиндустон), Александр  
 ХЕЙЗЕР (Олмон), Садрӣ САҶДИЕВ  
 (Узбекистон).

**Душанбе** © Институти забон ва адабиёти ба номи  
Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон,  
2024.

Маҷаллаи илми «Суҳаншиносӣ» ба Феҳристи  
маҷаллаҳои тақризшаванди КОА-и назди  
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва КОА-и  
Вазорати илм ва таҳсилоти олии Федератсияи  
Россия (17.07.2023, №2498) ворид шудааст.

ISSN 2308-7420

**СЛОВЕСНОСТЬ****2024  
№ 3 (47)**

*Научный журнал*  
**НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
 ТАДЖИКИСТАНА  
 ИНСТИТУТ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  
 ИМЕНИ РУДАКИ**

*Основан в 2010 г.  
 Выходит четыре  
 раза в год*

Учредитель: Институт языка и литературы  
 имени Рудаки Национальной академии наук  
 Таджикистана

Главный редактор  
 д.ф.н. Аскар ХАКИМ

Заместитель главного редактора  
 к.ф.н. Абдурахмон АБДУМАННОНОВ

Ответственный секретарь  
 к.ф.н. Лутфулло ШАРИФЗОДА

Адрес: 734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 21,  
 Институт языка и литературы имени  
 Рудаки Национальной академии наук  
 Таджикистана, каб. 26, редакция журнала  
 «Словесность», тел.: (+992 37) 227 29 07, 227  
 11 70.

Подписной индекс в каталоге «Почтаи точик»  
 -77755

<https://sukhanshinosi.iza.tj>  
 E-mail: suhansinosi@gmail.com

Журнал зарегистрирован Министерством  
 культуры Республики Таджикистан 15 апреля  
 2012 г. за №0098/мч, перерегистрирован 12  
 ноября 2015 года за № 0095/мч и 7 сентября  
 2017 г. за № 023/ мч- 97 и 22 февраля 2024 г. за  
 № 332/МЧ-97.

Редакционная коллегия:  
 Фарангис ШАРИФЗОДА (директор ИЯЛ  
 НАНТ),  
 Носирджон САЛИМИ (академик НАНТ,  
 д.ф.н.),  
 Хасан Султон (член-корр. НАНТ, д.ф.н.),  
 Сайфиддин НАЗАРЗОДА (член-корр. НАНТ,  
 д.ф.н.),  
 Сахилод РАХМАТУЛЛОЗОДА (член-корр.  
 НАНТ, д.ф.н.),  
 Абдунаби САТТОРЗОДА (д.ф.н., профессор),  
 Олимджон ХОДЖАМУРОДОВ(д.ф.н.,  
 профессор),  
 Равшан РАХМОНИ (д.ф.н. проф.),  
 Сафина Абдуллоева (д.ф.н.),  
 Умриддин ЮСУФОВ (д.ф.н.),  
 Хоким КАЛАНДАРИЁН (д.ф.н.),  
 Джамила МУРУВВАТИЁН (д.ф.н.),  
 Шодимухаммад СУФИЗОДА (д.ф.н.),  
 Абдухолик НАБИЕВ (к.ф.н.),  
 Абдуламин МАЖНУНОВ (к.ф.н.),  
 Азиз МИРБОБОЕВ (к.ф.н.).  
 Бехрузи ЗАБЕХУЛЛО (к.ф.н.),  
 Сайфиддин МИРЗОЕВ (к.ф.н.),  
 Шамсiddин МУХАММАДИЕВ (к.ф.н.),

Редакционный совет: Масъуди МИРШОХИ  
 (Франция), Шариф ШУКУРОВ (Россия), Али  
 АКБАРШОХ (Индия), Александр ГЕЙЗЕР  
 (Германия), Садри САЪДИЕВ (Узбекистан).

Душанбе © Институт языка и литературы имени  
 Рудаки Национальной академии наук  
 Таджикистана, 2024.

Научный журнал «Словесность» входит в  
 Перечень рецензируемых научных журналов ВАК  
 при Президенте Республики Таджикистан и ВАК  
 при Министерстве науки и высшего образования  
 Российской Федерации (17.07.2023, №2498).

ISSN 2308-7420

**SUKHANSHINOSI**

Academic Journal

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF TAJIKISTAN  
 THE INSTITUTE OF LANGUAGE AND LITERATURE  
 NAMED AFTER RUDAKI

2024

№ 3 (47)

Established in  
2010 published  
quarterly

**Founder:** The Institute of Language and  
 Literature named after Rudaki of the  
 National Academy of Sciences of Tajikistan

Chief Editor  
**Askar HAKIM**  
 Doctor of Philological Sciences

Deputy Chief Editor  
**Abdumannonov ABDURAHMON,**  
 Candidate of Philological Sciences

Executive Secretary  
**Lutfullo SHARIFZODA**  
 Candidate of Philological Sciences

**Address:** Attn. Sukhanshinosi editor, The  
 Institute of Language and Literature  
 named after Rudaki of the National  
 Academy of Sciences of Tajikistan, office  
 26, Rudaki Av. 21, Dushanbe city,  
 734025. Phone.: (+992 37) 227 29 07,  
 227 11 70

<https://sukhanshinosi.iza.tj>  
 E-mail: suhansinosi@gmail.com  
 Subscription Index in «Pochtai Tojik»  
 77755

**Journal was re-registered** by the Ministry  
 of Culture of the Republic of Tajikistan ,  
 the first edition is from 5 April, 2012  
 year, № № 0098, the second edition is  
 from 12 November, 2015 year, № 0095.  
 and the third edition is from 7 September  
 2017 year, № 023/ мч- 97 22 February,  
 2024 year, № 332/МЧ-97.

Editorial team:

**Farangis SHARIFZODA** (Director of the ILLAR  
 NAST)  
**Nosirjon SALIMI** (Academician of the NAST)  
**Hasan Sulton** (Corres. mem. of the NAST)  
**Sayfiddin NAZARZODA** (Corres. mem. of the  
 NAST)  
**Sakhidod RAHMATULLOZODA** (Corres. mem. of  
 the NAST)  
**Abdunabi SATTORZODA** (d.ph.s., professor)  
**Olimjon KHOJAMURODOV** (d.ph.s., professor)  
**Ravshan RAHMONI** (d.ph.s., professor)  
**Safina Abdulloeva** (d.ph.s.)  
**Umriddin YUSUFOV** (d.ph.s.)  
**Hokim QALANDARIYON** (d.ph.s.)  
**Jamila MURUVVATIYON** (d.ph.s.)  
**Shodimuhhammad SUFIZODA** (d.ph.s.)  
**Abdulamin MAJNUNOV** (c.ph.s.)  
**Abdukholid NABIEV** (c.ph.s.)  
**Aziz MIRBOBIEV** (c.ph.s.)  
**Behruzi ZABEHULLO** (c.ph.s.)  
**Sayfiddin MIRZOEV** (c.ph.s.)  
**Shamsiddin MUHAMMADIEV** (c.ph.s.)

**International editorial colleague:** **Masoud  
 MIRSHOHI** (France), **Sharif SHUKUROV**  
 (Russia), **Ali AKBARSHOH** (India), **Alexander  
 HEIZER** (Germany), **Sadri SADIEV** (Uzbekistan)

**Dushanbe** © The Institute of Language and  
 Literature named after Rudaki of the National  
 Academy of Sciences of Tajikistan 2024

The scientific journal «Sukhanshinosi» has included in the  
 list of peer-reviewed scientific journals of the High  
 Attestation Commission of the Republic of Tajikistan and  
 the Higher Attestation Commission under the Ministry of  
 Science and Higher Education of the Russian Federation  
 (17.07.2023, No. 2498).

## МУНДАРИЧА / СОДЕРЖАНИЕ

## ЗАБОНШИНОСЙ / ЯЗЫКОЗНАНИЕ

<b>Хасани Султон.</b> Андешаҳои забоншиносии Абурайхони Берунӣ.....	7
<b>Мирбобоев А., Гулнораи Н.</b> Хусусиятҳои морфологии зарф дар «Зод-ул-мусофирин»-и Носири Ҳусрав.....	14
<b>Мухторов З., Гуломова Ф.</b> Вожасозӣ дар истилоҳоти ҳарбӣ бо пешвандҳои чудошавандай забони олмонӣ ва муодили онҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва русӣ.....	23
<b>Нуров П.</b> Вожаҳои камкорбурди «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ дар забони муосири тоҷикӣ.....	38
<b>Рахмонов Б.</b> Лексико-семантические особенности глагола в «Та‘рихи Бухоро» .....	51
<b>Гуломова Ф.</b> Военные термины в синтаксических конструкциях таджикского, немецкого и русского языков.....	57
<b>Хошимова Н.М.</b> Глагольные фразеологические единицы в таджикском и английском языках.....	71
<b>Шералиев Ш.</b> Таркиби лексикӣ-грамматикии воҳидҳои фразеологии қолаби «дили касе пур» дар гӯйиши Ҷануби Шарқии забони тоҷикӣ.....	80
<b>Умарова Ф.</b> Вижагиҳои соҳторию маънӣ, семантиқи зооними анҷирҳор дар достони «Юсуф ва Зулайҳо»-и Абдураҳмони Ҷомӣ ва муродифҳои он дар бархе аз гӯйишҳои забони тоҷикӣ.....	86
<b>Анварзода М.А.</b> Калимаҳои мураккаби марбут ба хунармандӣ дар «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ.....	94
<b>Ҳакимов Н.А.</b> Инъикоси вожаҳои амалу ҳаракат ва таҳлили муқоисавии онҳо дар «Тафсири Кембриҷ» ва «Тафсири Ҳусайнӣ».....	107
<b>Лутфишоева Ф.</b> Ифодаи компонентҳои соматикии зорӯ // дел – heart – дил, ной – throat – гулӯ, қич // дӯр – stomach – шикам, дар ибораҳои фразеологии забонҳои шугнонӣ ва англисӣ.....	117

## АДАБИЁТШИНОСЙ / ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

<b>Анзурати Малиқзод.</b> Фирдавсӣ ва Абушакури Балҳӣ.....	126
<b>Шарифзода Л.А., Гулдастай Ҳайдаралий.</b> Масъалаи таърихи эҷод ва нашри мактубҳо дар мукотиботи С. Айнӣ ва М. Турсунзода.....	134
<b>Навбаҳорова Б.</b> Девони Мирзоибоди Шиддӣ ва баязе масъалаҳои рӯзгору осори ў.....	141
<b>Хосияти Шаҳобиддин.</b> Фаттоҳии Нишопурӣ – шоире аз мактаби ғазалсароии Саъдии Шерозӣ.....	152
<b>Тағоев С.</b> Ғазал ва ҷойгоҳи он дар ашъори Равшани Ҳамроҳ.....	160
<b>Мустафазода А.</b> Вокеяти зиндагӣ ва вусъати тасвир.....	171
<b>Карахонов М.С.</b> Адам Олеариус и возникновения перевода «Гулистана»....	179

## ФОЛКЛОРШИНОСЙ / ФОЛЬКЛОРИСТИКА

<b>Рахматуллоева Г.</b> Устные народные произведения, связанные с обрядом «Гахворабандон» (Уклад в колыбеле) в Бадахшане.....	190
---	-----

## СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

## ЯЗЫКОЗНАНИЕ / LINGUISTICS

<b>Hassani Sulton.</b> The linguistic views of Aburayhan Beruni.....	7
<b>Mirbobaev A., Gulnorai Naim.</b> Morphological characteristics of adverbs in «zod-ul-musofirin» by nasir khisrav.....	14
<b>Mukhtorov Z.M., Gulomova F.A.</b> German compound prefixation in military terminology word-formation and their analogies in Tajik and Russian languages..	23
<b>Nurov P.G.</b> Low-used words «Shahnama» by Abulqasim Firdavsi in the modern Tajik language.....	38
<b>Rahmonov B.N.</b> Lexical-semantic features of the verbs of «Tarikhi Bukhoro».....	51
<b>Gulomova F.A.</b> Military terms in the syntax structure of the tajik, german and russian languages.....	57
<b>Khoshimova N.M.</b> Verbal phraseological units in Tajik and English languages.....	71
<b>Sheraliev Sh.</b> Lexical and grammatical structure in verbal phraseological unit, type of «subject+ changing part+ predicate» in southeast dialect of Tajik language.....	80
<b>Umarova F.</b> Structural-semantic characteristics of the zoonym «angirkhor» in «yusuf and zulaikho» of abdurakhman jami and it's sinonyms in some dialects of tajik language.....	86
<b>Anvarzoda M.A.</b> Compound words indicating craft in «Yoddoshto» (Memories) by Sadriddina Ayni.....	94
<b>Hakimov N.A.</b> Reflection of the words action and movement in the «cambridge commentary» and their comparison with the «Interpretation of Husayni».....	107
<b>Lutfishoeva F.</b> Expression of somatic components zorth//del –heart, noy– throat, qich//dur– stomach in phraseological expressions of shugni and english languages.....	117

## ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ / LITERARY STUDIES

<b>Anzurati Malikzod.</b> Firdavsi and Abushakur Balkhi.....	126
<b>Sharifzoda L.A., Guldasta Khaidarali.</b> History of creation and publication of letters problems in the correspondence of S. Aini and M. Tursunzade.....	134
<b>Nawbahorova B.Q.</b> The diwan of mirzoibod shidzi and some issues of his life and heritage.....	141
<b>Khosiyat Shahobiddin.</b> Fattoh Nishopuri – poet from the poetry school Saadi Sherazi.....	152
<b>Taghoev S.S.</b> Ghazal and its place in the poetry of Rashani Hamroh.....	160
<b>Mustafozoda A.</b> Reality of life and breadth of description.....	171
<b>Karahanov M.S.</b> Adam olearius and the origin of gulistan's translation.....	179

## ФОЛЬКЛОРИСТИКА / FOLKLORISTICS.

<b>Rakhmatulloeva G.</b> Oral folk songs related to the ritual of «Gahvorabandon» (settle in the cradle) in Badakhshan.....	190
---	-----

## ЗАБОНШИНОСЙ / ЯЗЫКОЗНАНИЕ

ТДУ: 491.59.25

## АНДЕШАҲОИ ЗАБОНШИНОСИИ АБУРАЙҲОНИ БЕРУНӢ

Ҳасани Султон

Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ

Дар забоншиносии мусир бунёди забоншиносии муқоисавии таърихиро ба номи забоншинос ва ҳиндшиноси британӣ Вилим Ҷонс (*William Jones*) (1746-1794) марбут медонанд, ки дар як суханронияш соли 1786 дар бобати қаробати забонҳои юнони ютнӣ бо санскрит изҳори назар кард ва дар доираҳои илмии онрӯзai Аврупо аз мавҷудияти хонаводай ягонаи забонҳои ҳиндуаврупой хабар дод [ниг. бештар: 9, 10]. Баъдан ин андеша расмияти илмӣ ва доираи густариши бештар пайдо намуд ва забоншиноси маъруфи амрикоӣ Леонард Блумфилд (*Leonard Bloomfeld*) (1887-1949) дар китоби «Забон», ки соли 1933 дар Нию Йорк ба нашр расид, қаробати байни забонҳои эронӣ ва санскритро бо таваҷҷӯҳ ба хешовандии онҳо падидай муқаррарӣ ба шумор овард [10; 13].

Вале шоистай таъкид аст, ки донишманди бузурги эронинажод Абурайҳони Берунӣ (973-1048) соли 1030, яъне бештар аз 750 сол пештар аз Вилим Ҷонс ва фузунтар аз 900 сол қабл аз Леонард Блумфилд дар китоби «Ҳинд» ё «Китобун мо ли-л-Ҳинд мин мақулатин мақбулатин фӣ-л-ақли ав марзулатин» (Китоб дар бораи Ҳинд аз гуфтore, ки ақл онро мепазирад ё намепазирад) дар намунаи калимаи форсии «сусмор» ва вожаи ҳиндии «шишумара» оид ба ҳампайвандии забонҳои форсӣ ва ҳиндӣ (санскрит) ва дар оғоз решай ягона доштани онҳо ибрози андеша намуда буд.

Ба баёни дақиқтар, Берунӣ дар боби бисту дувуми китоби «Ҳинд» ҳангоми тавзехи вожаи ҳиндии «шишумара» гуфта буд, ки «ба андешаи ман ин «шишумара» ҳазандай қалон аст, ки ба форсӣ онро «сусмор» мегӯянд ва дар байни ҳар ду ин ном қаробат мавҷуд аст» [6, 228]. Бегумон, матлаби дар байни номҳои «шишумара» ва «сусмор» «мавҷуд будани қаробат», ки Берунӣ мегӯяд, ба маъни хешовандӣ ва ҳампайвандии забонҳои форсии ҳиндист.

Бино бар ин, бо итминон метавон гуфт Абурайҳони Берунӣ дар таърихи илми забоншиносӣ яке аз нахустин донишмандонест, ки тархи масъалаи хешовандию ҳампайвандии забонҳои ҳиндуаврупой дар мисоли забонҳои форсӣ ва ҳиндӣ (санскрит) ба вай тааллуқ мегирад ва маҳз Абурайҳони Берунӣ бо ин иқдоми худ ба падид омадани шоҳаи муҳимми забоншиносӣ – забоншиносии муқоисавии таъриҳӣ роҳ боз кардааст.

Зикри ин нукта ҳам муҳим аст, ки Берунӣ бо таваҷҷӯҳ ба ҷойгоҳу эътибори дастуру дастурнависӣ дар сарзамини Ҳинд ба ин самти муҳимми илм арҷ мениҳод ва пайгирию мулоҳизарониҳоӣ ў дар бобати нақши дастури забон ва таърихи пайдоиши дастуру дастурнигорӣ дар байни ҳиндувон муҳим ва қобили мулоҳиза ба назар мерасад. Масалан, вай дар

боби сездахуми китоби дар боло ёдшудаи «Ҳинд», ки ин боб дар бобати китобҳои дастур (грамматика) ва шеъри ҳиндувон ҳикоят мекунад, ба ин назар аст, ки илми дастур ва илми шеър ба сифати василаи илмҳои дигар хидмат мекунанд ва ҳиндувон аз байнин ин ду илм ба илми дастур, ки дар забонашон *вякарана* ном бурда мешавад, бартарӣ медиҳанд. Ин илм ба назари Берунӣ аз қоидаҳои дастурӣ иборат буда, нутқи онҳоро мураттаб месозад ва решашиносӣ, ки ҳиндувон ба вай таваҷҷӯҳ доранд, ба навишти фасех ва баёни ширини онҳо сабаб мегардад [6, 149].

Дар идомаи ҳамин матлаб Берунӣ аз ҳашт китоби дастури ҳиндӣ бо номҳои зер ёд мекунад:

1. Китоби «Айндра», ки таълифи онро ба сарвари фариштагон – Индира нисбат медиҳанд.
2. Китоби «Чандра», ки онро Чандра – яке аз пайравони сурхпӯши Будо таълиф кардааст.
3. Китоби «Шаката», ки Шаката ном донишманд таълиф кардааст.
4. Китоби «Панини», ки бо номи муаллифи он номгузорӣ шудааст.
5. Китоби «Катантра», ки Шарваварман таҳия кардааст.
6. Китоби «Шашидевавритти», ки Шашидева тасниф кардааст.
7. Китоби «Дургавивритти».
8. Китоби «Шишҳихтавритти», ки Уграбхути таълиф намудааст.

Чунонки ба мушоҳида мерасад, аз китобҳои ҳаштгонаи номбаршудаи дастури забони ҳиндӣ (санскрит) дар забоншиносии мусосир танҳо дар ҳусуси мавҷудияти китоби Панини маълумот дарҷ шудааст ва Панини (асрҳои V-IV пеш аз мелод) дар забоншиносии мусосир аз бунёдгузорони ин илм эътироф гардидааст.

Тавзехан, китоби манзуми дастури Панини «Аштадҳайа» (Ҳашткитоб) ном дошта, аз 3959 ё 3981 сутра (коида) иборат будааст, ки ба таври музаз қоидаҳои овойӣ, сарғӣ ва наҳвии забони санскритро дар бар гирифтааст. Мегӯянд, ки ин китоби манзум нахуст гунаи шифоҳӣ дошт, ки аз насл ба насл интиқол мейфт ва танҳо пас аз чанд аср ба шакли хаттӣ даромад [8:14].

Дар бобати чигунагии пайдоиши илми дастур Берунӣ дар китоби «Ҳинд» ривояти ҷолиберо аз ҳиндувон нақл кардааст, ки ашаммияти фаро гирифтани қоидаҳои дастури забонро ба исбот мерасонад. Ҳулосаи ҳикоят ин аст, ки яке аз шоҳони ҳиндувон бо номи Самалваҳана ва ба забони фасеҳи эшон – Сатаваҳана рӯзе бо занони худ дар ҳавзе ба оббозӣ машғул буданд ва ба яке аз занон гуфт: *ма ӯдакам дехӣ*, яъне ба ман об мапош. Зан гумон бурд, ки вай *модакам дехӣ*, яъне ба ман ширини биёҶ, мегӯяд ва рафта ба вай ширини овард. Шоҳ ин рафтори занро написандид. Зан дар посух ба шоҳ суханони дурушт гуфт. Шоҳ саҳт ранҷид ва чунонки расми онҳост, тарки ҳӯрок карда, хилватнишин шуд. Дар ниҳояти кор яке аз донишмандони дарбор дар бадали тоату ибодаташ аз худои бузурги ҳиндувон – Маҳадева илтиҷо кард, ки ба хотири рафъи чунин мушкилот ба ў қоидаҳои дастур омӯзад. Маҳадева ба вай қоидаҳои аввалияни дастурро омӯҳт. Донишманд ба назди шоҳ баргашт ва ин қоидаҳоро ба вай омӯзонд ва оғози пайдоиши ин илм чунин буд [6, 150].

Берунй зимни ёдкарди ин ҳикоят тавзех медиҳад, ки Маҳадева ба он донишманд қоидаҳои аввалини забони ҳиндиро омӯхт, «чунонки Абуласвади Дуалий [ҳамчунин қоидаҳор] барои забони арабӣ муқаррар кард» [6, 150].

Ин матлаб ҳамчунин далели он аст, ки Берунӣ дар баробари таърихи забоншиносии Ҳинд, аз таърихи пайдоиши забоншиносии араб, ки ба эътирофи аҳли таҳқиқ Абуласвади Дуалий (603-688) бунёдгузори он маҳсуб мешавад, огоҳии комил дошт.

Гузашта аз ин, дар баробари тарҳи масъалаи қуллии хешию пайвандии забонҳои ҳиндуврупой дар намунаи забонҳои эронию ҳиндӣ, дар аксари асаҳрои боқимондаи Берунӣ ҳамчунин масъалаи марбут ба ҳампайвандии забон ва қавмҳои эронию ориёй ба мушоҳида мерасад, ки андешаи болоиро дар робита ба зухури забоншиносии муқоисавии таъриҳӣ таквияти бештар мебахшад. Масалан, Берунӣ дар китоби «Осор-ул-боқия» ё «Ёдгори мондагор» мардуми Хоразмро «шоҳае аз дараҳти форсиён» [1, 47] ба қалам оварда, ҳамчунин сарехан таъқид бар он дорад, ки «аҳли Хоразм ва аҳли Суғд дар оғози солу моҳ ҳамроҳанд» ё «расмҳои хоразмиён дар идҳо монанди расмҳои сүғдиён аст» [1, 230]. Дар «Китоб-ут-тафҳим» дар бобати ҷашни ҳазон тавзех медиҳад, ки «ҳазон сүғдӣ нест, ҳарчанд сүғдиён ба кор доранд, валекин таҳорӣ аст. Ва таҳориён инро нишони гаштани ҳаво доранд ба сармо...» [5, 270]. Аз ин ишораҳои Берунӣ ҳам ҳамин ҳақиқат ба назар мерасад, ки вай сүғдиёну хоразмиёну таҳориёнро аз наҳоди ягонаи эронию ориёй ва зимнан забонҳои онҳоро низ ба ҳам пайванд медонад. Илова бар ин, Берунӣ матлаби накӯҳиши ҳудро нисбат ба Абумуҳаммад Абдуллоҳ ибни Муслим ибни Кутайбаи Ҷабалий, китоби ў «Дар бартарии Араб бар Аҷам» ва инкори ҳама гуна бартаричӯии арабро нисбат ба порсиён дар оҳири фасли марбут ба идҳои моҳҳои аҳли Хоразм овардааст, ки далели равшани андешаи ў оид ба ягонагио ҳампайвандии мардуми ориёинажод, аз чумла порсиёну хоразмиён аст.

Ин нукта, ки Абурайхони Берунӣ аз устодони бузурги забони модарӣ ва аз саромадони забоншиносии мо барои ҳамаи давру замонҳост, ҷойи шакку тардид надорад. Вай дар баробари забони модарии мо, ҳамчунин аз забонҳои хоразмию сүғдӣ ва таҳорӣ (боҳтариӣ) ва лаҳҷаву гӯишҳои мухталифи забони модарӣ ҳам ба хубӣ огоҳ буд. Шаҳодати возеҳи таваҷҷӯҳи ў ба лаҳҷаву гӯишҳои забони мо китоби «Сайдана» ё «Китоб-ус-сайдана фӣ тиб(б)» аст, ки дар он рустанию маъдану доруҳоро ба гӯишҳои гуногуни забони модарӣ, аз чумла гӯиши буҳорӣ, бустӣ, балҳӣ, сиҷзӣ ё систонӣ, зобулий, тирмизӣ, самарқандӣ, нишопурӣ ва г. ном мебарад.

Масалан, дар ҳамин китоб дар бобати гиёҳи ҳурфа мегӯяд, ки «аҳли Ҷурҷон ҳурфаро *парнаҳӣ* гӯянд... омма ва ҷоҳилони сайодина ўро *фарғир* гӯянд ва нунро ба ро мубаддал кунанд. Ва *фарғир* араб бунағашаро гӯянд ва ранги арҷувонро низ *фарғирӣ* гӯянд. Ва ба лугати сиҷзӣ *вағфанг* гӯянд ва ба лугати бустӣ *килнакак* гӯянд ва аҳли Ҳарӣ (Ҳирот) *синҷоб* гӯянд ва аҳли Нишобур *бавҳал* гӯянд ва аҳли Балху Зовулистон *хафраҷ* гӯянд [3, 119].

Ё дар бораи гиёхи *фушиог* мегүяд, ки «вайро ба (лахчай - Х.С.) бухорӣ афзаганҷ, ба сүфдӣ *фажсанӣ*, ба тирмизӣ *фӯҷ* ва ба балҳию таҳорӣ ҷудоӣ гӯянд» [3, 461].

Ва ё дар бобати меваи *коканҷ* дар ин китоб мефармояд, ки «аҳли Марв *коканҷро арӯси дар қубба* гӯянд ва аҳли Мовароуннаҳр *арӯси разонӣ* (аз калимаи раз ки ба маънии ангур аст. – Х.С.) ва баъзе *арӯси дар парда* гӯянд» [3, 515].

Ё дар бораи *каттон* чунин мегүяд: «ба лугати порсӣ ўро *туҳми каттон* гӯянд ва дар баъзе мавозеъ *кағиҷонак* гӯянд. Ва гуфтаанд, баъзе тухми ўро *бизр* гӯянд бо қасри бо (*бизр*), раво бувад ва ба фатҳ фасехтар аст. Ва ба Суғду Самарқанду Фарғона *загер* ва *загера* ҳам гӯянд» [3, 521].

Ё ин ки дар бобати рустании *карафс* мегүяд, ки «аҳли Тирмизу Ҳутталу Тахористон *карафсро сунбул* гӯянд» [3, 531].

Аз он чи гуфта омад, пайдост, ки Берунӣ лаҳчаву гӯйишҳоро хазинаи муҳимми ғаноафзои забон ба шумор меорад, ки калимаву номвожагони фаровони ноб дар ғанчиҳои лаҳчаву гӯйишҳо мавҷуд мебошанд.

Берунӣ ҳамчунин аз нахустин забоншиносони решашинос ва маънишинос аст, ки дар навиштаҳои худ ба аслу решави калимаву истилоҳот ва маънии мазмуни онҳо ишора мекунад. Барои намуна, вай бо истинод ба Ҳамзаи Исфаҳонӣ мегүяд, ки «ҳаббатулҳазроро *усфурдана* ва *вандана* гӯянд ва *ванвашик* ҳонанд. Ва *ван* дараҳти ўро гӯянд ва *вашк* ба лугати порсӣ *данаро* гӯянд ва чун *данаро* ба ў изофат қунанд, *вандана*... гӯянд....самғи ўро ба порсӣ *важжад* ҳонанд» [4, 76].

Дар шарҳи *иҷҷос* (=олу) чунин мефармояд: «...ва ба форсӣ *гиҳди сиёҳ*. Пеши мо номи форсии олу машҳур аст, ки бо сиёҳ тавсиф мёбад. Зардолу дар ном бо ў мушобех аст ва бо сифати зард тафовут дорад. Яке зардолу, он дигар *сиёҳолуст*» [4, 165]. Дар идомаи ҳамин матлаб менависад, ки олуи *калони сафеду ширинро* ба хотири афзалият аз анвои дигар аҳли Ирок шоҳлӯч мегӯянд, ки *шиҳолу* дар назар аст [4, 165].

Дар бобати *артамисо* (бӯйи модарон) дар китоби «Сайдана» овардааст, ки «гоҳе дар кутуб *марви шерон* ва дар китоби Сихорбуҳт *марви ардашерон* вомехӯрад ва он бӯйи модарон аст» [4, 178].

Берунӣ бо мақсади ошкор намудани маънии аслии номи форсии анвои дору, рустаний ё маъдан дар асарҳои худ маъмулан тарҷума ё муодили онро ба арабӣ, ҳамчунин зимни истифодаи истилоҳи арабӣ тарҷумаи онро ба форсӣ меорад. Масалан, дар бораи *гиёҳи бодовард* мегүяд, ки исми форсист ва ба сабукии вазн далолат мекунад [4, 251].

Доир ба *бӯстонафрӯз* мегүяд, ки аҳли Бағдод *бӯстонафрӯз* гӯянд, яъне афрузандай бӯстонҳо, ҳамчунин *зинатуррайҳон* ҳонанд, яъне зинати гулҳо [4, 271], ё рустании *аснонуззиб*, ки ба форсӣ *дандони гург* аст [4, 191].

Дар ҳамаи асарҳои бοқимондаи Берунӣ намунаи таҳқиқот дар иштикоқ ва решашиносии калимаҳои форсии тоҷикӣ ба назар мерасад. Берунӣ дар китоби «Шинохти гавҳарҳо» ё «Китоб-ул-ҷамоҳир фӣ маърифати-л-ҷавоҳир», ки дар бораи гавҳарҳо ва ҷисмҳои маъданӣ навиштааст, дар баробари он ки номи форсӣ-тоҷикии гавҳару маъданҳои зиёдеро, чун *хушиб* [2, 112, 114], *хӯши*, *ширбом*, *шахвор*,

оромарворид [2, 114], бодресакй, чавдона [2, 112], камарбаст [2, 113], шарроба, хоядона [2, 115] - анвоъи дур(р); арҷувонӣ (=арғувонӣ) [2, 38], осмонҷунӣ (=осмонгунӣ) [2, 50, 69, 262], ҷулианорӣ (=гулианорӣ) [2, 36, 49], обҷун (=обгун) - анвои ёкут; фирӯзач, ширфом [2, 158] - навъи фирӯза; испедчашим [2, 79-80], озаршуст [2, 189], оҳанрубой [2, 200], қаҳрабо [2, 197, 264], санги муҳра [2, 207], ҷароғсанҷ [2, 186], нӯшозар [2, 85], нармоҳан [2, 237] ва гайра ном мебарад, дар иштиқоқу решашиноси калимоти форсии тоҷикӣ кӯшиш ба ҳарҷ додааст. Масалан, мегӯяд, ки «гумон мекунам Мирриҳ вобаста ба ранги сурхе, ки дорад, дар форсӣ *Баҳром* номгузорӣ шудааст» [2, 36].

Ё дар бобати калимаи туркмон мефармояд, ки «дар рӯзгори пешин ҳар турки ғузе, ки ислом меовард ва бо муслимин мепайваст, тарҷумони миёни ҳар ду гурӯҳ мешуд ...мусулмонон мегуфтанд, ки ба онҳо туркмон ҳамроҳ гардид, яъне монандай турк» [2, 193].

Ва ё дар шарҳи калимаи ноҳудо дар ҳамин китоб чунин омадааст: «ноҳудо яъне соҳиби нова ё қиштӣ» [2, 44].

Ё ин ки дар бораи калимаи арҷувон муаллиф овардааст, ки «Ибни Дурайд дар бобати калимаи урҷувон мегӯяд, ки он муарраби (калимаи) форсист ба маънни сурхи баланд. Вале ин шакли арабист, форсии он ғули аргувон аст» [2, 38].

Дар китоби «Ҳадгузории канораи маконҳо» ё «Китоб фӣ таҳди ниҳоёти-л-амокин» низ намунаи таҳқиқоти Берунӣ дар иштиқоқу решашиноси калимаҳои асили форсии тоҷикӣ ба назар мерасад. Масалан, дар фасли тақсими ободонии Замин ба ҳафт қишвар калимаи қишиварро аз решай *кии* - қиша ба маънни хат медонад [7, 154].

Андешаи Берунӣ дар бобати дигаргунӣ ва падидаҳои овоии забон, аз ҷумла табдили овози *ҳе* ба *ре* дар калимаҳои форсӣ ҷолиб ва қобили таваҷҷуҳ ба мушоҳида мерасад. Вай дар китоби «Сайдана» дар бораи *шерамлаҷ* мегӯяд, ки онро беҳтарин навъи *амлаҷ* ҳонанд, чун *шоҳбалут*, *шоҳӯҷӯ*, *шоҳмуруд* ва амсоли ин. Овози *ҳе* гоҳе ба *ре* мегузарад, аз ин рӯ мегӯянд, *шори Гарҷистон* (лақаби шоҳони Гарҷистон – X.C.) ва *шери Бомиён*. Ва *шерамлаҷ* *шоҳамлаҷ* гуфтан аст [3, 74].

Берунӣ ҳамчунин аз донишмандони бузурги истилоҳшинос ва истилоҳнигор дар забони модарии мост. Беҳтарин намунаи маҳорату устодии ў дар истилоҳшиносию истилоҳнигорӣ ба забони модарии мо китоби «Тафҳим» ё «Китоб-ут-тафҳим ли авоили саноат-ит-танҷим» аст, ки бо ҳоҳиши Райҳона-ном дуҳтари навомӯз дар соли 1029 дар шаҳри Фазна таълиф кардааст. Вай ба андешаи голиб дар ин китоб дар баробари истилоҳоти маъруфи арабии илмҳои машҳури замонаш: ҳандасаву шумор, риёзиёту ҷуғроғиё ва нуҷуму аҳкоми нуҷум мӯодили форсии тоҷикӣ соҳтаву баргузизда, дар маҷмӯъ кори бузургу шоистаи таҳсине анҷом додааст, ки чунин иқдом дар таърихи ташаккули забони модарии мо ба сифати забони илм беназиру бесобиқа аст.

Илова бар китоби «Тафҳим» ҳама осори дигари боқимондаи Берунӣ, аз ҷумла «ал-Осор-ул-боқия ъан ил-куруни-л-холия» (Осор-ул-боқия), «Китоб-ул-ҷамоҳир фӣ маърифат-ил-ҷавоҳир», «Китоб фӣ таҳди ниҳоёти-ил-амокин» низ ҳазинаи бемисли вожагону истилоҳоти асили форсии тоҷикӣ ба ҳисоб мераванд.

Аз ин мурури кўтоҳ ба матолиби забоншиносии осори бокимондаи Берунӣ метавон ба ҳамин натиҷа расид, ки вай на танҳо аз бунёдгузорони забоншиносии муқоисавии таърихӣ маҳсуб мегардад, балки азбаски дар шоҳаҳои чудогонаи забоншиносӣ, аз ҷумла лаҳҷашиносӣ (диалектология), овошиносӣ (фонология), решашиносиӣ (этимология), маънишиносӣ (семасиология), вожашиносӣ (лексикология), истилоҳшиносӣ (терминология) андешаҳои ҷолиб ва қобили мулоҳиза баён кардааст, бе тардид аз саромадони забоншиносии форсии тоҷикӣ ба шумор меравад. Зарур аст, ки ин вежагии таълифоти ў аз тарафи муҳаққиқони забоншинос мавриди таҳқиқу арзёбии чудогона ва густарда қарор бигирад.

### КИТОБНОМА

1. Ал-Байрунӣ, Абу-р-Райҳон. ал-Осор-ул-бокийа ’ани-л-қуруни-л-холийа. Қад илтазама нашраҳ Эдуорд Захов. – Лейпциг, 1923.
2. Ал-Бируни, Абу Райхан. Собрание сведений для познания драгоценностей (Минералогия). Перевод А.М. Беленицкого. - М., 1963.
3. Ал-Бирунӣ. Китоб-ус-сайдана фӣ-т-тибб. Ба тасҳеху муқаддима ва таҳшияи Аббоси Зарёб. - Техрон, 1368.
4. Беруни, Абу Райхан. Фармакогнозия в медицине (Исследование, перевод, примечания и указатели У.И. Каримова). Избранные произведения. Т.IV. - Ташкент, 1973.
5. Берунӣ, Абурайхон. Китоб ут-тафҳим. Бо муқаддима, шарҳи луготу истилоҳот ва тавзеҳоти Ҳасани Султон. – Душанбе: МН «Дониш», 2022.
6. Бируни, Абу Рейхан. Индия. – Москва: Ладомир, 1995.
7. Бируни, Абу Рейхан. Определение границ мест для уточнения расстояний между населенными пунктами (Геодезия). (Исследование перевод и примечания П.Г. Булгакова) // Избранные произведения. Т.III. - Ташкент, 1966.
8. Лукин, О.В. История языкоznания с VI в. до н.э. до середины XX в. / О.В. Лукин. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. – 80 с.
9. Lehmann, W.P. (ed.). A Reader in Nineteenth-Century Historical Indo-European Linguistics / W.P. Lehmann. – Bloomington – London, 1967.
10. Bloomfeld, Leonard. Language. – Delhi, 1996.

### АНДЕШАҲОИ ЗАБОНШИНОСИИ АБУРАЙҲОНИ БЕРУНӢ

*Дар мақола ба таври муҳтасар дар робита ба саҳми Абурайҳони Берунӣ (973-1048) дар бунёди забоншиносии муқоисавии таърихӣ ва андешаҳои ў оид ба дигар баҳишҳои забоншиносӣ, аз ҷумла лаҳҷашиносӣ (диалектология), овошиносӣ (фонология), решашиносиӣ (этимология), маънишиносӣ (семасиология), вожашиносӣ (лексикология), истилоҳшиносӣ (терминология) сухан меравад.*

*Зарур дониста шудааст, ки ин вежагии таълифоти ў аз тарафи муҳаққиқони забоншинос мавриди таҳқиқу арзёбии чудогона ва густурда қарор дода шавад.*

**Калидвоҷсаҳо:** забон, забони модарӣ, дастур, лаҳҷа, лаҳҷашиносӣ, овошиносӣ, решашиносиӣ, маънишиносӣ, вожашиносӣ, истилоҳшиносӣ.

**ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ АБУРЕЙХАНА БИРУНИ**

В статье кратко излагается вклад Абурайхана Бируни (973-1048) в становлении сравнительно-исторического языкознания, также его суждения относительно таких разделов языкознания, как диалектология, фонология, этимология, семасиология, лексикология и терминология.

Подчеркивается необходимость отдельного и глубокого рассмотрения данной тематики в его произведениях исследователями истории языкознания.

**Ключевые слова:** язык, родной язык, грамматика, диалект, диалектология, фонология, этимология, семасиология, лексикология, терминология.

**THE LINGUISTIC VIEWS OF ABURAYHAN BERUNI**

*The article briefly expound the contribution of Aburayhan Beruni (973-1048) in the formation of comparative-historical linguistics, as well as his statements concerning such sections of linguistics as dialectology, phonology, etymology, semasiology, lexicology and terminology.*

*The author also stresses the necessity of an individual and common peculiarities of this direction by reasearchers in the history of linguistics.*

**Key words:** language, native language, grammar, dialect, dialectology, phonology, etymology, semasiology, lexicology, terminology.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Султон Ҳасан Баротзода (Ҳасани Султон) – узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, сарҳодими илмии Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ, 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 21. Тел.: **600-31-96, 93 -526 -98- 05.** е-майл: [msultonov@nbt.tj](mailto:msultonov@nbt.tj)

**Сведения об авторе:** Султон Ҳасан Баротзода (Ҳасан Султон) – член-корреспондент Национальной Академии наук Таджикистана, главный научный сотрудник Института языка и литературы имени Рудаки, 734025, г. Душанбе, пр. Рудаки 21. Тел.: **600-31-96, 93 -526 -98- 05.** е-майл: [msultonov@nbt.tj](mailto:msultonov@nbt.tj)

**Information about the author:** Sulton Hassan Barotzoda (Hassan Sulton), corresponding member of NAST, Chief Scientific Worker in the Institute of Language and Literature named after Rudaki, 734025, Dushanbe, Rudaki avenue 21. Tel: **600-31-96, 93 -526 -98- 05.** е-майл: [msultonov@nbt.tj](mailto:msultonov@nbt.tj)

**ХУСУСИЯТХОИ МОРФОЛОГИИ ЗАРФ ДАР  
«ЗОД-УЛ-МУСОФИРИН»-И НОСИРИ ХУСРАВ**

Азиз Мирбобоев

Институти забон ва адабиёти точик ба номи Рӯдакии АМИТ

Гулнораи Наим

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ

Дар забон барои муайян намудани аломати амал ва аломати аломат нақши зарфҳо хеле бузург аст. Онҳо аз замони ҷорӣ будани забони форсии бостон сар карда, то забони форсии нав ҳам тавассути пешвандҳо, бархе аз ҷонишинҳои ишоратӣ ва баъзе ашқолу ҳолатҳо тавассути пасвандҳои ҷудогонаи вожасоз ташаккул ёфтаанд.

Зарфҳои забони форсии бостон аз лиҳози вазифаҳои грамматикияшон ба забони форсии нав баробар ҳастанд. Онҳо пеш аз ҳама ҳусусияти миқдорӣ доранд. Масалан: «(аріу «бисёр, хеле, басо»), ҳамчунин ба масофа (dura «дур», duraiу аріу «бисёр дур, басо дур»), (ašnaiу «наздик»), замон (aragam «пас, баъдан, dargam «дер»), макон (iparigу «боло, дар боло», fravata «ба сӯи поён, ба зер»), ҳолат ба воситаи пасванд (avaғâ «чунин, бар тарзи дигар»), самт (avarapa «аз он сӯй»)» [7, 57] ва ғ.

Дар забоншиносӣ доир ба пайдоиш ва ташаккули зарфҳо назару ақидаҳои муҳталиф мавҷуданд, ки аксари муҳаққиқон онро ҷонибдорӣ кардаанд. Аз ҷумла, муҳаққиқи точик Саидова Н. доир ба басомади зарф ҷунин мегӯяд: «Агар ба басомади зарф назар афканем, он дар муқоиса бо дигар ҳиссаҳои мустақили нутқ дертар ба вучӯд омада, дар ҳоли ҳозир бо роҳу воситаҳои ғуногун рушд ёфта истодааст» [14, 15]. Муҳаққиқи мазкур зимни таҳқиқ аз забоншиносони ҳориҷӣ зиёд ёдовар мешавад ва аз ин аён мегардад, ки дар мавриди ҳиссаи нутқи зикршуда ба эшон такя мекунад.

Дар солҳои пештар аз ин муҳаққиқи дигари точик Шарипов Б. (1985) доир ба ин масъала иброз доштааст, ки зарф яке аз ҳиссаҳои нутқи баҳсноке мебошад, ки «...дар вақти ҳукм кардани ин ё он қалимаву таркиб ба ин ҳиссаи нутқ ақидаи ягонае ҷой надорад» ва дар ҷойи дигар ҳулоса мекунад, ки «ақидаи аз дигар ҳиссаи нутқ сонитар пайдо шудан ва аз ҳисоби онҳо бой шудани зарф комилан дуруст аст [15, 171-184].

Гузашта аз ин, дар аксари китобҳои дастури забони форсӣ ва баъзе китобҳое, ки доир ба грамматикаи забон баҳс мекунанд, аз доираи зарф ҷизе ёдоварӣ нашудааст. Аз ин мушоҳида мешавад, ки шояд онро баъзе аз муҳаққиқон дар қатори ҳиссаҳои нутқи забон ҷойгузин намепиндоранд. Аммо дар китоби «Грамматики забони адабии ҳозираи точик», ки он далели боэътиимида илмӣ барои муҳаққиқон ва умуман, барои як забони қадимаи дар арсаи байнамилалӣ эътирофшуда шинохта шудааст, мавқеи зарфро дар қатори дигар ҳиссаҳои нутқ баробар нишон додааст ва муҳаққиқон ба он ҷунин таъриф додаанд: «Зарф ҳиссаи мустақили нутқ буда, аломати амал, предмет ва аломати аломатро мефаҳмонад» [1, 221].

Хамзамон, ҳангоме ки ба корхой таҳқиқотии муҳаққиқони таърихи забон назар мекунем, мебинем, ки зарф низ яке аз ҳиссаҳои нутқи қадимтарин маҳсуб ёфта, қадимияти он то забони форсии бостон рафта мерасад. Ва ташаккули онҳоро аз ҳисоби калимаҳои рехта, ки онҳо калимаҳои шахшудаанд арзёй намудаанд [7, 171-184].

Зарфҳо ҳамчун ҳиссаи мустақили нутқ дар чумла ба вазифаи ҳол меоянд ва дар асри XI миқдори онҳо на чандон зиёд аст. Зарф дар осори хаттии ин давра аз рӯи вазифаи грамматикияш ба сифат монанд аст, аз ин рӯ, зимни таҳлил ҳусусияти грамматикии ин ҳиссаи нутқро набояд фаромӯш кард: агар сифат аломати ашёро ифода кунад, зарф аломати амалро мефаҳмонад, инчунин бо алокай изофӣ ба кор намеравад ва маъмулан дар паҳлуи феълҳо мавқеъ пайдо карда, тарзи иҷрои амал, миқдору андоза, сабабу мақсад, замону макони иҷрои амал, яъне феълро мушаххас менамояд. Инчунин, зарфҳо мисли сифатҳо дорои дараҷаи қиёсие мебошанд, ки бо пасванди «-тар» ифода мешавад.

Вижагиҳои калимасозии зарф дар таҳқиқоти С.О. Хочаева, ки ин масъаларо дар доираи муқоисаи забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ баррасӣ намудааст, то андозае таҳлилу тафсир шудаанд [13, 61]. Зарфҳо дар баробари доштани ҳусусиёти хоси ҳар забон боз дорои ҳусусиятҳои умумӣ низ мебошанд, ки ин нуктаро профессор Н. Офаридаев таъкид кардааст: «Дар доҳили забон ҳусусиятҳои умумӣ ҳастанд ва метавон онҳоро нисбат ба аксари забонҳо татбиқ намуд» [10, 6].

Забони форсӣ-тоҷикии асрҳои миёна дар ташаккули забони адабии форсии дарӣ таъсиргузор будааст ва аз ин рӯ, дар осори хаттии намояндагони илму адаби ин даврон, ки ҳар қадоме намояндаи лаҳҷаи минтақае будааст, вижагиҳои корбурди вожагон ва таъбиротро мушоҳида кардан мумкин аст, ки зоҳиран хоси гуфтогуи мардуми минтақае будааст. Бино бар ин, муҳаққиқон таъкид кардаанд, ки «Забони гуфтугӯй ва шеваҳо ҳоло нигаҳдорандай ҷанде аз ҳусусиятҳои забони хаттии асрҳои миёнаанд [5, 3]. Бо таваҷҷӯҳ ба нуктаҳои зикршуда дар ин мақола вижагиҳои корбурди зарфҳоро дар «Зод-ул-мусофирин»-и Носири Ҳусрав мавриди пажӯҳиш қарор медиҳем.

Дар матни асари «Зод-ул-мусофирин» ҳусусиёти корбурди зарфҳоро метавон ба ғунаҳои зайл пайдо намуд:

**Зарфи тарзи амал:** тарзи иҷрои амал дар забони тоҷикӣ ба воситаи калимаҳои оҳиста, тез, дарҳол, оромона, дагалона, якбора, ноҳост, ногоҳ ва ғ. муайян карда мешавад. Ин навъи зарфҳо пасвандҳои маҳсуси калимасозе низ доранд, ки ба калима тобиши наву маҳсусро нисбат медиҳанд *I-ан, -а, -вор, -осо, -сон/* ва аксари онҳо дар забони адабии ҳозираи тоҷик инкишоф ёфтаанд. Чунин калимазарфҳо барои гӯянда ва шунавандга имкон фароҳам меоранд, ки тасвири фикр ба таври воқеъ ва айнан баён гардад. *Агар касе гӯяд, аз ҷисм омадааст, би ҷисмияти ўғӯем, агар ҷунин будӣ, боистӣ, ки ҳама ҷисм ба як сурат аз баҳри он ки ҷисмияти андар куллияти ҷисм яксон аст ва суратҳои мутазод ва муҳталиф андар ҷисм мавҷуд аст [9, 360]. Ва ҷун қавӣ гаштан ва шодмона шудани ҷизҳои оламӣ ва ҳайвонот ва ҷуз он ба*

мувофиқони хеш ва заиф гаштан ва ранча шудан аз он мухолифони хеш бар дурустии ин даъво гувоҳ аст [9, 412].

Зарфҳои тарзи амал дар шакли такрори як калима бо пешояндҳо истифода гардидааст: *Ва ҷун ин ду иллат яке мар фаноро аз марг ва дигаре мар бақоро аз зоши рӯй бо рӯй ва мутакофиянӣ, лозим ояд, ки ҳамеша ҳамчунин аиҳос фонӣ бошад ва анвӯъ боқӣ бошад* [9, 62].

**Миқдору дараҷа:** Агар дар забон барои муайян кардани миқдори ашё аз воҳидҳои шумориш истифода шавад, барои мушаҳҳас намудани ҳаҷму андозаи амал аз калимаҳои ифодакунандай миқдору дараҷаи *андак, бағоят, хеле, бисёр, зиёд, ҳарҷанд* ва гайраҳо истифода мешавад.

Дар китоби мавриди таҳқиқ низ зарфҳои миқдору дараҷа ба гунаи хосси худ истифода бурда шудаанд: зарфи «*андак*» ба миқдори хеле кам далолат мекунад ва дар ҷумлаи мазкур аломати аломатро ифода намудааст: *Ва мар ўро бар феъл ёридиҳанда аст, то ҷун ба фалак расем, ҳамебинем, ки мар ўро аз инфиол насибе саҳт *андак* аст...* ҷунон ки мар инфиоли тамомро *андак* ҳок ҳамеёбем [9, 133]. Зарфи «*бисёр*» бар ҳилофи «*андак*» ба миқдори зиёд далолат мекунад: *Ва мар оташро ба *бисёр* рӯйҳо саъдӣ ва гарданкашӣ кор ҳамефармояд* [9, 174]. *Ва агар бар он як мушт ҳок баргирифта ҳоҳӣ, ки аз ҳок ҷизе биафзорӣ *андак* ё *бисёр*, ҳамон миқдор, ки бар ў биафзорӣ, аз замин кам шавад ба зарурат* [9, 311]. Дар ҷои дигар зарфи «*бисёр*» бо калимаи «*пас*» омада, ки ҷунин тарзи нигориш маҳсули эҷоди худи нависандагони баъзан ҷунин тарзи баёнро дар осори дигар шоирону нависандагони классик воҳӯрдан мумкин аст: *Ва ҳамаи илмҳои онро ба ҳикоят ёд гирифт ва ба ҷое расид аз ин илм, ки *бисёр* *пас* аз мардумони нависандагон ба-дон маҳол набудаанд* [9, 259]. *Ва лекин бар ҷаими нишон додем, ки он парда бар ҷаими нависандагон нест, ҳарҷанд* ки ин ҳар ду тан андар дидори аиқоли ҳуруф ҳамчу *андар* дидори дигар мубаророт баробаранд [9, 37].

Аломати аломат тавассути калимаи «*бағоят*» омада, ба ҷумла тобиши дараҷа баҳшидааст: *Бағоят беҳтар* аз баҳри он ки ҳаме зиндагӣ ва ҳаракат ба иродат ёбад, *пас* аз он ки мар ўро на зиндагист, на хост [9, 301].

Ҷонишини номуайяни «*баъзе*», ки ба исми номуайян далолат мекунад ва мо онро дар фавқ нишон додем, ба миқдори хеле кам низ ишора намудааст:

*Ва бад-ин шарҳ, ки кардем, зоҳир шуд, ки аз мардумон, ки андар ҳол бо ҷаими бино ва гӯши шунавоанд, *баъзе* карон ва кӯронанд,...* [9, 38].

Баъзан зарфҳои миқдору дараҷа дар шакли такрор низ истифода гардидаанд, ки мавқеъ ва истифодай кам ва сусттар доштани онҳоро муҳаққиқон таъкид доштаанд ва омӯзиши онҳоро дар доираи баҳси зарф ҷандон зарур намшуморанд [15, 182]. *Пас, воҷиб ояд, ки сонеи ин олам, ки мар ҷавоҳири муҳталифро андар ў ҷузв-ҷузв* фароз овардааст, ҷисм аст [9, 129]. *Ва дигар ваҷҳ, он аст, ки воҷиб аст, ки донаҳои ҷуфт падид омаданд ба ибдӯъ, ҷунонки ҳайвонот ҷуфт-ҷуфт* падид омаданд [9, 293-294]. Муҳаққиқон яке аз ҳусусиятҳои сервазифа будани калимаи «*як*», ба зарфи миқдор мансуб будани онро зикр намудаанд [3, 25]. Шумораи «*як*» дар шакли такрор вазифаи зарфи миқдорро иҷро намудааст. *Ва мумкин аст, ки ҳама ҷузвҳои*

хок **як-як** ба замони дароз бад-ин тасарруфи азим, ки ҳамеравад, аз боду об, бар ин чисм, ки хок аст, бад-он нүктай марказ расанд ба бисёр дафъаҳо [9, 69].

Дар бархе аз мавридҳо зарфҳо бо бандакҳои феълӣ омада, хусусияти феълиро молик гаштаанд: *Пас, гӯем, ки ҳар ҷавҳаре, қ-андар ў инфиол камтар аст, бар андозаи он ки мар ўро каме андар индишӣ аст андар ў, он феъл бештар аст* [9, 134].

Мавқеи истифодаи зарфро ба ҷои феъл зиёд метавон дарёфт кард, ки дар забони адабӣ ва гуфтугӯй низ он хеле зиёд ба кор бурда мешавад: *Валекин инфиол андар баъзе ағсом камтар аст ва андар баъзе бештар* [9, 134].

Зарфҳои микдору дараҷа аломати амалро ифода мекунанд: *Ва муҳол бошад, қ-аз он мар ўро ҳеч дарозӣ набошад, ҷун аз ў бисёр фароз ҳам ниҳӣ, аз ў чизи дароз ояд* [9, 134].

Зарфҳои микдорӣ бо шумораҳо низ истифода гардидааст: *Ва агар ба шарҳи афзоли илоҳӣ машгул шавем, ки он бо мардум муғоз аст, аз тоати ҷавҳари оташ бо қуввати ў ноёфтагии ў андар замин ҷуз мардум мар ўро бар тасхирӣ оҳан ба салобати ў то чандин ҳазор ҳочатҳои азим мар ўро андар ин ду ҷавҳари саъб раво шудааст ва тасхирӣ ҳайвони боркаши ва даванди ба барандӣ мар ўро ҳосил шудааст, китоб ба шарҳи он дароз шавад* [9, 424].

**Зарфи замон:** дар миёни анвои зарф зарфи замон нисбат ба дигар навъҳои он восита ва ифодаву имконоти васеътареро дар ихтиёр дорад, ки он аз рӯи ифодаи маъно ва хусусияташон амалу ҳолоти гуногунзамонро фаро мегирад:

- Зарфҳои замон хусусияти ба таври доимӣ ичро шудан ё нашудани амалро ба воситаи калимаҳои **ҳамеша, ҳаргиз, мудом, ҳамвора, абад-удаҳр...** нишон медиҳанд:

*Пас, гӯем, ки чисм, ки мавҷуд аст, аз ду берун нест ё ҳамеша мавҷуд будааст... pas аз он ки набудааст* [9, 139]. *Ва ҷун зоти ў, ки ҳосияташ ин аст ҳамеша буд ва мар ўро боздорандӣ набуваад ва раво набошад аз феъли ҳеши вочиб ояд, ки олам ҳамеша буд* [9, 244]. *Ва раҳмати Худоӣ ба иқомаи олам ва парварии нафс ҳамеша пайваста бошад, ... ки раҳмати бениҳояти Худоӣ ҳаргиз мар он ҳочатмандро, ки нафс аст, бениёз наҳоҳад кардан ва абад-удаҳр нафс ҳочатмандро бошад* [9, 261].

- Зарфҳои замон пайдарҳамӣ, такрорёбӣ, давомнокии ичрои амалро ифода менамоянд: **сипас, ҳанӯз, акнун, ногоҳ, боз, ҳангом** ва ғ.

*Ва сипас аз он часадҳои мост, ки ба қуллияти ҳеши мунфаил аст, то бад-ин сурат, ки бад-он аст, падид омадааст* [9, 168]. *Ҳар ҳаракате, ки мавҷуд аст, пеш аз ҳаракате буваад, ки ҳанӯз мавҷуд нашуда бошад* [9, 142]. *Ва акнун* гӯем, ки феълтазири аввал ҳаюлои аввал аст ва он ҷизест, ки падид омадани ў ба сурати олам будааст [9, 131]. *Бад-он ҳаракат, ки он ҷо падид ояд, гармии он ҷузв, ки миёни ин ду чисм ногоҳ* гирифтар ояд... [9, 100]. ... донем, ки Худоӣ таоло андар оғаринии ў то бад-он ҳангом, ки мар ўро оғарида, таъхир бад-он кард, ки ҳикмат андар он буд [9, 263]. *Боз ҷун ба ҷои он баъзе фосидшууда, баъзе дигар омад ва ин баъзе, ки акнун омад..., ҷизе надонист, вочиб омад, ки аз ин илмҳо, ки он эътидоли дигар ҷизе надонистӣ* [9, 77]. *Ва ҷун ходими ў заиф шуд, аз кор боз монад* [9, 77].

Зарфхой замон гохе пасванди ҹамъбандии «-хо»-ро низ қабул мекунанд. Он давомнокиро дар тули замони баёншуда мефаҳмонаң, ки ин нукта аз назари муҳаққиқон дур мондааст: **имрӯзхо, солҳо, кайҳо, акнүнҳо** ва ғ.

*Ва он чи ба ҳадди имкон мавҷуд бошад, ин аст ва олам андар вақте бад-ин сифат аст, аз баҳри он ки мар вуҷуди ўро ҳеч қароре нест, бад-он чи нуқтаҳои **акнүнҳо** бар ўгузаранда аст [9, 342].*

- Мағхуми замони ба вуқуъ омадани ҳодисаҳои олами атрофро низ ифода мекунад: **фардо, имрӯз, дирӯз, порсол, охир** ва ғ.

*Ва бештар аз ҳалқ аз ин муҳим гоғиланд, то чун **фардо** мар эшонро аз ин чизҳо, ки **имрӯз** ҳамешунаванд... [9, 443]. Дар ҷои дигар вожаи «**имрӯз**» дар таркиби ибораи изофӣ омада, вазифаи нахвии сифатро, ки дар ин ҷо муайянкунанда аст, иҷро кардааст: *Ва ҳосил шудан на ба замон будааст, балки ҳасб кардани он моя бо он сурат ба як дағъа будааст,... ки ин аҷсоми олами **имрӯз** бар он аст* [9, 127].*

- Зарфхой замон фосилаи ибтидо ва интиҳои замонро муайян мекунанд: **нахуст, ҳанӯз, баъд, охир, муқаддам...**

*Ва чун бинем, ки ин колбад, ки морост, бар маркази олам аст... аз **нахуст** ҳаме ба ҷисм пайваста шавад, каз-ӯ фошлигар ҷисме нест ва он ҷисм ҷавҳари фалак аст ва қавоқиб... [9, 288-289].*

Истифодаи пешоянди **«ба»** ба ҷумла тобиши ишоратӣ ва таъкидиро баҳшидааст: **Ба охир олами ҷисмӣ барҳезад...** [9, 260]. Баъзе муҳаққиқон иброз медоранд, ки зарфҳо бо пешоянҳо намеоянӣ. Аз ин рӯ, аз ҷумлаи мазкур назари қатъӣ ва ягонаеро наметавонем мушаҳҳас намоем.

Ба андешаи мо, қалимаи **«муқаддам»** агарчи ба саволи исм ҷавоб мешавад, дар айни ҳол ҳусусияти замониро низ молик аст: *Чун ҳол ин аст, пайдо омад, ки вуҷуди ҳаюло бад-он сурат аст, ки ў асар аст аз сонеи ҷисм ва он узми ўст ва сонеи ҷисм **муқаддам** аст бар ҳаюло ва бар сурат, ҳам ба забон, ҳам ба шараф* [9, с. 131].

**Зарфи макон:** макони иҷро кардани амалро дар асар тавассути вожаҳои **наздик, берун, миён...** ба таври фаровон мушоҳида намудем.

*Ва далел бар дурустии ин қавл он аст, ки он чи аз матбуот ҳаме ба ғоилиони табиӣ **наздик** шаванд [9, 137]. Ва дарозии муддат ва падид наомадани он фасод ба муддате андак мар ўро аз ҳукми фасод пазируфтан **берун** набарад [9, 143]. Ва чун гумон баранд, ки ин олам ҳамчунин андар миёни оташ аст, андар **миён** миёни дӯзах бошад...* [9, 442]. *Ва дигарон, ки навиштаро натавонанд хондан, аз нависанда дур бошанд...* [9, 211].

Дар байни ҳиссаҳои нутқ ғайр аз сифатҳо зарфҳо низ пасванди дараҷасози «–тар»-ро қабул мекунанд. Агар сифатҳо ба бартарии як ашё аз ашёи дигар далолат намоянд, зарфҳо бартарии як амалро нисбат ба амали дигар баён мекунанд. Чунин тарзи ифода дар китоби мавриди таҳқиқ низ истифода гардидааст:

*Ва мақсади доно маънӣ аст ва қавл бад-ӯ **наздиктар** аз китобат аст [9, 33]. Пас, бингарем андар он чи ба мо **наздиктар** аст аз мавҷудот ба-дин сабаб, то андар ўз ин маънӣ чӣ бинем* [9, 168].

...лаззати руҳониро, ки аз ачсом дур аст, чун ў низ аз ин чисм, ки часади ўст, мұчаррад шавад, **тамомтар** ва **бектар** ёбад [9, 258].

**Зарфи сабабу мақсад:** Ин навъи зарфҳо сабаб ва мақсади ичро шудани амалро мефаҳмонад. *Ва агар аз оташ ҳарғиз* ҷудо нашаванд ва аз ў дур намонанд, раво набошад, ки ҳарғиз сарду торик шаванд [9, 137]. Масалан, дар ҷумлаи зер қалимаи **ночор** ҷумларо аз лиҳози маънӣ ва воқеъ шудани амал эзоҳ дода, ҷигунағӣ ва ба таври иҷборӣ ичро шудани амалро ифода намудааст: *Ва ҷун ду тан як ҷизро ба ду сифати мутазод бигӯянд, ночор* яке аз эшон дурӯғзан бошад [9, 138]. Ҷунин тарзи воқеъ шуданро дар ҷумлаҳои дигар низ метавон ба хубӣ мушоҳид намуд: *Ва агар ин дағъат, ки мо андар ўем аввали ин дағаот оянда аст он чи мар ҷумлагии онро аввал бошад аз маъдудот ночор* мар ўро охир бошад... [9, 248]. Дар ҷои дигар қалимаи «**ночор**» дар навъи «**ночора**» низ истифода шудааст: *Ва ҷун зоҳир аст, ки баъзе аз олам маснуъ аст ва олам ҳама ҷуз баъзеҳои хеш ҷизе нест, далел аст бар он ки ҳамагии олам маснуъ бошад, аз баҳри он ки он чи тамомии ў ба баъзе аз ў бошад, ки он баъзе ҷуз маснуъ набошад, ночора ў маснуъ бошад* [9, 147]. Пас, гӯем, ки ҷисми табиӣ он чи ба анвои ҳаракат ба ҷавониби муҳталиф мутаҳаррик аст, бо ҳаракоти табиӣ, ки андар ўст, ночора мар ўро нағфесст, ки мар ўро он олат додааст, ки бад-он ҳаме ба ҷониби муҳталиф ҳаракат кунад [9, 57].

Зарфҳои арабӣ низ, ки нишонаи асосияшон танвин (-ан) аст, дар асар истифода гардидаанд:

*Ва зоҳирон феълро нисбат ба арас додан машҳуртар аст* [9, 448].

Аз таҳқиқи мавзуи мазкур бармеояд, ки дар забони тоҷикӣ зарфҳо мавқеи муҳим доранд. Истифодаи зарфҳо дар матн барои муайян намудани тарзи иҷрои амал, замон ва макони иҷрои он, сабабу мақсади воқеъ шудани амал ва ғ. ба гӯянда имкон медиҳад, то андешаи муаллиф дар ҷумла аз лиҳози фаро гирифтани матлаб возехтару мушаххастар баён карда шаванд.

Дар китоби «Зод-ул-мусофирин»-и Носири Ҳусрав доираи истифодаи зарфҳо хеле густарда аст, ки адиб онро барои ифодаи ҳадафи аслии ҳунари нависандагӣ истифода намудааст. Ва метавон ҷанде аз намунаҳоро дарҷ кард:

- Зарфҳо, пеш аз ҳама, дар ҷумла вазифаҳои аслии худро ичро кардаанд.
- Зарфҳо пасвандҳои маҳсуси қалимасозе доранд, ки дар асари мавриди таҳқиқ аз баъзеи онҳо истифода гардидааст. Аксари онҳо дар ҷараёни фаъолияташон дар давраҳои гуногун инкишоф ёфтаанд.
- Дар мавридҳои муайян зарфҳо ҳусусияти сермаъноиро соҳиб гаштаанд.
- Гарҷанде ки зарфҳо тавассути алоқаи изофӣ дар ҷумла ба кор намеоянд, ба назари мо, гоҳо таркибу ибораҳое низ ба кор рафтаанд, ки ҳусусияти макониро молик гашта, вазифаи ғрамматикии зарфро ичро мекунанд, ки дар соҳтани онҳо нақши пешояндҳо хеле қалон аст: ... *набинӣ, ки саги шикорӣ ҳаме ба бӯй мурғи зиндаро андар ҳасҳо ва киштҳо биёбад ва*

*мӯр андар зери замин бӯи донаи гандум, ки ба наздики хонаи ӯ ё бар рӯи замин биафтад, биёбад ва (аз сӯроҳ) барояд ва онро биборад [9, 41].*

### КИТОБНОМА

1. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Фонетика ва морфология. Ҷилди 1. – Душанбе: Доғиш, 1985. - 356 с.
2. Грамматикаи забони тоҷикӣ. (қисми 1). Фонетика ва морфология. Китоби дарсӣ барои мактабҳои олий. – Сталиnobod: 1956.
3. Каримов, Ҳ. Дар бораи баязе ҳусусиятҳои қалимаи «як» / Ҳ. Каримов // Масъалаҳои забоншиносии тоҷик. Доғиш: - Душанбе. – 1967. – 170 с.
4. Баҳор, М. Сабкшиносӣ ё таърихи татавvuри насли форсӣ / Баҳор М. – Душанбе: Буҳоро, 2012. – 570 с.
5. Қосимова, М.Н. Таърихи забони адабии тоҷик (асрҳои IX-X) / М.Н. Қосимова, Қисми 1. – Душанбе, 2003. – 490 с.
6. Маъсумӣ, Н. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик / Н. Маъсумӣ. – Душанбе: Ирфон, 2013. – 370 с.
7. Мухторов, З. Таърихи забони тоҷикӣ // З. Мухторов. – Душанбе: Ҳумо, 2003. – 152 с.
8. Ниёзмуҳаммадов, Б. Морфологияи забони тоҷикӣ // Б. Ниёзмуҳаммадов, Л. Бузургзода. – Сталиnobod, 1941. – 66 с.
9. Носири Ҳусрав. Зод-ул-мусофирин / Носири Ҳусрав – Душанбе: 2010. – 511 с.
10. Офаридаев, Н. Масоили таҳқиқи грамматикаи забони тоҷикӣ ва қирғизӣ / Н.Офаридаев // Суҳаншиносӣ. – 2021. – №2. – С. 5-12.
11. Раҳмонов, Б. Категорияи морфологии зарф / Б. Раҳмонов // Доғишномаи забони тоҷикӣ. – Душанбе: ЭМТ, 2022. – С. 335-336.
12. Раҳмонов, Б. Қолабҳои соҳтории зарфҳои арабиасл дар «Таърихи алфӣ» / Б. Раҳмонов // Масъалаҳои мубрами тарҷума ва забоншиносӣ дар замони мусоир (маводи конференсияи байналмиллии илмӣ-амалӣ, ш. Душанбе: Матбааи ДДЗТ ба номи С. Улугзода, 26-уми октябри соли 2019) – 2019. – С. 225-229.
13. Ходжаева, С.О. Словообразовательный анализ наречий в английском и таджикском языках. / С.О Ходаева // Паёми Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон. - 4/3 (167). Душанбе: Сино. – 2015. С. 61-65
14. Сайдова, Н. А. Тахлили лугавӣ-грамматикии зарф дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ (дар асоси маводи «Ҷӯдоштҳо»-и Садриддин Айнӣ). / Н. А. Сайдова. - Дисс. номзадӣ. - Кӯлоб: 2022. – 162 с.
15. Шарифов, Б. Ҳусусиятҳои морфологии «Бадоеъ-ул-вақоеъ»-и Восифӣ. / Б. Шарифов - Душанбе: Доғиш, 1975. – 232 с.
16. Юсупов, Ш. Ҳусусиятҳои морфологии «Ҷомеъ-ут-таворих». / Ш.Юсупов. Дисс. номзадӣ. – Душанбе: 2021. – 146 с.

**ХУСУСИЯТХОИ МОРФОЛОГИИ ЗАРФ ДАР  
«ЗОД-УЛ-МУСОФИРИН»-И НОСИРИ ХУСРАВ**

Дар забони адабии тоҷик барои муайян намудани аломати амал ва аломати аломат нақши зарфҳо хеле бузург аст. Онҳо аз замони ҷорӣ будани забони форсии бостон сар карда, то забони форсии нав ҳам тавассути пешвандҳо, бархе аз ҷоннишнӯи ишоратӣ ва баъзе ашколу ҳолатҳо тавассути пасвандҳои ҷудогонаи вожасоз ташаккӯл ёфтаанд.

Дар китоби «Зод-ул-мусофирин»-и Носири Хусрав мавқеи истифодаи зарфҳо хеле муҳим аст, ки адаб онро барои ифодаи ҳадафи аслии ҳунари нависандагӣ истифода намудааст. Муҳаққиқи мақола кӯшии намудааст, то мавқеи корбурди зарфҳоро дар асари «Зод-ул-мусофирин»-и Носири Хусрав то андозае мавриди пажӯҳии қарор дӯҳад.

Дар мақола ҳусусиятҳои грамматикии зарф мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Зимни таҳқиқ маълум гардид, ки зарф дорои категорияи хосси грамматикий мебошад ва дар мавридҳои муайян ба дигар ҳиссаҳои нутқ алоқамандӣ дорад. Зарф хосияти миқдору дараҷа, сабабу мақсад, замону макон дошта, инчунин тарзи иҷрои амалро низ ифода мекунад.

Аз мутолиши осори муҳаққиқон маълум гардид, ки зарфҳо нисбати дигар ҳиссаҳои нутқ дертар ба вучӯд омадаанд. Ё онҳоро дертар шинохтаанд. Аз ин ҷиҳат, дар байн олимону нависандагон мавзуи мазкур баҳснок мебошад.

**Калидвозжо:** зарф, морфология, миқдору дараҷа, сермаънӣ, шумора, исм, аломат, ҳусусият.

**МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАРЕЧИЙ В  
«ЗОД-УЛ-МУСОФИРИН» НАСИРА ХИСРАВА**

В таджикском литературном языке очень важна роль наречий для выражения признака действия и признака признака. Оформление наречий происходило в самых древних периодах истории языка от древних предлогов, некоторых указательных местоимений, а также с помощью некоторых словообразовательных элементов.

В книге Насира Хусрава «Зод-ул-мусофирин» широко употребляются различные виды наречий, которые писатель использовал для достижения определенных целей писательского творчества. Автор статьи пытается раскрыть особенности использования наречий в произведении Насира Хусрава «Зод-ул-Мусофирин».

В статье рассматриваются грамматические особенности наречия. В ходе исследования выяснилось, что наречие имеет определенные грамматические особенности и в определенных случаях связано с другими частями речи. Наречие выражает значений количества и степени, причины и цели, времени и места, а также образа действия.

Как указывает анализ научных источников, наречия появились позже других частей речи, или они были довольно позже признаны исследователями, поэтому данная тема до сих пор остается спорным в научной среде.

**Ключевые слова:** наречие, морфология, количество и степень, значение, число, существительное, знак, признак.

**MORPHOLOGICAL CHARACHERISTICS OF ADVERBS IN  
«ZOD-UL-MUSOFIRIN» BY NASIR KHISRAV**

*In Tajik literary language the role of adverbs is very important for determining the meaning of action and meaning. They were formed from the ancient period of Persian language through prepositions, some indicative pronouns, and some cases through separate word-formative suffixes.*

*The various types of adverbs were widely used in Nasir Khusrav's book «Zod-ul-musafirin» by the writer, in order to express the main literary purpose of writer. The researcher of the article tried to study the position of the use of adverbs in the work of Nasir Khosrov «Zod-ul-Musafirin».*

*There were considered the grammatical features of the adverbs in the article as well. In the course of research, it was found that the adverbs have a specific grammatical category and in certain cases they refer to other parts of speech. The adverbs have properties of quantity and degree, reason and purpose, time and place, and also expresses a way of performing an action.*

*It became clear from reading the work of the researchers that adverbs appeared than other parts of speech or they considered later by scientists. From this point of view, this topic causes controversy among scholars and writers until today.*

**Key words:** adverbs, morphology, quantity and degree, meaning, number, noun, sign, attribute.

**Маълумот дар бораи муаллифон:** Мирбобоев Азиз – сарҳодими илмии шуъбаи забони Инситути забон ва адабиёти ба номи Рудакӣ АМИТ, номзади илмҳои филология, дотсент. Нишонӣ: 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 21.

**Гулнорай Намим** - асистенти кафедраи назария ва амалияи забоншиносии ДДОТ ба номи С. Айни. Роҳбари илмӣ: Мирбобоев А. тел: +992988014006 email: [gulnorai.naim@mail.ru](mailto:gulnorai.naim@mail.ru)

**Сведение об авторов:** Мирбобоев А. – главный научный сотрудник отдела языка Института языка и литературы имени Рудаки НАИТ, кандидат филологических наук, доцент. Адрес: 734025, ш. Душанбе, проспект Рудаки, 21.

**Гулнорай Намим** - ассистент кафедры теории и практики языкознания ТГПУ им. С. Айни. тел: +992988014006 [gulnorai.naim@mail.ru](mailto:gulnorai.naim@mail.ru)

**About the authors:** Mirbobaev A. – Chief researcher of the Language Department of the Institute of Language and Literature named after Rudaki, NAST, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor. Address: 734025, Dushanbe, Rudaki Avenue, 21.

**Gulnorai Naim** – An assistant of Theory and Practice of linguistics Department of the Philology faculty of Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Ayni, tell: +992988014006 email: [gulnorai.naim@mail.ru](mailto:gulnorai.naim@mail.ru)

**ВОЖАСОЗӢ ДАР ИСТИЛОҲОТИ ҲАРБӢ БО ПЕШВАНДХОИ  
ЧУДОШАВАНДАИ ЗАБОНИ ОЛМОНӢ ВА МУОДИЛИ ОНҲО ДАР  
ЗАБОНҲОИ ТОЧИКӢ ВА РУСӢ**

**Зайниддин Мухторов, Фотима Гуломова  
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ**

Забоншиносии мусир сабит намудааст, ки пайдоиши вожаҳои нав дар забон бо роҳҳои гуногун сурат мегирад. Забоншиносони мусир ду усули асосии вожасозӣ, яъне вожасозии сарфӣ ва вожасозии маъноиро чудо мекунанд. Бо усули сарфӣ вожасозӣ бо ёрии вандҳои вожасоз вожаҳои нав сохта мешаванд. Усули маъноии вожасозӣ ба тағиیر додани маънои вожаи асл асос ёфта, калимаҳои нав бо ҳамин роҳ ва бе иштироки морфемаҳо (*қисми калима - реш, пасванд ё сарчаспак, ки маънои лугавӣ ё грамматики дорад*) сохта мешаванд.

Усул ва шакли интихобнамудаи вожасозӣ маҷмуи шаклҳои муайянӣ эҷоди калима мебошад, ки алоқаҳои яқсони вожасозӣ, воситаҳои монанди вожасозӣ доранд.

Вазифаи таҳлили вожасозӣ муайян кардани замини тавлидкунанда ва ҳосила, воситаҳои вожасозӣ, ки тавассути он калима сохта мешавад ва дигар масъалаҳои марбут ба он мебошад. Тағиیرёбии нишондодҳои дастурӣ дар дохили парадигмаи мушахҳас ба мо имкон медиҳад, ки дар бораи мавҷудияти морфемаҳои ҷузъитарини забон сухан ронем.

Дар забони олмонии мусир ташаккули истилоҳоти нави ҳарбӣ бо истифода аз усулҳои маъмулии вожасозӣ имконпазир аст. Маънои истилоҳоти навро дар соҳаи ҳарбӣ метавон тавассути баррасии усулҳои вожасозӣ пайдо кард. Истилоҳоти ҳарбӣ тамоми истилоҳоту ибораҳои ин соҳаро дар бар мегирад.

Дар забони олмонӣ бо якҷо кардани калимаҳои сода бо вандҳо микдори зиёди лугат ва истилоҳоти ҳарбӣ ба вучуд меояд. Қисми зиёди вожа ва истилоҳоти ҳарбӣ дар забони олмонӣ бо усули сарфии вожасозӣ бо истифода аз пасвандҳо ва пешвандҳо сохта шудаанд.

Бояд гуфт, ки вожасозӣ ҳамчун як соҳаи мустақили забоншиносӣ объекти муҳим ва ҷолиби омӯзиш - пайдоиши воҳидҳои нави вожагониро дорад. Ҷӣ тавре ки медонем, воҳидҳои нави лугавӣ бо роҳу усулҳои гуногун сохта мешаванд.

Самараноктарин усули эҷоди вожаву истилоҳоти нав усули сарфӣ мебошад, ки навъҳои сершумор дорад ва сермаҳсултарини он вандпазирӣ мебошад. Дар заҳираи лугавии забон пасванду пешвандҳои зиёде мавҷуданд, ки дар сурати ба ҳам пайвастан бо ҳиссаҳои дигари нутқ воҳидҳои нави лугавиро ба вучуд меоранд.

Вожасозӣ яке аз муҳимтарин роҳҳои бо воҳидҳои нави вожагонӣ кардани вожагони забон, воситаи ғанӣ гардондани нутқ мебошад.

Ҳар калимае, ки бо роҳи вожасозӣ ба вучуд меояд, бояд ба талаботи дастурӣ ва қонунҳои дохилии забон комилан мувофиқ бошад. Омӯзиши усулҳои вожасозии вожагони ҳарбӣ ва истилоҳоти забонҳои мавриди омӯзиш бояд қонунҳои умумии ташаккули вожасозӣ ва истилоҳотро ошкор созад. Дар забоншиносии муосир ба таҳлили забоншиносии фарҳангҳои маҳсуси соҳаҳои гуногуни дониш, баҳусус лексикаи ҳарбӣ ва истилоҳот таваҷҷуҳӣ зиёд карда мешавад.

Бояд таъкид намуд, ки вазифаи асосии вожасозӣ омӯзиши қонунмандиҳои шаклӣ, семантиқӣ, ирсӣ ва гайра, ҳамчунин хусусиятҳои ташаккули воҳидҳои нави лугавӣ, ки дар ҷараёни инкишофи забон ба вучуд меоянд, ба ҳисоб меравад.

Дар забони муосири олмонӣ ташаккули истилоҳоти нав тавассути истифодаи усулҳои вожасозӣ имконпазир аст. Маъни истилоҳоти навро метавон тавассути андеша дар бораи усулҳои вожасозӣ пайдо кард.

Моделҳои гуногуни соҳти калимасоз вучуд доранд. Нақши үнсурҳои вожасоз дар созмони калимаҳои нав бағоят қалон аст.

*Воситаи вожасозӣ* гуфта мо пеш аз ҳама, навъҳои вожасозӣ ё ин ки роҳеро, ки тавассути он ин ё он калима соҳта мешавад, дар назар дорем [12, 47].

Ҳар як калимае, ки дар натиҷаи раванди давомдори вожасозӣ ба вучуд меояд, бояд ба талаботи грамматикӣ ва қонунҳои дохилии забон комилан мувофиқ бошад. Омӯзиши амики усулҳои вожасозӣ ва истилоҳоти ҳарбӣ, ки вазифаи таъхирноразии ҷамъияти имрӯза ба ҳисоб меравад, таҳқиқи лексикаи забонҳои гуногунро аз ҷониби пажӯҳишгарон талаб мекунад. Омӯзиши усулҳои калимасозии олмонӣ дар баҳши лексика ва истилоҳоти ҳарбӣ бояд қонунҳои умумии истилоҳотро ошкор созад. Ин барои ба вучуд омадани таҳаввулоти муҳим ва пешниҳодҳои мушахҳас дар самти эҷоди системаҳои истилоҳот ба забонҳои гуногун мусоидат мекунад.

Ба монанди *аффиксатсия*, *тағиیر додани решии калима*, *бо роҳи гузарии аз як ҳиссаи нутқ ба дигар ҳиссаи нутқ*, *бо роҳи калимаҳои мураккаб, пайвастишавӣ, ихтиisor* ва монанди инҳо.

Ин усулҳо аз зумраи усулҳои анъанавӣ ва маъмулиянд. Ҳар яки ин воситаҳо дар навбати худ дорои хусусиятҳои ҳос ва роҳҳои такмили худро дар қонунмандиҳои дохилии рушди забон доранд.

Моделсозӣ дар методологияи таҳлили вожасозӣ устувор қарор гирифтааст. В. Фляйшер зери мағҳуми «моделҳои вожасозӣ «намунаҳои гуногун, тарҳҳо ва намудҳои соҳториро мефаҳмад, ки тавассути онҳо калимаҳо соҳта мешаванд» [15, 50].

Вожаҳои нав дар забони олмонии муосир бо истифода аз моделҳои калимасози истеҳсолӣ соҳта шудаанд. Аз нуқтаи назари забоншинос Аҳманова О.С. «роҳи сермаҳсули вожасозӣ метавонад он бошад, ки барои соҳтани калимаи нав ва шакли он барои шахсоне, ки бо ин забон гуфтугӯ мекунанд, фаҳмо бошад» [3, 414].

Ҷӣ тавре ки аз гуфтаҳои боло бармеояд, усулҳои вожасозӣ дар забони адабии ҳозираи олмонӣ дар таркиби лугавии забон, тағиироти бузурге

ворид месозанд. Бояд тазаккур дод, ки вожасозй категорияҳои грамматикӣ ва шакли ҳиссаҳои нутқро муайян мекунад. Дар забони олмонӣ усулҳои морфологии ташаккули истилоҳоти ҳарбӣ васеъ паҳн шудаанд.

Усули сарфии вожасозй аз муҳимтарин ва сермаҳсултарин усулҳои вожасозӣ ба ҳисоб рафта, навъҳои зеринро дарбар мегирад: пешвандӣ ва пасвандӣ.

Вандпазирӣ дар системаи тамоми забонҳо, аз ҷумла дар забонҳои мавриди таваҷҷуҳ олмонӣ, тоҷикӣ ва русӣ, самараноктарин роҳи соҳтани қалимаҳо ба ҳисоб меравад, яъне вандпазирӣ ҳамчун усули ташаккули вожаҳои нав дар тамоми тули таърихи забони олмонӣ амал карда, маҳсулнокии худро нигоҳ доштааст, ки аз ин миқдори вожаҳои бо ёрии вандҳои вожасоз соҳташуда гувоҳӣ медиҳанд.

Имрӯз яке аз масъалаҳои ҷолиби забоншиносии муқоисавӣ омӯзиши пешвандҳо ва таркиби қалимаҳо, ки имкони воқеии вожасозиро дар системаҳои забонҳои алоҳида фароҳам меорад, таваҷҷуҳи муҳаққиқонро бештар ба ҳуд ҷалб намудааст. Ҳадафи аслии чунин навъни пажӯҳиш муайян намудани тамоми унсурҳои монанд ва фарқҳое мебошад, ки бо якдигар робита доранд ва дар доираи маводи гуногун санҷида мешаванд.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар ташаккули истилоҳоти ҳарбӣ усули вандпазирӣ истилоҳофарӣ нақши муҳим доранд ва мақоми асосиро ишғол мекунад, зоро вандпазирӣ як усули сермаҳсули вожасозӣ буда, бо ёрии он вожаҳои нав бо иловаи аффиксҳои шаклсоз, яъне пешванду пасвандҳо ба ҳиссаҳои гуногуни нутқ соҳта мешаванд. Вандпазирӣ ҳамчун усули ташаккули вожаҳои нав дар тамоми тули таърихи забони олмонӣ амал карда, маҳсулнокии худро нигоҳ доштааст, ки аз ин миқдори вожаҳои бо ёрии вандҳои вожасоз соҳташуда гувоҳӣ медиҳанд.

Дар забони олмонии муосир шумораи зиёди вандҳо вучуд доранд, ки як қисми онҳо аслӣ ва қисми дигарашон иқтибосӣ мебошанд. Миқдори зиёди вандҳо қисмҳои номии нутқро ташкил медиҳанд.

Дар соҳтани вожаҳои нав аз вандҳои флексивӣ ё ба ибораи дигар, вандҳои шаклсоз низ васеъ истифода мешавад. Вандҳои шаклсоз метавонанд маъни лугавӣ ё лексикӣ-грамматикӣ дошта бошанд.

Ҳангоми ташаккули истилоҳоти нав пешванд дар тарафи чапи решай қалима, яъне, дар аввали қалима ҷой дода мешавад. Пасвандҳо пас аз решай қалима ҷой мегиранд.

Дар забони олмонӣ эҷоди қалимаҳои нав васеъ истифода мешавад, зоро истилоҳоти зиёд, аз ҷумла истилоҳоти ҳарбӣ, бо истифода аз **аффикс** (вандҳо) соҳта мешаванд.

Вандҳо ҳамчун унсури пайвасткунанда хидмат карда, қалимаро аз як категорияи лугавӣ ва грамматикӣ ба категорияи дигари он мегузаронанд. Ин ҳолат барои ифодай гуногуни маъноҳои лугавӣ ва грамматикӣ ёрӣ мерасонад.

Маъни дастурии вандҳои ҳамчун қобилияти ба вучуд овардани соҳтори маъниӣ ва морфологии қалима, тағиyr додани вижагиҳои

корбурдии он ва мунсуб гардидани он ба ин ё он ҳиссаи нутқ, ки дар ҳамаи марҳалаҳои инкишофи аффикс хеле сермаҳсул аст, тавсиф мешавад.

Усулҳои ҳосилшавии вандпазирӣ хеле гуногун буда, ба воситаи онҳо лугату истилоҳоти ҳарбӣ ба вучуд меояд. Ин усулҳо вобаста ба он, ки қадом вандҳо дар ифодаи маъни калимаҳои нав иштирок мекунанд, фарқ мекунанд. Дар забони олмонӣ якчанд роҳи вожасозӣ вучуд дорад. *Вандпазирӣ ба пасвандпазирӣ ва пешвандпазирӣ* чудо мешавад.

Ин что зарур мешуморем, ки роҷеъ бо яке аз роҳҳои маъмули вожасозӣ, бо роҳи соҳтани калима ба воситаи *пешвандпазирӣ* ба таври мушаххас маълумот дихем.

**Пешвандпазирӣ** «раванди ташаккули калимаҳои нав тавассути илова кардани пешванд(ҳо) ба бунёди калима мебошад. Фарқи пасвандҳое, ки дар ташаккули калимаҳои ба ҳиссаҳои гуногуни нутқ мутааллик иштирок мекунанд, пешояндҳо асосан дар ташаккули калимаҳо дар доҳили як аъзои нутқ иштирок мекунанд. «Пешвандҳо маъни лугавии асосиро тағиیر медиҳанд, vale ба ҷузъҳои лексика-грамматикии он кам таъсир мерасонанд» [2, 98].

Усули *пешвандпазирӣ* эҷоди калимаҳои нав – ин ташаккули калима бо роҳи илова кардани пешванд ба решай калима мебошад.

Вазифаи асосии пешвандҳо дар забони олмонӣ тағиир додани маъни лугавии як қисми нутқ мебошад. Пешванд қисми калимаест, ки пеш аз решаш меояд. Бо ёрии пешванд калима маъни нав мегирад. Дар аксари мавридҳо калима ба қисми дигари нутқ табдил намеёбад, аммо истисноҳо вучуд доранд.

Мавриди зикр аст, ки яке аз ҳусусиятҳои фарқкунандаи истилоҳоти ҳарбӣ гуногунрангии маҳсуси онҳост, ки нишонаи ғанӣ будани лексикаи ин соҳа мебошад. Дар ташаккул ва инкишофи истилоҳоти ҳарбӣ усули аффиксӣ мақом ва нақши назаррасро мебозад, ки дар он ҳамон воситаҳои аффиксӣ барои ба вучуд овардани лугат васеъ истифода мешаванд.

Пайдоиши фанҳои нави ҳарбӣ, ташаккул, рушду дигаргуншавии соҳтори Қувваҳои Мусаллаҳ, тараққиёти техникии ҳарбӣ ва аслиҳа заминай ба вучуд омадани мағҳумҳои нави фаъолияти ҳарбӣ гардид. Аз ин рӯ, зарурати эҷоди истилоҳоту мағҳумҳои нави ҳарбӣ, дар асоси калимаҳои маъмул пеш омад. Дар ин самт беҳтарин роҳ усули вожасозӣ бо истифодаи вандпазирӣ мебошад.

Чӣ тавре ки қаблан зикр гардид, дар системаҳои истилоҳоти ҳар забон, аз ҷумла тоҷикӣ, русӣ ва олмонӣ сермаҳсултарин роҳи вожасозӣ усули вандпазирӣ дониста мешавад. Дар ин росто вожасозӣ тавассути пешвандҳо аз усулҳои сермаҳсултарини истилоҳофаринӣ ба ҳисоб меравад, зоро мазмуни истилоҳоти наве, ки бо ин роҳ соҳта мешаванд, бо калимаи асосӣ мувоғиқат мекунад. Дар забоншиносии муосир нуктаи муҳим вобаста ба масъалаи пешванд таърифи умумии он аст, ки басо мушаххас баён шудааст, яъне пешванд он қисми калима, ки пеш аз решаш омада, маъни калимаро тағиир медиҳад [1, 13].

Пешванд дар сохтан ва ё эчод намудани калимаву истилохоти нав фаъолона истифода бурда мешавад ва он ба калима аломат ва тобиши муайяни категорияйӣ медиҳад. Аксарияти пешвандҳои забони олмонӣ сермаҳсул мебошанд. Гарчанд шумораи пешвандҳо дар забони олмонӣ зиёд нест, аммо онҳо сермањоянд, яъне аломатҳои гуногуни категориявиро ифода мекунанд. Пешвандҳо метавонанд як маъно ва ё якчанд маъно дошта бошанд, яъне ҳамон пешвандҳо метавонанд мазмуни инкор, такрор, барзиёдӣ, мувофиқат, бартарӣ, нокифоягӣ, иштибоҳ, муқобилгузорӣ ва гайтаро ифода намоянд.

Пешванд як усули анъанавии қадимӣ, valee дар айни замон хеле самараноки вожасозист. Моҳияти ин роҳи вожасозӣ дар он ифода мегардад, ки ба асос, яъне решай қалима пешванд илова карда шуда, маънояни қалимаҳо ба кулӣ тағиир меёбад.

Тавре ки зикр шуд, пешванд усули вожасозиест, ки замимаи пешванд ба бунёди тавлидкунандаро дар бар мегирад ва пешванд танҳо пеш аз бунёд меояд. Ин модели комил ва маъмультарин аст. Он ба феълҳо таъсир мерасонад.

Ҳангоми тавассути пешванд сохтани қалимаҳо, унсури вожасоз пеш аз решай қалимаи сохташаванда омада, ба маънои ибтидоии он аломатҳои нав медиҳад. *Чунончи:*

*fallen* – афтодан – падать, *einfallen* – ба фикр расидан, ба хотир омадан – приходить на ум, *ausfallen* – баромадан, фаромӯш кардан – выпадать, забывать, *auffallen* – ба назар расидан, ба чашм афтодан – бросаться в глаза.

Дар таркиби лугавии ҳар як забон пешвандҳои зиёде мавҷуданд, ки дар сурати пайвастани онҳо бо сохторҳои гуногун воҳидҳои нави лугавӣ ба вучуд меоянд.

Омӯзиши ҳамаҷонибаи пешвандҳо ва таркиби қалимаҳо, ки имконоти воқеии қалимасозиро дар системаҳои забонҳои алоҳида фароҳам месозанд, яке аз мавзуъҳои ҷолиби забоншиносии муқоисавӣ мебошад.

Ҳадафи аслии чунин пажӯхишҳо муайян ва мушахҳас намудани унсурҳои монандӣ, тафовут, тасодуф ва заруратҳо мебошад, ки ба ҳамдигар алоқаманд буда, дар доираи маводи гуногун санҷида мешаванд.

Омӯзиши падидаҳои як забон аз мавқеи забони дигар имкон медиҳад, ки вижагиҳое муайян карда шаванд, ки аксар вакъҳо аз назари грамматикии анъанавии ҳамон забон дур мондаанд.

Сарфи назар аз он, ки пешвандҳои аломатҳои сарфии ҳиссаҳои нутқ ба шумор намераванд, дар вобастагӣ бо ҳусусиятҳои асосии пайвастшивияшон онҳоро ба ду гурӯҳ чудо мекунанд [13, 127]

- 1) пешвандҳои номӣ (исмӣ);
- 2) пешвандҳои феълӣ.

Ба ин гурӯҳи пешвандҳо – пешвандҳои «**ab-**, **an-**, **auf-**, **aus-**, **bei-**, **ein-**, **fort-**, **heraus-**, **mit-**, **nach-**, **vor-**, **zu-**» дохил мешаванд ва ҳар яке дорои маънои ягона мебошанд.

Ин пешояндхо аз давраҳои қадими рушди забони олмонӣ маъмул ва ҳоло ҳам сермаҳсул мебошанд.

Чӣ тавре гуфта шуд, яке аз роҳҳои сермаҳсули вожасозӣ дар забони олмонӣ бо роҳи пешванд соҳтани феълҳои нав мебошад. **Истилоҳоти феълӣ** дар забони мусоири олмонӣ воситаи муҳимми ғанӣ гардонидани таркиби лугавӣ бо феълҳои нав мебошад.

**Феълҳои соҳта** тавассути пешвандпазирӣ низ ба вучуд меоянд, ки дар забони олмонӣ баъзе хусусиятҳо дорад. Пешояндҳои феълӣ ба ду гурӯҳ чудо мешаванд: чудошаванда ва чудонашаванда.

Бояд гуфт, ки дар забони олмонӣ микдори зиёди пешвандҳо мавҷуданд, аммо ин ҷо мо танҳо *маълумоти мухтасар оид ба пешояндҳои ҷудошаванда медиҳем*. Гурӯҳи дигари феълҳои забони олмониро феълҳоро аз пешванд таркибёфта ташкил медиҳанд: **ab-**, **an-**, **auf-**, **aus-**, **bei-**, **ein-**, **fort-**, **heraus-**, **mit-**, **nach-**, **vor-**, **zu-**.

*Маънои баъзе пешвандҳои ҷудошавандаро муфассалтар баррасӣ мекунем.*

Пешванди **ab-** ба дурӣ, масофаи чудошавӣ ишора мекунанд: **fahren** – рафтан -ехать, **abfahren** - раҳсипор шудан-отправляться в путь, **reisen** – сафар (саёҳат) кардан-путешествовать, **abreisen**-ба роҳ баромадан –выходить на дорогу, **fliegen**-парвоз кардан-летать, **abfliegen**– парида рафтан – вылетать.

**absperren** – бастан; муҳосира кардан –прерывать, окружать, **abwehren** – ба хӯчум (ҳамла) муқовимат кардан, зада гардонидан (-и ҳӯчуми душман), мудофиа (муқовимат) кардан – отразить противника (атаку) сопротивляться, **abführen** –ба хабс гирифтан – арестовать, **abrüsten** – силоҳ партофтан; бесилоҳ кардан – разоружить, **abblitzen** – дар нагирифтан, хато кардан (тир) – осекаться; давать осечку, **abkehren** – озод кардан – освободить, очистить, **abbrechen** – қатъ кардан, бас кардан – прекращать, **abblasen** –табли бозгашт задан, сигнали бозгашт додан – трубить (бить) отбой, дать отбой, **abfeuern** – тир парондан –выстрелить, **abschießen** – тир паронидан, тир холӣ кардан – выстрелить; выпалить, **abstechen** – халонда күштан, ба қатл расондан –убивать, истреблять, **abschlagen** (**abweisen**) – хӯчумро дафъ кардан – отбить атаку, **abweisen** – хӯчумро дафъ кардан – отбить атаку, **abkommandieren** – командировка (роҳӣ) кардан, ба сафари хидматӣ фиристодан – откомандировывать, **abmarschieren** – баромадан (аз саф) – выступать, выступить, **abordern**, **abordnen** – командировка (роҳӣ) кардан, ба сафари хидматӣ фиристодан – отряжать, откомандировывать, **abschultern** – аз китф гирифтани силоҳ – снять оружье с плеча.

Пешванди **an-** ба наздик шудан ё ба шурӯъ кардани амал ишора мекунад: **kommen** – омадан –приходить, **ankommen** – (омада) расидан, омадан – прибывать, **laufen** – давидан, тоҳтан – бегать, **anlaufen** – тоҳта (давон, тозон) омадан – прибегать, **fahren** – рафтан – ехать, **anfahren** – (рафта) расидан –доходить, дойти.

**anführen** – команда (фармон) додан, амр кардан; сарварй кардан – командовать; предводительствовать, **anlegen** – нишон гирифтан – прицеливаться, прицелиться, **antreten** – саф бастан, саф кашидан – строиться (*в строй*) выстраиваться, **angreifen** – хучум (хамла) кардан, хамла овардан – атаковать, напасть, **anbefehlen** – амр кардан, фармон додан – приказывать, приказать, **angreifen** – хучум (хамла) кардан, хамла овардан – нападать; атаковать, **ankuppeln** – бастан, пайваст кардан – прицеплять, **anlegen** – нишон гирифтан, ба хадаф рост кардан, ба хадаф қарор додан (гирифтан) – прицеливаться, прицелиться, **anlehnen** – такя кунондан (кардан), мондан такя додан – прислонить; опереть, **anmarschieren** – наздик расидан (шудан), наздик (пеш) омадан, қариб расидан (омадан), расидан, омада расидан – приближаться: подходить, **anrücken** – хучумкуон наздик омадан – подступать, подступить, **anstellen** – таъин кардан, муайян (мукаррар) кардан – назначить; определить, **anstürmen** – хучуми (хамлаи) қатъй кардан – нападать; штурмовать, **anwerben** – одам чида гирифтан, чалб кардан, киро кардан – вербовать.

Пешванди **auf-** ба күшодани чизе ё ҳаракат ба болоро ишора мекунад: **stehen** – истодан – стоять, **aufstehen** – хестан, бархестан – подниматься, вставать, **machen** – кардан–делать, **aufmachen** – күшодан – открывать, **fliegen** – парвоз кардан, паридан – летать, **auffliegen** – парвоз кардан, боло паридан – взлетать.

**auflösen** (*ein Heer*) – лашкарро пароканда кардан – распускать войска, **aufdecken** – ошкор намудани (максад) – обнаружить цель, **aufklären** – равшан (муайян, ошкор) кардан – выяснять, **auffordern** – талаб кардан, тақозо кардан – требовать, **aufdecken** – фош (ошкор) кардан, ба даст овардан – выявлять, добывать, **aufstellen** – саф кашондан, қатор мондан – строиться, **aufbauen** – саф кашондан – выстроить, **auffangen** – боздоштан, дастир кардан – перехватывать, перехватить, **auffliegen** (*eine Mine*) – таркондан – взрывать мину, **ausgraben** – кофтан (побел) кардан – вскапывать, вскопать, **aufgreifen** – ҳабс кардан, ба ҳабс гирифтан – арестовать, **aufhalten** – боздоштан – удерживать, удержать, **aufkündigen** – рад (инкор) кардан, қабул накардан, даст кашидан – отказывать, отказать, **anflodern** – якбора авч гирифтан – вспыхивать, **aufmarschieren** – саф кашидан (оростан), бо низом қадам задан (роҳ рафтан) – выстраиваться; маршировать, **aufreiten** – дар саф истодан (будан) – становиться в строй, **aufrichten** (*aufhiesscn*) – байрақ барафроштан – водружать знамя.

Пешванди **aus-** ҳаракат ба берун ё ба анҷом ёфтани амал тобиш медиҳад: **gehen** – идти, **ausgehen** – баромадан, баромада рафтан – выходить, **packen** – бастабандӣ кардан – упаковывать, **auspacken** – күшодан боз (во) кардан – распаковывать.

**ausrüsten** – мусаллаҳ (аслиҳадор) кардан (гардонидан), аслиҳа додан, мучаххаз кардан – снаряжать; вооружать; снабжать, оснащать, **auslöschen** – хомӯш кардан; зер кардан – гасить, тушить, **ausbessern** – дуруст (бехтар)

кардан – поправить, **ausfallen** – шабохун задан, ҳамла овардан – делать вылазку, **ausführen** – ичро шудан, ба вучуд (ба амал) омадан – исполнить, **ausgeben** – ошкор (фош) кардан (сир), бой додан – выдавать, выдать, **ausmarsckieren** – баромадан, пеш баромадан – выступать, выступить, **ausmustern** – тергав (истинток, пурсуков) кардан – отбирать, отобрать, **ausreissen** – кофтан, кандан – вырывать, вырвать, **ausrotten** – куштан, нест (нобуд, маҳв, кир, ҳалок) кардан – истреблять, истребить, **ausschreiben** – маълум кардан, эълон кардан – объявлять, объявить, **ausschwärmen** – хучум (ҳамла) кардан – разсыпаться; вести разсыпную атаку, **ausstossen** – дафъ (дур) кардан – выгонять, выгнать.

Пешванди **bei-** ба наздик шудан ё васл шудан ишора мекунад: **legen** – гузоштан – класть, **beilegen** – ба кор бурдан (андохтан), истифода кардан (бурдан), – прилагать, **kommen** – омадан – приходить, **beikommen** – (хучумкунон) наздик шудан (омадан) – подступать, **treten** – қадам ниҳодан (қадам мондан, гузоштан) – ступать, **beitreten** – гузаштан, даромадан; пайвастан – вступать, **mischen** – омехтан – мешать, **beimischen** – омехтан, ҳамроҳ кардан – примешивать.

**beigeben** – илова кардан – обавлять, прибавлять, дополнять, [*klein*] розӣ (таслим) шудан, тан додан – сдаваться, капитулировать, **beipflichten** – икror кардан; тарафдорӣ кардан – признавать, подтверждать, заставить; поддерживать, защищать, оказывать поддержку, **beistehen** – химоя кардан – оказывать поддержку, защищать, **beitreten** – ҳамроҳ (якҷо) шудан; пайвастан (*бо муоҳида ё шартномае*) – присоединяться, объединиться, соединяться.

Пешванди **ein-** ҳаракатро ба дарун ишора мекунад: **fahren** – рафтан – ехать, **einfahren** – даромадан – въезжать, **planen** – нақша (тарх) қашидан – планировать, **einplanen** – ба нақша дохил кардан (даровардан); ба нақша гирифтан; тархрезӣ кардан – включать в план, **lassen** – фармуудан; ичозат додан – заставлять, велеть, **einlassen** – мондан, гузоштан, роҳ додан; сар додан, чорӣ кардан – впускатъ, **setzen** – мондан, гузоштан; шинондан – ставить, **einsetzen** – даровардан, наасб кардан; истифода кардан; таъйин кардан (ба коре) – вставлять, **treten** – гузаштан, гузоштан, даромадан; қадам ниҳодан (қадам мондан) – ступать, **eintreten** – даромадан, дохил (ворид) шудан – входить.

**einberufen** – (ба хидмати ҳарбӣ) даъват кардан – призывать, делать призыв, **einstellen** (*das Feuer*) – бас (қатъ) кардан – прекратить огонь, **einkreisen** – муҳосира (ихота) кардан – осаждать, вести осаду, **eindringen** – зада даромадан, бо зӯр даромадан – ворваться; вторгнуться, **einschließen** – ҳабс кардан – сажать, посадить под арест, **einnehmen** – истило (ишғол, забт) кардан, ба даст даровардан, соҳиб (молик) шудан, тасарруф кардан – завоевать, овладевать, овладеть, **einteilen** – тақсим кардан, ба қисмҳо чудо кардан – разделить, **einkerkern** – ҳабс кардан – сажать, посадить под арест, **einkesseln** – муҳосира кардан – осаждать, вести осаду, **eindringen** (*in eine Festung*) – (ба қалъя) зер карда (зада) даромадан – ворваться; вторгнуться, ворваться в крепость, **eingehen**, (**eintreten**) – даромадан,

дохил (ворид) шудан – входить, войти, **einexerzieren** – ба интизоми одат кунондан – вымуштровать, **einklagen** – даъво кардан – претендовать, **einlenken** – гузашт кардан (*дар низъ*) – уступить ссору, **einplanen** – нақша кашидан; ба нақша гирифтан; тархрезй кардан – составлять план, планировать, **einschalten, sich** – мудохилат кардан – вмешаться, **einsperren** – ба маҳбас шинондан, ҳабс кардан – арестовать, **einstellen** – қатъ кардан – прекращать, пресекать, **einfangen** – дастгир кардан, қапидан – задерживать, **eingreifen** – мудохилат (дахолат) кардан – вмешаться, вмешиваться, **einhalten** – бас (қатъ) кардан – прекращать, переставать, **halt ein!** – бас кун! – прекратите!, **einwenden** – эътиroz кардан, муқобилат кардан, мухолифат кардан – опротестовать, сопротивляться, противодействовать, **einreihen** – сарбозро аз рӯйи полк чо ба чо кардан – размещать рекрут по полкам, **einreissen** – нест (нобуд, вайрон) кардан, хароб намудан – ломать, сломать, **einstiirmen** – ба калья зада даромадан – ворваться в крепость, **einsturzen** – афтодан, вайрон шудан – рушиться; обваливаться, **einteilen** – тақсим (чудо) кардан – разделить, **einziehen** – даромадан – вступать, вступить, **einholen (den Feind)** – таъкиб карда доштан (дастгир кардан) – настигать, настигнуть, **einkerkern** – ҳабс кунондан – сажать, посадить под арест, **einkleiden** – бо пӯшоки расмӣ таъмин кардан – обмундировывать.

Пешванди **mit-** ба амали якҷо (муштарак) ё иштирок ишора мекунад: **arbeiten** – кор кардан – работать, **mitarbeiten** – ҳамкорӣ кардан – сотрудничать, **fahren** – рафтан – ехать, **mitfahren** – ҳамроҳ рафтан – ехать вместе с кем-л., **kommen** – омадан – приходить, **mitkommen** – бо ҳам (якҷо) омадан – прибыть, идти вместе с кем- л, **nehmen** – гирифтан – брать, **mitnehmen** – бо ҳуд гирифтан – взять с собой.

**mitteilen** – ҳабар додан, ҳабар расондан, маълумотро интиқол додан – передавать информацию, **mitmachen (einen Krieg)** – иштирок кардан (*дар коре*); ҷангро аз сар гузарондан, ҷангро дидан – участвовать, принимать участие, соучаствовать; переживать, переносить, **mitnehmen** – бекувват (заиф, монда) кардан – ослабить, лишить сил, утомлять.

Пешванди **nach-** ҳаракат аз пас ё амали иловагӣ ишора мекунад: **fahren** – рафтан – ехать, сздить, **nachfahren** – аз паси (қафои) касе ё чизе рафтан – ехать вслед, следовать, **nachschieben (Truppen)** – қувваи ёрирасон фиристодан, мадади ҳарби роҳӣ кардан – посыпать подкрепления.

Пешванди **vor-** ҳаракат ба пеш ё ба амали қаблан ичрошуда ва ҳамчунин пештар ичрошаванда ишора мекунад: **schieben** – тела додан, ҷойгардон кардан – толкать, **vorschieben** – пеш бурдан, пеш баровардан – выдвигать вперёд, **kommen** – омадан – приходить, **vorkommen** – пештар (барвакътар) омадан – приходить раньше.

**vorbereiten** – тайёр (омода, ҳозир) кардан – приготовить, **vordringen** – бо машаққат гузаштан; каме пеш рафтан – пробираться, пробраться вперёд; подвинуться вперёд, **vorgehen (gegen den Feind)** – (бар зидди (муқобили) душман) баромадан – выступить (против неприятеля), **vorjagen** – пеш гузаштан, пешдастӣ кардан, акиб гузаштан – опереживать, опередить.

Пешванди **zu-** ба муҳкам кардани чизе, наздик шудан ё ки ба илова намудан ишора мекунад: **machen** – кардан – делать, **zumachen** – пӯшидан,

бастан – закрыть, **fahren** – рафтан – ехать, ездить, **zufahren** – рафтанро давом (идома) додан – продолжать ехать, **geben** – додан – давать, **bekommen** – гирифтан, ба даст овардан – получать, **zubekommen** – ҳамчун илова гирифтан – получать в придачу.

**Феълҳои бо пешванд чудошаванд** аз ду қисм иборат мебошанд. Дар қисми якум пешванд меояд ва дар қисми дуюм феъл меистад:

#### Чадвали 1

<b>ab/wehren</b>	ба ҳучум (ҳамла) муқовимат кардан, зада гардонидан (-и ҳучуми душман), мудофиа (муқовимат) кардан	отразить противника (атаку) сопротивляться
<b>ab/feuern</b>	тир парондан	выстрелить
<b>ab/schießen</b>	тир паронидан, тир холӣ кардан	выстрелить; выпалить
<b>an/werben</b>	одам чида гирифтан, ҷалб кардан, киро кардан	вербовать
<b>an/greifen</b>	ҳучум (ҳамла) кардан, ҳамла овардан	нападать; атаковать
<b>auf/marsckieren</b>	саф қашидан, бо низом қадам задан (роҳ рафтан)	выстраиваться; маршировать
<b>aus/rüsten</b>	мусаллаҳ (аслиҳадор) кардан (гардонидан), аслиҳа додан, мұчаҳхаз кардан	снаряжать; вооружать; снабжать, оснащать
<b>aus/fallen</b>	шабохун задан, ҳамла овардан	делать вылазку
<b>bei/stehen</b>	ҳимоя кардан	оказывать поддержку, защищать
<b>ein/kreisen</b>	муҳосира (ихота) кардан	осаждать, вести осаду
<b>ein/berufen</b>	даъват кардан (ба хизмати ҳарбӣ)	призывать, делать призыв
<b>ein/nehmen</b>	истило (ишғол, забт) кардан, ба даст даро-вардан, соҳиб (молик) шудан, тасарруф кардан	завоевать, овладевать, овладеть
<b>ein/fangen</b>	дастгир кардан, қапидан	задерживать
<b>ein/greifen</b>	мудохилат (дахолат) кардан	вмешаться, вмешиваться,
<b>mit/teilen</b>	передавать информацию	хабар додан, хабар расондан, маълумотро интиқол додан
<b>nach/schieben (Truppen)</b>	кувваи ёрирасон фиристодан, мадади ҳарби роҳӣ кардан	Посыпать подкрепления
<b>vor/bereiten</b>	тайёр (омода, хозир) кардан	приготовлить, приготовить
<b>vor/gehen (gegen den Feind)</b>	(бар зидди (муқобили) душман) баромадан	выступить (против неприятеля)

Дар замони ҳозира ҳангоми тасриф намудан пешвандхи чудошаванда *pas az феъл гузашта мешаванд*:

### Чадвали 2

ab/schießen		an/greifen	
<b>ich</b>	schieße ab	<b>ich</b>	greife an
<b>du</b>	schiebst ab	<b>du</b>	greifst an
<b>er</b>	schiebt ab	<b>er</b>	greift an
<b>wir</b>	schießen ab	<b>wir</b>	greifen an
<b>ihr</b>	schiebt ab	<b>ihr</b>	greift an
<b>sie</b>	schießen ab	<b>sie</b>	greifen an

Мисолҳо нишон медиҳанд, ки маъни феъл вобаста ба ин пешвандҳо ҷӣ гуна тағиир меёбад. Пешванди чудошаванда феъл калимаи мустакил шуда наметавонад, инчунин зада ҳаргиз ба онҳо намеафтад.

Феълҳои бо пешванд чудошаванда дар замони гузашта мувофиқи қоидай умумӣ тасриф мешаванд. Пешванд мисли замони ҳозира пас аз феъл гузашта мешавад.

### Чадвали 3

ein / trat			
<b>ich</b>	trat ein	<b>wir</b>	traten ein
<b>du</b>	tratest ein	<b>ihr</b>	trat ein
<b>er</b>	trat ein	<b>sie</b>	traten ein

Мисол: Er **trat** in das Militär **ein**. – Вай ба хидмат рафт. – Он пошел в армию.

Er **stieg** zum Hauptmann im Grenzregiment 8 **auf**. – Ӯ рутбаи капитанро дар полки 8-ми сарҳадӣ гирифт. – Он получил звание капитана 8-го пограничного полка.

Дар ҷумлаи содда низ пешванди чудошаванда дар охири ҷумла гузашта мешавад:

z. B. Sie **zeichnen** die Truppen **ab**. Онҳо нерӯҳоро берун мекунанд.

Mein Freund **geht** gegen den Feind **vor**. Steh **auf**!

Ҳангоми бо феълҳои модалӣ истифода бурдан, пешванд чудо намешавад:

z. B. Ich **muss abfeuern**.

Ich **will** in das Militär **eintreten**.

Феълҳои бо пешванд чудошаванда дар **Perfekt** байни пешванд ва реш, пешванди *ge-* илова карда мешавад:

z.B. Er **hat** in das Militär nicht **eingetrofen**. – Ӯ ба хизмат нарафт.

Einige Leute **haben** in das Militär **angeworben**. – Якчанд нафарро ба артиш ҷалб намуданд.

Усулҳои вожасозиро дар забони олмонии мусосир таҳқиқ намуда, ба ҳулоса омадан мумкин аст, ки аксари онҳо аз замонҳои пеш барои соҳтани воҳидҳои нави лугавӣ истифода мешуданд ва чун қоидато имрӯз сермаҳсул мебошанд. Вожасозии истилоҳот ба ҳамон қолабҳо тобеъ буда, дар маҷмуъ бо ҳамон моделҳо танзим мешавад. Ҳусусиятҳои сарфии истилоҳот ба

конунҳои грамматикии умумӣ, ки барои тамоми забон маъмуланд, тобеъанд.

Аз таҳлилҳо бармеояд, ки вандпазирӣ ҳамчун яке аз усулҳои истилоҳофаринӣ ҳам дар забони олмонӣ, ҳам тоҷикӣ русӣ нақши бузург дорад. Намунаҳои чунин усули истилоҳсозиро дар ҳар се забон баррасӣ намуда, метавон гуфт, ки дар забонҳои олмонӣ, тоҷикӣ ва русӣ усулҳои вандпазирӣ тақрибан яксонанд. Ин гувоҳи он аст, ки забонҳои мазкур муддати дурудароз дар робитаи наздик қарор доштанд. Ин робита имкон додааст, ки бисёр хусусиятҳо аз як забон ба забони дигар гузаранд.

Метавон гуфт, ки то имрӯз дар забонҳои таҳқиқшаванда пешвандҳои истилоҳсоз ба таври кофӣ мавриди таҳлил қарор нағирифтаанд. Бояд гуфт, ки чи дар забони олмонӣ ва чи дар забонҳои тоҷикӣ ва русӣ, хусусиятҳои умумӣ ва фарқкунандай воситаҳои аффиксии вожасозӣ, инчунин воситаҳои ифодаи категория ва гурӯҳҳои истилоҳоти хоси семантикийи соҳаи ҳарбӣ то як андоза таҳлил ва муайян карда шудаанд.

Усули вожасозӣ бо роҳи пешвандҳои ҷудошаванда захираи лугавии забонҳои олмонӣ, тоҷикӣ ва русиро бо қалимаҳои нав, ки эҳтиёҷоти онҳоро ҳуди ҳаёт ба вучуд меоварад, такмил мекунад.

Метавон ҳулоса кард, ки таҳқиқ ва пажӯҳиши тарзу усулҳои вожасозӣ, қобилияти тақсим кардани қалима ба ҷузъҳои таркибии он, муайян кардани нақш ва маънои онҳо барои пешгирӣ кардани ҳатоҳои зиёди марбут ба фахмидани маънои қалимаҳо ва инчунин ба баланд бардоштани саводнокӣ ва маданияти сухан мусоидат мекунанд.

Таҳлили қиёсии хусусиятҳои вожасозӣ дар забонҳои таҳқиқшаванда нишон медиҳад, ки сарфи назар аз мавҷудияти усули сарфии вожасозӣ дар ин забонҳо вандҳо ва таркиби сарфии қалима ба таври назаррас фарқ мекунад. Усули сарфӣ яке аз воситаҳои пурра кардани фарҳангии истилоҳоти мусоири ҳарбӣ мебошад.

Омӯзиши муқоисавии истилоҳоти ҳарбӣ дар забонҳои олмонӣ, тоҷикӣ ва русӣ арзиши муайяни илмӣ, назарӣ ва амалӣ дорад.

Маълум гардид, ки дар истилоҳсозии ҳарбии забонҳои олмонӣ, тоҷикӣ ва русӣ ҳамаи роҳу усулҳои асосии истилоҳсозии забонҳои мавриди тадқиқ саҳми бузург доранд. Дар ин росто таҳлили маводи мавҷудаи соҳа дар солҳои ахир нишон медиҳад, ки бисёре аз муаллифоне, ки масъалаҳои вандро меомӯзанд, ҳанӯз ҳам паҳлуҳои мухталифи масъалаи мазкурро ба таври зарурӣ баррасӣ накардаанд. Ба таъбири дигар, дар ҷодаи тадқиқи масъалаҳои вожасозӣ бо усулҳои вандпазирӣ ҳанӯз мушкилоти зиёд ва паҳлуҳои норавшан боқӣ мондаанд.

Ҳулоса бояд зикр намуд, ки вожасозӣ дар забонҳои мавриди таҳлилу муқоиса хеле ба таври фароҳ ва густарда мавриди корбурд қарор гирифтааст ва аз ин лиҳоз таҳқиқ намудани ин масоили илми забоншиносӣ беманфиат наҳоҳад буд.

### КИТОБНОМА

- Арнольд, И.В. Лексикология современного английского языка. Издание третье, переработанное и дополненное / И.В. Арнольд. – М.: Высшая школа, 1986. – 376 с.

- 3.Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов. –М.: Советская энциклопедия, 1966. –606с.
4. Виноградов, В.В. Основные вопросы синтаксиса предложения: (на материале русского языка) / В. В. Виноградов // Вопросы грамматического строя. – М., 1955. – С. 231-253.
- 5.Гуломова, Ф.А. Лугати тоҷикӣ-русиӣ-олмонии истилоҳоти ҳарбӣ / Ф.А. Гуломова. – Душанбе, 2023. – 60 с.
- 6.Гуломова, Ф.А. Феълҳои серистеъмоли ҳарбӣ дар забонҳои тоҷикӣ-олмонӣ-русиӣ / Ф.А. Гуломова. – 2024. – 32с.
7. Камолиддинов, Б. Наҳви забони тоҷикӣ: китоби дарсӣ барои факултетҳои журналистика, филология ва забонҳои хориҷии мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон / Б. Камолиддинов. – Душанбе: Собириён, 2010. – 280 с.
8. Нурова, З.С. Восита ва роҳҳои сермаҳсули вожасозӣ дар забони адабии ҳозираи олмонӣ / З.С. Нуров // Паёми ДДОТ. –№ 6 (95). – 2021. С. 350-359.
9. Лутс, Ж., Сайфуллоев, Х. Лугати олмонӣ ба тоҷикӣ. – Душанбе, 2010. – 645с.
- 10.Назарзода, С., Сангинов, А. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Ҷилди II. – Душанбе, 2008. – 945с.
- 11.Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – М.: Азбуковник, 2000. – 671с.
12. Степанова, М.Д. Словообразование современного немецкого языка, М.: КомКнига, 2007. 376 с. с. 47
13. Степанова, М.Д., Чернышева, И.И. Лексикология современного немецкого языка / М.Д. Степанова, И.И. Чернышева. – М., 2005. – 256 с.
14. Duden. Das Bedeutungswörterbuch. 2 Auflagen. Dudenverlag. Mannheim -Wien Zurich, 1985. –797S.
15. Fleischer, W. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig, 1969. – 328 S.
- 16.Schröder, M. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache /Wolfgang Fleischer; Irmhild Barz. Schröder, Marianne. Tübingen: Niemeyer, 2007. [Сарчашмаи электронӣ] URL: <https://www.goethe.de/ins/ru> (санаи муроҷиат: 26.03.2024).

**ВОЖАСОЗӢ ДАР ИСТИЛОҲОТИ ҲАРБӢ БО ПЕШВАНДҲОИ  
ЧУДОШАВАНДАИ ЗАБОНИ ОЛМОНӢ ВА МУОДИЛИ ОН ДАР  
ЗАБОНҲОИ ТО҆ЦИКӢ ВА РУСӢ**

Дар мақолаи мазкур роҷеъ ба масоили вожасозӣ (пешвандпазирӣ) ва истилоҳоти ҳарбӣ дар ганий гардиданӣ маркиби лугавии забонҳои муқоисашаванда мавриди омӯзиши ва баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллиф дар мақолаи худ яке аз роҳҳои ганий гардониданӣ маркиби лугавии забони олмонӣ соҳтани вожсаву қалимаҳои нав ба шумор меравад, бамаврид таҳлил намуда, дар заминани манбаъҳо ва сарчашмаҳои илмӣ ба ришифтаи таҳқиқ

кашидааст. Таҳлили муқоисавии тарзи вожасозӣ ва истилоҳоти ҳарбӣ дар забонҳои муқоисашаванд, яъне дар забони олмонӣ ва истифодани он дар забони тоҷикӣ ва русӣ дар доираи тадқиқоти типологӣ анҷом шудааст. Ҳар яке аз роҳҳои инкишиоф доддани лексикаи забони олмонӣ хусусиятҳои хоси худро дорад. Инчунин, муаллиф усули ташаккули калима ва истилоҳоти ҳарбиро таҳлил мекунад, мисолҳои сершуморро меомӯзад, усули сермаҳсали пешвандпазирӣ калимасозиро нишон медиҳад. Нақши пешвандҳо дар ташаккули калимаҳои гуногуни лугавӣ, маҳсусан, дар истилоҳоти ҳарбӣ назаррас аст. Аз ин рӯ, мавзуу мазкур яке аз мавзузъҳои муҳим ва омӯхтани буда, дар илми забоншиносӣ мавқеи муҳим дорад. Бояд ишора намуд, ки масоили марбута яке аз мавзузъҳои баҳсталаб ва доманадор буда, дар илми забоншиносӣ бо вижагиҳои ҷудогонаи худ аз дигар баҳишҳои ин соҳа фарқ дорад. Мақола барои мутахассиси ҳарбӣ маълумоти арзиишанд медиҳад.

**Калидвоҷсаҳо:** пешвандпазирӣ, истилоҳот, ҳарбӣ, муқоиса, вожасозӣ, пешвандҳо, забон, забоншиносӣ, таркиб, маъно, мувофиқат, омӯзиши, калима, ҷумла, хусусият, усул, лексика.

### СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В ВОЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ С РАЗДЕЛЯЕМЫМИ ПРЕФИКСАМИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В И ИХ СООТВЕТСТВИЕ В ТАДЖИКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

В статье рассматриваются вопросы словообразование посредством префиксации в системе военной терминологии немецкого языка с учетом сравнения в обогащении лексического состава сравниаемых языках. Автор в своей статье рассматривает один из типов и разновидностей словообразовательной композиции немецкого языка и ее составление новых слов в справочной информации и ресурсах. Были анализированы словообразование лексики и военные терминологии в сравниаемых языках. Каждый из способов развития словарного запаса немецкого языка имеет свои особенности. Также автор анализирует способ словообразования и военных терминов, изучает многочисленные примеры, показывает продуктивный способ словообразования. При этом роль префиксов в образовании лексики, прежде всего военной терминологии оценивается достаточно значимо. Поэтому данный предмет является одним из важных и изучаемых предметов и занимает широкое положение в лингвистической науке. Следует отметить, что данная проблема является одной из спорных тем и широко распространена в лингвистической науке, поскольку сама по себе черты из других областей имеют отличия. Статья дает ценную информацию для военного специалиста и не представляет интереса.

**Ключевые слова:** префиксация, терминология, военный, словообразование, сравнение, префиксы, язык, лингвистика, составное, понятие, соответствующий, обучение, слово, предложение, особенность, стиль, лексика.

**GERMAN COMPOUND PREFIXATION IN MILITARY  
TERMINOLOGY WORD-FORMATION AND THEIR ANALOGIES  
IN TAJIK AND RUSSIAN LANGUAGES**

*This article deals with the word formation and terminology of military in enriching of the lexical composition in compared languages. The author in his article reviewed one of the types of word formation of composition in the German language which make up new words in the background and resources in the article. There also was held comparative analyses of the method of foundation of vocabulary and terminology in compared languages: German, Tajik and Russian languages. Each of the ways of developing the vocabulary of the German language have its characteristics. Also, the author analyzes the method of word formation and military terminology, studies numerous examples, and shows the productive method of word formation. The role of prefixes in the formation of words of lexis and especially in system of the military terminology is evaluated highly. That's why, this topic is one of the actual themes and learned in linguistics has a good place. It should be mentioned that, this problem is one of the argues theme and spread-out in linguistic science which have got differences with it features from another parts of fields.*

**Keywords:** prefixation, terminology, military, comparison, worldbuilding, prefix, language, linguistics, composite, mean, formation, learning, word, sentence, peculiarity, style, vocabulary.

**Маълумот дар бораи муаллифон:** Гуломова Фотима Абдураҳмоновна - докторантни Доңишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ, Тел: (+992) 555570655;

**Муҳторов Зайниддин Муҳторовиҷ** – доктори илмҳои филология. Тел.: (+992) 907801822.

**Сведения об авторах:** Гуломова Фотима Абдураҳмоновна-докторант Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни, Тел: (+992) 555570655;

**Муҳторов Зайниддин Муҳторовиҷ** – доктор филологических наук. Тел.: (+992) 907801822.

**About the authors:** Gulomova Fotima Abdurahmonovna – Post-doctoral researcher of the Tajik State Pedagogical University named after S. Ayni. Phone number: (+992) 555570655.

**Mukhtorov Zayniddin Mukhtorovich – doctor of Philological sciences.** Тел.: (+992) 907801822.

**ВОЖАХОИ КАМКОРБУРДИ «ШОҲНОМА»-И АБУЛҚОСИМИ  
ФИРДАВСИЙ ДАР ЗАБОНИ МУОСИРИ ТОЧИКӢ**

**Пирмаҳмад Нуров  
Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ**

Забони тоҷикии форсӣ яке аз қадимтарин забонҳо дунё ва яке аз ғанотарин забонҳо аз ҷиҳати таркиби луғавист. Маҳз ба шарофати ниёғони барӯманди тоҷику форс ин забони латифу зебо борҳо аз кӯраи озмоишҳои басе саҳти таъриҳӣ берун оварда шуда, нигаҳдорӣ ва бегазанд ба насли оянда интиқол дода шудааст. Мусаллам аст, ки забони имрӯзai тоҷикии форсӣ нахуст ҳамчун забони назм бо ашъори гаронмоя ва безаволи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ва Абулқосими Фирдавсӣ поягузорӣ шуда, минбаъд шурӯъ аз асари «Донишнома»-и Абуалӣ ибни Сино ба забони наср низ табдил ёфт. Ҳамин аст, ки забони назми тоҷикии форсӣ низ чун забони насири он ҷузъи муҳим ва ҷудонашавандай забони адабии тоҷикии форсӣ буда, омӯзиши забони назм барои муайян кардани заҳирау таркиби луғавии забони адабии тоҷикӣ аҳаммияти қалон дорад. Аз ин нигоҳ, омӯзишу таҳқиқи вижагиҳои луғавии забони ашъори як шоири муайян дар як давраи муайяни таъриҳӣ ва муайян кардани нақши ӯ дар афзунгардии заҳирау таркиби луғавии забони тоҷикӣ яке аз масъалаҳои муҳимми забоншиносии муосири тоҷикӣ мебошад.

Абулқосим Фирдавсӣ аз шоирони бузурги форсу тоҷик мебошад, ки дар баробари Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ дар поягузории забони муосири тоҷикӣ саҳми беназир дошта, китоби мондагори ӯ - «Шоҳнома» дар нигаҳдорию корбурди вожаҳои форсии бостон ва афзунгардонии заҳираи луғавии забони форсии миёна ва рушди ояндаи забони муосири тоҷикӣ нақши муассиср бозидааст.

Бино ба гуфтаи Ҳаким Абулқосими Фирдавсӣ, «Шоҳнома» дорои 60 ҳазор байт буда, 120 ҳазор мисраъро ташкил медиҳад. Ба қавли муҳаққиқон адади нусхаҳои қаламии асар хеле зиёд аст, вале аз ҷиҳати микдори байт онҳо ниҳоят гуногунанд. Баъзеи онҳо 40 ҳазор байт доранд, қисме аз он то 80 ҳазор байт, яъне 160 ҳазор мисраъро дар бар мегиранд. Тамоман равшан аст, ки дар мавриди аввал дар баъзе нусхаҳо агар достони «Шоҳнома» хеле кӯтоҳ карда шуда бошад, дар мавриди дувум гоҳе ба матни аслии он байтҳои илҳоқӣ ба теъдоди то 20 ҳазор байт илова шудааст. Ин аст он душвории асосие, ки дар зарфи солҳои зиёд дар маркази дикқати аҳли илми шоҳномашиносӣ истодааст [1, 7].

Вожагони «Шоҳнома» аз нуқтаи назари ба хонандагони имрӯза то ҷи дараҷа мағҳум будани худ, асосан ба се гурӯҳ тақсим мешаванд: гурӯҳи аввал қалимаҳое мебошанд, ки дар муддати тақрибан ҳазор соли гузашта чи аз ҷиҳати шакл ва чи мазмун, дуруст тағйир наёфтаанд. Гурӯҳи дуюм қалимаҳое мебошанд, ки шаклан дар забони гуфтугӯй тағйир ёфтаанд. Гурӯҳи сеюм қалимаҳоеанд, ки тамоман аз истеъмоли имрӯзai забони гуфтугӯй хориҷ гардидаанд [1, 16].

Мавриди зикр аст, ки вижагиҳои луғавию маънӣ ва соҳтории «Шоҳнома» аз тарафи забоншиносони тоҷик, аз ҷумла М.Н. Қосимова [15], О.Қосимов [13], [14], Д. Майнусов [16], М. Махмудҷонова [17], Н.Гулзода

[12] ва дигарон мавриди таҳлил, омӯзиш ва таҳқики амиқ қарор дода шудааст. Масъалаҳои таърихио фалсафии ин асари бузург низ ба риштаи таҳқик қашида шудааст [11].

Таҳлили лугавии «Шохнома»-и Абулқосими Фирдавсӣ аз нигоҳи соҳт нишон медиҳад, ки аксари вожаҳои он дар асоси вожаҳои порсибунёд соҳта шуда, баъзеи онҳо айни ҳол дар забони муосири тоҷикӣ камистифода мебошанд ва дар фарҳангҳои мавҷудаи забони тоҷикӣ бо ҳуруфи кирилӣ ворид карда нашудаанд. Ин вожаҳо асосан ифодакунандай ному сифати инсон, номи чизҳо ва ҳодисаҳо, инчунин амалу ҳаракат мебошанд. Ин гуна вожаҳоро аз нигоҳи соҳти морфологӣ ба ғурӯҳҳои зер ҷудо кардан мумкин аст:

### I. Вожаҳое, ки бо пешвандҳо соҳта шудаанд:

1) содавожаҳо бо пешванди қадимии *-абе* (яъне пешванди *-бе-* и имрӯза): **абегам, абеном, абетан, абечанг** ва гайра:

Ба гетӣ-дарун шоду ҳуррам бувад,  
Ба рафтан зи душман **абегам** бувад [7, 405];  
Ки барҳам занад мижжа зеру забар,  
**Абетан** ба лашкар намоям-ш сар [1, 197].

2) соҳтавожаҳои феълӣ бо вожаҳои қадимии *-андар* ҳамчун пешванд: **андарафкандан, андарбуридан, андаргазидан, андардавидан, андардамидан, андаркушодан, андарнавардидан, андарниҳуфтан, андаролудан, андарфурӯхтан, андаршикастан** ва гайра;

Аз он ҷодуи пир берун қашид,  
Сарашро зи тан нима **андарбурид** [6, 173];  
Чу он хубруҳ мева **андаргазид**,  
Яке дар миён кирм оғанда дид [7, 317];  
Чу он ғавҳарон Зодфарруҳ бидид,  
Суи шаҳрёри нав **андардавид** [10, 225];  
В-аз он ҷо ба Нӯшозар **андаршуданд**  
Раду ҳирбадро ҳама сар заданд [6, 207].

Бояд зикр намуд, ки аз ин вожаҳои феълӣ дар забони муосири тоҷикӣ исмҳои феълии зер соҳтан мумкин аст: **андарафканд** (ё **андарафканиш**), **андарбурид**, **андаргазид**, **андардавид** (ё **андардавиш**), **андардамид** (ё **андардамиш**), **андаркушод**, **андарнавард**, **андарниҳуфт**, **андаролуд**, **андарфурӯҳт**, **андаршикаст** ва гайра.

3) мураккабвожаҳо бо пешванди «–но»: **нопокдев, нопокрой, норостгӯй, носолхӯрда, носуфтагавҳар, нотандуруст, ношодбаҳт, ношодком, ношустарӯй** ва гайра:

Маро ном хонанд **нопокрой**,  
Туро марди ҳушӯру некифизой [6, 400];  
Зи носуфтагавҳар се духтар-ш буд,  
Набудаш писар, духтар афсар-ш буд [1, 137];  
Кунун кор барсозу сустӣ макун,  
Зи май низ **нотандурустӣ** макун [8, 157];  
«Зи шоҳон, – бипурсид, – зебои таҳт  
Кадом асту аз кист **ношодбаҳт?**» [9, 208];  
Чу аз хоб бедор шуд, зан ба шӯй  
Ҳаме гуфт, к- «Эй зишти **ношустарӯй** [8, 126].

**II. Мураккабвожаҳо, яъне вожаҳое, ки аз содавожаҳо ва соҳтавожаҳо таркиб ёфтаанд:**

1) дар асоси содавожаи «бад»: **бадбуна, бадкома, бадкуниш, бадманиш, баднажод, бадниҳон, бадпеша, бадраг, бадҷаҳиш** ва монанди инҳо:

К-аз он сӯ буд эрониёро буна,  
Бичӯяд буна мардуми **бадбуна** [1, 428];  
В-агар бадниҳон бошиву **бадкуниш**,  
Зи ҷарҳи баланд оядат сарзаниш [2, 104];  
Бад-ӯ гуфт, к-«Эй **бадраги** нобакор,  
Ба майдони кина кунун пой дор!» [2, 125];  
Чу он **бадҷаҳиш** рафт наздики шоҳ,  
Варо дид бо банда дар пешгоҳ [10, 296].

2) дар асоси соҳтавожаи «баргашта»: **баргаштарой, баргаштабаҳт, баргаштарӯз, баргаштасар** ва гайра:

Бад-ӯ гуфт, к-«Эй турки **баргаштабаҳт**,  
Сари пири ҷоду бубин бар дараҳт» [6, 265];  
Ба ду ним карда, ниҳода ба ҷой,  
Пурандеша шуд марди **баргаштарой** [9, 376];  
Ҳама шӯрбаҳтанду **баргаштасар**,  
Ҳама дида пуробу хунин чигар [5, 39].

3) дар асоси соҳтавожаи «баста»: **bastадаст, bastадувол, bastазиндон, bastамиён** ва гайра:

Барангехтандам зи ҷои нишаст,  
Ҳаме тоҳтандӣ маро **bastадаст** [2, 407];  
Зи баҳри яке ҷӯби **bastадувол**,  
Шавӣ хира андар дами бадсигол» [3, 450];  
Гуроза сари тухмаи гевгон,  
Биёмад бад-он кор **bastамиён** [2, 189].

4) дар асоси соҳтавожаи «бахшанда»: **бахшандадаст, бахшандапай** ва гайра:

Бигуфташ: «Яке шоҳи **бахшандадаст**,  
Ва дигар дили марди яздонпараст [9, 98];  
Кунун то ба наздики Ковуси кай  
Сад афқанда фарсанг **бахшандапай** [2, 87].

5) дар асоси соҳтавожаи «бурранда»: **буrrандатег** ва гайра:

Забонаш ба кирдори **буrrандатег**,  
Ба ҷарбӣ уқоб андарорад зи меғ [7, 250].

6) дар асоси соҳтавожаи «вожуна»: **вожунахӯй** ва гайра:

Пас оини Захҳоки **вожунахӯй**,  
Чунон буд, ки чун мебудаш орзуй [1, 80];  
Чу гуфт ин сухан деви **вожунахӯй**,  
Зи даст он гаҳе Рустами ҷангҷӯй [4, 327].

7) дар асоси содавожаи «гирд»: **гирдгоҳ, гирдмоҳ, гирдпӯст, гирдрон** ва гайра:

Чу дидӣ бару **гирдгоҳи** варо,  
Бузургиву гурдиву роҳи варо [5, 329];  
Чу сарве будӣ бар сараш **гирдмоҳ**,  
Ҳамон моҳ дар зери мушки сиёҳ [7, 436];

Чунин дод посух, ки «**Ин гирдпүст**,  
Бувад ранча чандон, ки мағз андар ўст [9, 216];  
Бари мода шуд тезу букшод шаст,  
Бари шер бо **гирдронаш** бубаст [8, 143].

8) дар асоси содавожай «гов»: **говдам, говмохӣ, говдам, говпайкар, говранг, говрӯй, говчехр** ва гайра:

Бидаррид кӯҳ аз дами **говдам**,  
Замин омад аз сумми аспон ба хам [2, 138];  
Чаҳорум ба тахти кай барнишаст,  
Яке гурзай **говпайкар** ба даст [2, 389];  
Задам бар сараш гурзай **говчехр**,  
Бар ў кӯҳ борид, гуфтӣ, сипеҳр [1, 326].

9) дар асоси соҳтавожай «гузида»: **гузидасавор, гузидаспоҳ** ва гайра:

Пазира шудаш бо сипоҳи гарон,  
**Гузидасаворону** ҷавшанварон [8, 328];  
Чу Ҳусрав бидид он **гузидасиноҳ**,  
Саворони гарданкашу размҳоҳ [10, 59].

10) дар асоси соҳтавожай «гумкарда»: **гумкардабаҳт, гумкардароҳ** ва гайра:

Дили Тӯс баҳшиш овард саҳт  
Бар он номбардори **гумкардабаҳт** [3, 160];  
Гар эдун, ки букшояд ин роз шоҳ  
Бар ин марзбонони **гумкардароҳ** [5, 453].

11) дар асоси соҳтавожай «гумшуда»: **гумшудабаҳт, гумшуданом** ва гайра:

Ки «эй **гумшудабаҳт** аз озодагон,  
Ки гум бод Гударзи Кашводагон [4, 30];  
Яке **гумшуданом** Фаршедвард,  
Чи дар базмгоҳу чи андар набард [8, 170].

12) дар асоси содавожай «гурд»: **гурдзод, гурдкуш, гурдмард, гурдмоҳ, гурдсӯз** ва гайра:

Пас аз бора Рӯдоба овоз дод,  
Ки «Эй паҳлавонбаччай **гурдзод** [1, 279];  
Чагонӣ чу Фартуси лашкарфурӯз,  
Қаҳори Қаҳонӣ гави **гурдсӯз** [4, 90].

13) дар асоси соҳтавожай «гусиста»: **гусистадил, гусистамаҳор, гусистаҳирад** ва гайра:

Шикастасилему **гусистадиланд**,  
Ту гуфтӣ, ки аз ғам ҳаме бугсиленд [4, 283];  
Бад-ӯ гуфт Гев: «Эй **гусистаҳирад**,  
Сухан з-ин нишон худ кай андархурад [3, 248].

14) дар асоси соҳтавожай «гурранда»: **гуррандапил, гуррандапер** ва гайра:

Хурушону чӯшону найза ба даст,  
Ту гуфтӣ, ки **гуррандапил** аст маст [3, 413].

15) дар асоси соҳтавожай «дарида»: **даридаҳар, даридицил** ва гайра:

Ба пеши Фаромарз боз омаданд,  
**Даридаҳару** пургудоз омаданд [7, 28];  
Ба наздики Исфандёр омаданд,  
**Даридаҳилу** хоксор омаданд [6, 291].

16) дар асоси содавожай «дев»: **девбачча, девмард, девмардум, девсар, девчехр, девчуфт** ва гайра:

Чаҳон шуд бар он **девбачча** сиёҳ  
Зи баҳти Сиёмак, ҳам аз баҳти шоҳ [1, 46];  
Ту дидӣ, ки аз баҳри Бежан чӣ кард  
Дар ин буми мо Рустам- он **девмард** [5, 7];  
Яке лашкаре хоҳам ангҳетан,  
Або **девмардум** баромехтанд [1, 94];  
Якояқ сухан назди Рустам бигуфт,  
Ки бехуш варо дидам **девчуфт** [2, 156].

17) дар асоси соҳтавожай «дарранда»: **даррандагург, даррандарост, даррандашер** ва гайра:

Барад сӯи Хоразм кӯси бузург,  
Сипоҳе ба кирдори **даррандагург** [5, 15];  
Сараш найзуву теги буррандарост,  
Танаш каргасу шери **даррандарост** [1, 418].

18) дар асоси содавожай «диж»: **диждор, дижманиш, дижгоҳ, дижхим** ва гайра:

Биёмад, чу наздики диж даррасид,  
Сухан гуфту **диждор** мӯҳраш бидид [1, 208];  
Наям **дижманиш** низ дар хости ўй,  
Фузунӣ начӯем дар кости ўй [10, 275];  
Яке деви **дижхим** бар пой хост,  
Чунин гуфт, к-ин нағзорӣ марост [2, 176].

19) дар асоси соҳтавожай «дижам»: **дижамбаҳт, дижамгашта, дижамрӯй, дижамсоз** ва гайра:

**Дижамбаҳт** он, к-аз ту чӯяд набард,  
Зи баҳту зи таҳт андарояд ба гард [6, 364];  
Зи хуршеди тобон **дижамсоз** гашт,  
Зи наҳчиргаҳ тангдил бозгашт [8, 98].

20) дар асоси соҳтавожай «дениш»: **денишкуҳан, денишпазир, денишфурӯш** ва гайра:

Бар овози Симург гуфтӣ сухан,  
Фаровонхирад буду **денишкуҳан** [1, 239];  
Гаронмоя мардеву **денишфурӯш**,  
Қубоди диловар бад-ӯ дод гӯш [8, 337].

21) дар асоси содавожай «жарф»: **жарфдарё, жарфроҳ, жарфрӯд, жарфҷоҳ** ва гайра:

Ки аз **жарфдарё** баровард пай,  
Бар он гуна девор бедоркай [10, 195];  
Кадом аст марде пиҷӯҳандароз,  
Ки паймояд ин **жарфроҳи** дароз [6, 196];  
Бар он рои вожуна деви нажанд,  
Яке **жарфҷоҳе** ба раҳ-бар биканд [1, 70].

22) дар асоси содавожай «жӯпин»: **жӯпинвар, жӯпинзан, жӯпинкаш** ва гайра:

Камонҳои чочиву тири хаданг,  
Сипарҳои чиниву **жӯпини** ҷанг [1, 178];

Бирафтанд он гоҳ **жүпинварон**  
 Або чавшану хиштҳои гарон [1,312];  
 Сипаҳ буд бар маймана чил ҳазор,  
 Саворони **жўпинзану** найзадор [9,312];  
 Биёмад сипардору **жўпинкашон**,  
 Бичустанд аз он тозиёна нишон [8,156].

23) дар асоси содавожаи «зард»: **зардбарг, зардкиштӣ, зардмоҳӣ, зардраҳшон** ва ғайра:

Пурандеша шуд ҷони Кисро зи марг,  
 Шудаш лаълруҳсор чун **зардбарг** [9,221];  
 Дигар рӯз чун симгун гашт роф,  
 Падид омад он **зардраҳшон** ҷароғ [9,371].

24) дар асоси соҳтавожаҳои «заррин» ва «заррина»: **зарринакафш, зариннамуд, зарринатаҳт, зарринаштур, зарринчехр, зарриндиравш, зарринкӯлоҳ, зарринкамар, зарринниём, зарринситом, зарринрикеб, зарринтабар** ва ғайра:

Худованди шамшеру **зарринакафш**,  
 Фарозандай ковиёнидурафш [1,226];  
 Чу хуршед бинмуд **зарриначехр**,  
 Ҷаҳонро бишуст аз сиёҳӣ ба меҳр [5,441];  
 Чу **зарриндирафше** даромад зи роф,  
 Бари меҳмон шуд худованди боғ [7,443];  
 Зи аспони тозӣ ба **зарринситом**,  
 Зи шамшери ҳиндӣ ба **зарринниём** [7,37].

25) дар асоси содавожаи «каён»: **каёнзода, каёнзодагӣ, каёнидаҳтаҳт, каёникаманд, каёнидаҳт, каёникамар, каёникулоҳ, каёнухма** ва ғайра:

Кучо буд аз гетӣ озодае,  
 Худованди тоҷу **каёнзодае** [3,294];  
 Кунун ҳоҳ тоҷаш деху ҳоҳ таҳт,  
 Шуд он соягустар **каёнидаҳт** [1,170];  
 Ба ҳаштум биёмад Манучехршоҳ,  
 Ба сар барниҳод он **каёникулоҳ** [1,225];  
 Чу солори Чин дид Настурро,  
**Каёнухмаву** пахлавон пурро [6,171].

26) дар асоси содавожаи «кай»: **кайвор, кайзода, кайнома, кайманзар, кайманиш, кайнажод** ва ғайра:

Ту андар набардиву мо пур зи дард,  
 Ҷавонону **кайзодагон** зери гард [6,423];  
 Ба паймон шикастон на андар(ҳ)варӣ,  
 Ки шери жиёниву **кайманзарӣ** [2,99];  
 Чунин дод посух, ки «Эй **кайманиш**,  
 Зи ту дур бодо бади бадкуниш [7,441];  
 Бидонист, к-ӯ нест ҷуз **кайнажод**,  
 Зи фаррӯзи авранди ў гашт шод [7,302].

27) дар асоси содавожаи «мардум»: **мардумнажод, мардумпазир, мардумфиреб, мардумшумор, мардумшинос** ва ғайра:

Ки «Ҳар кас ки бар додгар душман аст,  
 На **мардумнажод** аст, к-Оҳарман аст!» [8,416];

Бифармуд пас, то Гушаспи дабир  
 Биёmad бари шохи **мардумпазир** [8,74];  
 Гар аз коҳилон ёр хоҳӣ ба кор,  
 Набошӣ ҷаҳонҷӯву **мардумшумор** [7,417].

28) дар асоси соҳтавожаи «меҳтар»: **меҳтарнажод**, **меҳтарпараст**,  
**меҳтарписар**, **меҳтаршинос** ва гайра:

Бад-эшон супурд он ду фарзандро,  
 Ду **меҳтарнажоди** хирадмандро [9,119];  
 Касоне ки андар шабистон буданд,  
 Ҳушивору **меҳтарпарастон** буданд [2,373];  
 Яке банда буд шоҳро носипос,  
 На **меҳтаршиносу** на яздоншинос [10,126].

29) дар асоси содавожаи «нав»: **навдаҳат**, **навнишаст**, **навсавор**,  
**навҷаҳон** ва гайра:

Хиромон бари шаҳрёر омаданд,  
 Ки бо **навдаҳате** ба бор омаданд [2,350];  
 Ҷавон хирасар буду ҳам **навнишаст**,  
 Фиристодаро тез бинмуд даст [9,222].

30) дар асоси содавожаи «нев»: **nevбанд**, **nevзод**, **nevпур**, **nevсӯз** ва гайра:

Чу Тусу чу Гударзу Кашводу Гев,  
 Чу Харроду Гургину Баҳроми **nev** [2,43];  
 Диғар оғарин кун бад-он **nevбанд**,  
 Сипаҳдори фарҳунда Пӯлодванд [4,278];  
 Навозиду молиду зин барниҳод,  
 Бар ў барнишаст он яли **nevзод** [2,226];  
 В-аз он сӯ ки шуд Рустами **nevсӯз**,  
 Супорад бар ў қишивари Нимрӯз [5,102].

31) дар асоси содавожаи «нек» ва соҳтавожаи «некӣ»: **некбоб**,  
**некдастур**, **некидиҳиш**, **некиқуниш**, **некинамой**, **некисигол**, **некифизой**,  
**некишинос**, **некпайванд**, **некрой**, **нексол**, **некчуфт**, **некшоҳ**, **некяздон** ва гайра:

Бад-ӯ гуфт Бежан, ки «Эй **некбоб**,  
 Дилямро зи кини Сиёвуш матоб [5,65];  
 Яке **некдастур** бошӣ маро,  
 Бад-ин марз ганҷур бошӣ маро [7,198];  
 Бибахшуд **Яздони некидиҳиш**,  
 Яке будани дошт андар бувиш [1,233];  
 Ба Рустам чунин гуфт пас шаҳрёر,  
 Ки «Эй **некпайванди** бехрӯзгор [4,424].

32) дар асоси содавожаи «пайкар»: **пайкаргуроз**, **пайкардароз**,  
**пайкараждаҳо**, **пайкарнигор**, **пайкарпаланг**, **пайкархумой** ва гайра:

Дирафше паси пушт **пайкаргуроз**,  
 Сараш моҳи симину боло дароз» [2,282];  
 Дурафше паланг аст **пайкардароз**,  
 Пасаш Ревниз аст бо кому ноз [3,353];  
 Дамон аз паси пушти **пайкархумой**  
 Ҳаме рафт чун кӯҳи рафта зи чой [3,330].

33) дар асоси содавожаи «пок»: **покмагз**, **покмехр**, **покмодар**, **покном**,  
**покпайванд**, **покрой**, **покпарвардигор** ва гайра:

Чунин, гуфт, к-»Аз **покмому** падар  
Яке шохи шоиста омад ба бар» [1,177];  
Маро духтаронанд монанди ту,  
Зи тухми туву **покпайванди** ту [2,362].

34) дар асоси сохтавожай «покиза»: **покизамард**, **покизарой**, **покизатухм**, **покизачехр**, **покизачон** ва гайра:

Бигүй, эй хирадманди **покизарой**,  
Сухан гар ба роз аст, бо мо сарой!» [1,271];  
Бад-ӯ гуфт шох: «Эй далери чаҳон,  
Ки **покизатухмиву** равшанравон [2,389].

35) дар асоси содавожай «пур»: **пурбадӣ**, **пурбало**, **пурбод**, **пурбода**, **пурбоз**, **пурбӯй**, **пургунах/пургуноҳ**, **пургард**, **пургазоф**, **пургиё**, **пургудоз**, **пургулоб**, **пургулхан**, **пургумон**, **пурғорат**, **пурдурафш**, **пурдурӯғ**, **пурзахм**, **пурғирев**, **пурдиранг**, **пурдод**, **пурҷаён**, **пурдониш**, **пурдуруд/пурзанг**, **пурзиён**, **пуркимиё**, **пурҳарош**, **пуркина**, **пурманиш**, **пурмог**, **пурнабид**, **пурнигор**, **пурхок**, **пурбрӯй**, **пурожанг**, **пурово**, **пуролоиш**, **пуророиш**, **пуроҳан**, **пурпаринд**, **пурсим**, **пуртарк**, **пуртирагӣ**, **пуртири**, **пуршарм**, **пуршикан**, **пуршитоб** ва гайра:

Набера, ки ҷанг оварад бо ниё,  
Сараш **пурбадӣ** бошаду кимиё [5,259];  
Ба пеши падар рафт пури Пашанг,  
Забон пур зи гуфтору дил **пурдиранг** [2,25];  
Аз эшон туро дил **пуролоиш** аст,  
Гуноҳи маро ҷои полоиш аст [10,278];  
Чу Фарча зи Сагсору Шантгул зи Ҳинд  
Ҳаво пурдурафшу замин **пурпаринд** [4,90];  
Ту гуфтӣ ҳаво кӯҳи оҳан шудаст,  
Сари кӯҳ **пуртарку** ҷавшан шудаст [3,165].

36) дар асоси содавожай «пӯлод»: **пӯлодбар**, **пӯлодгар**, **пӯлодгурз**, **пӯлодпайкон**, **пӯлодсум**, **пӯлодтарг**, **пӯлодхой**, **пӯлодтеғ**, **пӯлодҷанг** ва гайра:

Наёмад-ш гурзи гарон коргар,  
Бар он бабру хафтону **пӯлодбар** [4,301];  
Чу Доробро дид бо фаррӯ бурз,  
Ба гардан бароварда **пӯлодгурз** [7,55];  
Бар ўтиборон кунад чун тагарг,  
Ба сар-бар бидӯзад-ш **пӯлодтарг** [5,60];  
Зи овози ўандарояд зи ҷой,  
Дили марди ҷангии **пӯлодхой** [1,369].

37) дар асоси содавожай «равшан»: **равшанак**, **равшанбаҳор**, **равшанбаҳт**, **равшангулоб**, **равшанчаҳон**, **равшаноб**, **равшаной**, **равшанравон**, **равшансипехр**, **равшанхираҷ**, **равшанчириғ** ва гайра:

Фиристода гуфт он ки **равшанбаҳор**,  
Набинад, бубинад дари шаҳрӯр [1,188];  
Чу бону чу кофуру чун мушки ноб,  
Чу уду чу анбар, чу **равшангулоб** [1,362];  
Чу дарёи Қор аст гуфтӣ ҷаҳон,  
Ҳама **равшаноиш** гашта ниҳон [2,59];  
Ба андешаи пури **равшанравон**  
Набуд ҷуз ба андешаи бад гумон [1,149].

38) дар асоси сохтавожай «рахшанда»: **рахшандагул, рахшандарұз, рахшандахуршед** ва ғайра:

Зани шер аз он номаи шаҳрёр  
Чу **рахшандагул** шуд ба вакти баҳор [10,173];  
Зи **рахшандахуршед** то тираҳок  
Набошад магар ройи Яздони пок» [9,466].

39) дар асоси содавожай «сурх»: **сурхафсар, сурхбед, сурхавхар, сурхёкут, сурхмай, сурхсеб, сурхфом** ва ғайра:

Чунон шуд, ки аз беди **сурхафсаре**,  
Ду динор меҳостандӣ саре [8,210];  
Ҳамон **сурхавхар** бад-ӯ доду гуфт  
Ки «Бо бод бояд, ки гардӣ ту ҷуфт» [7,64].

40) дар асоси содавожай «танг»: **тангфор, тангдиж, тангзиндон, тангчой, тангпул, тангроҳ, тангандуқ, тангтобут, тангхиргоҳ, тангхӯй** ва ғайра:

Ки акнун бад-ин **тангфор**-андарӣ,  
Гурезон ба сангин ҳисор-андарӣ?! [5,416];  
Чунин лашкари гашн бо мо ки ҳаст,  
Бад-ин **тангдижҳо** нашояд нишастан [10,367];  
Ҷаҳон танг дидем бар **тангхӯй**,  
Маро озу зуфтӣ накард орзӯй [9,195].

41) дар асоси содавожай «тез»: **тезбод, тезвир, тезгӯё, тезгӯш, тездам, тезкишӣ, тезком, тезронӣ, тезчанг, тезчаста, тезмағз, тезмардум, тезпай, тезпайкон, тезпар, тезпатёра, тезтаг, тезтак, тезтир, тезтоз, тезханҷар, тезчанг, тезшамшер** ва ғайра:

Зи лашкар баромад саросар хурӯш,  
Ҳаме кар шудӣ мардуми **тезгӯш** [1,193];  
Сикандар яке **тезкишӣ** бичуст,  
Ки онро ба дида бубинад дуруст [7,214];  
Магар марг, к-аз марг ҳуд чора нест,  
В-аз ӯ тезтар **тезпатёра** нест [3,293].

42) дар асоси содавожай «тира»: **тирагард, тирагетӣ, тирагоҳ, тиразанг, тирадуд, тиракӯҳ, тиракойӣ, тирамег, тиарарав, тиараравон, тиароғ, тиарой, тиароҳ, тиратан, тиратарг, тирафом, тираҳок, тираҳуршед, тиракеҳр** ва ғайра:

Гурезон Шамосос бо ҷанд мард,  
Бирафтанд аз он **тирагарди** набард [1,144];  
Ки яксар бубахшад гунохи туро,  
Дураҳшон кунад **тирагоҳи** туро! [10,109];  
Чу хуршед барзад сар аз **тиракӯҳ**,  
Таҳамтан зи хоби хуш омад сутгӯх [2,70];  
Бад-ӯ гуфт, к-»Эй ҷуфти фарҳундарой,  
Бияфрӯҳт аз роят ин **тиракойӣ** [1,357].

43) дар асоси содавожай «торик»: **торикдашт, торикмег, торикшаб, торикҷоҳ** ва ғайра:

Чу ниме зи тирашаб андаргузашт,  
Талоя бидидаш ба **торикдашт** [4,58];  
Фусурда зи хун панҷа бар дасти тег,  
Чакон қатраи хун зи **торикмег** [1,213].

44) дар асоси сохтавожай «фаровон»: **фаровонгунох, фаровонсухан, фаровонхуриш, фаровонхирад, фаровонхунар** ва гайра:

Бад-ӯ гуфт: «Марди **фаровонгунох**,  
Гунахгор дарвеши бедастгох» [9,95];  
Чу Рустам падид омаду Золи Зар,  
Хамон мӯбадони **фаровонхунар** [5,457].

45) дар асоси сохтавожай «фаррух»: **фаррухвазир, фаррухдабир, фаррухдаҳаҳт, фаррухзамин, фаррухкулоҳ, фаррухмехмон, фаррухмех, фаррухниҳод, фаррухнажод, фаррухпадар, фаррухпаём, фаррухпай, фаррухписар, фаррухсавор, фаррухсуруш, фаррухҷавон** ва гайра:

Ба як рӯй-бар номи шоҳ Ардашер,  
Ба рӯйи дигар номи **фаррухвазир** [7,349];  
К-аз он беҳбарканда **фаррухдаҳаҳт**,  
Аз ин гуна шоҳе баровард баҳт [3,137];  
Дили Золи Зар шуд чу хуррамбаҳор,  
Зи Раҳши навоину **фаррухсавор** [1,473];  
Фиристода боз омад аз пеши Сом  
Або шодмониву **фаррухпаём** [1,296].

46) дар асоси сохтавожай «фархунда»: **фархундабунёд, фархундарой, фархундағол, фархундаҳӯй, фархундаҷой, фархундашер** ва гайра:

Ба ҷое расиданд, к-обод буд,  
Яке хуб **фархундабунёд** буд [3,21];  
Бубинад мар он шаҳри **фархундаҷой**,  
Биҳишти барин аст коҳу сарой [3,42].

47) дар асоси сохтавожай «ҳирадманд»: **ҳирадмандард, ҳирадмандардум, ҳирадмандмардуҳ** ва гайра:

Бад-ӯ гуфт шоҳ: «Эй **ҳирадмандард**,  
Барӣ ранҷ, ёбӣ бад-ин коркард [10,67];  
Бияндеш бисёру букшой гӯш,  
Суҳан аз **ҳирадмандардум** ниюш [5,115].

48) дар асоси содавожай «хуб»: **хубгоҳ, хубгӯй, хубиманиш, хубкор, хубкорӣ, хубранг, хубруҳ, хубчехр, хубчехра, хубчуфт** ва гайра:

Ҳаме рафт бо бонг то пеши шоҳ,  
Ки биншаста буд аз бари **хубгоҳ** [6,169];  
Чун он зан Ялонсинаро дид, гуфт  
Парастандаеро, ки эй **хубчуфт** [9,369].

49) дар асоси вожай «хуррам»: **хуррамбиҳишишт, хуррамайвон, хуррамбаҳор, хуррамҷой, хуррамҷаҳон** ва гайра:

Ба шодӣ яке нома посух навишт  
Чу равшанбаҳору чу **хуррамбиҳишишт** [2,402];  
Сарафроз фагфур бинвохташ,  
Яке **хуррамайвон** бипардохташ [5,315].

50) дар асоси содавожай «хусрав»: **хусравгуҳар, хусравманиш, хусравнажод, хусравоин, хусравпараст, хусравшинос** ва гайра:

Се хоҳар зи як модару як падар,  
Паричехраву поку **хусравгуҳар** [1,129];  
Ба пеши ниёconi **хусравманиш**  
Пас аз марг бошад ба ман сарзаниш [4,375].

51) дар асоси сохтавожай «хүшёэр»: **хүшёрбахт, хүшёрмард, хүшёрпир, хүшёрсар** ва гайра:

В-аз он чо хурӯше баровард сахт,  
Ки эй пурни солори **хүшёрбахт** [5,45];  
Бифармуд, то рафт пешаш **Хачир,**  
**Чавоне ба кирдори хүшёрпир** [5,87].

52) дар асоси сохтавожай «чиний»: **чинизабон, чинихарир, чинипаринд, чинисипар** ва гайра:

Фиристодагонро чу биншонданд,  
Ба **чинизабон** офарин хонданд [9,58];  
Сүи майсара сий хазори дигар  
Камон баргирифтанду **чинисипар** [4,210].

53) дар асоси сохтавожай «чангий»: **чангинабард, чангинаханг, чангипаланг, чангисавор, чангисипах** ва гайра:

Бад-ү гуфт Пүлоди **чангинабард,**  
«Ба күштй падид ояд аз мард мард [4,301];  
Чунин гуфт бо бачча **чангипаланг,**  
Ки «Эй пурхунар баччай тезханг [1,209].

54) дар асоси сохтавожай «чүянда»: **чүяндакин, чүяндамард, чүяндарой, чүяндарох** ва гайра:

В-агарна саворони туркону Чин,  
Хам аз Рум гурдони чүяндакин [1,155];  
Дили зан хамон девро хаст чой,  
Зи гуфтор бошанд **чүяндарой** [1,262].

55) дар асоси сохтавожай «шикаста»: **шикастакамон, шикастасилех, шикастасилох** ва гайра:

Ба ту ҳар кий ёзад ба тири камон,  
**Шикастакамон** боду тиараавон [2,73];  
Якояк саворон пас - андар дамон,  
**Шикастасилоху** гусастараавон [2,206].

Ҳамин тавр, таҳлили сохтории вожаҳои мавриди назар нишон медиҳад, ки аксари онҳоро мураккабвожаҳо ташкил медиҳанд, яъне вожаҳое, ки аз содавожаҳо (асосан – исм ва сифат) ва сохтавожаҳо (асосан – сифатҳои феълий) таркиб ёфтаанд.

### КИТОБНОМА

1. Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Ҷилди 1. - Душанбе: Адиб, 2007. - 480 с.
2. Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Ҷилди 2. - Душанбе: Адиб, 2007. - 480 с.
3. Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Ҷилди 3. - Душанбе: Адиб, 2008. - 480 с.
4. Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Ҷилди 4. - Душанбе: Адиб, 2008. - 480 с.
5. Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Ҷилди 5. - Душанбе: Адиб, 2008. - 480 с.
6. Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Ҷилди 6. - Душанбе: Адиб, 2008. - 480 с.
7. Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Ҷилди 7. - Душанбе: Адиб, 2009. - 480 с.
8. Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Ҷилди 8. - Душанбе: Адиб, 2009. - 480 с.
9. Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Ҷилди 9. - Душанбе: Адиб, 2009. - 480 с.
10. Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Ҷилди 10. - Душанбе: Адиб, 2010.-416 с.
11. Атоев, А.М. Проблема человека в «Шахнамэ» Абулкосима Фирдавсии (историко-философский аспект): автореферат докторской диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук. – Душанбе: 2015. – 26 с.

12. Гулзода, Н. Воҳидҳои фразеологии тоҷикӣ марбут бо калимаи «сар» ва муодили русии онҳо (Аз рӯйи матни «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ)/Н.Гулзода//Суҳаншиносӣ. 2022, №2. – С.10-17.
13. Қосимов, О. Доир ба баъзе ҳусусиятҳои пасванди -гор дар «Шоҳнома» /О. Қосимов //Армуғон. – Душанбе, 1989. – С.17-21.
14. Касимов О. Х. Лексика «Шахнаме» Абулькасима Фирдоуси: автореф. докт. филол. наук: 10.02.22/О.Х.Касимов. - Душанбе, 2011. - 53 с.
15. Қосимова, М. Н. Об дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ / М.Н. Қосимова. - Душанбе: Деваштич, 2003. – 102 с.
16. Майнусов, Д.Ф. Антропонимы «Шахнаме» Абулькасима Фирдавси (лингвистический аспект): автореф. канд. филол. наук: 10.02.22/Д.Ф.Майнусов. – Душанбе, 2013. – 25 с.
17. Маҳмудҷонова, М. Ҳусусиятҳои маънӣ ва имконоти калимасозии феъли «шудан» дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ / М. Маҳмудҷонова. – Ҳуҷанд, 2007. – 158 с.

### **ВОЖАҲОИ КАМКОРБУРДИ «ШОҲНОМА»-И АБУЛҚОСИМИ ФИРДАВСӢ ДАР ЗАБОНИ МУОСИРИ ТОҶИКӢ**

Дар маҷола нақши Абулқосими Фирдавсӣ дар поягузории забони муосири тоҷикии форсӣ ва асари мондагори ў – «Шоҳнома» дар нигаҳдорию корбурди воҷсаҳои форсии бостон ва афзунгардонии захираи лугавии забони форсии миёна ва рушди минбаъдаи забони муосири тоҷикӣ нишон дода шуда, ҳусусиятҳои лугавии ин асар аз нигоҳи соҳти морфологии воҷсаҳо мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Таваҷҷӯҳи маҳсус ба он воҷсаҳое равона карда шудааст, ки дар асоси содавоҷсаҳои форсибунёд соҳта шуда, айни ҳол дар забони муосири тоҷикӣ камистифода мебошанд ва дар фарҳангҳои мавҷудаи забони тоҷикӣ бо ҳуруфи кириллик ворид карда нашуудаанд. Ин гуна воҷсаҳо (бештар аз 500 воҷса) аз асар дарёфт карда шуда, аз нигоҳи соҳт гурӯҳбандӣ карда шудаанд. Муайян карда шудааст, ки ин гуна воҷсаҳо аксаран мураккабвоҷсаҳое мебошанд, ки аз содавоҷсаҳои форсибунёд ва соҳтавоҷсаҳо аз онҳо таркиб ёфтаанд. Нишон дода шудааст, ки пешванди қадими форсии -абе ва пешванди -но дар соҳтани ин гуна воҷсаҳо серистеъмол мебошанд. Воҷсаҳои дарёфткардашуда метавонанд минбаъд ба таркиби фарҳангҳои муосири забони тоҷикӣ ворид шуда, захираи лугавии онро афзун гардонанд.

**Калидивоҷсаҳо:** забони тоҷикӣ, забони тоҷикии форсӣ, «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ, воҷса, воҷсаҳои камкорбурд, воҷсаҳои камистифода, воҷсаҳои серистеъмол, содавоҷса, соҳтавоҷса, мураккабвоҷса, пешванд, гурӯҳбандии воҷсаҳо, захираи лугавӣ, фарҳангҳои муосири тоҷикӣ.

### **МАЛОУПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА «ШАХНАМЕ» АБУЛКАСИМА ФИРДАВСӢ В СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ**

В статье показаны вклад Абулкасима Фирдавсии в становлении современного таджикского персидского языка и роль его «Шахнаме» в сохранении и использовании древних персидских слов и развитии словарного запаса среднеперсидского языка и дальнейшего развития современного таджикского языка, а также рассмотрены лексические особенности слов данного произведения на базе их морфологической структуры. Особое внимание уделяется простым исконно персидским словам, которые малоупотребительны в современном

таджикском языке и не включены в существующие таджикские словари на кириллице. Такие слова (более 500 слов) были найдены в книге и сгруппированы согласно их структуре. Установлено, что такие слова часто представляют собой сложные слова, состоящие из простых персидских слов и производных лексем на их основе. Показано, что древнеперсидский префикс **абе-** и префикс **но-** часто употребляются при образовании слов. Зафиксированные нами слова в дальнейшем могут быть включены в современных словарей таджикского языка и пополнить его словарный запас.

**Ключевые слова:** таджикский язык, таджикско-персидский язык, «Шахнаме» Абулкасима Фирдавси, лексика, малоупотребительные слова, частоупотребительные слова, простые слова, сложные слова, производные слова, префикс, группировка слов, лексический состав, современные таджикские словари.

### **LOW-USED WORDS «SHAHNAMA» BY ABULQASIM FIRDAVSI IN THE MODERN TAJIK LANGUAGE**

The article shows the role of Abulkasim Firdavsi in the formation of the modern Tajik Persian language and his book «Shahnama» in the preservation and use of ancient Persian words and the increase in the vocabulary of the Middle Persian language and the further development of the modern Tajik language, and also examines the lexical features of this book from the words structure point of view. Particular attention is paid to those words that are based on simple Persian words and are currently little used in the modern Tajik language and are not included in existing Tajik dictionaries with Cyrillic alphabet. Such words (more than 500 words) were found in the book and grouped according to their structure. It has been established that such words are often complex words consisting of simple Persian words and derivative words based on them. It is shown that the Old Persian prefix - **abe** and prefix - **no** are very common in the creation of such words. The words found may subsequently become part of modern dictionaries of the Tajik language and increase its vocabulary.

**Key words:** Tajik language, Tajik-Persian language, «Shahnama» by Abulqasim Firdavsi, vocabulary, low-used words, frequently used words, simple words, complex words, derived words, prefix, grouping of words, lexical composition, modern Tajik dictionaries.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Нуров Пирмаҳмад Гулович – сарҳодими илмии шӯъбай забони тоҷикии Институти забон ва адабии ба номи Абуабдулоҳи Рӯдакии АМИТ, доктори илмҳои филологӣ, тел.: +992 935534570, е-майл: [nurov6464@mail.ru](mailto:nurov6464@mail.ru)

**Сведения об авторе:** Нуров Пирмаҳмад Гулович – главный научный сотрудник отдела таджикского языка Института языка и литературы имени Абуабдулло Рудаки НАШТ, доктор филологических наук, тел.: +992 935534570, e-mail: [nurov6464@mail.ru](mailto:nurov6464@mail.ru)

**Information about the author:** Nurov Pirmahmad Gulovich – Chief Researcher of the Tajik Language Department of the Institute of Language and Literature named after Abuabdulloh Rudaki NAST, Doctor of Philology sciences, tel.: +992 935534570, e-mail: [nurov6464@mail.ru](mailto:nurov6464@mail.ru)

## ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛА В «ТА'РИХИ БУХОРО»

Бахтиёр Рахмонов

Институт языка и литературы имени Рудаки НАНТ

Необходимо отметить, что одной из проблем, привлекающих научное внимание, является степень значимости глагола в языках мира, где глаголы связаны со структурными типами соответствующих языков. С этой точки зрения, каждый язык обладает своими индивидуальными особенностями, в том числе и таджикский язык, где глагол занимает важнейшее место среди других частей речи. В таких языках как хунийский, китайский, индонезийский и др., глагол имеет меньше значимость, чем в таджикском и многих других языках индоевропейской семьи, которые имеют иные многочисленные и многообразные смысловые, грамматические и категориальные особенности глаголов. Определение границ семантических возможностей глагола в языке тоже является очень важной проблемой, которая до сих пор не исследована. Эти аспекты глагола как самостоятельная часть речи рассматриваются в настоящей статье.

В языкоznании глагол, как часть речи, описан множеством определений, поэтому мы ограничиваемся лишь теми определениями, которые соответствуют особенностям глагола в таджикском языке, так как глаголы в каждом языке имеют свои особенности.

Глагол в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» объясняется как «... часть речи, которая обозначает смысловые грамматические действия (признаки действия, совершение в каком либо времени и пр.)» [14, 104].

Глагол в учебнике «Грамматикаи забони адабии хозираи тоҷик» («Грамматика современного таджикского литературного языка») растолкован как «... самостоятельная часть речи, которая обозначает действие, состояние и ситуации как действия и имеет специфические категории» [5, 172].

Глагол по своему содержанию обособлен от других частей речи особыми признаками, и обозначает понятий влияния, действия или изменения признаков и отличается множественными смысловыми и лексико-грамматическими свойствами, так как является элементом частого использования или многозначности в языке.

«Глагол является основой языка и должен всесторонне изучаться, ибо языка как систему систем невозможно представить без глагола. В связи с этим особую важность представляют лексико-семантические особенности глагола. Лексические элементы обладают особым статусом в смысловом аспекте глагола и всегда взаимосвязаны и взаимозависимы с лексико-

грамматическими возможностями» [5, 52]. Действительно, если в языке глагол не имеет определенной структуры и порядка, то можно сказать, что его грамматические особенности находятся на стадии распада, а сам язык вымирает. В данном ракурсе изучение глагола чрезвычайно важно и актуально для современного отечественного языкоznания.

Хусайн Имоди Афшор определяет глагол таким образом: «Глагол - это слово, которое свидетельствует об исполнении или происхождении события, или признания качества в одном из времен» [27, 124], например: хондам – я называл (читал, призывал), буд - был, меравам - поеду и т.д.

В книге «Полный курс грамматики персидского языка» глаголы объясняются так: «Глагол, как термин, является таким словом, которое свидетельствует о происхождении значения инфинитива и его проявлении в одном из времён: прошедшем, настоящем, будущем» [30, 123].

Иранский исследователь Хасан Анвари определяет глагол таким образом: «Глагол в предложении выступает в качестве сказуемого, т. е. или согласуется с подлежащим предложения или скрытым образом указывает на слово, которое обозначает субъекта действия предложения и не посредственно или с помощью вспомогательных элементов одновременно указывает на следующие понятия: 1) понятие лица; 2) понятие единственного или множественного; 3) понятие времени; 4) одна из следующих понятий в положительном или отрицательном значении» [28, 23]. Четыре указанные функции отражаются в следующих значениях:

а) завершения или получения действия: Сайд китобро бурд (набурд). Шиша шикаст (Сайд отнес (не отнес) книгу. Стекло разбилось).

б) наличия действия или случая: Алӣ кушта шуд (Али был убит).

в) возможности состояния или качества: Ҳаво сард шуд. Муҳсин бемор шуд. Гунахкор маҳкум шуд. (Похолодало. Мухсин заболел. Виновный заключен под стражу).

г) существования чего-либо: Он ҷо ҷизе ҳаст (Там что-то есть). Дар утқ қасе нест (В комнате никого нет).

Ученый-лингвист Б. А. Ильиш каждого слова со значением какого-либо видом действия считает глаголом и классифицирует глаголы на морфологические носители категорий, времени, вида, наклонения, залога, лица и числа [12, 31].

Важнейшим заключением ученых-лингвистов о глаголе, является то, что глагол - это каждый вид отношений, совершенный как действие. Однако определение семантических рамок этого грамматического понятия и его структуры в языках мира разделяет специалистов данной области на множество групп, придерживающихся различных, порою противоречивых идей и теорий, согласно которым глаголы классифицируются на различные лексико-семантические группы (ЛСГ). Грамматическая структура глагола в других языках мира также неодинакова, например, если глагол обладает важнейшими качествами в арабском, персидско-таджикском, русском, английском, французском, турецком и других языках, то смысловую структуру одного из времен глагола (прошедшего, настоящего, будущего) в некоторых других языках, таких как китайский, индонезийский и подобные им, невозможно отличить по форме и структуре от других частей речи. В этих языках временные грамматические особенности, присущие глаголам,

относятся к существительным. Так происходит, например, в одном из калифорнийских диалектов [31, 89], но в большинстве языков мира, грамматическое время выражено посредством глагола. В китайском языке и ряде других языков мира глагол распознается только с точки зрения смысла, так как глагол в языках данного типа не выражает понятия времени, рода, залога, вида, наклонения и пр.

Глагол персидского (таджикского) языка в каждом из трех времён имеет шесть форм спряжения, которые относятся к трем формам единственного и трем формам множественного числа, и, поэтому, относительно этих форм мы можем выявить и другие наклонения [29, 23].

Относительно особенностям глагола, иранский ученый Мухаммад Джавад пишет следующее: «сначала определяется форма времени глагола (прошлое, настоящее, будущее), и если прошлое или настоящее время частично определяются (совершенность, постоянство...), то можно определить и лицо, и число глагола. Эта точка зрения о разнообразии и необходимости глагола (переходный и непереходный – Р. Б.) является спорной, так как если разнообразность подтверждается, то выясняется, что выявляется категория неопределенности глагола, следовательно, простые и сложные глаголы определяются их инфинитивами» [29, 168].

В большинстве языков мира глагол является важнейшим грамматическим руслом языка, в персидско-таджикском языке он является той частью речи, которая выражает действие, состояние, положение, сущность отношений в одном из трех времен (прошедшем, настоящем, будущем), и содержит в себе большинство грамматических категорий. В языке наблюдается огромное количество глаголов, поэтому мы можем разделить их на различные лексико-семантические группы. Это является одним из видов классификации, в которой очень важна их разделение по функциональным особенностям. Глаголы, приведенные в «Та'рихи Бухоро» с точки зрения использования могут быть разделены на две группы: частого и редкого употребления.

Частоупотребляемые глаголы отличаются тем, что довольно широко используются народом; они понятны и доступны для всех носителей языка (не связанных с диалектами); служат равномерно для всех стилей речи; если язык подвергается изменениям, то они изменяются в последнюю очередь. Современный таджикский язык является непосредственным продолжением того языка, на котором изложен исследуемый источник. В нем наблюдается смешение различных языков и диалектов иранской группы, распространенных по всей Центральной Азии, в частности на ее юго-западных территориях. При этом арабский язык (после смешения с исламской культурой, то есть становления ирано-исламской культуры) в IX-X веках перенял некоторые особенности структуры пехлевийского языка, на протяжении долгого периода подвергся преобразованиям. Поэтому глаголы общего пользования начального периода (XII века), примеры которых рассмотрены нами в «Та'рихи Бухоро» Наршахи, а также глаголы настоящего времени (современного литературного языка) не связаны с точки зрения времени и диалектов и имеют сходства на 90%. Поэтому мы уделяем большое внимание отдельным особенностям данного вопроса.

При классификации и анализе глаголов произведения, судя по частоте их использования, мы изучаем глагольные основы таджикского

языка и разделяем их на две части: а) глаголы на основе форм прошедшего времени; б) глаголы на основе форм настоящего времени. Каждый глагол назван в определенном времени, так как он сформирован на базе основ прошедшего времени глагола, тогда как между основами исконных глаголов персидского (таджикского) языка не существует какой-либо системной взаимосвязи. В «Та‘рихи Бухоро» использовано 93 простых глагола, 41 производный глагол, и в целом с учетом различных грамматических форм, можно обнаружить сотни составных глаголов, что, в целом, составляет половину корпуса глаголов произведения.

### БИБЛИОГРАФИЯ

1. Белгородский, Н.А. Современная персидская лексика / Н.А. Белгородский. – Москва: Изд. АН СССР, 1936. – 112 с.
2. Бердиева, Т. Феълҳои таркибии номӣ бо исмҳои арабӣ / Т. Бердиева. – Душанбе: Сино, 1995. – 292 с.
3. Бузургзода, Л., Ниёзмухаммадов Б. Грамматикаи забони тоҷикӣ: фонетика, морфология. Қисми 1 / Л. Бузургзода, Б. Ниёзмухаммадов. – Сталиnobод, 1941. – 270 с.
4. Герценберг, Л.Г., Додихудоев Р. Х. Таърихи забони тоҷикӣ / Л.Г. Герценберг, Р.Х. Додихудоев. – Душанбе, 1983. – 168с.
5. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Ҷилди 1 / Ҳ. Каримов, А. Маниёзов, А. Мирзоев и др. – Душанбе: Ирфон, 1985. – 356 с.
6. Гулназарова, Ж. Таснифоти маънои феъл дар «Баҳористон»-и Абдураҳмони Ҷомӣ / Ж. Гулназарова. – Душанбе: Шуҷоиён, 2011. – 168с.
7. Давлатова, М. Глагольная лексика и глагольное словообразование в «Зайн-ал-ахбор» Гардези (X1): АКД / М. Давлатова. – Душанбе, 1969. – 25 с.
8. Джамшедов, П. Проблемы глагольной типологии (время и вид) / П. Джамшедов. – Душанбе: Дониш, 1984. – 158 с.
9. Джамшедов, П. Семантика видов в таджикском, русском, английском языках / П. Джамшедов. – Душанбе, 1989. – 173 с.
10. Джураев, Р. Очерки по истории грамматики таджикского и персидского языков (на материале памятника X11 века «Асроруттавхид») / Р. Джураев. – Душанбе, 1972. – 171 с.
11. Забони адабии ҳозираи тоҷик. Лексикология, фонетика ва морфология. Қисми 1 / Б. Ниёзмухаммадов, С. Дж. Арзуманов, Ҳ. Рауфов, В. А. Капранов и др. – Душанбе: Ирфон, 1973. – 447 с.
12. Ильиш, Б. А. Структуры современного английского языка / Б. А. Ильиш. – Ленинград, 1971. – 366 с.
13. Қосимова, М. Н. Таърихи забони адабии тоҷик (асрҳои 1Х-Х). Ҷилди 1 / Н. М. Қосимова. – Душанбе, 2012. – 566 с.
14. Лингвистический энциклопедический словарь / В.Н. Ярцева. – Москва: Советская энциклопедия, 1990. – 683 с.
15. Мещанинов, И. И. Глагол / И. И. Мещанинов. – Ленинград, 1949. – 270с.
16. Мирбобоев, А. Муқаддимаи филологияи эронӣ / А. Мирбобоев. – Душанбе, 2015. – 342с.

17. Наршай Абубакр. Таърихи Бухоро / Абубакри Наршай. – Душанбе: Пажӯшишгоҳи фарҳанги форсӣ-тоҷикии Сафорати Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Тоҷикистон, 2012. – 179с.
18. Оранский, И. М. Иранские языки в историческом освещении / И. М. Оранский. – Москва, 1979.
19. Островский, Б. Я. Модальные глаголы языка дари / Б. Я. Островский. – Москва: Ключ, 2008. -196с.
20. Растворгueva, В.С., Керимова А.А. Система таджикского глагола / В. С. Растворгueva, А.А. Керимова. – Москва: Наука, 1964. – 291с.
21. Розенфельд, А.З. Система глагола в юго-восточных говорах таджикского языка: АДД / А.З. Розенфельд. – Сталинабад, 1954. – 78 с.
22. Сиёев, Б. Очerk доир ба таърихи феъли забони адабии тоҷик / Б. Сиёев. – Душанбе: Дониш, 1986. – 165с.
23. Усмонов, Р.А. Лексикаи феъл дар «Маснавии маънавӣ»-и Ҷалолиддини Румӣ / Р.А. Усмонов. – Душанбе, 2003. – 195 с.
24. Ҳалимиён, С. Феъл (куниш) / С. Ҳалимиён. – Душанбе, 2013. – 126с.
25. Шодиев, Р. Феъл дар «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ / Р. Шодиев. – Душанбе, 2010. – 152 с.
26. Vendler, Z. Verbs and times / Z. Vendler // Linguistics in philosophy. Ithaca – N. Y., 1967.
27. افشار حسین عmad. استقاده از اشتقاق در واژه سازی علمی / حسین عmad افشار // مجموعه مقالات سینمارازبان فارسی و زبان علم. تهران: مرکز نشردانشگاه علامه طباطبائی، 1372. 264ص.
28. انوری حسن. دستور زبان فارسی 2 / حسن انوری، حسن احمدی گیوی. قم: چاپخانه ستاره، 1373-356ص.
29. شریعت محمد جواد. دستور زبان فارسی / محمد جواد شریعت. تهران: انتشارات اساطیر، 1371-464ص.
30. قریب عبدالعظیم دوره کامل دستور زبان فارسی پنج استاد / عبدالعظیم قریب، ملک الشعراe بهار، بدیع الزمان فروزانفر، جلال همایی، رشید یاسمی. تهران، 1371. 331-333ص.
31. لارنس ترنسک روبرت. مقدمات زبانشناسی (ترجمه فریار اخلاقی) / روبرت لارنس ترنسک. تهران، 1380. 334-334ص.
32. گیوی حسن احمدی. دستور تاریخی فعل، جلد اول / حسن احمدی گیوی. تهران: قطره، 1380. 1116ص.
33. گیوی حسن احمدی. دستور تاریخی فعل، جلد دوم / حسن احمدی گیوی. تهران: قطره، 1380. 853ص.

### ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛА «ТА'РИХИ БУХОРО»

*В статье подчеркивается степень значимости глагола в языках мира, где глаголы связаны со структурными типами языков. В этом смысле каждый язык обладает индивидуальными особенностями, в том числе и таджикский язык, где глагол занимает важнейшее место среди других частей речи. В таких языках как хупийский, китайский, индонезийский и др. глагол имеет меньшее значение, чем в таджикском и многих других языках индоевропейской семьи, которые имеют иные, многочисленные и многообразные смысловые, грамматические и категориальные особенности. Определение пределов семантических возможностей глагола в языке также является очень важной проблемой, до сих пор оставшей неисследованной.*

**Ключевые слова:** значение, структура, особенности, типы языка, таджикский язык, глагол, категория, индоевропейская семья.

### **ХУСУСИЯТҲОИ ЛУГАВӢ-ГРАММАТИКИИ ФЕЉЛҲДАР «ТАҶИХИ БУХОРО»**

Дар мақола дараҷаи аҳамияти феъл дар забонҳои ҷаҳон нишон дода шудааст, ки феълҳо бо навъҳои соҳтории забонҳо алоқаманданд. Ба ин маъни, ҳар як забон хусусиятҳои вижсаи ҳудро дорад, аз ҷумла, дар забони тоҷикӣ феъл дар байни дигар ҳиссаҳои нутқ ҷои асосиро ишғол мекунад. Дар забонҳои ҳуҷоӣ, ҳитойӣ, индонезӣ ва дигар забонҳо феъл назар ба забони тоҷикӣ ва бисёр забонҳои дигари оилаи ҳиндуаврупӣ аҳамияти камтар дорад, вале он дар тоҷикӣ дорои хусусиятҳои семантикӣ, грамматикии ва категорияҳои гуногуни грамматикии мебошад. Муайян кардани дараҷаи имкониятҳои маънои феъл дар забоншиносӣ низ яке аз масоили муҳимми ҳалтабоб мебошад. Дар забоншиносии тоҷик феъл ҳамчун ҷузъи нутқ бо таърифҳои зиёд тавсиф шудааст.

**Калидвоҷаҳо:** Маъно, соҳтор, хусусият, навъҳои забон, забони тоҷикӣ, феъл, категория, оилаи ҳиндуаврупӣ.

### **LEXICAL-SEMANTIC FEATURES OF THE VERBS OF «TARIKHI BUKHORO»**

The article studies the significance degree of verb in the languages of the world, where verbs are connected with the structural types of languages. In this meaning, each language has its own individual characteristics, including the Tajik language, where the verb occupies the most important place among other parts of speech. In languages such as Hupian, Chinese, Indonesian and other languages, the verb has less significance than in Tajik and many other languages of the Indo-European group, which have different, numerous and diverse semantic, grammatical features and categories of verbs. Determining the limits of the semantic capabilities of a verb in a language is also very important problem that has not yet been studied. In Tajik linguistic verb as a part of speech is described by many definitions.

**Keywords:** meaning, structure, features, types of language, Tajik language, verb, category, Indo-European group .

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Раҳмонов Бахтиёр Нурмаҳмадовиҷ – номзади илми филология, ходими пешбари шуъбаи забони Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ. Тел.: 938701720; [zobit@list.ru](mailto:zobit@list.ru)

**Сведения об авторе:** Раҳмонов Бахтиёр Нурмаҳмадовиҷ – кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела языка Института языка и литературы по имени Рудаки. Тел.: 938701720 [zobit@list.ru](mailto:zobit@list.ru)

**About the author:** Rahmonov Bahktiyor Nurmahmadovich. – Candidate of Philology, Leading researcher of Language department of the Institute of Language and Literature named after A.Rudaki. Phone: 938701720, [zobit@list.ru](mailto:zobit@list.ru)

## ВОЕННЫЕ ТЕРМИНЫ В СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ ТАДЖИКСКОГО, НЕМЕЦКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

Фотима Гуломова

Таджикский государственный педагогический университет  
имени Садриддин Айни

Синтаксические конструкции в языке представляют совокупность взаимосвязи различных языковых единиц, среди которых предложение является важным компонентом коммуникативного процесса. В этом плане предложение - это одна из языковых единиц, отражающих взаимосвязь и организацию слов, посредством смыслового значения и звучания. Все языки, в общем, выражаются в определенной системе смысловых слов, где главное место занимает предложение, а предложение есть отражение мысли.

Относительно взаимосвязи языковых единиц, в том числе терминов и словосочетаний в синтаксической системе, зарубежные и отечественные ученые-лингвисты, такие как А.А. Шахматов, А.А. Реформатский, В.В. Бабайцев, В.Д. Аракин, А.Б. Шапиро, Х. Маджидов, Б. Камолиддинов, Ф.К. Зикриев и другие высказали интересные идеи.

Предложение является основным и важнейшим средством синтаксиса и используется для выражения мысли в процессе коммуникации. С помощью предложения мы можем излагать все свои мысли и взгляды, желание и просьбу, чувства, узнать мнение собеседника, а также получить необходимую нам информацию.

В этом смысле можно сказать, что все языковые единицы, в том числе, термины, используются именно в системе предложения и только в предложении проявляют свой практический и действенный аспект. Эти высказывания свидетельствуют о том, что именно отражение смысла и структуры предложения определяют его семантико-синтаксическое содержание, следовательно только предложение отражает мысль человека, неполную и законченную мысль, являясь основным объектом синтаксиса.

В связи с этим предложение, прежде всего, выполняет коммуникативную функцию, или само сообщение эффективно употребляется в общении. Коммуникативная сторона предложения – это средство выражения информации (мысли, информации, новости) и его основной особенностью является предикация, или самосообщение.

Следует отметить точку зрения, что звучание играет важную роль в предложении как средство разъяснения основной мысли. Например: *Сарбозонро ба ҷанг ғиристоданд.* – *Soldaten wurden in den Krieg geschickt.* (*Солдаты были отправлены на войну*). *Муҳориба давом дорад.* – *Der Kampf geht weiter.* (*Битва продолжается*).

Наряду с такими интересными и исследуемыми особенностями, одной из главных характеристик предложения является подтверждение или отрицание действия и положения вещей. Например: *Рахмия ба ҹанг рафт.* – *Rahmija fuhr in den Krieg.* ( *Рахмия пошла на войну*). *Вазъяят мұташанниң асм.* – *Die Situation ist gespannt.* – *Ситуация напряженнная*.

Во всех трех исследуемых языках простые предложения делятся на два типа: чумлаи содаи тафсилй (*ein einfacher erweiterter Satz* – *простые распространённые*) и чумлаи содаи хуллас (*ein einfacher unerweiterter Satz* – *простые нераспространённые предложения*).

Предложения, которые состоят из главного члена предложения, то есть хабар (**Prädikat** – *сказуемое* и мубтадо (**Subjekt** – *подлежащее*) называются простыми нераспространёнными предложениями (*ein einfacher unerweiterter Satz* – *чумлаи содаи хуллас*). К примеру: Озода мепаронад. (Озода стреляет.) Озода – мубтадо (**Subjekt** – *подлежащее*), мепаронад – хабар (**Prädikat** – *сказуемое*). Osoda schiesst. – Osoda (**Subjekt** – *подлежащее*), schiesst (**Prädikat** – *сказуемое*).

*Предложение*, которое кроме главных членах имеет еще и придаточные, называется простым распространённым предложением. – (*ein einfacher erweiterter Satz* – *чумлаи содаи тафсилй*) [6,34]. Например: *Душман сархадро убур кард.* В этом предложении *душман* – *мубтадо* (**Subjekt** – *подлежащее*), *убур кард* – *хабар* (**Prädikat** – *сказуемое*), *сархадро* – *пуркунанда* (*das Objekt*–*дополнение*).

*Der Feind überquerte die Grenze.* – Der Feind – **Subjekt**, überquerte – **Prädikat**, die Grenze – **das Objekt**.

Как известно, предложение представляет совокупность слов и словосочетаний, взаимосвязанные как по значению, так и по функционально-стилистической общности. Следовательно, предложение состоит из главного (*мубтадо* – **Subjekt** – *подлежащее*, *хабар* – **Prädikat** – *сказуемое*), второстепенного – (*пуркунанда* – **Objekt** – *дополнение*, *муайянқунанда* – **Attribut** – *определение*, *хол* – **Adverbialbestimmung** – *обстоятельство*). Эти деления встречаются как во трех языках.

Мыльцева Н.А. разделяет члены предложения (**die Satzglieder** – *аъзоҳои чумла*), на главные и второстепенные: главные (**die Hauptglieder** – *саъззоҳо*), подлежащее (**das Subjekt** – *мубтадо*) и сказуемое (**das Prädikat** – *хабар*); второстепенные (**die Nebenglieder** – *аъзи пайрав*), дополнение (**das Objekt** – *пуркунанда*), определение (**das Attribut** – *муайянқунанда*), обстоятельство (**die Adverbialbestimmung** – *хол*) [7,223].

Во трех языках предложения по виду делятся на **простые** (*der einfacher Satz* – *фумлаи содда*) и **сложные** (*der einfacher Satz* – *чумлаи содда*), **повествовательные** (*чумлаҳои Aussagesätze* – *хабарӣ*), **вопросительные** (*Fragesätze* – *чумлаҳои саволӣ*), **повелительные** (*Befehlssätze* – *чумлаҳои амрӣ*) и **восклицательные** (*Ausrufesätze* – *чумлаҳои хитобӣ*), по структуре на **односоставные** (*eingliedere Sätze*) и **двусоставные** (*zweigliedere Sätze*),

нераспространённые (*ein einfacher unerweiterter Satz* – чумлаи (соддаи) хуллас), распространённые (*ein einfacher erweiterter Satz* – чумлаи (соддаи) тафсилий) по наличию или отсутствию обязательных членов в выражении текста; **полные и неполные**. Такое деление предложений можно увидеть и в немецком языке.

Сравнение простых предложений во всех трёх многоструктурных языках – таджикском, немецком и русском показывает, что они имеют как некоторые отличительные черты, так и общие черты. Наряду с этим, простое предложение в немецком языке представляет собой законченную грамматическую и синтаксическую структуру и имеет логическую структуру.

В отличие от таджикского языка в немецком языке больше распространены простые двухсоставные предложения, но существует и ряд форм односоставных предложений.

Предложение, состоящее из одного главного члена предложения (*die Hauptglieder des Satzes* – сараъзоҳои чумла), называется **односоставным** предложением [6,34]. Простые предложения по строению и составу делятся на односложные и двусоставные. Предложение, состоящее из двух главных членов предложения, называется **двусоставным** предложением. В **двусоставные** предложения необходимо употреблять подлежащее (*das Subjekt* – мубтадо) и **сказуемое** (*das Prädikat* – хабар). К примеру: *Рафиқ генерал тасдиқ кард* [12,12].

*Рафиқ генерал – мубтадо–подлежащее, тасдиқ кард – хабар – сказуемое.*

*Genosse General bestätigt. Genosse General – Subjekt – мубтадо – подлежащее, bestätigt – Prädikat – хабар – сказуемое).*

Лингвисты Ф. К. Зикриёев и М. Каримова отмечает: «...каждое предложение выполняет коммуникативную задачу – речь. Эта задача выражается через важнейший признак предложения — основной признак предикативности» [5, 33].

Таким образом, анализ показывает, что одним из важнейших признаков предложения является предикативность, которая проявляется через приставку и слово. Как Виноградов В. В. отмечалось, предикативность — это «отношение выраженного содержания к реальному бытию, выражающееся грамматически через категории (не только морфологические, но и синтаксические) модальности, времени и человека» [2, 227].

Независимо от структуры и значения предложения имеют предикативную и коммуникативную особенность и делятся на простые и сложные. Большинство лингвистов придерживаются мнения, что основной структурой простого предложения являются подлежащее и сказуемое, а сложные предложения строятся также на основе простых предложений.

По мнению таджикского лингвиста Б. Камолиддина, «основой простых двусложных предложений являются подлежащее и сказуемое, и при

разделении их на разные типы необходимо учитывать их грамматические формы» [7, 40]. По мнению В.Д. Аракина «Подлежащее и сказуемое простых двусоставных предложений связаны друг с другом посредством предикативной связи и имеют в разных языках различное выражение» [1, 200]. Тогда становится ясно, что «предложение образуется в результате семантического и синтаксического объединения двух родственных членов — подлежащего и сказуемого. Эти два важных компонента составляют основу конструкции предложения. В грамматике они называются «связностью предикативной группы» [15, 117], играющей главную роль в образовании предложения.

Подлежащее и сказуемое составляют основу простого предложения: подлежащее — главная часть предложения, а сказуемое — подчиненная часть подлежащему. Однако, даже если сказуемое подчинено подлежащему, предложение не может быть полным без участия сказуемого.

Одной из других основных частей предложения являются **члены предложения (die Satzglieder)**, на которые предложение делится в ходе синтаксического анализа. Они могут состоять из отдельных слов и фраз.

При этом стоит отметить, что наряду с главным членом уникально роль второстепенного члена, которое в сравниваемых языков имеет одно и то же выражение: **определение (das Attribut — муайянкунанда), дополнение (das Objekt — пуркунанда), обстоятельство (die Adverbialbestimmung — хол).**

Среди рассматриваемых языков таджикский язык относительно богаче односоставными предложениями. Вопрос о сущности односложных предложений чаще обсуждается ведущими отечественными и зарубежными учёными, такими как Б. Ниязмухаммадов, Б. Камолиддинов, М.Н. Касимова, З. Мухторов, Х. Раджабов, П.Р. Исматуллоева, М.Р. Назарова, Д. Ходжаев, Ш. Ниези, Н. Масуми, Ф. Зикриёев, Д. Т. Таджиев, И. Б. Мошев, В. С. Растворгueva, А. З. Розенфельд, А. А. Керимова, М.Х. Фриберг, Н.И. Шатт, Н. Шрайберг, Г. Хельбиг, Г. Старке, Б. Его изучали Сиёев Б. и другие.

**Односоставные предложения** образуются с одним из членов предложения (прежде всего со сказуемым) и для этого можно привести следующие примеры: *Диққат!* — *Achtung!* (*Внимание!*) *Итоат!* — *ZU BEFEHL!* (*ЕСТЬ!*) *Низом!* — *Stillgestanden!* (*Смирно!*) *Оташ!* — *Feuer!* (*Огонь!*) *Ист!* — *Halt!* (*Стой!*) *Ба рост гард!* — *Nach Rechts!* (*На право!*) *Бонги хатар!* — *Alarm!* (*Тревога!*) *Омода бош!* — *Sei bereit!* (*Будь готов!*) *Ба пеш!* — *VORWÄRTS!* (*Вперед!*) *Ба дав марш!* — *Fortfahren!* (*Бегом!*) — *Таваҷҷуҳ ба чап!* — *Achtung (nach) links!* (*Внимание на лева!*) *Саф каши!* — *Angetreten!* (*Стройся!*) *Тир нур кун!* — *Ladung fertig!* (*Заряжай!*) [5, 34].

Предложение — это выражение человеческой мысли, неполной и полной мысли, главный объект синтаксиса и важнейший инструмент языка. С помощью предложения человек выражает свои мысли, желания и чувства, понимает неизвестные ему понятия от собеседников, задает говорящему вопросы, выясняет, указывает, объявляет и повелевает. Такие значения

выражаются с помощью **повествовательных** (*Aussagesatz* – чумлаи хабарй), **вопросительных** (*Fragesatz* – чумлаи саволй) и **повелительных** предложений **Befehlssatz** – чумлаи амрий).

**Повествовательные предложения** отделяются друг от друга паузой, поэтому после каждого из них ставится точка. Повествовательное предложение отличается от другого предложения своим особым тоном. Предложение начинается с тихого тона и постепенно повышается и понижается. Например: **Вазият мушкил ва хатарнок...** (Ситуация сложная (напряжённая) и опасная) [9, 9]. Вазият – **подлежащее**, мушкил ва хатарнок – **сказуемое**.

*Die Situation ist schwierig und gefährlich.*

**Situation – Subjekt**, schwierig und gefährlich – **das nominale Prädikat**.

**Простое предложение.** (*der einfache Satz* – чумлаи содда). Отличительной особенностью предложения в немецком языке является то, что оно **имеет более устойчивую конструкцию**. Это характерно для **повествовательных** (*Aussagesatz* – хабарй) и **вопросительных** (*Fragesatz* – саволй) предложений.

Наиболее устойчивую синтаксическую позицию занимает предикат (**das Prädikat** – хабар, хабари чумла).

С предикатом связана еще одна особенность немецкого предложения – так называемое построение особой структуры языка, который состоит из изменяемых и неизменных частей сказуемого и охватывает все (или почти все) предложение. Синтаксические позиции подлежащие и второстепенных членов можно охарактеризовать как условно устойчивые. При этом в простом повествовательном предложении порядок слов может быть прямой (**die gerade Wortfolge**) и косвенной (**die invertierte Wortfolge**), а также инверсным. Вид порядка слов определяется местом подлежащего. В обоих случаях сказуемое всегда занимает постоянное место – 2-е, или 2-е и последнее, в случае наличия неизменяемой части сказуемого. В качестве неизменяемой части сказуемого может выступать отделяемая приставка, инфинитив или второе причастие (Partizip II).

### Тартиби мустақими калимахо (*die gerade Wortfolge* – Прямой порядок слов)

подлежащее	изменяемая часть сказуемого	второстепенные члены	неизм. часть сказуемого
Mehrere Soldaten	wurden	bei den Kämpfen	getötet.
Die Bombe	explodierte	im Stadtzentrum.	-
Mein Freund	kann	gut deutsch	sprechen.
Wir	werden	über den Plan des Feindes	informieren

**Обратный порядок слов (инверсия)**  
**Тартиби гайримустақими калимаҳо (die invertierte Wortfolge) - инверсия**

второстеп. член	изм. часть сказуемого	подлежащее	второстеп. члены	неизм. часть сказуемого
Bei den Kämpfen	wurden	mehrere Soldaten		getötet
Im Stadtzentrum	explodierte	die Bombe.		-
Deutsch	Kann	mein Freund	gut	sprechen
Über den Plan des Feindes	werden	wir		informieren

**Прямой порядок слов – die gerade Wortfolge – Тартиби мустақими калимаҳо**

В таджикском языке в повествовательном предложении сказуемое ставится в конце предложения. Например, *Сарони ду давлат оташбас эълон намуданд.* – Die Staatsoberhäupter beider Länder erklärten einen Waffenstillstand. (Главы двух государств объявили о прекращении огня). – Сарони ду давлат – Die Staatsoberhäupter beider Länder – **мубтадо (Subjekt – подлежащее)**, оташбас – Waffenstillstand **пуркунанда (Objekt – дополнение)**, эълон намуданд – erklären **хабар (Prädikat –сказуемое)**.

В немецком языке предложение состоит из подлежащего и сказуемого: **Das ist eine Waffe.** – Ин силоҳ аст. (Это оружие). **Ин даҳшат аст.** – Es ist schrecklich. (Это ужасно). **Ман метарсам.** – Ich habe Angst. (Боюсь). В некоторых случаях не все члены предложения могут участвовать. Например: **Bombe explodierte.** – Бомба таркид. (Бомба взорвалась). Бомба – **мубтадо (Subjekt –подлежащее)**, таркид – **хабар (февъл) – сказуемое (глагол)** – **Prädikat** (Verb).

Подлежащее в сравниваемых языках используется более продуктивно. Обычно подлежащее в таджикском языке стоит в начале предложения, однако в некоторых случаях его можно использовать в середине и в конце предложения. **Амалиёти ҷангиро қатъ карданд.** – Die Kampfhandlungen stellten ein. (Боевые действия прекращались).

Сказуемое как синтаксический термин играет основную роль в образовании терминологических выражений, связанных с «предложением – Der Satz» в трёх языках, как хабари сода – **das einfache Prädikat**, хабари февъл – **das verbale Prädikat (Verbalprädikat)**, хабари номӣ – **das nominale Prädikat (Nominalprädikat)**.

В немецком языке в повествовательном предложении (Aussagesatz – чумлаи хабарӣ) сказуемое (**das Prädikat–хабар**), его спрягаемая часть всегда стоит на **втором** месте. Вторым главным членом предложения является **сказуемое**. (Das zweite Hauptglied im Satz ist Prädikat.) Пример: *Ich diene.* – Ман хизмат мекунам. (Я служу).

В таджикском языке сказуемое (**das Prädikat–хабар**) ставится в конце предложения. По мнению таджикских и российских лингвистов, оно в немецком языке используется более продуктивно, чем другие члены предложения. Сказуемое играют большую роль в составлении предложения.

Предложение, в котором мысли и намерения говорящего выражаются посредством вопроса называется **вопросительным предложением (Fragesatz – саволӣ)**. Особенностью вопросительных предложений является то, что они выражают удивление, сомнение, сожаление в форме вопроса. Например: *Кӣ шуморо ба армия даъват кард?* – *Wer ludet ihr in die Armee ein? (Кто пригласил вас в армию?)* [8, 71]. *Wer befahl? – Кӣ фармон дод? – Кто приказал/приказывал?*

#### **Вопросительные предложения выражаются двумя способами:**

Порядок слов в вопросительных предложениях. В немецком языке вопросы различаются следующим образом: **общий вопрос (без вопросительного слова – ohne Fragewort – бе калимаи саволӣ)** и **специальный вопрос (с вопросительным словом – mit einem Fragewort – бо калимаи саволӣ)**.

**Общий вопрос** задается к предложению в целом, специальный вопрос – к какому-либо члену предложения.

1. С помощью интонации (оҳанг). В таких предложениях важную роль играет логические ударение, то есть часть предложения о которой идет речь, по сравнению с другими частями предложения произносится сильнее. В этом случае логическое ударение выражается вопросительным тоном, и в зависимости от сути речи данное вопросительное слово может употребляться в начале, середине и конце предложения как в следующих примерах. *Endete der Krieg mit dem Sieg?* – (Оё) Чанг бо галаба анҷом ёфт? (Война закончилась победой? Закончилась ли война победой?)

*Hat jeder das Recht auf Arbeit?* – Каждый имеет право на труд? (Имеет ли каждый право на труд?)

*Kannst du (Militär) Geheimnis halten?* – Сири ҳарбиро нигоҳ дошта метавонӣ? (Ты можешь держать военный секрет?)

#### Общий вопрос (без вопросительного слова)

изм. часть сказуемого	подлежащее	второстепенные члены	неизм. часть сказуемого
Kann	der Freind	gut	kämpfen?
Warst	Du	irgendwann im Krieg?	-

Порядок слов в специальном вопросе зависит от того, к какому части предложения задается вопрос. Поэтому сначала рассмотрим соответствие членов предложения и вопросительных слов (местоимений).

2. С помощью вспомогательных слов и вопросов: с помощью наречия и вопросительных местоимений: **кто (wer – кӣ), что (was – чӣ), какой (welche – кадом), как (wie – чӣ хел), сколько (wie viele, wie viel – чӣ қадар, чандум), почему (warum – барои чӣ), зачем (wozu – чаро), где (wo – дар кучо қаний), чей**

(*wessen* – аз они кī). К примеру, *Wer ist Sieger?* – Голиб кист? ( Кто победитель?)

члены предложения	вопросительные местоимения	перевод
<b>Подлежащее</b>	Wer? Was?	Кī? Чī? – Кто? Что?
<b>Дополнение:</b> 1) в датив 2) в падеже аккузатив	Wem? Wen? Was?	Ба кī? Ба чī? – Кому? Чему? Киро? Чиро? – Кого? Что?
<b>Обстоятельство:</b>  1) места 2) времени 3) образа действия 4) причины 5) цели	Wo? Wohin? Woher? Wann? Seit (bis) wann? Wie lange? Wie oft?  Wie? Auf welche Weise?  Warum?  Wozu?	Дар қучо? Ба қучо? Аз қучо? – Где? Куда? Откуда? Кай? Аз (то) кай? – Когда? С каких (до каких) пор? Чи қадар вакт? Чанд бор? – Как долго? Как часто?  Чи тавр? Чи гуна? – Как? Бо қадом рох? – Каким образом?  Чаро? – Почему?  Барои чī? – Для чего?
<b>Определение, выраженное:</b> 1) им. прилагат. 2) им. числит. 3) в падеже генитив	Welche (r, s)? Wieviel? Der wievielte?  Wessen?	Қадом? – Какой (-ая, ое) Чанд? Чи қадар? Чандум? – Сколько? Который? Аз (они) кī/чи? – Чей (чья, чье, чьи)?

Примечание: о постановке вопросов к дополнению, выраженному существительным с предлогом.

Вопрос к началу (прямой порядок слов)

вопросительное слово	изм. часть сказуемого	второстепенные члены	неизм. часть сказуемого
Wer	war	irgendwann im Krieg?	-
Wer	ist	der Oppositionsführer?	

Вопрос о предмете и счете (инверсия, замена слова)

вопросительное слово	изм. часть сказуемого	подлежащее	второст. члены	неизм. часть сказ.
Was	hat	er	schon	gemacht?
Wo	War	der Terrorakt?	-	-

Вопрос к определению (инверсия)

вопросит. слово + определяемое сущ.	изм. часть сказуемого	подлежащее	второст. члены	неизм. часть сказ.
Welches Gebiet Wessen Gewehr	hat ist	er -	schon hier?	besetzt? -

Определяющий вопрос (инверсия)

вопросит. слово + определяемое сущ.	изм. часть сказуемого	подлежащее	второст. члены	неизм. часть сказ.
Welches Gebiet Wessen Gewehr	hat ist	er -	schon hier?	besetzt? -

Как видно из примеров, порядок слов в таджикском, немецком и русском языках не очень последователен.

Предложение, выражающеее или объясняющее волнение и ощущение, приказа и просьбы называется **восклицательным** предложением (**Ausrufesatz – чумлаи хитобӣ**). Интонация играет важную роль.

*Зинда бод озодӣ! – Es lebe die Freiheit! (Да здравствует свобода!)*

*Лашкар омад!... – Heer betrat!... (Армия наступила!...) Сипаҳсолор омад! – Heerführer kam! (Полководец пришёл!) [15, 41].*

Предложение, посредством которого кого-либо призывают совершить действие, называется **повелительным** предложением (**Befehlssatz – чумлаи амрий**).

Повелительное предложение произносится от начала до конца напряженным тоном.

Предложением называется сочетание слов и отдельное слово, выражающее законченную мысль. Слова, входящие в состав предложения и отвечающие на какой-нибудь вопрос называются членами предложения [8, 223].

В немецком языке термин предложение - **Der Satz** имеет несколько значения:

- первое значение слова – **предложения – чумла – der Satz** – это группа слов, которые говорят нам о чем-то или задают вопрос. В письменном виде предложение обычно начинается с большой буквой и заканчивается с маленькой буквой: Betreten wieder heimatlichen Boden – Вернись на родину.

- другое значение слова – **предложения – чумла – der Satz** в значении контингент (латинское слово contingents – группа людей, контингент приглашенных, совокупность людей, образующих в каком-то отношении однородную группу, категорию). К примеру: *Мо бояд бидонем, ки агар шумораи маҳдуди неруҳо фиристода шаванд, мо чиро интизор шуда метавонем.* – *Wir müssen wissen, was wir zu erwarten haben, wenn wir ein begrenztes Truppenkontingent entsenden.* (Нам необходимо знать, что нам следует ожидать в случае отправки ограниченного контингента войск) [17, 32].

В зависимости от цели высказывания предложения делятся на повествовательные – **хабарӣ** (Aussagesätze), вопросительные – **саволӣ** (Fragesätze), повелительные – **амрӣ** (Befehlssätze) и восклицательные – **хитобӣ** (Ausrufesätze), а также могут быть утвердительными – **тасдиқӣ** (Bejahungssatz, Affirmativsatz) и отрицательными – **инкорӣ** (negative Sätze, die verneinen Sätze). По структуре предложения делятся на простые – **солда** (der einfache Satz), нераспространённые – **хуллас** (ungerweiterter) и **тафсири** – распространенные (erweiterter). Сложные – **чумлаҳои мураккаб** (die zusammengesetzte Sätze) сложносочиненные – **чумлаҳои мураккаби пайваст** (die Satzreihe, die Satzverbindung, die Parataxe) и сложноподчиненные – **чумлаҳои мураккаби тобеъ** (das Sarzgefüge, die Hypotaxe).

Место подлежащего в повествовательном предложении всегда перед сказуемым и это свойственно во всех трех сопоставляемых языках. Различие вопросительных и повелительных предложений заключается в их интонации. Например: *Es gab viel Widerstand gegen den Plan. Der Terrorist hat eine Bombe im Bahnhof platziert.*

Отрицательное предложение в немецком языке имеет только одно отрицание. Самая распространенная форма отрицания представлена частицей **nicht** и местоимением **kein**.

1. В немецком языке отрицание **nicht** может относиться к любому члену предложения. Пример: *Er war nicht im Krieg.* – Вай дар ҷанг **набуд**. (*Он не был на войне.*) *Hr. Safar arbeitet hier nicht.* – Ҷаноби Зафар дар инҷо кор **намекунад**. (*Господин Зафар здесь не работает.*)

2. Местоимение **kein** отрицает только существительное и всегда предшествует ему. При этом **kein** выполняет функцию артикля, маркируя род, число и падеж существительного:

*Das ist keine Waffe.* – Это **не** оружие. (Ин силоҳ **нест**).

*Er beherrscht keine Fremdsprache.* – Вай (**ягон**) забони хориҷиро **намедонад**. – (Он не владеет **ни** одним (**никаким**) иностранным языком.)

Местоимение **kein** употребляется как неопределенный артикль в единственном числе и как определенный артикль во множественном числе.

*Ich habe keine Waffe.* – Ман силоҳ **надорам**. (У меня **нет** оружии.)

*Im Zimmer gibt es keinen Sprengstoff.* – Дар утоқ ягон маводи тарканда **набуд**. (В комнате **нет** взрывчатого вещества.)

3. Как наречия **nie** (ҳеч гоҳ – никогда), **nirgends** ([дар] ҳеч чо – нигде); местоимения **niemand** (ҳеч кас – никто), **nichts** (ҳеч чиз – ничто, ничего), **keiner** (ҳеч кас, ҳеч қадом – никто) и соединительные союзы **weder...noch...**(на...на...– ни ...ни...) может использоваться и в качестве отрицания. Особенности немецкого предложения является то что в предложении, в отличие от русского , не может быть более одного отрицания:

*Niemand hat ihn heute gesehen. – Ҳеч кас ўро имрӯз наидаст. (Никто не видел его сегодня.)*

*Niemand war Zeuge dieses Vorfalls. – Ҳеч кас шоҳиди ин ҳодиса набуд.*

*Er war weder im Krieg noch Front. – У на дар ҷанг, на дар ҷабҳа буд. (Он не был ни на войне, ни на фронте.)*

В трех языках имеются и безличные предложения (Unpersönliche Sätze – чумлаҳои бешаҳс). В безличных предложениях неясно, где стоит вопрос, и неважно, кто совершает действие, оно не имеет антecedента. Такие вопросы выражаются местоимением «es». В таких предложениях мы чаще всего говорим о погоде, времени, днях недели, временах года. А в некоторых случаях безличное предложение может быть составлено также с использованием инфинитива, существительного и прилагательного. *Es ist gefährlich.* – Ин ҳатарнок аст. (Это опасно). *Es ist ein tödlicher Feind.* – Ин душмани марговар аст. (Это смертельный враг.) *Es ist ein Signal.* – Ин як огоҳӣ (хабар) аст. (Это сигнал.) *Es ist ein Befehl.* – Ин фармон аст. (Это приказ.)

Безличные предложения можно встретить и в цитатах из народных произведений: *Қаҳрамонӣ бе муҳокима ҳам ҳис карда мешавад ва барои ҳамин ҳам ҳамеша ҳақ аст.* – *Heldentum fühlt und begründet nie und hat daher immer Recht. Хоки ватан аз таҳти Сулаймон беҳтар.* – *Es gibt keinen Ort wie zu Hause.*

Таким образом, следует сказать, что в таджикском языке **синтаксис**, являющаяся одним из основных разделов грамматики и делится на две группы: синтаксис простого предложения и синтаксис сложного предложения.

В предложениях в таджикском, немецком и русском языках члены делятся на главных (Hauptsätze – **сарҷумла**) и второстепенных (Nebensätze – **аъзоҳои пайрав**).

Предложения по типу делится на простые (**der einfache Satz** – чумла содда) и сложные (**der zusammengesetzte Satz** – чумлаи мураккаб), для выражению мысли – на повествовательное (**Aussagesatz** – ҳабарӣ), повелительное (**Aufforderungssatz**, **Befehlssatz** – амрӣ) и восклицательное (**Ausrufesatz**), а по структуре – на односоставные (**ein eingliederer Satz** – яктаркиба) и двусоставные (**ein zweigliederer Satz** – дутаркиба).

Во трех языках предложения делятся на два вида: простые распространённые (**ein einfacher erweiterter Satz** – чумлаи соддai тафсилӣ) и простые нераспространённые предложения (**ein einfacher unerweiterter Satz** – чумлаи соддai ҳуллас).

Так как отношения между словами определяется положением в слове в немецком языке в предложении порядок слов строго определен.

Главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) более продуктивно используются в трёх сопоставляемых языках.

Сказуемое в немецком языке стоит только на втором месте.

В построении предложения во трех языках сказуемое играет большую роль.

В таджикском языке сказуемое используется в конце предложения, а в немецком языке во втором месте предложения.

Во трех языках сказуемое играет огромную роль в образовании терминословосочетаний, относящихся у «чумла - Der Satz», как хабари содда (das einfache Prädikat), хабари феълӣ (das verbale Prädikat (Verbalprädikat), хабари номӣ (das Nominalprädikat), предикат (Nominalprädikat).

### ЛИТЕРАТУРА

1. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по специальности 2103: Иностранные языки / В.Д. Аракин. – Л.: Просвещение, 1979. - 259 с.
2. Виноградов В.В. Основные вопросы синтаксиса предложения: (на материале русского языка) / В. В. Виноградов // Вопросы грамматического строя. - М., 1955. - С. 231-253.
3. Фуломова Ф.А. Истифодаи лугат ва истилоҳоти ҳарбӣ дар низоми синтаксиси забонҳои тоҷикӣ, олмонӣ ва русӣ / Ф.А. Фуломова// Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар. – Душанбе, 2024, №3/4. – С. 46 - 51.
4. Фуломова Ф.А. «Deutsch-Tadschikisches - Russisches militärisches Wörterbuch», Duschanbe, Мактаби олии КДАМ ҶТ, 2023. – 60с.
5. Зикриёев Ф.Қ. Предикативнокӣ – алномати асосии чумла/ Ф.Қ. Зикриёев, М. Каримова // Вопр.лингвистики. – Душанбе, 2004. –С. 283.
6. Камолиддинов Б. Наҳви забони тоҷикӣ: китоби дарсӣ барои факултетҳои журналистика, филология ва забонҳои хориҷии мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон / Б. Камолиддинов. -Душанбе: Собириён, 2010. - 280 с.
7. Мыльцева Н.А. Универсальный справочник по грамматике английского языка. – Москва, 2005. – 272 с.
8. Ниёзӣ Ф. Вафо / Фотех Ниёзӣ: Вафо. – Сталинобод, 1949. - 405 с.
9. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – М.: Азбуковник, 2000. – 671с.
10. Потебня А.А. Полное собрание трудов: мысл и язык / А.А. Потебня. – М.: Лабиринт, 1999. – 300 с.
11. Реформатский А.А. Введение в языкознание: учебник для вузов / А.А. Реформатский / под. ред. В.А. Виноградова. - М.: Аспект Пресс, 2001. - 536 с.
12. Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка / А.И. Смирницкий. – М., 1957. – 286 с.
13. Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка/А.И. Смирницкий. – М., Изд-во. лит. на иностр. яз., 1957. – 440 с.
14. Улуғзода С. Фирдавсӣ (роман) / Сотим Улуғзода. – Душанбе: Адіб, 1988. – 268 с.

15. Усмонов К. Грамматикаи назарии забони англисӣ: раҳнамои таълим / К. Усмонов. – Хуҷанд: Нури маърифат, 2006. - 131 с.

16. Шахматов А.А. Введение в языкознание: хрестоматия: учеб. пособие для вузов / А. А.Шахматов / сост. А.В. Блинов, И.И. Богатырева, В.П. Мурат, Г.И. Рапова. - М.: Аспект Пресс, 2001. - 342 с.

## **ВОЕННЫЕ ТЕРМИНЫ В СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ ТАДЖИСКОГО, НЕМЕЦКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ**

В статье проводится сопоставительный анализ видов простых предложений в таджикском, немецком и русском языках с учетом использования военных терминов в их конструкции. На основе изученного материала автор рассматривает тему синтаксического способа использования военной лексики и терминологии в таджикском, немецком и русском языках. При исследовании структуры и типа предложений представлен синтаксический анализ предложений в сопоставляемых языках. В статье также разъясняется значение слов «синтаксис» и «предложение» с использованием толковых словарей и различной литературы. В ходе проведенных исследований автор приходит к выводу, что наряду с существующими различиями в структуре сопоставляемых языков наблюдается множество сходств.

**Ключевые слова:** предложение, состав предложения, сравнение, простое предложение, структура предложения, синтаксические особенности, военные термины, синтаксис, лексика, терминология, предложение, сопоставление, языки, различие.

## **ИСТИЛОҲОТИ ҲАРБӢ ДАР ТАШКИЛАҲОИ НАҲВИИ ЗАБОНҲОИ ТОЧИКӢ, ОЛМОНӢ ВА РУСӢ**

Дар мақола таҳлил ва муқоисаи намуди ҷумлаҳои содаи забонҳои тоҷикӣ, олмонӣ ва русӣ гузаронида шудааст. Муаллиф дар мақолаи мазкур масъалаи тарзи синтаксиси лугатсозӣ ва истилоҳоти ҳарбӣ дар забонҳои тоҷикӣ, олмонӣ ва русиро дар асоси маводи омӯхташуда мавриди баррасӣ ва таҳқиқу ташихис қарор додааст. Соҳт ва намуди ҷумлаҳо тадқиқ гардида, таҳлили синтаксиси ҷумлаҳо дар забонҳои муқоисашаванда пешниҳод карда шудааст. Дар мақола инҷунин маънои қалимаҳои «синтаксис» ва «ҷумла», бо истифодаи фарҳангҳои тафсирӣ ва адабиётҳои мухталиф шарҳ дода шудааст. Дар мавриди ҳуд, муаллиф қӯшиши намудааст, ки бо истифода аз асарҳои шоири нависандагони адабиёти классикӣ ва муосири тоҷикӣ ва олмонӣ, бо намуди ҷумлаҳо дар шакли наср мисолҳо орад. Аз рӯйи тадқиқотҳои гузаронидашуда муаллиф ба ҳулоса меояд, ки гайр аз вуҷуд доштани тавофтумҳо дар соҳтори ҳар се забон, шабоҳатҳои зиёде низ мушиноҳуда карда мешавад.

**Калидводжако:** ҷумла, таркиби ҷумла, муқоиса, соҳтори ҷумла, ҳусусиятҳои наҳвӣ, ҳарбӣ, наҳв, лугот, истилоҳ, ҷумла, забон, олмонӣ, истилоҳоти ҳарбӣ, тавофтум.

**MILITARY TERMS IN THE SYNTAX STRUCTURE OF THE  
TAJIK, GERMAN AND RUSSIAN LANGUAGES**

The article provides a comparative analysis of the types of simple sentences in Tajik, German and Russian languages. The author, based on the studied material, considers the topic of the syntactic method of forming words and military terminology in the Tajik, German and Russian languages. When studying the structure and type of sentences, is presented a syntactic analysis of sentences in the compared languages. The article also explains the meaning of the words «syntax» and «sentence» using explanatory dictionaries and various literatures. At the same time, the author tried, using the works of poets and writers of classical and modern Tajik literature, to give examples with types of sentences in the form of poetry. According to the research, the author concludes that, along with the existing differences in the structure of compared languages, there are also many similarities.

**Keywords:** sentence, the construction of the sentence, comparison, structure of sentence, the syntactic characteristic, military, syntax, vocabulary, terminology, sentence, borrowing, language, military terminology, difference.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Гуломова Фотима Абдураҳмоновна – докторанти Дошишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ, Тел: (+992) 555570655.

**Сведения об авторе:** Гуломова Фотима Абдураҳмоновна – докторант Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни, Тел: (+992) 555570655;.

**About the author:** Gulomova Fotima Abdurahmonovna – Post-doctor researcher of the Tajik State Pedagogical University named after S. Ayni. Phone number: (+992) 555570655.

## ГЛАГОЛЬНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Наргис Хошимова

Худжандский государственный университет имени академика  
Бободжон Гафуров

Сопоставительное исследование фразеологических единиц (ФЕ) таджикского и английского языков даёт возможность лучше понять специфику фразеологии рассматриваемых языков, определить характер межъязыковых параллелей фразеологических сочетаний и словосочетаний. Целесообразность конструктивного анализа языков, в том числе таджикского и английского, обусловливается также необходимостью совершенствования их преподавания, более эффективного изучения фразеологии носителями того или иного языка, а также потребностями таджикско-английской фразеографии и лексикологии.

Известный лингвист Шарль Балли, которого можно считать основоположником теории фразеологии, впервые занялся классификацией словосочетаний и определил четыре их типа.

- а) свободные словосочетания
- б) привычные сочетания
- в) фразеологические ряды
- г) фразеологические единства

Шарль Балли разъясняет процесс возникновения фразеологических рядов и единств как результат постоянного повторения и их упрочнения в речи. Убеждение учёного по этому вопросу впоследствии стало основой разделения фразеологических сращений и определения соответствия фразеологических единиц со словом.

Профессор А.В. Кунин, проанализировав лингвистические идеи языковедов подчеркивает значение его работ для современных фразеологоведов [9, 67].

Немаловажную роль в развитии теории английской фразеологии играют также труды известного лингвиста Логана П. Смита. Особое внимание учёного привлекают лексические идиомы, в первую очередь идиомы, в которых содержатся слова экспрессивного характера. У него также имеется свой взгляд на строй фразеологических единиц. Им исследованы лексические структуры ФЕ, однако некоторые другие, не менее важные вопросы, такие как семантика ФЕ, семантико-структурная типология, наличие во фразеологизмах сочетания свободных слов и словосочетаний и т.п., остались вне поля зрения автора.

Выделение Логаном П. Смитом группы «лексических идиом», нельзя считать достоверной классификацией, т.к. она основывается не по основным признакам фразеологизмов [12, 99].

Вслед за Ш. Балли особое внимание различным проблемам фразеологии уделил испанский ученый-лингвист Х. Касарес, который различает три вида фразеологических словосочетаний:

- а) именные словосочетания;
- б) глагольные конструкции и
- в) пословицы.

Мнение Х. Касареса по поводу того, что пословицы и поговорки исследуются как один из видов фразеологических единиц, достойно внимания при фразеологических исследованиях конкретных языков (разумеется, на основе фактов языков).

Заслуга английского ученого-лингвиста О. Есперсена заключается в том, что он придает определенную форму проблеме устойчивого слияния слов. Он распределяет все языковые слияния на формулы и свободные конструкции.

О. Есперсен отмечает, что свободные конструкции в речи каждый раз принимают обычную форму, но устойчивые словесные группы, не образовываясь заново, на определенных этапах используются повторно, т.е. в готовом виде.

До недавнего времени фразеология была неотъемлемой частью лексикологии. Даже сейчас некоторые исследователи считают его частью лексикологии. Однако следует признать, что в эти годы как особая отрасль лингвистов она выведена из сферы лексикологии и стала самостоятельной наукой. Самостоятельность фразеологии как отдельной отрасли языка доказывается тем, что она имеет прочную связь с рядом других областей языкознания.

Фразеология и лексикология охватывают ряд общих вопросов. К таким вопросам относятся предварительная разработка семантики слов в составе фразеологизма, значения слова и фразеологизма, общность их синтаксических функций и тому подобные вопросы.

Между фразеологией и морфологией можно наблюдать некоторые общие аспекты.

Фразеологические единицы могут иметь морфологические формы и категории. Особенно интересен вопрос о связи фразеологии со частью словообразования. Новые слова могут быть созданы на основе фразеологизмов. Во фразеологии можно увидеть многие виды словообразования, не встречающиеся в традиционном словообразовании. С этой точки зрения в связи с художественным искусством разных жанров изучение искусства фразеологизмов может дать полезный и обильный материал.

Фразеология — наука, возникшая в ряду наук не только филологии, языкоznания и литературы, но и других наук истории, этнографии, психологии и тому подобных.

В отдельных фразеологизмах, а также особых аспектах значения и значения иногда отражаются история, обычаи и психология нашего народа.

Общая фразеология. В общей фразеологии изучаются и обобщаются общие закономерности развития фразеологизмов разных языков мира. Общность образа жизни, мышления, условий жизни и географической среды разных народов, имеющих иногда языки разных систем, приводит к тому, что средства выражения их языка, в том числе и их фразеология, черпают воду из одних и тех же источников.

Другой вид фразеологии – историческая фразеология. Во фразеологии изучаются исторические условия образования фразеологизмов, источники их происхождения, ход их исторических изменений и тому подобные вопросы.

Третий тип фразеологии – сравнительная фразеология. В сравнительной фразеологии сравниваются фразеологизмы родственных языков или языков народов, проживавших по соседству на протяжении многих веков. Несмотря на то, что фразеологический резерв каждого языка имеет свой характер и свой национальный колорит и составляют повторяющиеся факты языка, часто можно наблюдать множество общих моментов среди фразеологизмов.

Последний тип фразеологии — это фразеология образа, или само синхрония (от греческого слова Син-хам, хронист-время). Синхронная фразеология описывает состояние фразеологического резерва языка в конкретный период его развития.

Выявление отличительных признаков, переваривания, групп, категорий значения и стилистических слоев фразеологизмов, источников происхождения и принципов порядка фразеологических культур входят в число тем обсуждения синхронной фразеологии.

«Каждый фразеологизм – это прежде всего проявление языкового знака. Как знак он имеет два аспекта: внешний вид и содержание. Фразеологические единицы близки к словам по выражению значения, положению употребления и синтаксическим функциям, но отличаются от них композиционным строем, напоминающим свободные словосочетания и предложения. Они формируются на основе состава, словосочетания и простых синтаксических предложений». Однако нельзя смешивать фразеологизмы языка со словами и другими синтаксическими выражениями.

К группе важных и отличительных особенностей фразеологизмов можно отнести, прежде всего, выражение общего смысла, разделенного на части, устойчивость лексического состава, исчезновение живых синтаксических связей компонентов композиции или некоторых степень затемнения этих связей и их общего народного воображения.

Выражение всего значения, разделенного частицами, является одной из важных особенностей фразеологизма. Фразеологизм своим общим значением и отдельными тонами создает особые виды значения. Это важное свойство фразеологизмов в составе типичных словосочетаний можно ясно наблюдать.

**Например:**

**Нопадид шудан- disappear-пропадать**

**Нуран ало нур -very well- (хорошо, очень хорошо),**

**Шахри худро додан, мағлуб шудан- defeat (поражение)**

**Ба чону дил- sincerely (искренне),**

Фразеологическая единица состоит из двух и более самостоятельных слов, имеющих одно и то же значение по синтаксическим правилам связного таджикского языка. Оно занимает важное положение среди различных значений фразеологизма в его фразеологических значениях. Фразеологические единицы, как и слова, используются для выражения событий и явлений действий и движений, знаков и характеристик и многих других понятий реальной жизни.

Именно поэтому фразеологизмы не всегда можно трактовать как одно слово. Например, хотя фразеологическое значение словосочетания «белые и черные наши глаза» – ребенок, оно употребляется по отношению к милому и добруму ребенку. Смысл выражения «без средней боли» – это не обычный муфтий, а муфтий, добытый без труда.

Возможно, что фразеологизмы имеют два и более фразеологических значения. При этом отдельные его значения сохраняют связь с образом основы фразеологизма. Образ фразеологизма служит средством связи этих значений. Например, значение словосочетания «взять верх» — подчинить, успокоить, завоевать и другие подключаются по

Фразеологизмы имеют определенную систему грамматических форм. Единство грамматических значений его выражения создает грамматические значения фразеологизма. Грамматические формы фразеологизма делятся на основные формы и зависимые формы.

В основной форме фразеологизма его значение и грамматические отношения выражены потенциальным образом. Основные формы разных грамматических групп фразеологизмов отличаются друг от друга. Основная форма идиоматических выражений этого инфинитива — **аз сар гузаронидан-to test (испытывать) и.т.д.**

Поскольку фразеологизмы по своему значению синонимичны словам, в речи они действуют как слова и повторяют все стилистические особенности слова.

Выдающийся лингвист Б. Камолиддинов относительно стилистических функций фразеологизмов видит следующее: «Важнейшая стилистическая функция фразеологизмы состоит в том, что они, как часть богатого богатства речевого оборота, расширяют диапазон вариантов выбора нужных слов и выражения и помогают точно, полно и привлекательно выразить текст. Эта стилистическая функция фразеологизмы реализуется двумя способами:

1. Фразеологические единицы являются синонимами слов и составов;
2. Фразеологизмы являются взаимно синонимичными и образуют ряд синонимов.

В современном английском языке существует множество идиом, служащих усилению эстетической стороны языка. Многие фразеологизмы появились в связи с обычаями и историческими событиями, но значительная часть английского фразеологизма возникла благодаря художественным и литературным произведениям.

Фразеологизмы, цитируемые из американской художественной литературы. Многие фразеологизмы пришли в Англию из США. Они зависят от внутренних котировок. Некоторые из этих идиом были придуманы американскими писателями того времени и широко распространились в современной английской речи.

В. Ирвинг: *a Rip Van Winkle* – «Рип Ван Уинкл», шахси ақибмонда.

Ф. Купер: *the last of the Mohicans* – охирин аз Могиканҳо.

Могиканҳо (қабилаи индуёни Америкаи Шимолӣ, ки ниҳоят кам мондаанд; маҷозан - қасони охирини ин ён қавму қабила).

Метод использования идиом на уроках иностранного языка преимущественно разговорный. Например: учитель читает текст, определяет и поясняет его фразовые выражения, а учащиеся находят основной шаблон или основное значение, принадлежащее ему, и находят точное выражение фразы на языке, подлежащем переводу.

Конечно, в разных языках иногда можно произносить такие устойчивые выражения, очень похожие по структуре, значению и даже своему земному образу. В основном это вызвано цитированием. Учитель сам должен освоить все фразеологизмы. Незнание фразеологизмов языка на уроке приводит к ряду грубых ошибок в процессе перевода. Зная фразеологизмы, преподаватель полностью объясняет ученикам. Когда читатель познакомится с фразеологизмами и поймет их значение, он обязательно будет использовать их в своей речи.

Фразеологический резерв таджикского языка по употреблению делится на различные группы. Наряду с фразеологизмами, которые можно употреблять в любом случае, выделяют характерные фразеологизмы литературного и разговорного стилей. Эти группы различаются не только диапазоном потребления, но и выраженностью различных эмоционально-экспрессивных оттенков.

Именно выражение этих разных сторон чувства, выразительности, образности, положительных или отрицательных характеристик индивидуально отражается во фразеологизме, в стилистические задачи фразеологизмов входит определение способов и способов выражения их фразеологического значения. Значение и отдельные тона фразеологизмов проявляются по-разному. Определение способа выражения фразеологических значений, эмоционально-экспрессивных аспектов и различных групп фразеологизмов с точки зрения употребления является одной из первоочередных задач стилистики этих важных языковых средств.

Можно сказать, что 60-е годы были временем формирования науки таджикской фразеологии. В эти годы был написан ряд статей и несколько

диссертаций. Фразеологический словарь современного таджикского языка составлен впервые. В некоторой степени определены вопросы объема, объема, важных свойств и основных групп фразеологизмов таджикского языка.

В 1970-е годы продолжалось изучение отдельных вопросов таджикской фразеологии. Сейчас исследователей волнуют не только вопросы фразеологии современного таджикского языка, но и вопросы фразеологии произведений прошлого, разных стилей, сравнительной фразеологии.

В работе Ю.А. Рубинчика «Основы фразеологии персидского языка» не только изучаются важные вопросы фразеологизмов персидского языка, но и обобщаются успехи и достижения иранологов в этом отношении.

Каждый фразеологизм – это, прежде всего, проявление языкового знака. Как знак он имеет два аспекта – внешнюю форму и содержание. Процесс формирования языковых знаков, в том числе его фразеологизмов, напрямую связан с познавательной деятельностью людей.

По этой причине лингвист Хушенова С. в своей книге «Изофетные фразеологические единицы таджикского языка» опубликовала некоторые исследования великих таджикских учёных по этому вопросу.

«Первые исследования по фразеологии таджикского языка, относящиеся к 40-50-м годам, состоят не только из научных статей и миссий, но и специальных заметок или классификации некоторых устойчивых словосочетаний, относящихся к различным темам грамматики таджикского языка. Таджикский язык и особенно стиль речи писателя самоотверженны. К этой группе классификации относятся теоретические исследования крупных ученых в области языкоznания А. Мирзоев, Д.Т.Тоджиев, Н.А.Масуми и Ш.Н.Ниязи.

#### **Несколько примеров фразеализма:**

**tread on air** – парвоз кардан;

**to be at one's best** – кайфчоқ;

**lost in admiration** – бениҳоят хурсанд, шод;

**to have smb. in the aisles** – касеро ба шавқу завқ овардан;

**to be in alt** – бо димоги чоқ будан;

**go ape** – ниҳоят шод будан, саргаранг шудан;

**have a ball** – хурсандӣ кардан;

**bill and coo** – илтифот кардан;

**bright as a button** – хурсанд;

**be in a fat city** – бо димоги чоқ будан;

**blow your mind** – шод кардан;

**Sunny side up** – хурсанд шудан;

**tickled pink** – аз хурсандӣ дурахшанда;

**jolly as a sandboy** – шодмону комрон аз зиндагӣ.

На проявления отрицательных эмоций, необходимо отметить, что негативное впечатление в большей степени зависит от мировоззрения, самооценки человека и отношения к нему окружающих людей.

**Например:**

**all of a jump – дар шиддат;  
on the rack – вазъяти пурхаячон.**

Фразеосемантическая подгруппа «offence» представлена английскими фразеологизмами, имеющими лексему со значением обида, на основе которой фотографируется изображение физиологических состояний человека.

**Например:**

**make (up) a lip – лабу лунҷ овезон кардан;**  
**to hit the nail on the head – қоғия рост омад;**

**In the all together – хафа будан;**

**bear a drudge against smb. – ба касе кина (қасд) доштан;**

**at odds with yourself – аз дунё ранцидан;**

**take smth. in a thin skin – зудранҷ будан, хама чиро ба дил наздик қабул кардан.**

### ЛИТЕРАТУРА

1. Азимова, М.Н. Воҳидҳои фразеологии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар шарҳи муқоисавӣ – типологӣ / М.Н. Азимова. - Хуҷанд, 2014. -208 с.
2. Арзуманов, С.Д. Русско-таджикский словарь / С.Д. Арзуманов, Х.А. Аҳорони, М. Бегбоди - М.: Русский язык, 1985. - 1280 с.
3. Барабаш, Т.А. Грамматика английского языка / Т.А. Барабаш. - М.: Высшая школа 1983. - 240 с.
4. Беляева, Е.И. Модальность в различных типах речевых актов / Е. И. Беляева. - ФН. - № 3. 1985. - С. 64 - 69.
5. Виноградов, В.В. О категории модальности и модальных словах в русском языке. Избранные труды. Исследования по русской грамматике / В.В. Виноградов. - М.: Наука, 1975. - 975 с.
6. Гаффоров, Р. Ибораҳои фразеологӣ дар забони тоҷикӣ / Р. Гаффоров. – 1963.
7. Камолиддинов, Б. Услубшиносӣ/Б. Камолиддинов.-Душанбе, 1973.- 115с.
8. Копыленко, М. М. Очерки по общей фразеологии / М. М. Копыленко, З.Д. Попова. - Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1972. -124 с.
9. Кунин, А.В. Курс фразеологии современного английского языка / А.В. Кунин. -М.: Просвещение, 1986. – 212 с.
10. Мачидов, Ҳ. Фразеологияи забони ҳозираи тоҷик / Ҳ. Мачидов. - Душанбе, 1982. -С.10.
11. Смирницкий, А.И. Морфология английского языка / А.И. Смирницкий. - М., 1959. – 320 с.
12. Смит, Л.П. Фразеология английского языка/Л.П. Смит.-М., 1998.- 208 с.
13. Телия, В.Н. Фразеология. Общее языкознание: Внутренняя структура языка / В.Н. Телия. - М.: Наука, 1972. -С.456-515.
14. Халилов, А. Вазифаҳои грамматики бандаки изофӣ (ӣ) дар забони адабии ҳозираи тоҷик / А. Халилов. – Душанбе, Доңиш, 1969. – 118 с.
15. Хушенова, С.В. Изаетные фразеологические единицы таджикского языка / С.В. Хушенова. –Душанбе: Доңиш, 1971. - 190 с.

**ГЛАГОЛЬНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ  
В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ**

В данной статье рассматривается специфика глагольных фразеологических единиц в таджикском и английском языках, исследуются глагольные фразеологические единицы как семантически целостные, состоящие из двух и более знаменательных конструкций неразрывно связанных слов которые имеют определенный набор морфологических категорий, систему моделей, парадигматику, отражающую специфику семантической структуры этих единиц. Структурно-фразеологическим разнообразием обладают такие фразеологические единицы, функционально соотносимые с глаголом, они достаточно разнообразны по сочетаемости компонентного состава. Следует отметить, что признак широкого распространения именно глагольных форм фразеологических единиц в аналитических языках, в том числе и в близкородственном для таджикского языка персидском, не случаен, так как аналитические конструкции (представленные в наибольшем количестве, прежде всего, в структуре глагола) служат «подобно лексическим единицам структурным материалом для синтаксиса». На таджикском и английском языках ряд учёных провели исследования по различным аспектам глагольных фразеологических единиц, в частности, о средствах выражения английских глагольных фразеологических единиц и его таджикского эквивалента, которые свидетельствуют об актуальности данной статьи.

**Ключевые слова:** фразеология, семантика, грамматическая структура, глагольные компоненты, глагол, таджикский язык, английский язык.

**ВОХИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГӢ ДАР ЗАБОНҲОИ  
ТОЧИКӢ ВА АНГЛИСӢ**

Дар мақола хусусиятҳои воҳидҳои фразеологӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта шудааст, воҳидҳои фразеологии ҳамчун як ҷузъи таркибии семантикий, ки аз ду ё зиёда калимаҳои ба ҳам пайваста яъне аз категорияҳои морфологӣ, системаи моделҳо ва парадигма иборат буда, хусусиятҳои маъноии ин воҳидҳоро инъикос менамояд. Чунин воҳидҳои фразеологӣ, ки аз ҷиҳати функционалий бо феъл алоқаманданд, соҳторҳои гуногуни фразеологиро дошта, таркиби он аз ҷузъҳои гуногун иборат мебошад. Бояд қайд кард, ки аломати васеъ пахн шудани шаклҳои феълии воҳидҳои фразеологӣ дар забонҳои муқоисашаванд, аз ҷумла форсӣ, ки бо забони тоҷикӣ наздиқ аст, тасодуфӣ нест, зоро соҳторҳои муқоисавӣ (бо төъодди бештар, пеш аз ҳама дар соҳторҳои феъл) "ба мисли воҳидҳои лексикӣ ҳамчун маводи соҳторӣ барои синтаксис" хизмат мекунанд. Дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ як зумра олимон оид ба ҷанбаҳои гуногуни воҳидҳои фразеологӣ, оид ба воситаҳои ифодай воҳидҳои фразеологии феълӣ аз забони англисӣ ва муодили тоҷикии он пажӯҳишҳо анҷом додаанд, ки аз мубрамияти мақолаи мазкур шаҳодат медиҳад.

**Калидвозжаҳо:** фразеология, семантика, соҳтори грамматикий, ҷузъҳои феълӣ, феъл, забони тоҷикӣ, забони англисӣ.

**VERBAL PHRASEOLOGICAL UNITS IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES**

This article discusses the specifics of verbal phraseological units in Tajik and English languages as semantically integral, consisting of two or more significant constructions of inextricably linked words that have a certain set of morphological categories, a system of models, paradigmatic reflecting the specifics of the semantic structure of these units. Such phraseological units, functionally correlated with the verb, have structural and phraseological diversity; they are quite diverse in the compatibility of their component composition. It should be noted, that the sign of the wide distribution of precisely verbal forms of phraseological units in analytical languages, including Persian, which is closely related to the Tajik language, is not accidental, since analytical constructions (represented in the greatest number, primarily in the structure of the verb) serve «like lexical units as structural material for syntax.» In Tajik and English languages, a number of scientists have conducted research on various aspects of verbal phraseological units, in particular, on the means of expressing English verbal phraseological units and its Tajik equivalent, which indicate the relevance of this article.

**Keywords:** phraseology, semantics, grammatical structure, verbal components, verb, Tajik language, English language.

**Маълумот дар бараи муаллиф: Хошимова Наргис Мирҳакимовна** – дотсенти кафедраи методикаи таълими забонҳои хориҷии Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Гафуров; Нишонӣ: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Хуҷанд, кӯчаи Мавлонбеков, 1. Тел.: (+992) 927 15 14 59; E-mail: [nargis\\_zebo@mail.ru](mailto:nargis_zebo@mail.ru).

**Сведения об авторе: Хошимова Наргис Мирҳакимовна** – доцент кафедры методики преподавания иностранных языков Худжандский государственный университет имени академика Б.Гафурова; Адрес: 735700, Республика Таджикистан, г.Худжанд, проспект. Мавлонбекова, 1. Тел.: (+992) 927 15 14 5; E-mail: [nargis\\_zebo@mail.ru](mailto:nargis_zebo@mail.ru).

**About the author: Khoshimova Nargis Mirkhakimovna** – Associate Professor of the Methodology of teaching foreign languages Department of Khujand State University named after academician B.Gafurov. 735700, Republic of Tajikistan, Khujand, Mavlonbekov Street. 1.Ph.: (+992) 927 15 14 5; E-mail: [nargis\\_zebo@mail.ru](mailto:nargis_zebo@mail.ru).

**ТАРКИБИ ЛЕКСИКЙ-ГРАММАТИКИИ ВОХИДХОИ  
ФРАЗЕОЛОГИИ ҚОЛАБИ «ДИЛИ КАСЕ ПУР» ДАР ГҮЙИШИ  
ЧАНУБИ ШАРҚИИ ЗАБОНИ ТОЧИКЙ**

**Шералай Шералиев  
Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ**

Дар баробари ибораҳои фразеологии феълӣ, ки қисмати зиёди захираи фразеологии забонро ташкил медиҳанд, ҷумлаҳои фразеологӣ ва маҳсусан қолаби фразеологии «**дили касе пур**» дар гүйиши ҷануби шарқии забони тоҷикӣ мавқеи хосса дорад ва дорои ҳусусиятҳои маҳсуси фарқунандаи лексикӣ ва грамматикӣ мебошад. Тадқиқи воҳидҳои фразеологӣ дар гүйиш дар баробари тадқиқи новвожаҳои ҷуғрофии, ки дар раванди марҳалаҳои дуру дароз маҳфуз мондаанд, метавонад дар қашфи тарзи зиндагонии сокинони ин ё он маҳал ва ҳунарҳои аҷодии мардуми пешин кумак расонад. Дар байни қолабҳои ғуногуни ҷумлаҳои фразеологӣ ҷумлаҳои фразеологии қолаби «**дили касе пур**» мавқеи маҳсусро ишғол мекунанд. Дар забони имрӯзai тоҷикӣ ин қолаби фразеологӣ дар муқоиса бо дараҷаи истеъмоли навъҳои ғуногуни қолабҳои фразеологӣ аз ҷумлаи қолабҳои серистеъмол махсуб шуда, системаи шаклҳои грамматикии он хеле мураккаб аст. «Қолаби **дили касе пур**, ки онро барьакси **миси касе (чизе) баромад** ҷумлаи фразеологии номӣ унвон додан мумкин аст, дорои ҳусусиятҳои мураккаби грамматикист» [11, 303]. Ин қолаби фразеологии забонро ҷумлаҳои фразеологии номӣ унвон додан ба мақсад мувоғиқ буда, ҷузъи асосии он асосан бо ҳиссаҳои номии нутқ ифода мейбад. Саҳми ҳиссаҳои номии нутқ дар созмон додани таркиби лугавии ин навъи қолаби фразеологӣ бисёр бузург мебошад.

Мураккаб будани ҳусусиятҳои грамматикии ин қолаби фразеологӣ самтҳои фарқунандаи онро аз дигар навъҳои қолабҳои фразеологӣ ошкор месозад. Маҳз системаи комилан мураккаби шаклҳои грамматикии он дараҷаи истеъмоли ин қолабро дар нутқи шифоҳӣ ва китобӣ муайян месозад. Имкони тобишҳои муҳталифи семантиկӣ қабул кардани онҳо ва мавҷудияти унсурҳои ғуногуни забонӣ ҳамчун ҷузъи доимӣ ва баъзан тағиیرёбанда, пеш аз ҳама, ба системаи мураккаби шаклҳои грамматикии он вобастагӣ дорад.

Таркиби лексикии воҳидҳои фразеологӣ аз ҷузъҳои ҳатмӣ ва тағиирнопазир иборат аст, ки баъзан ба яке аз ин ҷузъҳо бандакҳои ғуногун (бандакҷонишинҳо, бандаки изоғӣ, бандаки феълӣ ва бандаки ҳабарӣ) илова гардида, ба онҳо тобишҳои ғуногуни маънӣ мебахшанд. Дар баъзе мавридҳо чунин бандакҳо метавонанд, унсури ҳатмии таркиби лугавии воҳидҳои фразеологӣ бошанд. Тағиир додани ҷузъҳои воҳидҳои фразеологӣ воҳиди мустақил будани онҳоро барҳам мезанад. «Ҷумлаҳои фразеологии қолаби «**дили касе пур**» аз ҷиҳати таркиби лексикию грамматикӣ низ фарқ доранд. Одатан, онҳо аз се ҷузъи асосӣ таркиб ёфтаанд: мубтадои грамматикӣ, предикат – ҳабар ва ҷузъи ивазшаванда, ки ба соҳиби амал

далолат мекунад» [11, 306]. Чузъи мубтадои грамматикӣ бисёртар бо исмҳо ва чузъи хабари онҳо бо ҳиссаҳои гуногуни номӣ (исм, сифат, шумора, ҷонишин) ифода мейбад: *дъсти касе ҳамбийан* «дар коре маҳорати хуб доштан», *дар орзии касе мурдан* «майли дидани касеро доштан(бо истехзо)», *чуни касе ҳавоӣ рафтан* «ҷо ба ҷо мурдан», *дани касе воз мундан* «саҳт ба ҳаяҷон омадан», *сарфароӣ ҷъзе рафтан* «роҳи ҳалли мушкилии ҷизе ё касеро ёфттан», *малиши касе шийан* «роҳи идора карданни касеро ёфттан», *чуни касе бай нӯли зуша умайан* «ҷон ба нӯги бинӣ омадан», *тъхми касе пок* «киноя аз несту нобуд шудани касе», *рӯй касе дар ғӯр* «несту нобуд шудан», ва монанди инҳо:

Ами бачат бъсёҳи ширӯӯ девол кънама, *дъстыши бъхамбама*, ами кора саҳт қатиӣан даркор. Ҳамсоҳ, хеле шийас дига съргому накъмӣ, хай иҷ ғап нест, монӣ *дар орзит намурен*. Бо як бори га мегӯмт, шогъирд, ва ў то ҳозира ишқас ғӯшиҳӣ нагрӯфтаст, агар бъзанат, *чунъти ҳавоӣ равама*. Мардъм, якъм бор ҳофизийой ўна дин, бовар къ *даму воз мунд* ва бърумади карагии. Бачам хеле шийас, дар мактаб дига саҳт нахунама *сарфароша нареме* ҷоши кънем, ғапи ишқасиа *нагирама*, ишқасни *малиши нагирама*. Бачоши бобашуна *бай нӯли ҷуна оваран*, ҳарӯз як проблема қнаман. *Тъхмъти пок*, талҳакафму карӣ. *Рӯи дар ғӯр* ке доим ови змина қоқъӣ қнама (Ёгед, Ширговад, Шкев (2021); Ванҷ (2023).

Чузъи сеюм ё чузъи ивазшаванда, ки ба соҳиби амал далолат мекунад, дар шакли мафъулӣ ифода ёфта, асосан барои муайян намудани мубтадо хизмат мекунад. Вазифаи он дар ин маврид аз системаи грамматикӣ ҳориҷ аст. «Ба ин сабаб ҳам он ҳамчун муайянкунданаи мубтадо меояд, на чун мубтадои грамматикӣ» [11, 307].

Дар системаи таркибии ин қолаби фразеологӣ функсияи чузъи сеюм ва ё чузъи ивазшаванда баробарҳуқӯқ ба назар мерасад ва ҳамчун муайянкунданаи мубтадо адои вазифа мекунад. Бо вучуди ин, дар бъзе мавридҳо мумкин аст, ки чузъи ишорӣ зикр наёфта бошад, вале ин мавридҳо бисёр кам мушоҳида шуда, метавон онро чун ҳолати истиснӣ ном бурд. Масалан, дар ҷумлаҳои зайл:

*Ана, бачай ҷу, амза номардийора пре дийем ке шъмо фъкръшани кара натунеме, дъл ҳу гарама. Итава ҷъзо пър ке бай сарта бийа дъл ов гарама, бачай ҷу.* (Ширговад, 2023)

Дар ҷумлаҳои боло зикри амал ба таври умумӣ ифода ёфта, дар он соҳиби амал муайян набуда, он метавонад ҳар касеро дар маҷмӯъ ифода карда бошад. Маҳз, дар ин маворид, ки хеле кам ба назар мерасанд, аҳаммияти мавҷуд будани чузъи тағғийирёбанда ошкор шуда, вазифаи онҳо чун чузъи ҳатмии ин қолаби фразеологӣ муайян мегардад. «Бояд гуфт, ки чунин мисолҳо, ки дар онҳо чузъи ишорӣ зикр нашуда бошанд, хеле кам вомехӯранд. Дар аксар ҷумлаҳои фразеологии қолаби «дили касе пур» чузъи ишорӣ зикр шудааст. Чузъи ишорӣ одатан, бо бандакҷонишинҳои шахсӣ, номҳои ифодакунданаи шахс ва ё ташхисшуда, инчунин, бо ҷонишинҳои шахсӣ ва таъинӣ ифода мешавад ва ҳатман шахс – субъектро ифода мекунад» [11, 307].

Чузъи ишорӣ ва ё тағғийирёбанда, ки онро метавон чузъи ҳатмии таркиби ин қолаби фразеологӣ үнвон дод, асосан бо бандакҷонишинҳо ифода мейбад. Ҳусусияти тағғийирёбанда дошдани чузъи ишорӣ, пеш аз ҳама,

ба имконияти васеи чойивазкунии бандакчонишинҳо, ки онҳоро метавон озодона бо ном ва ё исмҳои ташхисшуда иваз кард, вобастагии ногусастаний дорад. Бандакчонишинҳо дар воҳидҳои фразеологии қолаби «*дили касе пур*» нақши мухимро мебозанд. Хидмати онҳо дар таҳқими мазмуни воҳидҳои фразеологӣ муайян мегардад. Дар пасвандҳо ва аломатҳои дигари морфологӣ баъзе хусусиятҳо дида мешавад, ки бандакчонишинҳо аз ин хусусият орӣ ҳастанд. «Агар пасвандҳои ҷамъбандии исмҳо ва аломатҳои дигари морфологии бевосита ба ҷузъи номӣ иловашаванда ба тамоми қолаби воҳиди фразеологӣ оҳангуту тобишҳои иловагии грамматикию модалӣ зам намоянд, дар хусуси бандакчонишинҳо ва унсурҳои лексикии дигари ивазкунандай онҳо инро гуфтан мумкин нест» [9, 307]. Онҳо ҳамчун ҷузъи ишорӣ барои муайян намудани шахсу шумораи соҳиби амали ин навъи қолаби фразеологӣ хизмат мекунанд.

Қолаби фразеологии **ҷӯшими касе танг** – ро метавон ба ин шакл тасриф кард:

<i>Ҷӯшимъм танг</i>	<i>Ҷӯшиму танг</i>
<i>Ҷӯшимът танг</i>	<i>Ҷашъмъту танг</i>
<i>Ҷӯшимъш танг</i>	<i>Ҷашъмъшу танг</i>

Чунонки дар боло зикр карда шуд, бандакчонишинҳо имконоти васеи чойивазкунӣ доранд, бидуни он ки семантикаи онҳо тағиیر ёбад. Онҳоро ҷонишинҳои шахсӣ бо тағиiri шакл ва бе тағиiri маъно иваз карда метавонанд:

<i>Ҷӯшими мо танг</i>	<i>Ҷӯшими мо танг</i>
<i>Ҷӯшими тъ танг</i>	<i>Ҷӯшими шъмо танг</i>
<i>Ҷӯшими ў (ӯӯ) танг</i>	<i>Ҷашми ўно танг</i>

Бандакчонишинҳои шахсӣ – соҳибӣ дар ҷумлаҳои озоди синтаксисӣ вазифаҳои гуногуни грамматикий ва лексикиро иҷро мекунанд, вали дар воҳидҳои фразеологии қолаби «*дили касе пур*» аслан вазифаи онҳо «соҳибият» буда, барои муайян кардани соҳиби амал истифода бурда мешаванд. Мисолҳо:

*Мардъм, якъм бор ҳофизийой ўна дин, бовар къ даму воз мунд ва бърумади карагии. Бачам хеле шийас дар мактаб дига саҳт нахунама сарфароша нареме ҷош кънем, гапи шикаса нагирама, шикасни малиши нагирама. Рӯш дар гӯр ке доим ови змина қоқъқ кнама* (Ёгед, Ширговад, Шкев (2021); Ванҷ (2023)).

Воҳидҳои фразеологии **дани касе воз мундан** ба маънои «саҳт мутаҳайири шудан, ҳайратзада шудан, ба ҳаяҷон омадан», **сарфарой касера рафтан** «роҳи ҳалли ислоҳи чизе ё касеро ёфтан», **рӯй касе дар гӯр** «дашном додани касе бо мақсади аз ў пурра ҳалос шудан» дар ҷумлаҳои боло, ки бо бандакчонишинҳо ифода ёфтаанд, маънои «соҳибият» ифода ёфтааст. Вазифаи асосии бандакчонишинҳо дар семантикаи воҳидҳои фразеологӣ муайян намудани «соҳибият» мебошад.

Ҷузъи аввали ин қолаби фразеологӣ метавонад унсурҳои гуногуни грамматикиро қабул кунад, ки ин ба семантикаи воҳиди фразеологӣ таъсири хос намерасонад. Гуфтан мумкин аст, ки дар муқоиса бо хусусиятҳои грамматикии ҷумлаҳои фразеологии қолаби мазкур, хусусиятҳои семантикаи онҳо қавитар мебошад. Бо вучуди он ки шакли

грамматикии он имкони тафйирёбӣ дорад, семантикаи онҳо ҳамчунон устувор бокӣ мемонад. Агар воҳидҳои фразеологӣ унсурҳои муҳталифи грамматикро қабул карда бошанд, бандакҷонишҳо дар охири он силсила аломатҳои грамматикик мөоянд:

*Чъшмакъм чор шивъ, тоқатъми тоқ шивъ наума. Ҳамай корота тахт къевъ бад мора хабаргирӣ бийойе* (Ёғед, Умарак).

Дар ҷумлаҳои боло пасванди ифодагари ҳурдию навозиши –ък ва шакли ҷамъбандии –о ба қисмати аввали онҳо илова гардида, бандакҷонишҳо дар охир омадаанд.

Ҷузъи ишорӣ, ки асосан бо қасе, ҷизе нишон дода мешавад, ҳамчунин дорои қолаби изофӣ буда, ба осонӣ тафйир дода мешавад. Дар сурати тафйир додани онҳо семантика устувор бокӣ мемонад. Бандакҷонишҳои таркиби воҳидҳои фразеологиро дар қолаби изофӣ ҷонининҳои шаҳсӣ иваз карда метавонанд:

*Чъшмакъм чор шивъ, тоқатъми тоқ шивъ наума. Ҳамай корота тахт къевъ бад мора хабаргирӣ бийойе* (Ёғед, Умарак, 2022).

Ҷумлаҳои болоро метавон дар шакли **ҷъмаки ў** ва **корой ў** низ истифода бурд.

Баъзе аз бандакҷонишҳои шаҳсии таркиби воҳидҳои фразеологии қолаби мазкурро ба таввасути ҷонинини нафсӣ – таъкидӣ иваз кардан мумкин аст:

*Ӯай мӯн ъмедиша қандъ ам ке рафт, қариб ҷанд сол ши, веҳӣ надийамъи, бовар къ. Оста-оста бай пеша бърафтъмъ, ам ҷъзе бу бъгъфтъмъи, ҳълоса, дълма ҳолӣ каръм.* (Ванҷ, 2023).

Ҷумлаҳоро болоро метавон дар шакли **ъмеди ҳъдشا** ва **дъли ҳъдша** низ истифода бурд.

Ҳамин тарик, вазифаи асосии бандакҷонишҳо, ки дар таркиби ин навъи ҷумлаҳои фразеологии гӯйиши ҷанубии шарқии забони тоҷикӣ чун ҷузъи ишорӣ ҳидмат менамоянд, пеш аз ҳама муайян намудани соҳибият буда, бо навъҳои гуногуни ҷонинишҳо ҳусусияти ивазшавандагиро доро мебошанд. Воҳидҳои фразеологии гӯйиши мазкур тадқиқи амиқи грамматикро талаб мекунанд ва дар рамзкушоии паҳлӯҳои гуногуни илми забоншиносӣ мусоидат менамоянд.

## КИТОБНОМА

1. Азимова, М.Н. Сопоставительно-типологический анализ фразеологической системы таджикского и английского языков//Автореф. дис... докт. филол. Наук. – Душанбе, 2006. – 49 с.
2. Атобуллоев, С. Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ. Ҷилди 4. Душанбе: Дониш, 1984. – 252 с.
3. Дӯстов, Ҳ. Ҷ. Воҳидҳои фразеологии ташбехӣ дар забони адабии ҳозираи тоҷик. – Душанбе: Ҷонибек, 2014. – 186 с.
4. Мачидов, Ҳ. Аломатҳои фарқунандаи воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ//Масъалаҳои забони тоҷикӣ. Үн-ти давлатии Тоҷикистон. – Душанбе: Ирфон, 1967.– С. 61-78.
5. Мачидов, Ҳ. Ҷумлаҳои фразеологӣ//Мактаби советӣ. – 1978. – №5. – С. 15-19.

6. Майдидов, Ҳ. Фразеологияи забони ҳозираи тоҷик. – Душанбе, 1982. – 104с.
7. Майдидов, Ҳ. Воҳидҳои фразеологӣ ва қалима//Мактаби советӣ. – 1984. – №4. – С. 19-21.
8. Майдидов, Ҳ. Таркибҳои фразеологӣ//Мактаби советӣ. – 1980. – №1. – С. 21-24.
9. Майдидов, Ҳ. Таркиби лексикии воҳидҳои фразеологӣ//Мактаби советӣ. – 1986. – №10. – С. 72-78.
10. Майдидов, Ҳ. Забони адабии муосири тоҷик.-Ч.1. Лугатшиносӣ. – Душанбе, 2007. – 242 с.
11. Майдидов, Ҳ. Сехри сухани форсии тоҷикӣ. – Душанбе: Дақиқӣ, 2014. – 352 с.
12. Мирбобоев, А. Муқаддимаи филологияи эронӣ. – Душанбе, 2015. – 342 с.
13. Растворгруева, В. С. Опыт сравнительного изучения таджикских говоров. – Москва, Наука, 1964. – 188 с.
14. Розенфельд, А. З. Ванжские говоры таджикского языка. – Издательство Ленинградского Университета. 1964. – 250 с.
15. Ҷӯраев, Ф. Ҳолназаров. Р. М. Лаҳҷашиносӣ. – Душанбе: «Сомон-граф», 2020. – 192 с.

**ТАРКИБИ ЛЕКСИКӢ-ГРАММАТИКИИ ВОҲИДҲОИ  
ФРАЗЕОЛОГИИ ҚОЛАБИ «ДИЛИ КАСЕ ПУР» ДАР ГҮЙИШИ  
ЧАНУБИ ШАРҚИИ ЗАБОНИ ТО҆ЦИКӢ**

Дар мақолаи мазкур мұхимтарин ва асоситарин ҳусусиятҳои лугавӣ ва грамматикии ҷумлаҳои фразеологии қолаби мазкур дар гүйиши ҷануби шарқии забони тоҷикӣ мавриди тадқиқ қарор гирифтааст. Вазифаи асосии бандакҷонишингҳо ҷун ҷузъи ишорӣ муайян намудани соҳибият буда, бо навъҳои гуногуни ҷонишингҳо ҳусусияти ивазшавандагиро доро мебошад. Онҳо дар умум дорои имконияти васеи тағиyrёбандагӣ дошта, бо шаклгирӣ ва қабул кардан үнсурҳои гуногуни грамматикӣ дар баробари дигар навъи воҳидҳои фразеологӣ мавқеи хоссаро ишғол менамоянд. Дар шаклсозии ҷузъи ишории онҳо вазифаи ҷонишингҳои шахсӣ ва нағсӣ-таъқидӣ назаррас мебошад.

**Калидвоҷсаҳо:** лаҳҷаи ҷануби шарқии забони тоҷикӣ, фразеология, ҷумлаҳои фразеологӣ, мубтадо, ҳабар, ҷузъи ивазшаванда, ҷонишингҳои шахсӣ, ҷонишингҳо, бандакҷонишингҳо, лексика, грамматика

**ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ СОСТАВ  
ГЛАГОЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ТИПА «ПОДЛЕЖАЩЕЕ+  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ + СКАЗУЕМОЕ» В ЮГО-ВОСТОЧНЫХ  
ГОВОРАХ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА**

В данной статье рассматриваются наиболее важные и основные лексические и грамматические особенности исследуемого типа фразеологизмов в юго-восточном диалекте таджикского языка. Основная функция энклитического местоимения является определение принадлежности. Они могут быть заменены разными местоимениями. У них есть широкая

возможность изменчивости с оформлением и принятием различных грамматических элементов, имеющих основной статус среди других фразеологизмов. В формировании изменяемой части данных ФЕ личностные местоимения играют особую роль.

**Ключевые слова:** юго-восточный диалект таджикского языка, фразеология, глагольные фразеологизмы, сказуемое, предикат, изменяющая часть, личные местоимения, местоимение, местоименное окончание, лексика, грамматика.

**LEXICAL AND GRAMMATICAL STRUCTURE IN VERBAL  
PHRASEOLOGICAL UNIT, TYPE OF «SUBJECT+ CHANGING PART+  
PREDICATE» IN SOUTHEAST DIALECT OF TAJIK LANGUAGE**

*This article discusses the most important and main lexical grammatical features of studied types of verbal phraseological units of southeast dialect of Tajik language. The main function of pronoun-suffix is to determine the possession. They could be changed with different kind of pronouns. They have a great chance to change with the formation and accepting different grammatical aspects having the main status among other phraseological units. In the formation of changing part of phraseological units personal pronouns have a vital role.*

**Key words:** southeast dialect of Tajik language, phraseology, verbal phraseological units, agent, predicate, changing part, personal pronouns, pronouns, pronoun – suffix, lexica, grammar.

**Дар бораи муаллиф:** Шералиев Шералий – Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ АМИТ, доктор PhD. Нишонӣ: 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 21. Тел: (+992) 988 50 94 93. Email: [sherka1997@inbox.ru](mailto:sherka1997@inbox.ru).

**Сведения об авторе:** Шералиев Шерали – Института языка и литературы имени Рудаки, НАНТ, докторант PhD. **Адрес:** 734025, г. Душанбе, проспект Рудаки 21. Телефон: (+992) 988 50 94 93. **Email:** [sherka1997@inbox.ru](mailto:sherka1997@inbox.ru)

**Information about the author:** Sheralev Sherali – Institute of languages and literature named after Abuabdulloh Rudaki of the National Academy of sciences of Tajikistan, PhD student. Address: 734025, Dushanbe, Avenue Rudaki 21. **Phone:** (+992) 988 50 94 93. **Email:** [sherka1997@inbox.ru](mailto:sherka1997@inbox.ru).

**ВИЖАГИХОИ СОХТОРИЮ МАЬНОЙ ВА СЕМАНТИКИИ ЗООНИМИ  
«АНЧИРХОР» ДАР ДОСТОНИ «ЮСУФ ВА ЗУЛАЙХО»-И  
АБДУРРАХМОНИ ЧОМЙ ВА МУРОДИФХОИ ОН ДАР БАРХЕ АЗ  
ГҮЙИШХОИ ЗАБОНИ ТОЧИКЙ**

**Фирӯза Умарова  
Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ**

Чунонки аз сарчашмаҳои таърихӣ, хоссатан адабиёти бадей маълум аст, тасвири табиат, бавижана гулу сабза, баҳор, боғу бӯстон ва парандагони зебову хушхон, чаҳ-чаҳи булбулон ҳамчун шерозаи сухан дар осори манзум нақши муҳим ва боарзиш дорад. Тавсиғу тасвири табиати зебо ва парандагон аз қадимулайём дар қалби адібон ҷой гирифтааст, аз ин сабаб онҳо дар қаломи мавзуни хеш барои ҷаззобияти шеър ба таври фаровон истифода кардаанд. Чунончи, номвожаҳои гулу гиёҳ, булбул, боз, кабқ, тӯтӣ ва амсоли инҳо дар маънои аслӣ ва ё маҷозӣ ифодакунандай руҳи маъшуқ, овози маҳини ёр корбаст мегарданд. Ин навъи калимаҳо суханро таъсирбахш, ҷаззоб, пуробуранг месозанд. Тавассути тасвири зебоии табиат, зоонимҳои он, назокату шукуфои гулу гиёҳҳо шоирони ширинкалом ва чирадаст қалби ошуфтари таскин, дили пурғаму дардро шод, ошиқонро дармон ва беморонро шифо баҳшидаанд. Ба ҳамин гуна вижагиҳо бархе аз калимаҳои ба зооним ва фитоним иртиботдоштаи табиат, маҳсусан гул ва навъҳои он, кабку булбул, тӯтӣ ва монанди инҳо дар адабиёти тоҷик аз мағҳумҳои машҳуртари мавзултарин ба шумор рафта, тобишҳои маънои гуногунро дар худ таҷассум кардаанд.

Дар осори Ҷомӣ, маҳсусан осори манзуми ў низ мисли адібони он давра баъзе вожаҳои зооним ва фитонимҳо, ки бо рангу бӯй, хушхонӣ табиатро зебову пуробуранг мекунанд, ба кор рафтааст. Аз ин рӯ, мо тасмим гирифтем, ки яке аз чунин навъҳои калимаҳои мураккабро таҳлил намуда, вижагиҳои сохторию маънои ҷузъҳои таркибии онро танҳо дар заминаи маводи достони «Юсуф ва Зулайҳо» муайян намоем.

А. Ҷомӣ яке аз шоирони шинохта шудаи адабиёти форсу тоҷик ба шумор рафта, забони осори ў аз ҳисоби номвожаҳои марбут ба зооним ва фитонимҳо пуробуранг ва ганий гардидааст, ки онҳо забони осори шоир, маҳсусан осори манзумашро содаву равон ва ҷаззоб намудаанд.

Яке аз масъалаҳои асосӣ ва муҳим дар забоншиносии тоҷик, ки аз солҳои 50-уми асри XX таваҷҷуҳи муҳаққиқони соҳаро ба худ ҷалб намудааст, омӯзиши луготу истилоҳот буда, ба воситаи он қоидаву қонунҳои ганий гардидани таркиби лугавии забони тоҷикӣ муайян ва муқаррар мегардад.

Бино бар ин, қонун ва меъёрҳои объективии ганий гардидани таркиби лугавии забонро ба таври мукаммал наомӯхта, дар бораи ҳусусиятҳои калима ва истилоҳоти ин ва ё он забон, бавижана луготи соҳавӣ сухан гуфтан ё мулоҳиза рондан душвор аст. Аз ин рӯ, таҳқиқи қонунмандиҳои ганий

гардидани лексикаи забони точикӣ яке аз вазифаҳои мубрами забоншиносӣ дар шароити имрӯза ба ҳисоб меравад, ки вожаву истилоҳоти марбут ба зооним низ аз доираи омӯзиши ин масъала мустасно нест.

Мусаллам аст, ки ҳамаи вожаву истилоҳот захираи лугавӣ ва таркиби лугавии забонро ташкил медиҳанд ва ҳама вакт ташаккулу таҳаввул меёбанд. Ташаккул ва таҳаввули таркиби лугавии забон ба раванди тараққиёту пешравии ҷамъият, техникаву технологияни нав, илму фарҳанг, робитаи дипломатию иқтисодӣ бо қишварҳои ҳориҷӣ ба тағиироту таҳаввулоти муносабати ҷамъиятий, зисту зиндагӣ ва расму русуми одамон робитаи қавӣ дорад.

Таҳлил ва таҳқики қалима ва истилоҳоти марбут ба зооним, ки номи парандагон ва ҳашароти гуногунро дар бар мегиранд ва табиати гирду атрофи моро бо ҳусусиятҳои ҳуд рангоранг месозанд, яке аз масъалаҳои муҳимму пуарзиш дар соҳаи забоншиносӣ маҳсуб мешавад.

Навъ ва гунаҳои марбут ба зооним аз ҷиҳати шаклу намо хеле гуногунранг буда, дар ҳаёти ҳаррӯзai мардум, маҳсусан дар ҳаёти иҷтимоӣ, фарҳангӣ аҳаммияти бузурге доранд, ки бархе аз онҳо бо зебоӣ, қисми дигар бо овози фораму дилнавозашон ба қалб ва зеҳни инсон лаззату ҳаловати ҳуби эстетикӣ мебахшанд. Вобаста ба давраҳои гуногуни ҷамъиятий парандагони зиёде ба вучуд омадаанд, ки таърихи хеле қадимӣ доранд ва одамон барои онҳо номҳои маҳсус интиҳоб кардаанд. Чун мардуми точик фарҳанги бисёр қадимӣ доранд, аз ин сабаб бархе аз парандашои ҳушхон ва шикориро барои истироҳату фароғат ва ҳолати руҳию илҳомбахшии ҳуд ром намудаанд. Бино бар ин, адібони гузашта ва имрӯза дар осори ҳеш барои пуробуранг гардидани ашъорашон аз номи чунин навъи парандашо ба таври фаровон истифода намудаанд.

Дар забоншиносии точик роҷеъ ба баъзе ҳусусиятҳои забони осори Ҷомӣ, бавижа осори мансури ў пажӯҳишҳое ба риштai таҳқиқ даромада бошад ҳам, вале таҳқиқоти мукаммале, ки ашъори манзуими ўро фароғирифта бошад, рӯйи кор наомадааст.

Ҳангоми мутолиаи осори Ҷомӣ, маҳсусан достони ишқии «Юсуф ва Зулайҳо» номи парандae ба мушоҳида расид, ки таваҷҷуҳи моро ба ҳуд ҷалб кард.

Аҳаммияти ба риштai пажӯҳиш кашиданӣ номи бархе аз парандагон, аз ҷумла **анҷирхор** ва номҳои дигари он иборат аз он аст, ки дар ин мақола бори нахуст мақоми як навъи марбут ба зооним дар достони «Юсуф ва Зулайҳо»— Ҷомӣ аз нуқтаи назари забоншиносӣ дар шакли алоҳида баррасӣ мешавад.

**Анҷирхор**, ки бо номи **заргулдор** низ байни мардуми точик маъруфият дорад, як парандай бисёр зебо ва диққатчалбқунанда буда, ба ҳусни табиат ҳусни тоза зам мекунад. Аз ин рӯ, ин паранда диққати дӯстдорони табиат ва шоиронро аз давраҳои пеш ба ҳуд ҷалб намудааст.

**Анҷирхор** ё **заргулдор** парандай андозааш миёна буда, мансуб ба қатори гунчишкшаклон мебошад. Ин паранда дар маҳалҳои гуногуни қишварамон бо номҳои **зарғилдоқ**, **зарғов-зарич**, **дуҳтари сүфӣ**, **шодобир** низ маъмул аст. **Заргулдор** – ро бо ҷилои тилорангӣ зери шикам ва парҳо аз

навъхой дигари гунчишкшаклон ба осонй фарқ кардан мумкин аст. Ба замми зебой хусусияти овозхонй ҳам дорад, ки хониши фораму дилнавозаш садои маҳини найро мемонад.

Аз захирай луготи забони тоҷикӣ маълум мешавад, ки як бахши муайян ва бисёр муҳимро вожаҳое ташкил додаанд, ки ба номи парандагон ва навъхои гуногуни онҳо ё мурғон ва ҳашаротҳои болдор иртибот доранд.

Дар пажӯшишҳо ва асарҳои забоншиносӣ ба ин масъала камтар таваҷҷуҳ зоҳир гардидааст. То ҳол дар бораи вижагиҳои соҳторио маъноии луготи марбут ба номҳои парандагон дар осори адабон, ба истиснои бархе аз маълумоти иҷмомӣ таҳқиқоти ҷудогонаи мукаммал, ки ба ин масъала баҳшида шуда бошад, рӯйи кор наомадааст.

Роҷеъ ба ин масъала муҳаққиқ С. Мирзоев таваҷҷуҳ зоҳир намуда, мақолае ба унвони «Номи парандагон ва ҳашароти болдор дар осори Накибхон Туғрал» ба муносибати 150-солагии ин шоир ба чоп расонидааст, ки дар он шаҳбоз, зоғ, булбул ва муродифҳояш ҳазордастон, ҳазор, андалеб, инчунин товус, мусикор, тӯтӣ, мурғ, боз, қабк ва ғайраҳоро аз рӯйи хостгоҳ, соҳтор мавриди баррасӣ қарор додааст. Дар навбати худ муҳаққиқ онҳоро ба ду гурӯҳ: парандаҳои дорои овози форам ва шикорӣ дастабандӣ намуда, таҳлил кардааст [3, 180-185].

Ҳамин тавр, парандаҳо низ хислату хусусиятҳои худро доранд. Бархе аз парандагон агар вижагиҳои асотирӣ ё афсонавӣ дошта бошанд, тезъоде дорои хислати шикорӣ мебошанд ва қисми дигар хусусияти овозхонӣ доранд.

Рушду такомули семантикийи бархе аз вожаҳои ифодакунандаи номи мурғону парандагон ҷолиби таваҷҷуҳ аст, зеро ин ё он аломати зоҳирӣ, хислат, амалиёти паранда ва ё хониши овози онҳо бо маънои номашон мувофиқат мекунад.

**Анҷирҳор** – ин вожа номи яке аз парандаҳои зебое мебошад, ки аз давраҳои қадим ба завқи эстетикии шоирон роҳ ёфтааст ва бархе аз адабони тоҷик номи ин парандаро дар ашъори худ истифода кардаанд. Номи ин парандаи зебо ва хушсадо, ки дар сарҷашмаҳо ба гунаҳои **анҷирҳор**, **анҷирҳӯр**, **заргулдор** ва ғайра омадааст, аз назари А. Ҷомӣ низ пинҳон намондааст. Вожаи **анҷирҳор**-ро Ҷомӣ дар достони «Юсуф ва Зулайҳо» як бор дар яке аз мисратьои шеъриаш ба таври зайл корбаст намудааст:

Бар он ҳар мурғаке **анҷирҳора**,  
Даҳон бурда чу тифли ширҳора [10, 119].

**Анҷирҳор**, ки гунаи дигари он **анҷирҳӯр** мебошад, танҳо тафовути овозӣ, яъне бадалшавии садоноки «о» ба садоноки «ӯ» ба мушоҳида мерасад. Чунонки маълум аст, дар забони тоҷикӣ ду навъи исмҳои мураккаб: исмҳои мураккаби пайваст ва тобеъ роиҷ мебошад.

Вожаи мавриди андешаи мо **анҷирҳор// анҷирҳӯр**, ки дар қолаби исм ва асоси замони ҳозираи феъл соҳта шудааст, мутааллиқ ба навъи исмҳои мураккаби тобеъ буда, ин навъи вожасозӣ дар забони тоҷикӣ пурмаҳсултарин қолиби қалимасозӣ ба ҳисоб меравад. Чунонки аз номаш бармеояд, дар исмҳои мураккаби тобеъ яке аз баҳшҳои қалима асосӣ буда, дигаре ба он тобеъ мешавад ва ин нукта дар сарҷашмаҳои илмӣ баён гардидааст, аз чумла дар «Грамматикаи

забони адабии ҳозираи точик» [1], «Забони адабии ҳозираи точик» [2], монографияи Ш. Рустамов [5] ва дигарон.

Қолаби исму феъл нисбат ба қолабҳои дигар серистеъмол буда, ба ҳайси асосҳои вожасоз исмҳои гуногуни конкрету абстракт (моддӣ ва маънӣ) ва феълҳо ба кор мераванд. Дар чунин қолаби калимасозӣ бахшҳои асосӣ дар чойи дуюм қарор мегиранд, ки вожаи **анҷирхӯр** ҳам аз ин қоида мустасно нест ва мағҳуми муайянкунандагӣ дорад. Ҷузъи аввал **анҷир** муайяншаванд ва ҷузъи дуюм феъли **ҳӯр** муайянкунанда аст, ки аз номи мева исми парандаро ба вучуд овардааст, яъне ҳӯрандаи анҷир, парандае, ки анҷир меҳӯрад.

Ба андешаи мо, эҳтимол исми мураккаби **анҷирхор// анҷирхӯр** аз ибораи изофиӣ **ҳӯрданӣ анҷир** (ҳӯрандаи анҷир) ба шакли мураккаб даромада, аз ҷузъи аввал (аз феъл) пасванди **-анд** ҳазф шудааст.

Мусаллам аст, ки шакли сифати феълии замони ҳозира аз асоси замони ҳозираи феълҳо бо пайваст шудани пасванди **-анд** сохта мешаванд. Вожаи **ҳӯранда** ҳам аз асоси замони ҳозираи феъли **ҳӯр** (ҳӯрдан) тавассути пасванди **-анд** сифати феълии замони ҳозира сохта шудааст.

Аз ҷиҳати асолат ҷузъҳои калимаи **анҷирхор//ҳӯр** вожаҳои асилу бунёдии забони точикӣ мебошанд ва таърихи хеле қадимӣ доранд. Ҷузъи аввали ин калима **анҷир** номи яке аз меваҳои ширадору болаззат буда, пайдоиши он мутааллиқ ба бархе аз забонҳои форсии миёна мебошад. **Анҷир** дар забони форсии миёна, айнан дар шакли имрӯза, ба гунаи **anjir** ва дар забони сӯѓӣ **'nṣug [lancēr]** маъмул будааст, ки ин ҷо низ танҳо тафовути овозӣ, яъне табдили овози садоноки «ғ» ва садоноки «і» ба мушоҳида мерасад. Шакли дигари он дар забони сӯѓӣ **'nṣug wñ [i/ēnčug wan]** на ба маъни худи мева, балки ба маъни «дараҳти анҷир» тавзех ёфтааст [12, 959, 21 97; 14, 122, ч.1].

Ба вучуди он ки номи парандаи **анҷирхор** дар осори шоирони адабиёти классикӣ, аз ҷумла А. Ҷомӣ ба кор рафтааст, дар ФОҶ, [4] ва ФЗТ [6] сабт нашудааст. Вале дар ФТЗТ [9], ФМЗТ [8, ч. 1, 493] дарҷ шудааст. Чунончи, мураттибони ФМЗТ вожаи **анҷирхор// анҷирхӯр**-ро ба ду маъно тавзех дода, ҳамчун намуна ду мисрав шеър аз осори Низомӣ низ овардаанд: **анҷирхор** 1. зоол. парандае бо чуссаи ба андозаи сор ва минкори дарозу қавӣ ва каме каҷ, ки хеле тезпарваз аст, **заргулдор**. 2. кит. ҳӯрандаи анҷир.

Суфраи анҷир шудӣ суфравор,

Гар ҳама мурғе будӣ **анҷирхор** [8, 493].

Ин паранда бо номи **заргулдор** низ маъруфият дорад ва парандаи гунчишкмонанд, ки баъзе ҷойҳои баданаш зарду сабзранг аст, зарғилдоқ, зардак, гунчишки зардинапар [9, ч.1, 511].

**Анҷирхор** дар ЭҲҚТ аз фарҳангҳои тафсирии забони точикӣ дида мушаххастар шарҳ дода шудааст: анҷирхор заргулдор, залғам, зарғилдоқ (*oriolis oriolis*); парандаи хушранг, ҷинҳои нарина зард, қанот ва назди ҷашмон сиёҳ, модина ва ҷӯчаҳо сабзи зардтоб [11, ч. 1, 312].

Номи ин парандаи зебо ва хушхон дар забони форсӣ низ ба гунаи **анҷирхор** маъмул мебошад. Чунончи, мураттиби «Фарҳангӣ забони форсӣ» ин вожаро ба таври зайл тавзех додааст: «парандае аз ростаи

гунчишкон, шабеҳи сор, ба ранг зард, бо минқори қавӣ, дароз ва каме қаҷ, ки сареъ парвоз мекунад; заргулдор» [13, 99].

Дар мавриди ин навъи паранда дар забони форсии Эрон мақоли ҳалқие низ мавҷуд аст, ки гӯянд: «Мурғе, ки анҷир меҳӯрад минқораш қаҷ аст», ки муодили тоҷикӣ ин мақол «Қори ҳар буз нест хирман кӯфтан, гови нар мебояду марди кӯҳан» мебошад, яъне ҳар касеро баҳри коре сохтаанд.

Ташаккули семантикийи бархе аз ҷоҳони ифодакунандай номи парандагон ҳеле ҷолиби дикқат буда, дар онҳо ин ё он аломати зоҳирӣ, ҳислат, тақлиди овозӣ ва амалиёти онҳо ба асоси маъно мувофиқат мекунад, ки қалимаи мавриди пажӯҳиши мо низ аз ин гуна вижагиҳо мусиасно нест. **Анҷирхор ё анҷирхӯр** ба ибораи ҳӯрандаи анҷир» алокаманд буда, ба **заргулдор** нисбат дода шудааст, ки ин ҳусусияти парандаи мавриди назарро ба ҳубӣ ва ба таври мушаххас ифода карда метавонад.

Дар силсилаи номҳое, ки ба зоонимҳо иртибот доранд, ҷоҳони мураккаб ҳеле ҷолиби таваҷҷӯҳ мебошанд, зоро ин баҳши лексемаҳо ҳам монанди исмҳои бо пасвандҳо таркибандишуда, ҳам барои забони адабии тоҷикӣ, забони форсии Эрон ва гӯйишҳои онҳо умунистеъмол ба ҳисоб мераванд ва зооними **анҷирхор** аз ҷумлаи онҳост. Ин навъи воҳидҳои луғавӣ дар қолаби умумии ҷоҳони мураккаб сурат гирифта бошанд ҳам, таркибҳои лексикӣ-морфологии онҳо бо номи парандагон вобаста буданашонро таъкид мекунанд. Ба сифати яке аз ҷузъҳо бештар ҷоҳони муродифҳои худ вассеътар буда, синоними онҳо ҳусусияти маҳаллий доранд, аз ин рӯ, доираи корбурдашон маҳдудтар аст.

Масалан, **заргулдор**, ки муродифи **анҷирхор** мебошад, ба ранги бадани он иртибот дошта, ин ном ба аломати зоҳирӣ ин парандаи зебо комилан мувофиқат мекунад.

Чунонки аз баррасии ҷоҳони **анҷирхор** маълум мешавад, он бо номҳои дигар низ ба мушоҳида мерасад, ки бархе аз онҳо маҳсуси маҳалҳои гуногуни тоҷикнишин ба ҳисоб мераванд. Аз маълумоти фарҳангҳо ба назар мерасад, ки дар забони форсӣ (Эрон) ҷунаи **анҷирхор** маъмул буда, шаклҳои дигараш сабт нагардидаанд. Дар забони тоҷикӣ, ба ҷуз аз ҷоҳони **заргулдор** ва **анҷирхор** аз ҷоҳони дигар, яъне муродифҳои худ вассеътар буда, синоними онҳо ҳусусияти маҳаллий доранд, аз ин рӯ, доираи корбурдашон маҳдудтар аст.

Ҷойҳои сердору дароҳт, ҷангалзор, боғҳои дараҳтони мевадиҳанда ва боғҳои истироҳатӣ муҳити хоси суқунати заргулдор ба ҳисоб меравад. Дар Тоҷикистон **заргулдор** парандаи паҳншуда ба шумор рафта, ба истиснои Помири Шарқӣ дар ҳамаи минтақаҳои кишвар вомехӯрад. Дар шароити Тоҷикистон он паранда кӯчандай мавсими лонағузор мебошад ва аз охири моҳи апрел то аввали моҳи сентябр ба мушоҳида мерасад. Ин парандаи зебо ва хушвожуз ҳусусияти фоидаррасонӣ ҳам дорад. Он ҳашароти зараррасони дараҳтону буттазорҳо, маҳсусан зараррасонҳои дараҳтони мевадорро нобуд мекунад.\

### КИТОБНОМА

1. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Ҷилди 1. Фонетика, морфология. Душанбе: Дониш, 1985. – 356 с.

2. Забони адабии ҳозираи тоҷик. Лексикология, фонетика ва морфология. – Душанбе: Ирфон, 1973. – К. 1. – 451 с.
3. Мирзоев, С. Номи парандагон ва ҳашароти болдор дар осори Нақибхон Туграл // Маводи конференсияи илмии байналмилалӣ ба муносибати 150-солагии Нақибхон Туграли Аҳорӣ. – Душанбе, 2015. – С. 180-185.
4. Нуров, А. Фарҳанги осори Ҷомӣ / А. Нуров. – Душанбе: СИЭСТ, 1983. – Ч. 1. – 586 с.
5. Рустамов, Ш. Исм (категорияҳои грамматикий, калимасозӣ ва мавқеи исм дар системаи ҳиссаҳои нутқ) / Ш. Рустамов. – Душанбе: Дошиш, 1981. – 218 с.
6. Фарҳанги забони тоҷикӣ (аз асри X то ибтидои асри XX). – М.: Советская энциклопедия, 1969. – Ч. 1. – 951 с.
7. Фарҳанги забони тоҷикӣ (аз асри X то ибтидои асри XX). – М.: Советская энциклопедия, 1969. – Ч. 2. – 949 с.
8. Фарҳанги муқаммали забони тоҷикӣ. Ҷилди аввал, ҳарфи А, Душанбе: Шарқи озод, 2011.- 832 с. Ҷомӣ А. Ҳафт авранг. «Ҷусуф ва Зулайҳо» / А. Ҷомӣ. – Душанбе: Ирфон, 1964. – Ч. 4. – 232 с.
9. Фарҳанги тағсирии забони тоҷикӣ. Ҷилди 1 ҳарфи А-Н. Душанбе: ҶММ Ксероксленд, 2008. - 950 с.
10. Ҷомӣ, А. Ҷусуф ва Зулайҳо. Ҷилди чорум. Ҳафт авранг. Душанбе: Ирфон, 1964. – 232 с.
11. Энциклопедияи ҳочагии қишлоқи Тоҷикистон. Ҷилди 1. ҳарфи А-М. Душанбе: СИЭСТ, 1989. -576 с.
12. Gharib B. Sogdian Dictionary (Sogdian- Persian-English) / B. Gharib .- Tehran: Farhangon, 1995.-473p.
13. Mahshid Moshiri. Persian Dictionary. (Alphabetical – analogical). – Tehran: Soroush Press, 1992. – 1190 p.
14. Mohammad Hasan – doust. A Comparative – Thematic Dictionary of the New Iranian Languages and Dialects. Vol. 1. – Tehran: Academy of Persian Language and Literature, 2011. – 584 p.

**ВИЖАГИҲОИ СОҲТОРИЮ ЛУГАВӢ ВА СЕМАНТИКИИ ЗООНИМИ  
АНҶИРХОР ДАР ДОСТОНИ «ҶУСУФ ВА ЗУЛАЙҲО»-И  
АБДУРРАҲМОНИ ҶОМӢ ВА МУРОДИФҲОИ ОН ДАР БАРХЕ АЗ  
ГӮЙИШҲОИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ**

Тасвири зебоии табиат тавассути зоонимҳо яке аз масъалаҳои мухим ва ҷолиб буда, омӯзиши маҳсусро талаб мекунад. Бинобар ин, адібон дар осори ҳуд дар тасвири табиат аз гулу сабза, баҳор, богу бӯстон, инчунин номи бархе аз парандагони зебову ҳушишон ҳамчун шерозаи сухан ба таври фаровон истифода намудаанд. Тавсифи табиат бо зооним ва фитонимҳо аз қадимулайём дар қалби адібон ҷой гирифтааст, аз ин сабаб онҳо дар қаломи мавзуни хеш барои ҷаззобияти шеър аз номи онҳо дар маъноҳои асл ва маҷоз ба кор бурдаанд.

Таҳқиқи вожсаҳои марбут ба зооним, ки номи парандагон ва ҳашаротҳои гуногунро дар бар мегиранд ва табиатро бо ҳислатҳои ҳуд пуробуранг месозанд, яке аз мавзӯҳои ҷолибу боарзии дар соҳаи забонииносӣ

маҳсуб меёбад. Бархе аз навъҳои парандагон дар ҳаёти инсон, бавижса дар ҳаёти фарҳангишу иҷтимоӣ ва маънавӣ аҳаммияти муҳимро ба ҷо меоваранд. Баъзе аз онҳо бо зебоӣ, бархе бо овози фораму дилнишинашон ба қалби инсон лаззати эстетики мебахшанд.

Ҳангоми мутолиаи достони «Юсуф ва Зулайҳо»-и А. Ҷомӣ муаллифи мақола парандае бо номи **анҷирхор** таваҷҷӯҳ карда, онро аз ҳар ҷиҳат ба ришитаи таҳқиқ кашидавааст.

Дар ин мақола хусусиятҳои соҳториву маънавӣ, семантикӣ номи **анҷирхор** ва муродиғҳои он, ки бо номҳои **заргулдор**, **заргилдок**, **заргов-зарич**, **дуҳтари суфӣ**, **шодобир** ва г. дар забони тоҷикӣ ва гӯшишҳои он маъмул аст, таҳдил ва таҳқиқ шудааст.

**Калидвоҷаҳо:** хусусиятҳои соҳторӣ ва семантикӣ **анҷирхор**, синонимҳои **анҷирхор**, зооним ва фитоним, маъноҳои асл ва маҷоз, парандаҳо, соҳаи забоншиносӣ, баъзе гӯшишҳои забони тоҷикӣ.

### **СТРУКТУРНАЯ И ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗООНИМА АНДЖИРХОР В ПОЭМЕ «ЮСУФ И ЗУЛАЙХО» АБДУРАХМАНА ДЖАМИ И ЕГО СИНОНИМЫ В НЕКОТОРЫХ ДИАЛЕКТАХ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА**

Изображение красоты природы через фауну является одним из важнейших и интересных вопросов, которое требует специального исследования. Поэтому писатели и поэты в своих произведениях использовали в качестве метафоры цветы и зелень, сады, огороды, названия некоторых красивых и грациозных птиц. Описание окружающей природы с помощью зоонимов и фитонимов издревле было излюбленным приемом писателей, по этой причине в своём творчестве они использовали эти названия в прямом и переносном значениях.

Изучение слов, относящихся к фауне, включающих в себя названия различных птиц и насекомых, красящие природу своей характеристикой, считается одной из самых интересных и ценных тем в области языкоznания. Некоторые виды птиц играют важную роль в жизни человека, особенно в культурной, социальной и духовной жизни. Некоторые из них доставляют эстетическое удовольствие человеческому сердцу своей красотой, а некоторые своим приятным и очаровательным голосом.

В дастане «Юсуф и Зулайҳо» Абдурахмана Джами было упомянута птица анджирхор, которая привлекла наше внимание и стала причиной исследования этой птицы и других ее названий (вариантов в говорах таджикского языка).

В данной статье проанализированы структурно-семантические особенности зоонима **анджирхор** и его синонимов: **заргулдор**, **заргилдок**, **заргов-зарич**, **дуҳтари суфи**, **шодобир** и др. в таджикском языке и его диалектах.

**Ключевые слова:** структурно-семантические особенности зоонима **анджирхор**, синонимы **анджирхор**, флора и фауна, прямое и переносное значения, птицы, языкоznания, диалекты таджикского языка

**STRUCTURAL-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF THE ZOONYM  
«ANGIRKHOR» IN «YUSUF AND ZULAIKHO» OF ABDURAKHMAN  
JAMI AND IT'S SINONYMS IN SOME DILECTS OF TAJIK LANGUAGE**

*Depicting the beauty of nature through zoonyms and phytonyms is one of the most important and interesting issues in linguistic that requires a special study. Therefore, writers used flowers and greenery, gardens, vegetable gardens, and the names of some beautiful and graceful birds as metaphors in their works. The description of nature with zoonyms and phytonyms has been in the writers hearts since ancient times, for this reason they used their names in literal and figurative meanings of their subjects to charm the poem.*

*The study of words related to zoonyms, which include the names of various birds and insects, which colored the nature with their characteristics, is considered one of the most interesting and valuable topics in the field of linguistics.*

*Some types of birds play an important role in human life, especially in cultural, social and spiritual life. Some of them bring aesthetic pleasure to the human heart with their beauty, some of them with a pleasant and charming voice.*

*There is mentioned a bird Anjirkhor in the «Yusuf and Zulaiho» story of A. Jami , which attracted our attention and became the reason for the study of this bird and its synonyms.*

*This article discusses the structural, semantic and semantic features of the zoonyms Anzhirkhor and it's synonyms with the names zarguldar, zargildok, zargov-zarich, sufi girl, shodobir, etc., which is widespread in the Tajik language and it's dialects, analyzed and researched.*

**Key words:** structural and semantic features of Anjirkhor, synonyms of Anjirkhor, zoonyms and phytonym, direct and figurative meaning, birds, linguistics, some dialects of Tajik language,.

**Маълумот дар бораи муаллиф: Умарова Фируза** – докторанти (PhD)-и Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ. Тел.:+992987180767.

**Сведения об авторе: Умарова Фиреза** – докторант (PhD) Института языка и литературы им. Абуабдулло Рудаки НАШТ. Тел.: (+992) 987180767.

**About the author:** Umarova Firuz – Doctoral student at the Institute of Language and Literature named after of Rudaki of NAST. Phone: (+992) 987180767.

**КАЛИМАХОИ МУРАККАБИ МАРБУТ БА ҲУНАРМАНДӢ ДАР  
«ҶҔДДОШТҲО»-И САДРИДДИН АЙНӢ**

**Мавҷуда Аинварӣ  
Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ**

Дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ калимаҳои мураккаб ҷойгоҳи хос доранд. Онҳо аз рӯйи миқдор бартарӣ дошта, барои ифодай маъноҳои муносибу мувофиқ хидмат мекунанд. Дар осори ба масоили калимасозӣ бахшидашуда ин роҳи калимасозиро сермаҳсул мешуморанд. Ин аз он сабаб аст, ки дар тули таъриҳи чун воситаи муҳимми баёни андеша ба таври фаровон истифода шуда, собиқаи зиёди таъриҳӣ дорад. Таҳқиқи ин масъала таваҷҷӯҳи донишмандони зиёдеро ба худ ҷалб кардааст. Аз ҷумла, доир ба калимаҳои типи копулятивию детерминативии забони форсии миёна забоншинос Д. Саймиддинов (2001), доир ба забони тоҷикӣ С. Ализода (2010), А. Фитрат (2010), Б. Ниёзмуҳаммадов ва Л. Бузургзода (2013), Ш. Н. Ниёзӣ (1954), М. Муҳаммадиев (1967), С. Ҳалимов (1996), Ш. Рустамов (1972, 1981), М. Н. Қосимова (2003), Д. Ҳочаев (2013), С. Назарзода (2014), О. Қосимов (2016), С. Низомова (2019), Б. Д. Аловиддинов (2023), М. Олимҷонов (2022), М. Ҷумъаев (2022) М. Калонова (2023) таҳқиқ анҷом додаанд, ки масоили назарию амалии марбут ба масъаларо аз диди худ баррасӣ кардаанд. Ҳамчунин оид ба забони форсӣ (Чхеидзе, 1969; Пейсиков, 1973; Амонова, 1982) ва шеваҳои забони тоҷикӣ (Расторгуева, 1954; Сайдова, 1985; Ҷӯраев, 1975; Маҳмудов, 1978; С. Раҳматуллозода, 2019 ва ғ.). Дар корҳои марбут ба ономастикা низ ба калимаҳои мураккаб таваҷҷӯҳ шудааст (Хромов, 1962; Офаридаев, 2002; Алимӣ, 1995; Ҳомидов, 2002; Маҳмадҷонов, 2005; Тӯраев, 2010 ва диг.), ки аз муҳим будани масъала гувоҳӣ медиҳад.

Тавре ки маълум аст, калимаҳои мураккаб аз ибораҳо ба вучуд омада, барои муъҷаз баён кардани фикр мусоидат мекунанд. Ба ин маънӣ, онҳо аз ду ва ё зиёда калима таркиб меёбанд ва дар қолабҳои гуногун соҳта мешаванд.

Мавриди зикр аст, ки «муҳаққиқон дар соҳаи калимасозии забони тоҷикӣ, аз ҷумла оид ба асарҳои устод Айнӣ корҳои зиёди илмию тадқиқотӣ ба анҷом расонидаанд, вале дар ҳусуси калимасозӣ дар «ҶҔДДОШТҲО», ба ҷуз аз навиштаҳои алоҳида, то ҳол таҳқиқоти назаррасе сурат нагирифтааст [4, 68].

МО дар мақола перомуни калимаҳои мураккаби ифодагари ҳанарҳои мардумӣ дар «ҶҔДДОШТҲО»-и устод Садриддин Айнӣ таҳқиқ анҷом дода, онҳоро ба ду гурӯҳ - **калимаҳои мураккаби пайваст ва калимаҳои мураккаби тобеъ** ҷудо кардем.

**Калимаҳои мураккаби пайваст.** Тибқи тадқики мұхаққиқон хусусияти барчастай калимаҳои мураккаби пайваст баробархуқуки чузъҳои онҳо мебошад ва онҳо бо қолабҳои гуногун сохта мешаванд. Мутобики пажӯҳиши Ш. Рустамов дар китоби «Исм» [13, 169-175] ва ГЗАҲТ [6, 119-121] дар забони адабии ҳозираи точикӣ се қолаби сохташавии калимаҳои типи пайваст мавҷуд аст: такрори калимаҳо, бо асосҳо ва унсурҳои гуногуни грамматикӣ, аз асосҳои гуногун бидуни морфемаи ёрирасон, ки ин ҳолат ҳанӯз дар забони форсии бостон низ дида мешудааст [15, 143], ки таърихи дуру дароз доштани ин қолабҳоро нишон медиҳад. Мұхаққиқ М.Норов ин типи калимасозиро ба композитҳои копулятивӣ (бо ҳафт қолаб) ва редупликатҳо (бо 10 қолиб)-и калимаҳои мураккаби пайваст мавриди баррасӣ қарор додааст [11, 71-72].

Калимаҳои мураккаби марбут ба ҳунармандии типи пайвости вожаҳо дар «Ёддоштҳо» каммаҳсул аст. Онҳо дар қолабҳои зер сохта шудаанд:

1. **Такрори калимаҳо:** ғир-ғирак ғир-ғиракбозӣ, ҳишир-ҳишир, аръар/ъар-ъар. **Мисолҳо:** Дар баъзеи он давраҳо **ғирғиракбозӣ**, дар баъзешон тасмабозӣ, дар дигарашон қартабозӣ ва монанди инҳо буд [2, 128]; **ғирғиракбозӣ**, қартабозӣ, тасмабозӣ ва бучулбозӣ ба назар намоёнтарини он бозиҳои махфӣ буданд [1, 165]; Аз **ҳишир-ҳишир** кардани либоси ин дұхтар бар тан куртай шоҳии бухории оҳорӣ доштанаш ҳам маълум мешуд [1, 240];

2. **Ба воситаи миёнванди -у-: сарулибос, сарупо, нақшунигор.** **Мисолҳо:** **Сарулибоси** хеле озодаи аъло дошта [1, 643]; он **сарупо** барои бастани даҳони ман аз фош кардани «сирри кафшпешмонӣ» буд [1, 259]; Дар лаби рӯд як хонаи **пурнақшунигор** бино карда буд [1, 291].

3. **Бо миёнванди -дар- ва -бар-: риштабарпо, чӯбдардаст.** **Мисолҳо:** ... монанди гунчишки **риштабарпо**, ки ногоҳонӣ банди вай күшода шуда бошад, ба парвоз омадам [1, 243]; Ясавулони **чӯбдардаст** тамошбинонро зада ... [1, 99].

4. **Бе воситаҳои ёрирасон:** **парчапалос, каллапоча, ҷавбед, тутмавиз.** **Мисолҳо:** ... **парчапалосҳо**, кўрпа-болишиҳо ва дегу табақҳо ҳам менамуданд [1, 25]; ... дар дасти баъзе аз онҳо лаганҳои пур аз **каллапоча** ... [1, 209]; ... як асои **ҷавбеди** дароз буд [1, 54]; ... як ҷуволча **тутмавиз** карда монда буд [1, 119].

Дар илми забоншиносии точик ҳама навъҳои чумлаи **мураккаби тобеъ** мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Дар ин хусус осори бунёдии мұхаққиқ Д.Т. Тоҷиев бо номи «Чумлаҳои мураккаби тобеъ дар забони адабии точик» [18, 1981] ва забоншинос К. Қаландаров «Ташакқул ва такомули чумлаҳои мураккаби тобеъ дар забони адабии точик (асрҳои X-XIX)» (2004) мақоми шоиста дорад. Қолабҳои калимаҳои мураккаби тобеъ аз тарафи ҳамаи мұхаққиқон сермаҳсул дониста мешавад ва донишмандон муйян кардаанд, ки чузъҳои ин гуна вожаҳо баробархукуқ нестанд [5, 1985; 13, 1981; 15, 2001]. Дар «Ёддоштҳо»-и устод С. Айнӣ зимни сохтани калимаҳои марбут ба ҳунармандӣ калимаҳои мураккаби тобеъ зиёд истифода шудаанд. Маълум

аст, ки онҳо аз ибораҳо ба вучуд меоянд. Ба ду гурӯҳ тақсим мешавад, ки миқдори маҳсулнокии онҳо якранг нест:

**I.** Ба гурӯҳи аввал калимаҳои мураккаби тобеъ, **ки чузъи якум асосӣ** аст ва чузъи дуюм тобеяти онро дорад. Дар забонамон калимаҳое мавҷуданд, ки онҳо аз ибораҳои изофӣ сохта мешаванд. Хусусияти онҳо аз ин иборат аст, ки изофат аз онҳо ихтисор мешавад. Дар соҳтани калимаҳои марбут ба ҳунармандӣ ин қолиби сермаҳсул нест. Бо он қолаб калимаҳои **сарнайза, пурхалво, пурчанг, пуроб ва миршаб** дида шуд.

**II.** Ба гурӯҳи дуюм калимаҳои мураккаби тобеъ, **ки чузъи дуюм асосӣ буда, чузъи якум ба он тобеъ аст.** Зикри ин нукта муҳим аст, ки «ин усул дар соҳташавии вожаҳои мураккаб дар забонҳои эронии бостон мисли ҳиндии бостон аз равишҳои маъмул маҳсуб мегардад. Равиши мазкур бар пояи қолабҳои бунёдии эронии бостон дар забони форсии миёна идома ва густариши бештар пайдо кардааст» [15, 146]. Дар забони тоҷикӣ ин усул минбаъд низ ташаккул ёфтааст ва таҳқиқ аз тарафи муҳаққиқони гуногун ба сермаҳсул будани он гувоҳӣ медиҳад.

Мутобики маводи ҳунармандии «Ҷӯдоштҳо» ин роҳи калимасозӣ қолабҳои гуногун дорад, ки онҳоро ба таври зер овардан мумкин аст:

**Колаби якум. Исму исм.** Аз исму исм калимаҳои гуногуне соҳта мешаванд, ки аз ҷиҳате ба пешаварию ҳунармандӣ робита доранд. Онҳоро аз рӯйи мансубияташон ба маъноҳои марбут ба ҳунармандӣ ҷунин гурӯҳбандӣ кардан мумкин аст:

**A. Ба шаҳс далолат мекунанд:** ҳунарпеша, шарикдарс, қандакор, гилкор, бинокор, тагламачаллоб, кошинкор (кошикор), заргарписар, дойрадаст, устокор ва г. *Мисолҳо:* ... бар рӯи гулгач **қандакорӣ** мекарданд [1, 124]; Аҳволи дигар **ҳунарпешагон**, масалан, боғандагон ҳам ҳамин тарз буд [1, 579]; ... дар инҳисор – монополияи **тагламачаллобон** буданд [2, 8]; ... одами қадбаланд ба **заргарписар** хитоб карда гуфт [1, 157];

**B. Асбобу абзор:** қаланддаст, дандонамола, дасттеша, дасттарра, дасткола (токбур), ҷароғпоя, даррадаст, ҳалаҷӯб, ҳатҷӯб, чӯбдаст, чӯбсар, чӯбқаду, адабҷӯб, ҳатҷӯб, дасткола, ҳиштфарш, таҳтапул, таҳтапушт, таҳтакат, табарzin, пойтеша, қаланддаста, таҳтавар (банди чӯбин ё сангини об аст, ки дар вай обро бо таҳта мебанданд [3, 385], кирётаҳта (таҳтаест аз пӯлод, ки сӯроҳҳои калону хурд дорад) ва г. *Мисолҳо:* ... ғафсияшон баробари **қаланддаста** меомад [1, 404]; ... **дасткола** (токбур)-ро тайёр кунад [1, 23]; ... **даррадаст** бо дарра ба пушти ў мувоғики фармоиши раис мезад [1, 574]; Усто амак **ҷӯбсари** лӯлашакли худро гирифта ... [1, 43]; ... вагарна **адабҷӯб** меҳӯред [1, 205]; Ман дар **кирётаҳта** симкашӣ мекардам [1, 157].

**C. Маҳсулоти гуногун:** лӯлаболиши, найқалам, пунбадона, тӯқумқолин, пойафзол, яктаҳкурта, пойабзол, каллақанд камонғӯлақ, таҳтакат, дасттарра, куббатилло ва г. *Мисолҳо:* **лӯлаболишҳоро** дар саргҳи кӯрпача гузошта дароз қашид [1, 50]; як ҳари сафеди калони **туқумқолиниеро**, ки ба қавли ҳаркорони Бухоро «бузи биничок» буд, маъкул кардам [1, 396]; ба он

**тахтакати** хуну чирколуд бихобам [1, 617]; ... хеч набошад, **каллақанд** медоданд [1, 14];

**Г. Макони корхой хунармандй:** косахона, косагархона, лойхона, оташхона, риштахона, ҳалвогархона, чомашүйхона, нақорахона, зинхона, осиёхона, галаосиё ва ғ. *Мисолҳо*: ... ба даруни **косахона** фурӯ рафта [1, 586]; ... коркунони **косагархонаҳои чўянрезӣ** ... [1, 79]; ... **чомашүйхонаи** шайх, ки ин «хонаҳо» бояд дар ҳар шабу рӯз барои садҳо нафар хонақоҳнишин кор мекарданд ... [1, 590]; ... падарам то чои бинои **осиёхона** рафт [1, 26].

**F. Иқтидорҳо:** палтархӯрчин, пулхалта, емхалта, дастакчарм, новашакл. *Мисолҳо*: ... аз **палтархӯрчинҳо** тӯрбаҳои емхӯрии аспҳоро бароварда ... [1, 107]; ... як кафши **дастакчарми қазонидӯҳт** оварда ... [1, 169].

**Д. Номи нақшҳо:** гулгач, пунбакбаста, зарҳалнақш, зарнигор, мушкбедӯғуршакл, регборон, регфарш, лӯлашакл, қуюшқун, шамшерӯл ва ғ. *Мисолҳо* дар ҷумлаҳо: ... устоҳои гилкор дар хонаҳо бар рӯи **гулгач** қандакорӣ мекарданд [1, 124]; ... дар даст асои **зарҳалинақши** қуббатилло дошт [1, 205]; ... **қуюшқуни** вай тиллокӯби ақиқ шинондашуда ... [1, 569]; Бисоти ҳариру кати **зарнигор** ... [1, 583].

**E. Номи хунарҳои марбут ба бозиҳо:** иштибозӣ, ҷормағзбозӣ, қандакбозӣ, тухмбозӣ, қандакбозиҳо ва ғ. *Мисолҳо*: ... аз пешамон **иштибозиҳо, ҷормағзбозиҳо, қандакбозиҳо** (бо донаки зардолу) ва **туҳмбозиҳо** баромаданд [1, 165].

**Колаби дуюм. Исму сифат.** Чандон зиёд набошанд ҳам, онҳоро аз рӯйи маъно ва мансубияти хунармандӣ ба чунин гурӯҳҳо чудо кардан мумкин аст:

**A. Монандии қалимаи ифодакунандай муайяншаванда:** қаловамонанд, новамонанд, қаҷкордмонанд, пулакчамонанд, танобмонанд, ўғурчадастамонанд, рафидамонанд, лӯламонанд ва ғ. *Мисолҳо*: ... бо дастори **қаловамонанд** печондашудааш ба ҳӯсай киштзорҳо шабоҳат дошт [1, 327]; ... қордчаи қачнӯги **қаҷкордмонанд** будааст [1, 568]; ... дар мағзи гӯшт ҷизе **танобмонанд** дар вақти молиши бадан ба дастам маълум мешуд [1, 603]; Мирзо қоғази **лӯламонанд** печондашудаеро, ки дар даст дошт, кушода ба хондан сар кард [1, 221].

**B. Ифодай номи ашёи гуногун:** рӯпок, дандонхилол (дандонковак), хиштакмурдор, зарҳал, нӯгтез, нӯгкач, латтакуҳна, чинигуҷум, ҷомадарида, пошнабаланд ва ғ. *Мисолҳо*: ... миёнашонро бо **рӯпокча** баста [1, 339]; он ҷойро бо **дандонхилол** (дандонковак) кофт [1, 604]; бо қоғазҳои **зарҳал** зеб дода буданд [1, 81]; дарахти **чинигуҷум**, ки дар сарҳавзи боғи бедевор буд [1, 25].

**Колаби сеюм. Исм + асосҳои феълий.** Дар ин қолиб, асосан, исм ва асоси замони ҳозираи феъл иштирок мекунанд ва аз ду ҷузъ иборатанд, ки ҳар ду маъни лугавӣ доранд. Воҳидҳои лугавии ин гурӯҳ қалимаҳои мураккаби тобеенанд, ки барои ифодай номи маҳсулоти дастранчи косибон, номи хунарҳои дар давраҳои гуногуни ҳаёти мардум ба вучуд омадаанд ва

дигар маъноҳоро ифода менамоянд, ки инҳоро мутобики ин маъноҳо ба гурӯҳҳои зер чудо кардан мумкин аст, ки як зинаи калимасозӣ доранд:

1. **мавод ва маҳсулоти дasti ҳунармандон**: рӯймол, рӯйбанд / рӯбанд, сарбанд, пойандоз, сарандоз, зинпӯш, миёнбанд, банорас, нӯхтабанд, гарданбанд, каллапӯш, таҳтабанд, ҷашмбанд, шоҳбанд, камарбанд, кағғир, гулбанд, пешгир, ҷойҷӯш, оҳанрабо, чилбур (ресмон ё аргамчини борик аст [8, 531], бозубанд, гулубанд. *Мисолҳо*: ... ба нӯги рӯймоли **сарбандаш** баст [1, 214]; ... як **сарандози** шоҳии сафед буд [1, 245]; ... **нӯхтабандашро** ба дasti он ҳаркор додам [1, 339]; ... ба рӯяш ба ҷои **ҷашмбанд** як латтаи докай сафед партофта меомад [1, 240]; ба миёни худ як **пешгир** баста ... [1, 403]; ... гӯён ҳаваси касро **оҳанрабовор** ба тарафи худ мекашиданд [1, 345].

- **шахсро аз рӯйи ҳунараш ифода мекунанд**: кафшбардор, мӯзадӯз, кафшдӯз, нақоранавоз, ҷадвалкаш, хишткаш, осиёбон, қолиғир, қосалес, позарез, симбоз, лойкаш, нукракӯб, белзан, кухнадӯз, ярокдор, сартарош, шикастабанд, ресмонфурӯш, сунбабардор, тарфбоз, оташков, аробакаш, ҷадвалкаш, ҷӯянрез, ҳалвопаз, ғӯзакаш, пахтакаш, ҳаллочиқун, гаҷкӯб, ҳаллоҷисоз, деворзан, рангрез, дарзӯз, тагламадӯз, порадӯз, муҳркан, чилликрес, аргамчинтоб, ҳарғшинос, иштибоз, обгардон, нақшбанд, вакоёнигор, ҳақиқатнигор, зарнигор, ҳуллабоғ, ҷомашӯй, дафтардор, нонфурӯш, ошпаз, сартарош, воеанависон (чосусон), таблқӯб (нақоранавоз), гӯштфурӯш, зиндонбон, иншонавис, пешхон, нилфурӯш, гулфурӯш, ошфурӯш, нонфурӯш, гӯштфурӯш, вартишбоз (бедонабоз), аробакаш, қиморбоз, паллабардор, тарозудор, тарозубон, обгардон, кӯзасоз, ҷуфтрон. *Мисолҳо*: дар сарам **каллапӯши** нав буд ...[2, 14]; ... фурӯшандагон ҳама **ошфурӯш, нонфурӯш, гӯштфурӯш**, каллапочафурӯш ... [1, 165];

- **ба шуғли одамон далолат мекунанд** ва ҷузъи асосӣ дар ин гуна калимаҳо асоси замони ҳозираи феъли **денистан - дон** мебошад: кордон, шашмақомдон, байтдон, ҳезумдон, шеърдон, гайбдон, ҳолдон, закундон, ҳандасадон, ҳисобдон, русидон, нуктадон, таъриҳдон, газетадон, гапдон, пурдон, арабидон, техникадон, ҳолдон, забондон, фалсафадон, тоҷикидон, қоидадон. *Мисолҳо*: ... аз ман зиёдтар бағайрат, коркун ва **кордон** шуда метавонӣ [1, 25]; Азбаски ӯ муҳандис (**ҳандасадон**) буд [1, 179]; ... то зорӣ карда илтиҷо намудани «дехқони **ҳисобдон**» бори ӯро барнамекашид [1, 201]; маъни калимаи мазкурро аз муаллими **газетадони** худ пурсидам [1, 306].

- **калимаҳои муталлиқ ба дигар мансубиятҳои ҳунармандӣ**: зарбафт, зардор, фӯтадор, намадпӯш, бӯтасоз, кафшкаш (ҷои нишаст), кафшбардор, ҷузвигир, ҷӯбдор, ширмол, қоғазгир, сирдор, чилимдор (қаландарбачаи чилимдор), белдор, гилофдор, қаландгардон, қаландрав, токбур, бӯтасоз, рангрез, тиллокӯб, зарҳарид, зарбофт, қаппапӯш, қаппадор регомез, нақоранавоз, дуҳулзан, таблқӯб, ҷапандоз. *Мисолҳо*: ... бо ҷомаҳои шоҳиву **зарбафт** давра гирифта ... [1, 107]; ... дари даромадаш **намадпӯш** карда шуда буд [1, 380]; ... ба охунди Бухоро – Орифхон **кафшбардор** шудааст [1, 105]; ... шабгардон бо **таблқӯбҳо** таблҳои реза аз қаторакро бо бонги ҳатар менавохтанд [1, 352].

Дар ин гурӯҳи калимаҳо як иддаи муҳтасари калимаҳо дида шуд, ки аз се калимаи мустақилмâнбо иборат буда, ду зинаи калимасозӣ доранд. Дар зинаи аввал бо иштироки ду воҳиди луғавӣ як калимаи мураккаби исмӣ ба вуҷуд омадааст ва дар зинаи дуюм аз асоси мураккаби исмӣ ва асосҳои феълий вожаи нави мураккаб соҳта шудааст, ба маъноҳои гуногуни ҳунармандӣ далолат мекунанд: пойабзолдӯз // пойафзолдӯз, миёнсунтундор, тақбандбоф, сарнайзадор, қосабадалкун, сихкабобаз, қаллапочафурӯш, намадисиёҳпӯш, ҷархиосиётарош, зарбафтпӯш, зарҳалпеч, ҷорбозоргард, қабзафурӯмон (яке аз нақшҳои қандакорӣ). *Мисолҳо: пойабзолдӯзон* дар даҳаи оҳирини рамазон ҳатто то бист соат кор мекарданд [1, 578]; ... дар гузари **Тақбандбофони** Бухоро буд [1, 332]; ... як асоси ғафси ҳарротии **сарнайзадор** ҳам дошт [1, 162]; ... сабаби **қосабадалқунни** ўро ҳам нафаҳмида боший ... [1, 329]; ... ў чойфурӯши **ҷорбозоргард** буд [1, 24]; ... фурӯшандагон ҳама ошфурӯш, ғонфурӯш, гӯштфурӯш, **қаллапочафурӯш** ... [1, 165] ва г.

**Қолаби чорум. Сифат+ исм:** Бо ин қолаб калимаҳои мураккабе соҳта мешавад, ки ба сифати дастранчи ҳунармандон, маҳсулоти қосибӣ ва ё ба сифати асбобу афзори онҳо далолат мекунанд:

**А. Калимаҳое, ки ба сифати дастранчи ҳунармандон далолат мекунанд:** ҳушлибос, қӯтоҳчома, ҳушпалос, тагчарм, ҳушҳат, ширинкор, ширинкорнамо, ширинкорбоз, майданақш. *Мисолҳо: ... ин ҷавонон ҳушлибос* ва ҳушсурат буда ... [1, 162]; ... самоворхонаи ҳушбино, ҳушҳаво ва ҳушпалосе буд [1, 649]; ... ман ҳушҳат шудан меҳоҳам [1, 29]; ... бо ҷомаи зеҳборики майданақш ва бо саллаи сафеди ҳурд мегашт [1, 274].

**Б. Вожаҳое, ки ба маҳсулоти аз дараҳтон таҳияшуда барои пешаварӣ далолат мекунанд:** ҳастут, сафедор, қаторбед, қаторгучум. *Мисолҳо: ... дараҳтони ҳастут* барои ҳӯроки кирмакҳои пила қаллак шудан гирифтанд [1, 50]; ... дар зери **қаторбедҳои** пурсоя суфаи баланде ҳам буд [1, 290]; Ба **Қаторгучум** ном мавзее расида будам [1, 399].

**В. Ба сифати асбобу афзори пешаварон далолат мекунанд:** қачова (ду кутӣ ё ду сабад), серпахта, сихгӯш, қулӯтариш, дарозтеғ, қаҷнӯг, ҳамидақомат, ҳамидашакл, қалонкаланӣ, зарринкамар. *Мисолҳо: ҳар рӯз* аз он лаблабу як **қачоваро** пур карда оварда [1, 336]; ... як одами сафедҷеҳраи ҷашму абрусиёҳи **қулӯтариши** ҳушқадубаст буд [1, 277]; ... бар болои ҷор қабат қӯрпачаи **серпахта** паҳн карда шуда буд [1, 348].

**Қолаби панҷум. Шумора + исм.** Бо ин қолаб калимаҳое соҳта шудаанд, ки барои ифодаи ҳунарҳои соҳтмонӣ ва маҳсулоти қосибон истифода мешаванд ва ба гурӯҳҳои зерин чудо мегарданд:

**А. Вожаҳои ин қолаб** ба масоили корҳои соҳтмонӣ далолат доранд, ки қосибон аз онҳо истифода мебаранд: ҷорҷӯб, яккаҷӯб, яккамех, чилҷӯб, ҷорҷӯба, ҷорхишт, нӯҳболор, ҳафтболор, ёздахболор, себанд (қалтакҳои дарози себанддор). *Мисолҳо: ... ҳар шаб* аз абраҳаи қальъа фуромада, аз **яккаҷӯб** рӯдро гузашта [1, 291]; ... дар пеши назараш одамон монанди ҳайвонот ба **яккамех** бастаҷӣ мейстоданд [1, 227]; Дар як хонаи **ҳафтболор** 5

бемор қатор хобида буданд [1, 109]; ... бо чилавдорони **себанд** (калтак)-дораш савора мегашт [1, 479].

**Б. Вожаои ин қолаб** ба маҳсулоти дастранчи косиб далолат мекунанд: яктахкурта, яктах/ яктак, яккакорд, ҳаштсатил, дусара, дувоздаҳгирех, дутор. *Мисолҳо:* ... инҳо **яктахкурта** пӯшида ... [1, 339]; ... машкҳои пуроби ҳафт-ҳаштсатлиро ба дӯши худ бардошта ... [1, 578]; Ин нақшро дувоздаҳгирех меноманд [1, 43].

**Қолаби панҷум зарф + исм аст.** Бо ин қолиб ду калима дида шуд, ки яке ба соҳтмони хона ва дуюм ба зарфи хурокхурӣ далолат мекунад: зерсутун, нимкоса. *Мисол:* ... **зерсутунчаҳояш** шакли зомучагӣ (ҳандалакӣ) доштанд [1, 178].

Бо ҳамин метавон гуфт, ки дар ташаккули калимаҳои мураккаби тобеи ифодакунандай соҳаи ҳунармандӣ қолибҳои калимасозии **исм + исм**, **исм + сифат**, **сифат + исм**, **шумора + исм** ва **зарф + исм** нақш доранд.

**Калимаҳои типи омехта дар соҳаи ҳунармандӣ.** Маълум аст, ки дар забони тоҷикӣ як идда воҳидҳои лугавие дида мешаванд, ки аз ду ва бештар пасванд ба вучуд меоянд ва ба соҳаҳои гуногун мансубанд. Ин ҳолат ба соҳаи ҳунармандӣ ҳам тааллук дорад. Мутобиқи маълумоти Грамматика «Дар ин қабил калимаҳо дар як вақт ба амал омадани ҳам васлшавии асосҳо ва ҳам иштироки аффиксҳоро ба ҳисоб гирифта, ин усули калимасозӣ омехта номида шуд» [5, 102]. Зимни баррасии маводи мавҷудаи шеваҳои ҷанубӣ ва ҷанубӣ-шарқии забони тоҷикӣ муайян шудааст, ки «дар ин қабил калима ду ҳусусият дида мешавад: (I) воҳидҳои лугавие, ки як зинаи калимасозиро гузаштаанд; (II) воҳидҳои лугавие, ки ду зинаи калимасозиро аз сар гузаринидаанд» [14, 175]. Дар «Грамматикии забони адабии ҳозираи тоҷик» [5] ва китоби «Исм» [13, 1981] ин гуна лексемаҳо дар як гурӯҳ таҳқиқ шудаанд. Дар ҳоле ки «ҳусусиятҳои калимасозии онҳо тафовут доранд». Дар гурӯҳи аввал «дар як воҳиди лугавӣ муттаҳид шудани калимаҳои мустақилмайно ва пасванд, ки боиси пайдо шудани вожаи нав гардидаанд. Дар ин навъи калимаҳо пасвандҳо ҳусусияти калимасозӣ дошта, дар сурати ихтизори пасванд калимаҳои мураккаб бемаънӣ мешаванд» ва «гурӯҳи дигари калимаҳо ду зинаи калимасозиро тай кардаанд. Аввал ду ва ё зиёда калимаҳои мустақилмайно васл шуда, морфемаи нави лугавӣ соҳтаанд ва дар зинаи дуюм бо пасвандҳо калимаи нав ба вучуд омадааст, ки зоҳирان ба усули омехта монанд мебошанд» [14, 175]. Бо такя ба ҳамин андеша калимаҳои соҳаи ҳунармандии ин гурӯҳро мавриди баррасӣ қарор медиҳем.

**2. Воҳидҳои лугавие, ки як зинаи калимасозиро гузаштаанд** ва мутобиқи назарияи мавҷудаи «Грамматикии забони адабии ҳозираи тоҷик» онҳо калимаҳои мураккаби омехта буда, аз васлшавии асосҳо ва иштироки аффиксҳо зухур кардаанд 5, 102] ва мутобиқи андешаи дигар «ҳамнишиинии ҷузъҳои калима боиси ташкили воҳиди нави лугавӣ шудааст» [14, 175]. Бо ҳамнишиинӣ соҳташавии калимаҳои мураккаби тобеъ аз ҷониби Ш.Кабиров ҷунин баён мешавад, ки «Тавассути зада калимаҳо, таркибҳо ва ибораҳо

хамнишин ва муттаҳид шуда, инчунин, боиси ташаккули калимаҳои мураккаб ва омехта мегардад» [9, 48].

Дар «Ёддоштҳо»-и устод С. Айнӣ барои баёни калимаву истилоҳоти ҳунармандӣ вожаҳои мураккаби омехта, ки аз асосҳои гуногуни маънодор ва пасвандҳои **-ӣ/-гӣ, -а, -ак, -анда** зиёд ба назар мерасанд, ки теъдоди онҳо ба 71 мерасад. Дар байни пасвандҳо иштироки пасванди **-ӣ/-гӣ** фаъол ба назар мерасад. Калимаҳои ин гурӯҳро мутобиқи иштироки ҷузъҳо дар қолабҳои зер дидан мумкин аст:

**-исм + исм + пасванди ӣ/-гӣ:** қамчинкорӣ, гилофтилой, нимтанобӣ, саводкорӣ, софкорӣ, танӯрхонагӣ, ҷӯбкадугӣ, пиллагузорӣ, тиргузорӣ, чандпогундагӣ, тукумқолинӣ, гулгачӣ. *Мисолҳо:* ... пушти девонаро бараҳна карда **қамчинкорӣ** мекард [1, 64]; ... дастааш нукраи **саводкорӣ** буд [1, 489]; ... он обҳоро аз дока гузаронида, **софкорӣ** карда [1, 609]; Устоҳо дар вакти соҳтани сағонаи **гулгачӣ** бо яқдигар меғуфтанд [1, 124].

**- шумора + исм + пасванди ӣ:** ҷорбаққолӣ, дутарфӣ, яктанобӣ, яқпиёлагӣ, яқкосагӣ, ҳафтодтанобӣ, якманӣ, якпудӣ. *Мисолҳо:* Аз **ҷорбаққолии** бозори ҷӯб боз ба тарафи шимол баргашта ... [1, 219]; Ин қиъа ба палҳои **яктанобӣ**-нимтанобии киштзор ҷудо шуда бошад ... [1, 80]; Баъд аз он ки падар ва тағояни **яқпиёлагӣ** чои сард нӯшиданд [1, 55].

**-исм + асоси феъли + пасванди ӣ:** заминдӯзӣ, гулдӯзӣ, тасмабозӣ, сатлқӯбӣ, ҷӯбзаниӣ, нуқчадаргиронӣ («кори **нӯқчадаргирониро** ба ў супурда [1, 621]»), нӯқчасӯзӣ (агар мабодо боз хун ояд, боз **нуқчасӯзиро** сар кунам [1, 621], латзаданиӣ, қаллоқзаниӣ, лаълизаниӣ, сатлқӯбӣ, лаълизаниӣ, тешазаниӣ, мисинакӯбӣ, регкашонӣ, ҷойдорӣ, лампасӯзӣ, гулдӯзӣ, ҷадвалкашиӣ, ҷӯянрезӣ, тутпазӣ, тутхурӣ, тутафшонӣ, нақшасупоришикунӣ, регпахшкунӣ, регзеркунӣ, трубашинонӣ, гулдӯзӣ, дуконбоғӣ, нигинакорӣ, гиргиракбозӣ, боркашонӣ, давдавакбозӣ, ҳартозӣ, тарозудорӣ, ҷойҷӯшонӣ. *Мисолҳо:* ... давриаш зардӯзии **заминдӯзӣ** ... [1, 569]; ... ба баҳонаи **нақшасупоришикунӣ** ба он ҷо бисёртар рафтуюй мекардааст [1, 68]; ... пас аз **регпахшкунӣ** ба тарафҳои ҷануб қӯчида рафта буданд ... [1, 57]; ... аз ҳаробии **регзеркунӣ** монда будааст [1, 51]; Барои обанборсозӣ ва **трубашинонӣ**, агар боз ҳазор сӯми тило лозим шавад [1, 452].

**-шумора + исм + пасванди -а:** болора, дутабақа, яктабақа, дудама, пойтоба // пайтоба // потоба, бенамадмонда. *Мисолҳо:* як хонаи **5-болора** аз замин то шифт пур аз қаду шуд [1, 118]; камбари **дудамаи** нӯѓтез буд [1, 218]; аз ҳама ҷои намад ваҷоҳои **бенамадмонда** курдуд бо бухори об омехта баромада меистод [1, 352].

**-исм + асосҳои гуногун + пасванди -ак:** тилопулак, пойтеша, обкашак, бодбарак, байтбарак. *Мисолҳо:* ... дастаи **пойтешаро**, ки тарошида истода буд ... [1, 45]; Ин гуна як **обкашак** соҳта ... [1, 454].

**-исм + исм + пасванди -анда.** Бо ин қолаб калимаҳои зиёде ба назар мерасанд, ки ҳамаи онҳо ба соҳаи ҳунармандӣ марбут нестанд. Он вожаҳои мураккаби омехтае, ки ба ин ё он ҳунар рабт доранд, ҷунинанд: ёридиҳанда, киштукоркунанда, зиёраткунанда, тайёркунанда, ҳатмашқунанда, қарзди-

ханда, фоидахуранда, идоракунанда, тарфчойкунанда. *Мисол:* Тарфчойкунандагон сүрохи зерини вайро аз дарун бо кулұх банд карда ... [1, 79].

**3. Калимаҳои мураккаби пасванддор.** Дар соҳаи хунармандӣ дар «Ёддоштҳо»-и устод С.Айнӣ як идда вожаҳои мураккабе дида мешаванд, ки ду ва зиёда зинаи калимасозӣ доранд. Дар зинаҳои аввал воҳидҳои лугавии мустақилмалъо ҳамнишин шуда, калимаи мураккаби тобеъ месозанд ва дар зинаи баъди бо иштироки пасвандҳои **-ӣ, -а, ақ, -ча, -вор, -она, -анда, -гона** вожаи нави соҳаи хунармандӣ ба вучуд меояд, ки ба усули омехтаи калимасозӣ монанд аст. Дар байни ин пасвандҳо пасванди **-ӣ** сермаҳсул аст, ки асосан, бо асосҳои феъл ва исмҳо ҳамроҳ мешавад ва калимаҳои бо он соҳташударо мутобики маъни мутааллиқ ба хунарҳо чунин табақабандӣ кардан мумкин аст:

- **калимаҳои марбут ба хунарҳои дӯзандагио ресандагӣ:** мӯзадӯзӣ, дастакдӯзӣ, зардӯзӣ, тӯкумдӯзӣ, ҷархесӣ, ресмонресӣ, аргамчинтобӣ, дарздӯзӣ, кухнадӯзӣ, пойағзолдӯзӣ, кафшдӯзак (кафшдӯз – ҳамчун номи ҳашара), ҷилликресӣ, ҳушлибосӣ, паҳтакашӣ. *Мисолҳо:* ... ба **мӯзадӯзӣ** ё ба боғандагӣ шогирд шуда ... [1, 329]; ... онҳо **дастакдӯзиро** ёд гиранд [1, 381]; ... бештарини умри ў ба **ҷархесӣ** – **ресмонресӣ**, қалова, зағӯта ва ноҷатайёркунӣ мегузашт [1, 49]; ... дар хона нишаста **ҷилликресӣ** ва **арғамчинтобӣ** мекарданд [1, 541].

- **калимаҳои марбут ба хунарҳои бинокорӣ:** гулкорӣ, ҷӯбтарошӣ, ҷӯбкорӣ, бинокорӣ, гаҷкӯбӣ, гаҷкорӣ, деворзаниӣ, поҳсазаниӣ, лойкорӣ, дарсозӣ, кошинкорӣ, муҳрканӣ, симкашиӣ, қандакорӣ, гилкорӣ, таҳтаварғсозӣ. *Мисолҳо:* ... бо он устоҳо дар **деворзаниҳои** дехқонони атрофи шаҳр кор кардаанд [1, 229]; ... дар зери айвончае **дарсозӣ** мекард [1, 42]; ... дар **муҳрканӣ** ва заргарӣ бағоят моҳир буда ... [1, 278]; Ман дар кирётаҳта **симкашиӣ** мекардам [1, 157].

- **калимаҳои марбут ба хунарҳои варзишӣ:** шатранҷбозӣ, қартабозӣ, таҳтабозӣ, тасмабозӣ, бучулбозӣ, қандакбозӣ (бо донаки зардолу), картабозӣ, тарфбозӣ, гирғиракбозӣ, гуштигирӣ, гуллагузорӣ. *Мисолҳо:* Ба **шатранҷбозию** шурби мудом ... [1, 287]; ... **гир-ғиракбозӣ, қартабозӣ, тасмабозӣ** ва **бучулбозӣ** ба назар намоёнтарини он бозиҳои маҳфӣ буданд [1, 165].

- **шуғли фурӯшандагӣ:** китобфурӯшӣ, ресмонфурӯшӣ, майдабаққолӣ, мавизфурӯшӣ, аспчаллобӣ. *Мисолҳо:* ... бештарини урганчиён **майдабаққолӣ** доштанд [1, 5]; ... ў ба **аспчаллобӣ** ҳавас дорад [1, 229]; Дил бурда аз кафам санами **ресмонфурӯш** ... [1, 210].

- **калимаҳои марбут ба хунарҳои қишоварзӣ:** рӯдковӣ, молакашӣ, қаландгардонӣ, ғӯзакашӣ, ходазаниӣ. *Мисолҳо:* ... дар қатори дигарон **рӯдковӣ** мекунанд [1, 55]; Баъд аз **молакашӣ** дар он заминча нурӣ ва хокҳои кухна рехтам [1, 108]; ... занаш ва зани Равшанииёз ба **ғӯзакашӣ** медаромаданд [1, 184].

**-хунархой мансуб ба маынавиёт:** бедилхонӣ, газалхонӣ, газалсароӣ, дуюхонӣ, дуторӣ, ширинкорӣ, накоранавозӣ, танбӯрнавозӣ. *Мисолҳо:* ... талабаҳоро ба гирди худ гун намуда **бедилхонӣ** мекард [1, 194]; ... онҳо **газалсароӣ** мекарданд [1, 145]; ... гӯё ҳазлу **ширинкорӣ** мекарда бошад [1, 558].

**-дигар ҳунарҳо:** ҷархтарошӣ, ҷадвалкашӣ, чилимкашӣ, миёнбандӣ, зирехсоӣ, тамокукашӣ, собунпазӣ, кирокашӣ, тарфҷойкунӣ, чӯянрезӣ, ноҷатайёркунӣ, милтиқпоккунӣ, сабзавотҳишшовакунӣ. *Мисолҳо:* ... **қамчинзани** Иброҳимҳоча ҳам монанди эшонони дигар ношумур ва то монда шудани дasti ҳудаш буд [1, 64]; ... ба ҳусни ҳат ва лавху **ҷадвалкашӣ** ҳам машгулӣ карда ... [1, 284]; ... одамони ўмаро ба **кирокашӣ** кардан роҳ намедиҳанд [1, 482]; ... ўро баъзеҳо ҳодимона ва баъзе дигар **бибикайвонӣ** мегуфтанд [1, 10].

Дар баробари пасванди **-ӣ** қалимаҳое ҳам вомехӯранд, ки бо пасвандҳои зер соҳта шудаанд:

**Пасванди -андо:** Ин пасванд яке аз пасвандҳои сермаҳсул ба шумор меравад. Тавре ки дидем, дар ташаккули қалимаҳои соҳта ва дар соҳтани қалимаҳои мураккаби омехта ва, инак, дар соҳтани қалимаҳои мураккаби пасванддор низ қалимаҳои зиёде соҳтааст, ки агар бевосита ба ҳунаре далолат накунанд ҳам, корею пешаи одамонро нишон медиҳанд: ҳаллочиқунанда, мудофиакунандагон, ривоҷдиҳанда, дилхушку-нанда, вактхушкунанда, талафкунанда, мутолаакунанда, таъсискунанда, тасхиркунанда, ҳабардиҳанда, иҷроқунанда, рӯфтурӯбкунанда, ислоҳкунанда, назораткунанда, илҳомдиҳанда, дарстакроркунанда, страхованиягиранда, фоидадиҳанда, интиҳобкунанда, назмкунанда, пайдокунанда, беморидиҳанда, шифобахшанда, саломдиҳанда. *Мисолҳо:* ... он ҷавони **ҳаллочиқунандаро** додарам гӯён ба тағоям шиносонд [1, 197]; ... ҳеч кас, ҳатто ҳуди ҳамон **мудофиакунандагони** вайронии саллаи ў ҳам, ягон бор дурусттар баста шудани дастори ўро надида буданд [1, 427]; **Мутолаакунандагони** ин парчаҳо ҳоҳанд пиндошт ... [1, 136]; Аз ғайб **ҳабардиҳандагон** ду кисманд: якум валӣ, дуюм коҳин [1, 176]; Дар он ҷо якчанд хизматгорони мардина ҳам буданд, ки онҳоро фаррош (рӯфтурӯбкунанда) меномиданд [1, 237]; Ҳудоро ҳаллоқи ягона, **беморидиҳанда** ва **шифобахшанда** медонем [1, 418].

**Пасванди -а:** ҷорҷӯба, панҷшоҳа, чӯянреза;

**Пасванди -ча:** ҷорҷӯбча, зерсутунча, обгардонча;

**Пасванди -ак:** мӯйчинак, оташгирак, бадпӯшок;

**Пасвандҳои -вор, -она, ва -гона:** оҳанрабовор, камбагалона, дувоздаҳгона.

Дар баробари қалимаҳои матраҳшуда дар «Ёддоштҳо»-и устод Айнӣ қалимаҳои мураккабе дида мешаванд, ки аз рӯйи соҳташавӣ аз қалимаҳои дар боло таҳқиқшуда фарқ мекунанд. Ин вожаҳо дар натиҷаи ҳамнишинии ибораҳо бо пасвандҳо ба вучуд омадаанд, ки бар байни онҳо ибораҳои изоғӣ афзалият доранд: пӯстибузӣ, чӯбичормагзӣ, бозоричӯбихо,

мардикорӣ, хиштихомӣ, хиштипухтагӣ, дучоряқӣ (чоркилограммӣ), 50-погундагӣ, чӯбичормағзӣ (чилими чӯбичормағзӣ), чӯбигучумӣ, ҷархиосиётарошӣ. *Мисолҳо:* ... пӯстакчаи **пӯстибузӣ** буд [1, 231]; ... як чилими **ҷӯбичормагзии** дигарро соз кард [1, 163]; ... ба ҳарбузакашонии дехқонони бой ба **мардикорӣ** медаромаданд [1, 77]; ... дар зимистон дар Махаллаи Боло ба **ҷархиосиётарошӣ** ва бофандагӣ ... [1, 9].

Бо ҳамин метавон гуфт, ки қалимаҳои мураккаби пайваст ва тобеъ дар байнин қалимаҳои мутааллиқ ба соҳаи ҳунармандӣ дар «Ҷудоштҳо» ҷойгоҳи намоёнро доранд. Қалимаҳои мураккаби пайваст каммаҳсул, вале вожаҳои мураккаби тобеъ сермаҳсул буда, қолибҳои гуногун доранд, ки дар боло мавриди таҳқиқ қарор гирифтанд.

### КИТОБНОМА

1. Айнӣ, С. Ёддоштҳо (чаҳор қисм). Иборат аз як китоб / С. Айнӣ. – Душанбе: Сарредаксия илмии энсиклопедияи миллии тоҷик, 2009. – 680 с.
2. Айнӣ, С. Куллиёт, ҷилди 10 (қисми 1 ва 2) / С. Айнӣ. – Душанбе: «Дониш» 2021. – 433с.
3. Айнӣ, С. «Лугати нимтағсилии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷик» / С. Айнӣ // Куллиёт, ҷ. 12. – Душанбе «Ирфон», 1976. – 564с.
4. Анварзода, М. А. Нақши қалимасозии пасванди – чӣ дар «Ҷудоштҳо»-и Садриддин Айнӣ / М. А. Анварзода // Суҳаншиносӣ. Маҷаллаи илмии Институти забон ва адабиёти ба номи А. Рӯдакӣ Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2021. - № 3. - 68-79с.
5. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Фонетика ва морфология. – Душанбе: Дониш, 1985. Ҷ.1. – 350 с.
6. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Фонетика ва морфология. – Душанбе: Дониш, 1981. Ҷ.1. – 350 с.
7. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Ҷумлаҳои мураккаб. Ҷ. 3. – Душанбе, 1989. – 220 с.
8. Кабиров, Ш. Равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занцираи гуфтор / Ш. Кабиров. – Душанбе, 2022. – 320с.
9. Начот, Доро. Фарҳанги Доро (лугатномаи барҷидаи тафсирӣ ва решашиноҳӣ) / Доро Начот. Иборат аз ду ҷилд. – Душанбе: Пажӯҳишгоҳи фарҳанги форсӣ-тоҷикии Сафорати ҶИЭ дар Тоҷикистон, 2012. – 599 с.
10. Муҳаммадиев, М. Принципҳои асосии қалимасозии забони тоҷикӣ / Масъалаҳои забони тоҷикӣ. – Душанбе, 1967. - 138с
11. Норов, М.Б. Структурно – семантические и лексические аспекты сложных слов таджикского языка (на примере «Воспоминаний» С.Айни) / М.Б. Норов. Душанбе: Дониш, 2023, 204 стр.
12. Ниёзмуҳаммадов, Б., Бузургзода, Л. Морфологияи забони тоҷикӣ / Б. Ниёзмуҳаммадов, Л. Бузургзода // Дураҳши аҳтари сӯзон: таҳия, тавзех ва тасҳех Валии Самад. – Душанбе: Матбуот, 2013. Ҷ.2. – С. 151-252.
13. Рустамов, Ш. Исм. Категорияҳои грамматикий, қалимасозӣ ва мавқеи исм дар системаи ҳиссаҳои нутқ / Ш. Рустамов. – Душанбе: Дониш, 1981. – 219 с.
14. Раҳматуллоҳозода, С. Қалимасозии исм / С. Раҳматуллоҳозода. Душанбе: Дониш, 2019. – 226с.

15. Саймиддинов, Д. Вожасозии забони форсии миёна / Д. Саймиддинов. -Душанбе: 2001. – 310 с.

16. Точиев Д.Т. Чумлаҳои мураккаби тобеъ дар забони адабии тоҷик / Д. Тоҷиев. – Душанбе, 1981. – 215 с.

### **КАЛИМАҲОИ МУРАККАБИ МАРБУТ БА ҲУНАРМАНДӢ ДАР «ЁДДОШТҲО»-И САДРИДДИН АЙӢ**

Таҳқиқи таркиби лугавии забон аз рӯйи мансубияти соҳавии калимаҳо яке аз масъалаҳои муҳимми илмӣ ба шумор меравад. Махсусан, дар асоси маводи осори адабони забардасти муосир баррасии ин масъала зарурати илмии маҳсус дорад ва яке аз соҳаҳои муҳим дар ҳаётни мардуми тоҷик ҳунармандӣ аст. Ин соҳаи ҳаёт баҳишҳои гуногуни косибии мардумро фаро гирифта, аз калима ва истилоҳот бой мебошад. Ин аст, ки таҳқиқи соҳтории онҳо аҳамияти хоси илмӣ дорад.

Яке аз асаҳрое, ки дар он калимаю истилоҳоти ҳунармандӣ хеле зиёд истифода шудааст, «Ёддоштҳо»-и устод С.айнӣ мебошад. Ин аст, ки дар ин маҳола мо кӯшиши кардаем, ки қолибҳои калимасозии воҳидҳои лугавии мураккаби ин соҳаи ҳаётан муҳимро мавриди баррасӣ қарор дихем. Таҳқиқ муайян намуд, ки калимаҳои мураккаби марбут ба ҳунарманандиро ба ду гурӯҳ - калимаҳои **мураккаби пайваст** ва калимаҳои **мураккаби тобеъ** ҷудо мешаванд, ки аввалий каммаҳсул ва дуюмӣ сермаҳсул мебошад. Дар ташаккули калимаҳои мураккаби тобеи ифодакунандай соҳаи ҳунармандӣ қолибҳои калимасозии **исм + исм, исм + сифат, сифат + исм, шумора + исм ва зарф + исм** нақи доранд.

**Калидвоҷаҳо:** «Ёддоштҳо», ҳунармандӣ, калимасозӣ, калимаҳои мураккаб, мураккаби пайваст, мураккаби тобеъ, мураккаби омехта, миёнванӣ, пасванд, сермаҳсул, каммаҳсул.

### **СЛОЖНЫЕ СЛОВА, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ РЕМЕСЛО, В «ЁДДОШТҲО» «ВОСПОМИНАНИЯ» САДРИДДИНА АЙНИ**

Изучение лексического состава языка с точки зрения отраслевой принадлежности слов является одним из важнейших научных проблем. В частности, на основе произведений великих современных писателей возникает особая научная необходимость обсуждения данного вопроса, а одной из важнейших сфер жизни таджикского народа является ремесло. Эта сфера жизни охватывает различные отрасли профессии людей и богата словами и терминами. Именно поэтому их структурные исследования имеют особое научное значение.

Одним из произведений, в которых много используются слова и термины ремесленничества, являются «Ёддоштҳо» («Воспоминания») С. Айни. Именно поэтому в данной статье мы попытались анализировать словообразовательных моделей сложных лексических единиц в этой жизненно важной области. В результате исследования установлено, что сложные слова, относящиеся к ремеслу, делятся на две группы – копулятивные сложные слова и детерминативные сложные слова, причем первая менее продуктивна, а вторая более продуктивна. В образовании детерминативных сложных слов важный роль играют такие словообразовательные модели, как существительное + существительное, существительное + прилагательное,

*прилагательное + существительное, числительное + существительное и наречие + существительное.*

**Ключевые слова:** «Ёддоштҳо» («Воспоминания»), ремесло, словообразование, сложные слова, сложносочиненное слово,сложноподчинительное слово, смешанное сложное слово, инфикс, суффикс, продуктивность, малопродуктивность.

### **COMPOUND WORDS INDICATING CRAFT IN «YODDOSHTO» (MEMORIES) BY SADRIDDINA AYNI**

*The study of the lexical composition of a language from the sectoral affiliation of words point of view is one of the most important scientific tasks. In particular, based on the works of great modern writers, there is a special scientific need to discuss this issue, and one of the most important areas of life of the Tajik people is craft. This sphere of life covers various branches of people's professions and is rich in words and terms. That is why their structural studies are of particular scientific importance.*

*One of the works in which words and terms of mastery are used a lot is «Yoddoshto» («Memories») by S. Ayni. That is why in this article we tried to analyze the word-formation patterns of complex lexical units in this vital area. As a result of the study, it was found that compound words related to craft are divided into two groups: copulative compound words and determinative compound words, with the first being less productive and the second being more productive. The formation of determinative compound words is played an important role by such word-formation models as noun + noun, noun + adjective, adjective + noun, numeral + noun and adverb + noun.*

**Key words:** «Yoddoshto» («Memories»), craft, word formation, compound word, compound mixed word, infix, suffix, productivity, low productivity.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Аинварзода Мавҷуда Аинварӣ – докторант Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, e-mail [mmavjuda2004@mail.ru](mailto:mmavjuda2004@mail.ru), 888083416;

**Сведение об авторе:** Аинварзода Мавҷуда Аинвари – докторант Института языка и литературы имени Абуабдулло Рудаки Академии наук Республики Таджикистан, e-mail [mmavjuda2004@mail.ru](mailto:mmavjuda2004@mail.ru), 888083416;

**About author:** Anvarzoda Mavjuda Anvari – Doctoral student of the Institute of language by name A. Rudaki, e-mail [mmavjuda2004@mail.ru](mailto:mmavjuda2004@mail.ru), 888083416.

**ИНЬИКОСИ ВОЖАХОИ АМАЛУ ҲАРАКАТ ВА ТАҲЛИЛИ  
МУҚОИСАВИИ ОНҲО ДАР «ТАФСИРИ КЕМБРИЧ» ВА  
«ТАФСИРИ ҲУСАЙНӢ»**

**Насибулло Ҳакимов  
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон**

Хондан ва фахми китоби муқаддаси Қуръон ба маънавияту зеҳният ва тафаккури бадей таъсири хубе дорад. Намояндагони адабиёти форсу тоҷик аз Рӯдакию Саноию Аттор оғоз намуда, то Садриддин Айнӣ ҳамаи шоирону ахли фазл қуръонхону қуръондон буданд. Мутолиа намудани тарҷума ва тафсирҳои форсии кӯҳан, баҳусус тарҷума ва тафсирҳо, ки дар асрҳои IX-X таълиф гардидаанд, фахми дурусти қалимаҳо ва ҷумлаҳои Қуръонро осон менамоянд, зеро онҳо ба забони гуфторӣ монанд, иборасозиашон бисёр ба шакли муҳтасар, аз саноот ва ҳунарварзиҳои адабӣ озод ва аз тақаллуғу печидагӯиҳо холӣ ва корбости қалимаҳои арабӣ ниҳоят кам буда ва ҳатто дар баъзе аз ин осори кӯҳан [мисли Тарҷумаи Қуръони кудс] бадеҳитарин вожагони арабӣ монанди *коғир* ва *муъмин* низ ба сурати *қажсандешон* ва *бовардорон* тарҷума шудааст [1, 3]. Ин нишонаи он аст, ки дар замони тарҷумаи мазкур мардум ҳанӯз бо бадеҳитарин вожагони арабӣ ошно набудаанд. Дар бисёре аз осори мазкур қалимаҳо ба сурате, ки дар лаҳҷаи маҳаллии муаллиф талафуз мешуд, ба кор бурда шудааст. Бино бар ин, «тарҷума ва тафсирҳои форсии кӯҳанро манбаи саршор барои забон ва адабиёти форсӣ» гуфтаанд [2, 18]. Забоншиносон ва лугатнависони форсу тоҷик умри худро барои таҳқиқу пажӯҳиши ин осори гаронқадр бахшида буданд. Лугатнависи маъруфи эронӣ А. Деххудо аз комилан ҷой надодани маводи «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ» дар лугатномаи худ бисёр таассуф ҳӯрда мегӯяд: «Ман дар «Шоҳнома» истиқсои комил кардаам, аммо баъд аз «Шоҳнома» се китоб ҳаст, ки бояд дар тамоми қалимот, балки тамомати ҳуруфи он татаббуи том ба амал ояд ва умру вақти ман иҷозат накарда ва бар ояндагон аст, ки ин воҷибаро адо кунанд ва он се китоб «Тарҷумаи Тафсири Табарӣ», «Тарҷумаи Таърихи Табарӣ» ва «Гаърих»-и Абулғазли Байҳақӣ аст [11, 410].

Бо мурури замон забони тоҷикӣ ин содагиу беолоиши худро аз даст дод ва дар асрҳои XIV-XV ба забони адабии тоҷикӣ қалимоти гуногун ворид гардид. Дар он унсурҳои забонҳи ғайритоҷикӣ [арабӣ, туркӣ, муғулӣ, ҳиндӣ] корбаст шуданд. Дар осори ҳаттии ин давра бисёр ба кор бурдани қалимаҳо ва ибораҳои арабӣ дида мешуд.

Дар ҷумласозию иборасозӣ қоидаҳои грамматикаи забони арабиро бештар ба кор мебурданд. Инчун насли мусаҷҷаъ бисёр ривоҷу равнақ ёфта буд ва услубҳои сода бо мураккаб баъзан омехта мегардид. Бисёр истифода шудани вожаҳои арабӣ ва ҷамъи арабӣ мушоҳида карда мешуд, ба монанди:

*Moro roҳ намой ба роҳи рост, ки роҳи анбиёст дар ақвол ва афъол ва ахлоқ, ки он роҳ мутавассит бувад миёни ифрату тафрит ва*

гулувву тақсир, то событ дор моро ба роҳи мустақим, ки дини ислом ва суннати ҳазрати сайиди аном аст [3,1].

«Тафсири Кембрич» аз чумлаи осори кухан (асри X) ва арчманди забони форсист, ки аз ҷиҳатҳои муҳталиф дорои аҳаммият ва мавриди назар аст. Дар асари мазкур вожаҳои тоҷикии ифодагари амалу ҳаракат нисбат ба дигар ҳиссаҳои нутқи забони тоҷикӣ фаровон истифода шудааст. Бояд гуфт, ки маъни амалу ҳаракат ҳеле гуногун аст: амале, ки барои таъсир расонидан ба объект, ба предмет равона карда шудааст, масалан: ош пухтан, алаф даравидан ва ҳолат монанди хурсанд шудан, хобидан ва ҷой дигар кардан дар масофаву масоҳат, ба мисли давидан, рафтан ва ҳодисаҳои гуногуни садо баровардан, масалан: фарёд кардан, гап задан ва зоҳир шудан ё тағйироти аломате монанди: пир шудан, гарм шудан, сиёҳ шудан ва фикру андешаро далолат кардан мисли: андешидан, фикр кардан, фахмидан ва амалу ҳаракоте, ки муносибати байни одамонро мефаҳмонад, мисол: ҳурмат кардан, дӯст доштан [4, 5-7]. Аз он ҷо ки дар Тафсири Кембрич вожаҳои тоҷикии ифодагари амалу ҳаракат нисбат ба дигар ҳиссаҳои нутқ зиёдтар истифода шудааст, дар ин мақола аз китоби мазкур иддае аз вожаҳоеро зикр менамоем, ки ба амалу ҳаракат далолаткунандаанд ва ба маъно, сохту решай онҳо ишора ва бо вожаҳое, ки дар Тафсири Ҳусайнӣ [асри XV] корбаст шудаанд, муқоиса менамоем. Ибтидо аз вожаҳое оғоз менамоем, ки барои таъсир расонидан ба объект, ба предмет равона карда шудааст, монанди: **օғолидан – اغليدين**. Ин вожа ба маъноҳои зер меояд: барангҳехтан, таҳрик кардан, тунду тез кардан бар ҳусумат ва ҷангу фитна, шӯронидан касеро бар дигаре [<http://www.tarnian.net>]. Мисол:

*Ман зи оғолишат натарсам ҳеч,  
В-ар ба ман шерро бароголӣ [13].*

(Фароловӣ)

Муҳаммади Ҳасандӯст дар фарҳангномаи ҳуд меорад, ки «اغليدين» */āyālidan/* - */āyāl/* «оғордан, тар кардан»..... агар оби туршай турانҷ андар ҳибри сиёҳ օғоланд, ҳибри сиёҳ сапед шавад [Тухфату-л-Гароиб, 2/61]. Пеш аз ин зимни шарҳи вожаи «оғордан» зикр намуд: «Лугати «оғордан» зоҳирان аз яке аз забонҳои эронии шарқӣ ба забони форсӣ роҳ ёфтааст. .....дар бораи иштиқоқи лугати *غل* - */āyāl/* аз эронии бостон: - \**āqarda* «оз, майл, орзу, иштиёқ» аз решай - *qard* «ҳарис будан, муштоқ будан» = санскрит: - *qr̥dh* [*qr̥dhyani*] «ҳарис будан, орзуманд будан» < хиндуаврупой: - \**qheldh* «ҳоҳиш кардан, майл кардан, орзу кардан, хостан, тамаъ кардан» [5, 83].

Дар Тафсири Кембрич вожаи **օғолидан** дар ин ҷумла зикр шудааст: ...*ғуруӯд гузоштем миёни эшон [коғирон] ва миёни девон, то бармеоголанд эшонро бар бефармониҳо бароголидане* [2, 161].

Кошифӣ дар тарҷумаи ин матн дар ивази вожаи **бармеоголанд** лафзи «мечунбонанд эшонро»-ро зикр намудааст.

Мисоли дигар: вожаи **подадарҳо** – پادافره аст. Ин вожа ҷунин шаклҳои истифода дорад: *подадарҳо*, *подадарҳо*, *подадарҳо*, *бодадарҳо*,

бодфароҳ [http://www.tarnian.net]. Маънояш: мучозот, чазо, подош, чазо ва мукофоти бадӣ бошад. Мисол:

*Ба ҷои ҳар беҳӣ подош некӣ,  
Ба ҷои ҳар бадӣ буд бодафроҳ [13].*

(Дақиқӣ)

Вожай зидмаъни он *подошан* ба маъни чазои нек ва мукофот, аст. Монанди:

*Подошани некон ҳама некист дар ин мулк,  
Чунон ки бадонро зи бадӣ бодафроҳ аст [13].*

(Сӯзанӣ)

... ба ту расад **подафроҳе** аз он Ҳудое, ки рӯзидаҳӣ ҷонварон аст [2, 145].

Таҳаввулоти таърихии вожай **подафраҳ** чунин аст: < форсии миёна *pādifrāh* < форсии бостон \**pātifrāθa*, аз пешванди \**pātī* ва *frāθa* ва аз решай *frāθ* «мучозот кардан, танбех додан». Дар асл ба маъни «бозпурсӣ кардан, истинтоқ кардан» аст, дар санскрит: - **prach** + **prati** «таҳкиқ кардан, бозхост кардан», дар авестой: - **fras** «пурсидан» бо пешванди **paiti** «пурсидан, истифкор кардан» [6, 592].

Дар баязе мавридҳо дар китоби «Тафсири Кемриҷ» ба ҷои **подафроҳ** вожай «азоб» ва «ранҷа» низ зикр шудааст:

... *ва зиёдат кунем мар ўро азобе аз паси азобе зиёдат кардане* [2, 160].

...ранҷа мадор эшонро дар кор кардан [2, 180].

Дар Тафсири Ҳусайнӣ, вожай «подафроҳ» наомадааст ва дар ивази он бештар вожай «азоб» истифода шудааст. Масалан:

... *бирасад ба ту азобе аз Ҳудой ба сабаби мутобиати ту шайтонро.*

Дар мавридҳо зикргардида аз Тафсири Кембриҷ, низ Кошифӣ вожай «азоб»-ро ба кор бурдааст.

Мисоли дигар: **навид додан-دادн**. Вожай **навид** чунин шаклҳои истифода дорад: навид, навед, нувед ва ба маъноҳои: хабари хуш, мужда, хабари умебаҳш ва ваъда додан омадааст [http://www.tarnian.net]. Баромади ин вожа аз эронии бостон аст. Дар авестой: - **vaēd** «донистан, шинохтан» бо пешванди **ni** «огоҳ кардан». Дар форсии миёнаи турфонӣ: - **wy [vēy]** «шинохтан, донистан». Муҳаммади Ҳасандӯст зимни шарҳу эзоҳи ин вожа мегӯяд: «эҳтимол муштак аз эронии бостон: - \***ni-vaida** аз решай **vaid** «донистан» [бо пешванди **ni** «огоҳ кардан, боҳабар кардан > хабари хуш додан] [7, 2808]. Муаллифи Тафсири Кембриҷ ин вожаро барои тарҷумай калимаи арабии «ваъада - ڦو» овардааст. Масалан:

Он боғҳо, ки **навид** додааст бадон Ҳудоӣ азза ва ҷалла бандагони хешро [2, 153].

Навиди Ҳудоӣ таъюло ҳақ аст ба дуруст [2, 620].

Муаллифи «Тафсири Ҳусайнӣ» вожай «навид»-ро истифода набурдааст ва барои тарҷумай вожай арабии «ваъада - ڦو» лафзи «ваъада додааст»-ро интихоб намудааст. Дар осори адибону шоирони мо вожай «навид» бо шаклҳои дар боло зикр шуда бисёр ба ҷашм мерасад:

*Сиёвуширо доду кардаш нувед,  
Зи хубӣ бидодаи фаровон умед [13].*

(Фирдавсӣ)

Аз он, ки ҳоли Шоҳруҳ бад-ӯ маълум буд, қатли ўро навиди фатху фирӯзӣ дониста, ба ин азимат мусаммам гашт (Аҳмади Доњиш) [13].

Вожай **сиголиши** – سکالش дар «Тафсири Кембрич» бисёр истифода гардида, маъни «макру фиреб»-ро ифода кардааст. Масалан:

«Ҳар оина он чӣ он ҷодувон карданд, **сиголиши** ҷодувист ва кори ҷодувон аст» [2, 188-189]. Муаллифи «Тафсири Ҳусайнӣ» вожай **сиголиши**ро ба кор набурдааст ва ояти дар боло тарҷумашударо чунин тарҷума менамояд:

«Ба дурустӣ, ки он чӣ сохтаанд, фиреби ҷодуист» [8, 29]. Дар Тафсири Кембрич ҳангоми тарҷумаи баъзе аз матнҳои қуръонӣ дар ивази «сиголиши» вожай «ҳилат» ва вожай «кайд»-ро низ ба кор бурдааст. Муаллиф ҳангоми тарҷума гоҳ-гоҳ қалимаҳои арабиро ҳам истифода намудааст. «Кайд» вожай арабӣ буда, маънояш макру фиреб аст. Барои ҳар яке мисол меорем:

«Пас гирд кард [Фиръавн] ҷодувони хешро ва **хилатҳое**, ки сохта буд» [2, 185]. «... ва он **кайди** Фиръавн ҳеч чизе набуд ҷуз андар гумбудагӣ ва зиёнкорӣ» [9, 91]. Вожай «сиголиши» дар баъзе аз осори кӯҳан ба маъни фикру мулоҳиза ва маслиҳат кардан, низ омадааст: Ӯ мардумонро гирд кард ва **сиголиши** кард бо кори Баҳром, ки кучо беҳтар бошад, ки ин қӯдак он ҷо парварда шавад («Таърихи Табарӣ») [13].

Мисоли дигар: **тӯхтан** ё **тӯзидан** – توختن یا توزیدن. Ин вожай сермаъно буда, маъноҳои зеринро ифода мекунад: пардохтан, ба даст овардан, варзидан. Вале дар «Тафсири Кембрич» он дар бисёр мавриҷҳо ҳамроҳ бо вожай «вом» ё «фом» истифода шудааст. «Вом» аз забони паҳлавӣ маншаъ мегирад ва дар паҳлавӣ ба шакли **арӯм** буда, маъни «қарз»-ро ифода мекунад. Шаклҳои истифодаи он: «вом» ва «фом» ва «афом» ва «бом» ва «пом» ва «авом» мебошанд. Мисол:

«Пайғамбар гуфт: .... агар касе бимирад ва **воме** раҳо кунад ё фарзанде бе кас, **тӯхтани** он вом бар ман аст ва андеша қашидани он фарзанди бе кас бар ман аст» [2, 647]. Ё «Ҳар кӣ сурай Ёсин бихонад ..... ва агар **вомзада** бошад, Худойи таълоғ фоми Ӯ **битӯзад**» [2, 779].

Муҳаммади Ҳасандӯст дар мавриди иштиқоқи ин вожа чунин гуфтааст: «Зоҳирон [ин вожа] муштақ аз ҳиндӯаврупой: - \***[s]teug** «хул додан, зарба задан, задан». Вожай мазкур дар < форсии миёна: **tōxtan**: - **tōz** «товорни гуноҳро пардохтан, каффора додан» аст. Шакли мозии он: - **tōxt** < эронии бостон: - \***tauxta** ва шакли музореи он: - **tōz** < эронии бостон: - **tauja**. Санскрит: - **tuj** [**tujati**] «ба суръат ҷунбидан, ҳаракат кардан, задан, зарба задан, берун кардан» [6, 915].

Шоирону нависандагони пешин низ дар осори худ вожай «тӯхтан»-ро ба маъноҳои дар боло зикршуда ба кор бурдаанд. Масалан, Фирдавсӣ дар яке аз байтҳои худ ба маъни «ба даст овардан» истифода намудааст:

Надонӣ ҳаме ҷуз бад омӯхтан,  
Буридан зи некӣ, бадӣ тӯхтан [13].

(Фирдавсӣ)

Ё дар ҷойи дигар ин вожаро ба маъни «адо намудан» ба кор бурдааст:

Шабу рӯз кораш будӣ сӯхтан,  
Ҳамон воми бодафраҳӣ тӯхтан [13].

(Фирдавсӣ)

Қисмати дувум ибораҳое, ки барои амале, ки ифодагари ҳолат аст дар «Тафсири Кембрич», монанди: **хустун ё хусту наёмад** – خستون یا خستو یا

**هستو نیامد.** **Хустун** яке аз вожаоест, ки дар асари мазкур бисёр истифода шудааст. Ин аз чумлаи вожаоест, ки аз забони пахлавӣ маншаш мегиранд. Маънояш имон, бовар ва эътироф кардан. Дар Лугатномаи Дехҳудо чунин шарҳ дода шудааст: **хусту** – касе, ки икрор ва эътироф бар амре кунад [<http://www.tarnian.net>].

«Хустун наёмад ба оятҳои мо» [2, 160]. Ё «Ва **нохастун** нагардад ба оятҳои мо, ай, ки Куръон магар зинҳорхоре, ки бадтар зинҳорхор аст» [2, 625]. Ё «... золимон ононанд, ки **хустун** намеоянд, ки Худойи таъоло оваридагор аст» [2, 785].

Шаклҳои ин вожа дар давраҳои таърихии забони форсӣ чунин будааст: <форсии миёна: **xustūk** [xvastūk] < эронии бостон: - \***hustu[v]aka**, аз решай – **stav** «сутудан», дар авестой: - **stav** «сутудан» аст [6, 1144].

Дар Тафсири Ҳусайнӣ ин вожа ба ҷашм намерасад ва дар ҷои он «нагаравидан» истифода мешавад. Кошифӣ матни дар боло зикршударо чунин меорад: «**Нагаравиданд** ба оятҳои мо» [8, 23]. Муаллифи Тафсири Кембриҷ низ ҳангоми тарҷумаи баъзе аз оятҳо монанди Кошифӣ вожаи «нагараванд»-ро низ истифода менамояд:

«Ва эшон **нагараванд** ва туро устувор надоранд, ки қиёмате хоҳад буд» [2, 143]. Ба ҳамин маъно дар ҷои дигар вожаи «коғир шудан»-ро низ истифода намудааст: «Дарравед имрӯз дар он дӯзах ба **коғир** шудани шумо ба Худойи таъоло» [2, 771]. Инчунин дар тафсири мазкур ба шакли исм вожаи «муъмин, муъминон ё коғир, коғирон ё гаравидагон» зикр шудааст:

«Чудо шавед имрӯз эй **коғирон** аз **гаравидагон** ..... пас фармон диханд то **коғирон** аз **муъминон** чудо шаванд» [2, 770].

Дар осори гузаштагонамон низ ин вожаро мушоҳида кардан мумкин аст. Мисол:

Бузургони доно ба яксӯ шуданд,  
Ба нодонии хеш хусту шуданд.

(Фирдавсӣ)

Ҳама ҳукамои Ҳинд ҷамъ шуданд, натавонистанд шинохт, ки он бозӣ бар ҷӣ сон аст ва бар дониши ӯ хусту шуданд [Маҷмаъу-л-таворих ва-л-қасас] [vajehyab.com](http://vajehyab.com).

Мисоли дигар: **зинҳор** – زینهار . Яке аз вожагонест, ки дар тарҷума ва тафсирҳои қухани форсӣ корбаст шудааст. Ин вожа маънои «паноҳ бурдан» ё «амон додан»-ро ифода мекунад. Дар «Тафсири Кембриҷ»: «ва **зинҳор** надиҳад касе дигар он қасро, ки Ӯ [Худованд] азоб кунад» [2, 325]. Ё «... эй Худованди ман **зинҳор** дех маро аз васвоси девон ва оғолишҳои эшон» [2, 327].

Дар «Тарҷумаи Куръони қудс» вожаи мазкур панҷ бор истифода шудааст. Масалан:

«Бигӯҳ: эй ҷӣ гӯҳед..... кунад маро Худой ва киро во ман аст? ё рахмат кунад вар-эймо, ки ме зинҳор дихад коғиронро аз азобе дардмандкунор?»<sup>1</sup> Ин вожа аз решай **har** «таваҷҷуҳ кардан, муҳофизат

<sup>1</sup>. Сураи Мулк/28

кардан» маншаъ мегирад ва решай **har** аз хиндуаврупойй: - \*ser «таваҷҷух кардан, муроқибат кардан» иштиқоқ шудааст, дар авестой хам: - **har** «таваҷҷух кардан, пойидан» аст. Шакли қадимии вожай **зинҳор** дар < форсии миёна: - **zinhār** < эронии бостон: - \***jīvana-hāra** [хифзи зиндагӣ / чон], санскрит: - **jīvana** «ҷонбахш, ҳаётбахш» [10, 1620-21]. Муаллифи «Тафсири Кембрич» дар ҷои дигар ибораи «фарёд ҳоҳам»-ро низ истифода намудааст:

«Бигӯ ё Муҳаммад **фарёд ҳоҳам** ва боздошт ҳоҳам бадиҳоро аз хештан ба Худойи фалак» [9, 663]. Инчунин дар асари мазкур вожай «зинҳорхор»-ро дастрас намудем ва маънояш «аҳдшикананд» мебошад:

«Ва ноҳастун нагардад ба оятҳои мо ай, ки Қуръон магар **зинҳорхоре**, ки бадтар зинҳорхорон аст» [2, 624].

Дар «Тафсири Ҳусайнӣ» ҳам вожай «зинҳор» корбаст шудааст. Матнери, ки дар боло зикр намудем, Кошиғӣ чунин тарҷума менамояд: «ва Ӯ [Худованд] **зинҳор** диҳад ва ба фарёд расад ва нигоҳ дорад ва эмин гардонад аз азоби ҳуд ҳар киро ҳоҳад» [8, 558].

Мисоли дигар феъли таркибии: **Чоплусӣ қардан** – **جَابِلُوسِيْ كَرْدَن**. Вожай **чоплусӣ /čəplōs/** меояд ба маънои ҷарbzабонӣ ва тамаллуқкорӣ намудан, ҳушомадгӯй қардан аз роҳи фиреб. Мисол:

Ба дилдорию **чоплусию** фан,  
Кашидан сӯи ҳонаи хештан. (Саъдӣ)  
Ту бадон ғаҳр оварӣ, к-аз тарсу банд,  
Чоплусат гашт мардум рӯз ҷанд.

[Фарҳанги лӯғоти омиёна, саҳ-8].

Васияти ҷаҳорум он, ки ба талаттуфи душман ва **чоплусии** ў мағрур нагардад (Абуалии Симҷур) [13].

Дар «Тафсири Кембрич» ҳам ба маънои ҷарbzабонӣ корбаст шудааст: «Нарм мабошед [эй занон] дар гуфтор, эй ки сухани нарм магӯед ва **чоплусӣ** макунед бегонагонро» [2, 666]. Ин вожа зоҳирان мураккаб аст аз **чоп /čāp/** + **лус /lōs/** [ниг. ба «Бурҳони қотеъ】. **чоп /čāp/** ба маънои «дурӯғ» < туркӣ: **čāp** «дурӯғ, қизб» ва **лус /lōs/** ба маънои «тамаллуқ, фурӯтани, ҷарbzабонӣ» аз «лусидан» иҳтиқоқ шудааст [6, 986].

Дар «Тафсири Ҳусайнӣ» ба ҷои ин вожа лафзи «нармӣ» ва фурӯтани накунед дар сухан гуфтани корбаст шудааст [8, 154].

Мисоли дигар: **озодӣ /āzādī/** ба маънои «шукр ва сипосгузорӣ» намудан, аст. Вожай мазкур дар < форсии миёна: **āzādīh** «шукр, сипос, өзодӣ», **āzādīh guftan** – өзодӣ гуфтан, **āzādīh kardan** – өзодӣ қардан, шукр қардан: «..... то биёzmояд маро Ӯ [Худо] **озодӣ** қунам аз Ӯ ё нусипосӣ [носипосӣ] қунам ва ҳар кӣ өзодӣ қунад, пас он өзодӣ бар ҳуд мекунад аз баҳри он ки суди он бад-ӯ бозмегардад» [2, 481]. Муаллифи «Тафсири Кембрич» пас аз ҷанд ҷумлае дар тафсири ҳамин оят вожай «шукр»-ро низ истифода намуда, мегӯяд: «ва ҳар, ки носипосӣ қунад, пас, Худойи ман бениёз аст аз шукри ў». Дар тарҷума ва тафсири ояти 13-и сураи Сабаъ вожай «шукр»-ро 13 бор зикр намудааст.

Дар китоби «Тарчумай Тафсири Табарӣ» ки ба замони таълифи «Тафсири Кембрич» қаробат дорад, низ вожаи «озодӣ» ба маъни «шукр намудан» корбаст шудааст: «Иблис пеши эшон шуд ва биншаст ва аз ҳоли эшон бипурсид. Одам аз Худойи таъоло шукре кард ва озодӣ кард ва тасбех кард Худойро».<sup>2</sup>

Муаллифи «Тафсири Ҳусайнӣ» вожаи «озодӣ»-ро ба маъни шукр боре ҳам ба кор набурдааст ва ба ҷойи он вожаи «сипосдорӣ» ва «шукр» – ро дар асари худ дар мавридиҳои зиёд корбаст намудааст, аз ҷумла: «Шукр қайди неъмати очила [عاجل] ва сайди неъмати очила [جل] аст.<sup>3</sup> [8,131].

Мисоли дигар: **алфағдан** /alfaғdan/ ё **алфанҷ** /alfanҷ/ аст, ба маъни «андӯхтан ва ҷамъ кардан». Муҳаммади Ҳасандӯст ин вожаро даҳил аз суғдӣ медонад: \***δBaγd** бо табдил додани \*-δB- ба -lf-. Решаи мозии вожаи **алфағдан** аз эронии бостон: -\***tvanja**, аз решаи **tvang** [дар канор **taug**] иштиқоқ шудааст [5, 261]. Дар лугатномаҳо вожаи мазкурро ба ҷунин шаклҳо баён намудаанд: алфағдан, алфағда, алфаҳдан, алфаҳтан, алфоҳтан, алфақтан, алфақдан, алфидан, алфанҷидан, алфағдам, биялфанд [<http://www.tarnian.net>]. Дар «Тафсири Кембрич» ба ҷунин шаклҳо омадааст: «ва ҷустани шумо ба **алфағдани** ҳеш аз фазли Худойи таъоло ва он суди бозаргонист ва музди корҳое, ки шумо мекунед»[2,588]. Ба шакли «алфағд – ҷамъ кард» [фёъли замони гузашта] низ омадааст: «... ҳеч банде қадам аз мақоми хисоб барнагирад то напурсанд ўро аз ҷаҳор кор: аз умри ў, ки дар ҷӣ сипарӣ кард онро ва аз тани ў, ки дар ҷӣ фарсада кард онро ва аз хостаи [моли] ў, ки ҷӣ гуна **алфағд** ва дар ҷӣ ҳазина [ҳарҷ] кард ва аз илми ў, ки бадон кор кард ё накард» [2, 785]. Дар ҷойи дигар ба маъни «гуноҳ» истифода шудааст: «ва агар бигирад Худойи таъоло мардумонро ба **алфағдҳои** эшон, эй ки ба гуноҳҳои эшон ва бутпарастии эшон, нагузорад ба пушти замин ҷунбанде [касеро]».

Кошифӣ ин вожаро дар асари худ истифода набурдааст. Дар тарҷума ва тафсири оятҳои мазкур Кошифӣ ба ҷойи вожаи «алфағдан» ибораи «ҷустани рӯзӣ» ва «касб кардан» – ро ба кор бурдааст.

Дар «Тафсири Кембрич» гайр аз ин вожаҳо боз қалимаҳои зиёде ҳастанд, ки ба амалу ҳаракот далолат мекунанд, вале дар забони имрӯзани мо истифода намешаванд ё бисёр кам истифода мешаванд ба монанди: ҳазина [هزینه] кардан – нафақа кардан, лаб сапед кардан – табассум кардан, нахунбан [نهنبن] ниҳодан - мӯҳр ниҳодан, биёмосидан – варар кардан, бисмил кардан – забҳ кардан, зол шудан – пир шудан, мӯлидан – таъхир кардан, сома [سامه]гирифтан – паноҳ додан, бегор (بیگار) ирифтан – бе музд кор фармудан ва ф.

<sup>2</sup>. Сурай Бақара /36

<sup>3</sup>. Яъне шукр намудан неъмати зуд ба даст омадаро пойбанд ва ҳифз ва неъмати аз роҳи дур меомадаро сайд менамояд.

Пас, барои оростани матнҳои тоҷикӣ ва барои дарк намудани маъно ва дуруст хондани бархе аз вожаҳои матнҳои забонҳои эронии миёна пажӯҳиши матнҳои тарҷумаҳо ва тафсирҳои Қуръон метавонад натиҷаҳои судмандеро ба бор оранд.

Хулоса: осори форсии кӯҳан, баҳусус тарҷумаҳо ва тафсирҳои Қуръон аз лиҳози шинохти забони форсӣ ва гунаҳои он ва ҳам аз ҷиҳати тадвин дастур ва фарҳанги таърихии забони форсӣ буда ва ба хотири сарват баҳшидан ба форсии муосир аз аҳамияти хоссе бархурдоранд. Тарҷумаву тафсирҳои кӯҳани форсӣ барои ҳифз ва истеҳқоми забони тоҷикӣ бисёр таъсири хуб гузаштаанд.

### **КИТОБНОМА**

1. Қуръони Қудс. Ба қӯшиши Алии Равоқӣ. Муассисаи фарҳангии шаҳид Муҳаммади Равоқӣ, ч.1, 192 с.
2. Тафсири Қуръони мачид. Ҷилди аввал. Ба тасҳехи Ҷалол Матинӣ. – Техрон. 1349. – 820 с.
3. Кошифӣ, Камолиддин Ҳусайн. Мавоҳибун алийя ё Тафсири Ҳусайнӣ / Камолиддин Ҳусайнӣ Кошифӣ, бо тасҳех ва муқаддима ва ҳошиянигории Сайд Муҳаммадризо Ҷалоли Нойинӣ. – ч. 1. – Техрон, 1317 х.ш. – 501 с.
4. Кошифӣ, Камолиддин Ҳусайн. Мавоҳибун алийя ё Тафсири Ҳусайнӣ / Камолиддин Ҳусайнӣ Кошифӣ, бо тасҳех ва муқаддима ва ҳошиянигории Сайд Муҳаммадризо Ҷалоли Нойинӣ. – ч. 2. – Техрон, 1317 х.ш. – 500 с.
5. Ҳалимиён, С. Феъл (куниш) / Саиди Ҳалимиён. – Душанбе. 2013. – 126 с.
6. Ҳасандӯст, М. Фарҳанги решашинохтии забони форсӣ. Ч. 1. – Техрон: Фарҳангистони забону адаби форсӣ, 1393.
7. Ҳасандӯст, М. Фарҳанги решашинохтии забони форсӣ. Ч. 2. – Техрон: Фарҳангистони забону адаби форсӣ, 1393.
8. Ҳасандӯст, М. Фарҳанги решашинохтии забони форсӣ. Ч. 4. – Техрон: Фарҳангистони забону адаби форсӣ, 1393.
9. Тафсири Қуръони мачид. Ҷилди дувум. Ба тасҳехи Ҷалол Матинӣ. – Техрон. 1349. – 770с
- 10.Ҳасандӯст, М. Фарҳанги решашинохтии забони форсӣ. Ч.3. – Техрон: Фарҳангистони забону адаби форсӣ.
- 11.Тарҷумаи тафсири Табарӣ (дар ду китоб ва ҳафт мӯжаллад). Китоби якум.-Ҳуҷанд : Нури маърифат, 2007.-824с.

### **Захираи электронӣ**

- 12.Фарҳанги лугати форсии ҷомеъ. (<http://www.tarnian.net>).
- 13.Фарҳанги забони тоҷикӣ. ([vazhaju.tj](http://vazhaju.tj)).
14. Фарҳангномаи Ҷаҳонгирӣ. (<http://www.tarnian.net>).
15. Дехҳудо Алиакбар. Лугатнома. [vajehyab.com](http://vajehyab.com).

**ИНЬИКОСИ ВОЖАХОИ АМАЛУ ҲАРАКАТ ВА ТАҲЛИЛИ  
МУҚОИСАВИИ ОНҲО ДАР «ТАФСИРИ КЕМБРИЧ» ВА  
«ТАФСИРИ ҲУСАЙНӢ»**

Дар оғози мақола ба фоидаҳои маънавии китоби муқаддаси Куръон ва тарҷумаву тафсирҳои қуҳани форсӣ шуда, сипас таҳлилу баррасии ташаккул ва тақомули забони тоҷикӣ, марҳилаҳои таърихии инкишифӣ он баён гардидааст. Пасон, доир ба ҳусусиятҳои боризи забони адабии асри IX- X ва асри XV маълумот дода, аз асари Тарҷумаи Куръони қудс барои содаву беолоши будани забон дар асрҳои IX- X ва аз тафсирни Ҳусайн Ваизи Кошифӣ доир ба мураккаб гаштани ҷумлабандиҳо ва омехта шудани забони тоҷикӣ бо забонҳои арабӣ ва мугулӣ дар асри XV, мисолҳо оварда шудааст. Инчунин ҳусусиятҳои лексикии семантикийи вожаҳо дар тарҷума ва тафсирҳои Куръон мавриди таҳлилу тадқиқ қарор гирифтааст. Махсусан, дар тафсирҳои Кембриҷ ва Ҳусайнӣ вожаҳо, ки амалу ҳаракатро ифода менамоянд байни ҳам муқоиса ва мағҳуму решишиноҳти онҳо таҳлилу баррасӣ шудаанд. Вожаҳои мазкур дар ин мақола ба қисматҳо ҷудо карда шудааст: вожаҳои асили тоҷикӣ, ки барои таъсир расонидан ба объект, ба ягон предмет равона карда шудааст монанди: **оғолидан**. Вожаҳо, ки барои амале, ки ифодагари ҳолат аст ба монанди: **хустун**. Барои тақвияти шарҳи баъзе вожаҳо аз осори адабону шориони классик иқтибос оварда шудааст.

**Калидвожаҳо:** инъикос, паҳлавӣ, қуҳан, осор, семантика, лексика, оммафаҳм, муқоиса, тафсирҳо.

**ОТРАЖЕНИЕ СЛОВ ДЕЙСТВИЕ И ДВИЖЕНИЕ В «КЕМБРИДЖСКОМ  
ТОЛКОВАНИИ» И ИХ СРАВНЕНИЕ С «ТОЛКОВАНИЕМ ХУСАЙНИ»**

В начале статьи указываются духовные преимущества священной книги Корана, переводов и толкований на древнеперсидского языка, затем проводится анализ и обзор становления и развития таджикского языка, исторических этапов описано его развитие. Затем дано информация об отличительных особенностях литературного языка IX-X и XV веков, приведены примеры из перевода Священного Корана для простоты языка в IX-X веках и из толкований Ҳусайн Ваизи Кашифи на сложность предложений и смешение таджикского языка в арабском и монгольском языках в XV веке. Также проанализированы и исследованы лексико-семантические характеристики слов в переводе и толковании Корана. В частности, в толкованиях Кембриджса и Ҳусайнӣ анализируются и обсуждаются слова, выражающие действия и движения, в сравнении с их значениями и корнями. В данной статье эти слова разделены на части: слова таджикского происхождения, направленные на воздействие на предмет, такие как: оғолидан. Слова, обозначающие действие, выражающее состояние, например: хустун. Для подкрепления объяснения некоторых слов цитируются произведения писателей-классиков и философов.

**Ключевые слова:** размыщление, пехлеви, старина, артефакты, семантика, лексика, общепонятный, сравнение, толкований.

**REFLECTION OF THE WORDS ACTION AND MOVEMENT IN THE «CAMBRIDGE COMMENTARY» AND THEIR COMPARISON WITH THE «INTERPRETATION OF HUSAYNI»**

*At the beginning of the article are indicated the spiritual advantages of the holy book of the Koran, translations and interpretations into the ancient Persian language, then is carried out analysis and review of the formation and development of the Tajik language, and described its development in historical stages. Information is given on the distinctive features of the literary language of the IX-X<sup>th</sup> and XV<sup>th</sup> centuries, giving examples from the translation of the Holy Qur'an for simplicity of language in the IX-X<sup>th</sup> centuries and from Husayn Vaizi Kashifi's interpretations of the complexity of sentences and the confusion of the Tajik language in Arabic and Mongolian in the XV<sup>th</sup> century. The lexical and semantic characteristics of words are also analyzed and studied in the translation and interpretation of the Qur'an. In particular, Cambridge and Husayni's interpretations analyze and discuss words expressing actions and movements in comparison with their meanings and roots. In this article, these words are divided into parts: words of Tajik origin aimed at influencing an object, such as: ogolidan. Words denoting an action expressing a state, for example: khustun. To support the explanation of some words, the works of classical writers and philosophers are quoted.*

**Key words:** reflection, Pahlavi, antiquity, artifacts, semantics, vocabulary, commonly understood, comparison, interpretation.

**Маълумот дар бораи муаллиф: Ҳакимов Насибулло Абураҳмонович.** - Докторанти PhD-и соли сеюми кафедраи таърихи забон ва типологияи ДМТ. Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17. Тел - 985272122. E-mail: [nasibullo1980@mail.ru](mailto:nasibullo1980@mail.ru).

**Сведения об авторах: Ҳакимов Насибулло Абураҳмонович.** – докторант PhD третьего курса кафедры истории языка и типологии ТНУ. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 17. Тел - 985272122. E-mail: [nasibullo1980@mail.ru](mailto:nasibullo1980@mail.ru).

**Information about the author: Hakimov Nasibullo Aburahmonovich.** – Post doctoral student of the third year of the History of Language and Typology Department of TNU. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave. 17. Tel: (+992) 985272122. E-mail: [nasibullo1980@mail.ru](mailto:nasibullo1980@mail.ru)

**ИФОДАИ КОМПОНЕНТХОИ СОМАТИКИИ ЗОРД //**  
**ДЕЛ – HEART – ДИЛ, НОЙ – THROAT – ГУЛУ, ҚИЧ // ДўР –**  
**STOMACH – ШИКАМ, ДАР ИБОРАХОИ ФРАЗЕОЛОГИИ**  
**ЗАБОНХОИ ШУГНОНӢ ВА АНГЛИСӢ**

**Фарангис Лутфишоева**  
**Донишгоҳи давлатии Хоруг ба номи М.Назаршоев**

Соматизмҳо – чузъҳои таркибии ибораҳои фразеология мобошанд, ки узвҳои бадани инсон ва ҳайвонотро ифода мекунанд. Ин вожаҳо яке аз қисматҳои таркибии ибораҳои фразеологӣ буда, тавассути онҳо зисту зиндагӣ, фарҳангу психологияи мардум, фаҳмишҳои мардумӣ инъикос карда мешавад. Истифодаи соматизмҳо дар таркиби ибораҳои фразеологии забонҳои шугнонӣ ва англисӣ зиёд ба назар расида, бештари онҳоро соматизмҳои ифодакунандаи узвҳои бадани дохилию беруниро ташкил медиҳанд.

Гурӯҳи калони соматизмҳои забонҳои шугнонӣ ва англисиро соматизмҳои ифодакунандаи узвҳои бадани дохилӣ ташкил медиҳанд, ки соматизми серистеъмоли ин гурӯҳ вожаҳо зорд //дел (з.шув.) – *heart* (з.анг.) – дил мебошад.

Соматизми зорд //дел (з.шув.) – *heart* (з.анг.) – дил дар забонҳои шугнонӣ ва англисӣ – узви хунгардони (ба шакли ҳалтаҷаи мушакӣ), ки дар тарафи чали сари синаи инсон ва ҳайвон аст, муродифаш қалб, замир мебошад [12,370]. Ибораҳои фразеологии ҳар ду забони омӯхташуда мавриди таҳқиқ қарор дода шуда, муайян гардид, ки соматизми зорд //дел (з.шув.) – *heart* (з.анг.) – дил маъноҳои асосии бо ин соматизм алокамандро, ки дар ин гурӯҳи ибораҳо ифода мейбанд, нишон медиҳад, ки «муҳаббат», «мехр», «хушхолӣ» аз зумраи ин маъноҳоянд. Чунин мағҳумҳоро метавон дар таркиби ибораҳои зерини забони шугнонӣ мушоҳида намуд: *дел ба каф чӯдов* (з.шув.) – меҳр бастан, дил ба даст овардан; *зорд вирихтow / зорд шито ситow* (з.шув.) – ҳисси ноумедӣ, дил шикастан; *зорд ғидow* (тадж.) [6, 139] – ҳамдардӣ кардан, дил сӯхтан; *зорд на-тӣжсдов* (з.шув.) – дил накашидан, ҳисси бадбинӣ доштан; *зорд-ти галҷ видow* (з.шув.) – дил дар ташвиш будан; *зорд бесарабо ситow* (з.шув.) [6,135] – дил бехӯзур шудан (з.шув.), ҳудро бад ҳис кардан, ҳамдардӣ; *зорд тāнг ситow* (з.шув.) [7,132] – дилтанг шудан; *аз дили ҷӯн* (з.шув.) [6, 59] – аз таҳти дил, аз самими қалб, садоқат, ихлос; *дилкаф ситow // зорд ҷуҷ дēдов* (з.шув.) – дилкаф шудан, тарс; *делтур ситow* (з.шув.) – дилпур шудан вусуқ, бовар, қатъӣ будан.

Дар забони шугнонӣ соматизми зорд //дел (з.шув.) – дил ифодакунандаи рамзи «ҷон, рӯҳ» ва вазъияти рӯҳии инсон, ғамхорӣ ва

инсондустй низ шуда метавонад: *некдел видоу / башанд дел (шинд)* (з.шув.) [7, 69] – дили нек доштан; (*wi*) *дел соф / (wi) дел тоза* (з.шув.) – дили соф доштан. Дар баробари ибораҳои фразеологиии шугнонии дорон компоненти соматикии зорд //дел (з.шув.) – дили дар болоовардашуда, метавон дигар ибораҳоро ҳамчун мисол ишора кард, ки ба воситаи онҳо маъноҳои дигар низ ифода мегарданд:

*Дел дираат // зордти галч видоу* (з.шув.) – дил метапад, дар дил ташвиш, нооромӣ доштан: *Хумне мунд сур мунд ишичаф му зордти галч // му дел дираат, нафам царанг та науджист* (з.шув.). – Пагоҳ ман туй дорам, дилам метапад, ки чӣ тавр мегузашта бошад (тарҷума).

*Дел на-т ӯжд // табат на-т ӯжд* (з.шув.) – дил намекашад, дил қабул намекунад: *Wad ик дисга ӯаждинди авқот ҳид на-вардиен, wew дел на-т ӯжд // wew табат на-т ӯжд* (з.шув.). – Онҳо дар ин ифлосӣ хурок хурдан наметавонанд, дилаш намекашад (тарҷума).

*Дел холӣ чидоу // ху рози дел лӯвдоу* (з.шув.) – дилро холӣ кардан, дарди дил кардан: *Тама магам ху дел холӣ кинет // ху рози дел лӯвет, ага най тами хафаги маъни чай фамт* (з.шув.). – Шумо бояд дилатро холӣ кунед //дарди дил кунед, ки сабаби хафагии шуморо бифаҳманд (тарҷума).

*Зорд ҳичӯфтмоу // зарқа ҳичӯфтмоу* (з.шув.) – дил кафидан, азоб кашидан: *Wew кор қати зорд мис ҳич ӯфт // зарқа ҳичӯфт* (з.шув.). – Аз тарзи ичрои кори онҳо дил ҳам мекафад (тарҷума).

*Зорд шитоу // зорд вирхтоу* – дилхунук шудан: *Машанден маш зорд мис вирхтоу // маш зорден мис шитоу ҷӯд wew ху тухӯ гапи қати* (з.шув.). – Диламонро хунук карданд бо ин суханони талхи худашон (тарҷума).

*Зорд-ард гаҳтоу // дел-ард гаҳтоу* (з.шув.) – аз дил гузарондан, изтиробангез, ҳаяҷоновар: *Тунд ӯима тироӣаф ту зорд-ард гаҳт // ту дел-ард гаҳт (зуғен ту ӯбод // ту мӯйен тар сӯз ӯбод // ту рӯ ҳабар сут) иди шадта ху гапти накинен* (з.шув.). – Ту ба фикрам аз дилат гузарондӣ, ки онҳо ба гапи худашон намеистанд (тарҷума).

Соматизми *heart* – дил дар забони англисӣ низ маъмултарин соматизм буда, дар таркиби ибораҳои зиёди фразеологӣ истифода шуда, дар ҳар маврид ба ибора маъноҳои гуногун мебахшад.

Ибораи «*after one's heart*» дар таркиби ҷумлаи: «*We are going to have a day after your own heart*» [4, 372] маъни «аз таҳти дил»-ро ифода мекунад. Дар баязе мавридҳо маъни «дар дил», «наздик ба дил», «аз самими қалб», «ҳақиқатан», «нақш бастан» дар забони англисӣ ба воситаи таркиби «at heart» ифода мегардад: Чунончи:

1. *But, like many fond parents, I have in my heart of hearts a favorite child.* [4, 372] – Барои ман, монанди дигар волидайн, кӯдакест, ки ба **дили ман бисёр наздик** мебошад (тарҷума)...;

2. *With his white head and his loneliness he had remained young and green at heart* [4,372] – Бо вучуди мӯйи сафед ва танҳоӣ вай **ба дил ва ботинан** ҷавон буд (тарҷума)...;

3. *Can I really love her more than Louise? Do I, in my heart of hearts, love either of them?* [4,372]. – Оё ман метавонам ўро нисбат ба Луиза зиёттар дўст дорам? Агар **ба ботин (аз самими қалб сухан бигўем)** назар афканем, хеч кадоми онҳоро дўст намедорам?! (тарчума);

4. *Only the conventional sign over a side-entrance showed that at heart it was a pawnbroker's* [4,372] – Фақат овезаи дар даромадгохи иловагӣ овезон **дар ҳакиқат** нишон медод, ки он дукони марди судхӯр буд (тарчума).

Дар ибораи «at the heart of somebody» соматизми «heart» ҳамчун узви асосии дохилӣ ба ибора мағҳуми «асос, ҷавҳар»-ро мебахшад: *And yet these questions.... are at the heart of all the domestic problems of Britain...* [4,372] – Ва ҳамаи ин саволҳо... **ҷавҳари** асосии ин мушкилоти Британия маҳсуб мешаванд (тарчума).

Ибораи «be stick at heart» («дар дил сих доштан») дар забони англисӣ маъни «пазмон будан», «ҳасрат», «ҷудой»-ро дошта, дар мисолҳои зер мағҳуми он ба таври гуногун ифода мегардад: *Susie felt suddenly sick at heart. She never dreamt that her secret was discovered.* –**Дар дили** Сузанна ногаҳон **ташвиши пайдо шуд**. Ў фикр намекард, ки сирру асрорашон ифшо шудааст (тарчума).

Дар баробари ибораҳои фразеологии забони англисии номбаршуда соматизми «heart», инчунини дигар, дар таркиби ибораҳои зиёде истифода гардида, маъноҳои зеринро ба чумла мебахшанд:

1. Ибораи «a big heart» маъни «одами дилкушод»: *The man with a big heart* [4,372].–Инсони дилкушод (тарчума)..

2. *To break somebody's heart: She gives it cheerfully as you see and this situation would break her heart* [4, 373].– Ҷӣ тавре ки Шумо мебинед, ин вазъият дили ўро мешиканад (тарчума).

3. «To bring somebody's heart into his mouth»— «ҷон ба лаб овардан, безор кардан»: *The Oliver brought Jan's heart into her mouth* [4, 373].– Оливер (дил) – **ҷони Ҷайнро ба лаб овард** (тарчума).

4. Ибораи «by heart» маъни «азёд кардан»-ро дорад: *They learnt every poem by heart* [4, 373]. – Онҳо ҳар як **достонро азёд медонистанд** (тарчума).–

5. «Close to one's heart»: *It is a cause that is very close to his heart* [4, 374].– Ин вазъият ба дили ў **бениҳоят наздик** аст (тарчума).

6. «Dear heart» – муҳотаб ба маъни «ҷонам»: *Should she learn more about family's traditions dear heart!* [4, 374]. – Бояд дар бораи расму русуми авлодӣ чизеро бидонад, **ҷонам!** (тарчума).

7. «Cross one's heart» – «қасам хӯрдан»: *Cross your heart, Clare!* [4, 374].– Ба ҷони худ **қасам бихур**, Клара! (тарчума).

8. «Do somebody's heart good» – «дилро шод гардонидан»: *Matt? It does my heart good to hear you say that* [4, 374]. – Мет. Ин сухани ту дили маро хурсанд кард (тарчума)..

9. «Eat one's heart out»– «захмат кашидан, ҷон қанӣ кардан»: *I have been eating my heart out about it for years...*[4, 374]. – Ман солҳои зиёд **захмати беандоза кашидам** (ҷони худро хурдам) (тарчума).

10. «Faint heart» – «тарсу, буздил»: *Faint heart never won fair lady* [4,374]. – Одами буздил ҳеч вақт тоза ғолиб намебарояд (тарчума).

11. «Find in one's heart to» – «худро маңбур кардан», «ба як хулоса омадан»: *I could have found it in my heart to sit down by the dyke and cry and weep like a baby* [4,373]. – Дар рохи шаҳр ман худро чунон бекасуқўй ҳис мекардам, ки меҳостам дар қади раҳ нишаста гиря кунам (тарчума).

12. «Give one's heart to somebody» – «ба касе дил додан»: *She grew to womanhood, and gave her heart to one who could not know its worth* [4,374]. – Ў ба дараҷаи балоғат расида, дилашро ба шахсе дод, ки ба қадраш намерасид (тарчума).

13. «Harden one's heart» – «сангдил шудан, беражм шудан»: *He hardened his heart and did his best to forget* [4, 374]. – Вай чунон сангдил буд, ки сангдилияшро, ҳеч кас фаромӯш намекард (тарчума).

14. «Have something at heart» – «дар дил сирре доштан»: *She had something at her heart...* [4, 375]. – Ў дар дилаш гуфтание дошт (тарчума).

15. «Have a soft heart» – «дили мулоим, раҳмдил»: *One of them had a soft heart that he couldn't punished them* [4, 375]. – Яке аз онҳо раҳмдил буда, онҳоро ҷазо додан наметавонист (тарчума).

16. «A heart of gold» – «одами хуб, одами тило» [4, 375]. *She has a heart of gold* [4,375].–Ў дили хуб дорад (тарчума).

17. «Make somebody's heart bleed» – «дилро ҷароҳатдор намудан»: *This picture made our heart's bleed* [4,375].– Ин расм дили моро хуншор намуд (тарчума).

18. «Move somebody's heart» – «мутаасир кардани дил»: *By this decision the head of department moved their hearts* [4,375].– Бо ин қарор роҳбари шӯъба дили ҳамагонро мутаассир намуд (тарчума).

Мавқеи истифодаи соматизми дуюми ифодакунандай яке аз узвҳои доҳилии инсон вожаи *ной* (з.шуғ) – *throat* (з.анг.) – гулӯ дар забонҳои шуғнонӣ ва англисӣ нисбатан кам буда, дар луғатномаҳо маънои *ной* (з.шуғ) – *throat* (з.англисӣ) – узвест, ҳамрадифи ҳалқ, ҳалқум, баъзан гардан [12,288].

Дар забони шуғнонӣ ифодаи компоненти соматикии *ной* (з.шуғ.) – гулӯ дар таркиби ибораҳои фразеологии зерини забони шуғнонӣ чунин сурат меёбад:

*Ной цирафст* (з.шуғ.) – гулӯ сӯхтан, нишонаи бемории гулӯ: *Му ной арчицица цирафст, шев му кихт* (з.шуғ.).– Гулӯям як навъ месӯзад, табъларза ҳам дорам (тарчума).

*Ной бидафст* (заб.шуғ.) – гулугир шудан, гулӯ маҳкам шудан: *Юйи дис ҳаҳъ гān додҷиди wi ной мис бидафст* (з.шуғ.).– Ў чунон баланд гап мезад, ки гулӯяш ҳам гирифта шуд (тарчума).

*Ной қ ӯқ ситов* (з.шуғ.) – аз гулӯ қапидан, ҳайрон шуда мондан: *Дис лап қарзи аз мардум зоҳҷиди wi ной қӯқат ноӯд йера* (з.шуғ.). – Бисёр қарз гирифтаст аз мардум, аз гулуяш қапидастанд (ҳайрон шуда, мегрдад ҳар тараф) (тарчума).

*Ной жақтow* (заб.шуг.) – безор кардан, роҳ надодан: *Wu нойен дис жақчиде, йу дигарга кор чйд мис наварбод* (з.шуг.). – Үро чунон безор карданд (гулӯяша чунон грифтанд), ки ў дигар кор кардан ҳам натавонист (тарчума).

Дар забони англисӣ соматизми *throat* – гулӯй дар таркиби чунин ибораҳои фразеологӣ ба кор бурда шудааст:

Ибораи «*catch by the throat*» бо ибораи фразеологии шуғнонии «ноянд қап дёдов» алоқамандии семантиқӣ дошта, маънояш фишор овардан, зулм кардан, тазик додан мебошад [4, 288] : *Because of his dept they caught by his throat.* – Ҷиҳати зиёд қарздор буданашон онҳоро аз гулӯяшон саҳт қапиданд (ба ў фишор овардан) (тарчума).

Ибораи «*cut each others throats*» ба маънои душманӣ доштан, хусумат, нафроти зиёд доштан дар ҷумлаи зер омадааст [4,757]: *Big business interest who will quite happily cut one another's throats and even more happily cut yours and mine if they can see an extra bit of profit in it.* – Монополистон барои фоидаи худ шуда, бо шодии том гулӯй ҳамдигарро ҳуншор мекунанд ва ҳамин таври дигар гулӯй шуморо, агар ин ба онҳо манфиатбахш бошад (тарчума).

Мафхуми «ба муқобили худ амал кардан, худро нест кардан» дар забони англисӣ бо ибораи «*cut ones own throat*» ифода гардидааст: *Mrs Warren... Can't you see that you're cutting your own throat as well as breaking my heart in turning your back on me?* [4,757]. – Ҳонум Варрен...Шумо намебинед, ки бо ин амал худатонро нест карда, дили маро ҳам шикаста истодаед ва аз ман дур рафта истодаед? (тарчума).

Ибораи «*cut the throat*» маънои шаҳсеро нест кардан дорад: *On the top of the world where I've been, they're all scoundrels, would cut your throat for two bob.* – Дар ҷойҳои болӣ, ки ман он ҷо будам, ҳама разиланд: онҳо барои нонреза шуда, гулӯи туро мекананд (тарчума).

Мафхуми аз ҳад зиёд пур будан тавассути ибораи «*full to the throat*» ифода гардида, барои асоси маъноии ибораи мазкур семантикаи соматизми *throat*–гулӯгоҳи ной роҳрави дарунии ной хизмат мекунад: *Such a pouring of hundreds into a place already full to the throat...* [4,757]. – Садҳо одам, ки барои гӯш кардани ман омаданд, толорро аз меъёр зиёд пур карданд (тарчума).

Амали даҳани касеро бастан, шаҳсро аз суханронӣ боз доштан дар забонанглисӣ ба воситаи ибораи «*jump down somebody's throat*» нишон дода мешавад: *I hope you are not going to jump down my throat today...* [4,757]. – Умединорам, ки шумо имрӯз даҳани маро маҳкам намебандед (тарчума).

Компоненти дигари соматикии ибораҳои фразеологии забонҳои шуғнонӣ ва англисӣ вожай қӣч// д ўр (з.шуг.) – *stomach* (з.анг.) – шикам мебошад, ки рӯирост ба хусусияти физиологии ин узви бадан ишора менамояд:

Дар забони шуғнонӣ қӣч *танбӯр* нишодд // дӯр дойрā ӯйд (з.шуг.) – шунида шудани садо дар шикам ҳангоми гушнагиро ифода намуда, дар маҷмуъ маънои «гурӯснагӣ»-ро дорад : *Маш ҳезанд нӯст ви қӣч танбӯр нишодд // дӯр дойрā ӯйд дигайи тоқат наҷудху тӯйд* (заб.шуг.). – Қатии мо

нишаст, шикамаш чунон танбур менавоҳт, ки бетоқат шуда рафт (тарчума). Қобили зикр аст, ки дар забони шугнонӣ ифодаи ҳамин маънӣ бо ду ибораи фразеологии соматикӣ бо компоненти қӣҷ// дӯр – шикам низ сурат мёбад: *Вам қӣҷ // дӯр во нимā ດ Ӯດ (холи сут) тезаф во тар чӣд сат* (з.шув.). – Шикамаш боз холӣ шуд, тез хона рафт (тарчума). Самти бехад ҳароб будани одам дар забони шугнонӣ тарики ибораи фразеологии қӣҷ *ти дармӯн нидағстош* ифода мегардад: *Оли шият рами Худой буд, ви қӣҷ ти дармӯн нидувҷ аз ҳароби* (з.шув.). – Ҳолашон хуб набуд, шикамаш ба рудааш часпида аз логарӣ (тарчума).

Соматизми *stomach* дар забони англисӣ ба ду маъно: мъеда ва шикам фаҳмида мешавад, ки дарёфт намудани маънои узви муайян аз рӯи контексти матн сурат мёбад. Чунончи:

Ибораи «have no stomach for something» ба маънои «майл надоштан ба чизе», «ҳоҳиши чизе накардан» дорад [4,724]: *Uncle Robert had no stomach for «being talked about all over London!».* – Амаки Роберт ҳоҳиш намекард, ки дар борай ў дар тамоми Лондон сухан равад (тарчума).

Мисоли равшани ифодаи мағҳуми «ҳавобаландӣ, худписандӣ» дар забони англисӣ ибораи «a high stomach» шуда метавонад: *Mr Alphones de Vere has a proud stomach he acknowledges no one in the office* [4,724]. – Ҷаноб Алфонс де Вир ҳавобаландтарин одам аст, ки дар кор аз касе маслиҳат намепурсад (тарчума).

Ҳамин тарик, бо истифодаи соматизмҳои ифодакунандаи узвҳои бадани доҳилӣ зорд //дел (з.шув.) – *heart* (з.анг.) – дил маънои самимият, наздик ба дил, олами ботин, ҷавҳари асосӣ, дилкушодии инсон, ҳолати рӯҳии шахс, вазъи ошиқона; *ной* (з.шув) – *throat* (з.англесӣ) – гулӯ – мағҳуми ҳолати ҷисмонӣ, фишор, зарба, ҳусумат, ҳуднестқунӣ, аз мъёёр зиёд будани чизе; қӣҷ// д ӯр (з.шув.) – *stomach* (з.анг.) – шикам – майлу ҳоҳиш, нишони пурхӯрӣ, ҳавобаландӣ, худписандӣ, дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ нишон дода шуда, зуҳуроти омилҳои фарҳангиву психологии мардум ба ин вижагиҳо вобаста нишон дода шудааст.

### КИТОБНОМА

1. Абодуллоева, С.Ю. Компонентная эквивалентность фразеологических единиц шугнанского и таджикского языков / С.Ю. Абодуллоева // Суханшиносӣ. – 2024. – №1(45). – С.18-30.
2. Аверина, М.А., Болдырева Е.И. Соматизм как компонент фразеологической единицы русского и английского языков / М.А. Аверина, Е.И. Болдырева // Альманах современной науки и образования. – 2013. – № 6 (73). – С. 11-13.
3. Кунин, А.В. Английская фразеология / А.В. Кунин.-М., 1976.-66с.
4. Кунин, А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В Кунин. – Москва, 1984.-942с.
5. Маджидов, Ҳ. К вопросу об определении содержания фразеологической семантики в таджикском языке / Ҳ. Маджидов // Вестник Таджикского госуниверситета. –1990. №1. – С. 48–58.
6. Мирзоев, Ш., Карамова И. Краткий словарь фразеологизмов шугнанского языка и их эквиваленты в русском языке / Ш. Мирзоев, И. Карамова. – Душанбе, 2019. – 261 с.

7. Мирзоев, Ш. Словарь фразеологических синонимов шугнано-рушинской группы памирских языков / Ш. Мирзоев. – Душанбе, 2021. – 127 с.
8. Петрова, Л.И. Человеческое тело и эмоции в контексте лингвокультурологии / Л.И. Петрова // Вестник ПГПУ. Серия «Социально-гуманитарные науки». – Псков: ФГБОУ высшего профессионального образования ПГУ, 2007. – Вып.1. – С. 133–134.
9. Сакаева, Л.Р. Позитивные соматические фразеологические единицы с компонентом «голова» в русском, английском и таджикском языках. / Л.Р. Сакаева // Вестник Чувашского университета. Гуманитарные науки. –2008. – № 1. –С. 214-218.
10. Скнарёв, Д.С. Фразеологизмы русского языка с компонентами – соматизмами: проблемы семантики и pragmatики: автореф. дис.... канд... филол. наук. / Д.С. Скнарёв. – Челябинск, 2006. – 24 с.
11. Токмакова, М. Х. Слово гү «сердце» в эмотивной лексике кабардино-черкесского языка / М. Х. Токмакова // Вестник Института гуманитарных исследований Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Кабардино-Балкарского Научного центра Российской академии наук. – Нальчик: Издательский отдел КБИГИ, 2012. – №1(19). – С. 84–88.
12. Фарханги забони тоҷикӣ: Ч.1.–М.: Советская энциклопедия, 1969.– 941с.
13. Фарханги забони тоҷикӣ: Ч.2.– М.: Советская энциклопедия, 1969.– 946 с.
14. Фозилов М. Фарханги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи тоҷик. / М. Фозилов, Ҷилди I.–Душанбе, 1963. – 952 с.
15. Фозилов М. Фарҳанги ибораҳои рехтаи забони ҳозираи тоҷик. / М. Фозилов, Ҷилди II.– Душанбе, 1964. – 908 с.
16. Црилюва, З.Р. Концепт «сердце» в языковой картине мира (на материале кабардинского и английского языков) / З.Р. Цримова. -Нальчик: Автореф. дис. канд. филол. наук.– М., 2003. 21 с.

***ИФОДАИ КОМПОНЕНТҲОИ СОМАТИКИИ ЗОРД //ДЕЛ – HEART – ДИЛ, НОЙ – THROAT – ГУЛӮ, ҚИЧ // ДўР – STOMACH – ШИКАМ, ДАР ИБОРАҲОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ЗАБОНҲОИ ШУҒНОНӢ ВА АНГЛИСӢ***

Дар мақола мавқеи корбурди соматизмҳои ифодакунандай узвҳои бадани дохилӣ дар забонҳои шуғнонӣ ва англисӣ таҳқиқ карда шуда, асоси онро таъриху маданияти хазорсолаи ду ҳалқият: шуғнон ва англис нишон дода шудааст. Муайян соҳтани умумият ва фарқияти миллии воҳидҳои фразеологӣ аз нуқтаи назари муқоисаи забонӣ боиси пеш бурдани таҳлили лексикӣ-семантикий ин воҳидҳо гардид. Мувофиқи ҳамбастагии лексикиву семантикий фразеологизмҳои соматикии забонҳои омӯхташаванд мӯайян гардид, ки ҷузъҳои сермаҳсултарини соматикии ифодакунандай узвҳои бадани дохилии воҳидҳои фразеологӣ вожаҳои зорд //дел (з.шуг.) – heart (з.анг.) – дил, ной (з.шуг.) – throat (з.англисӣ) – гулӯ ва қӣч// д ўр (з.шуг.) – stomach (з.анг.) – шикам буда, ба воситаи онҳо ҳолати ҷисмонии одам, хиссият, муносибат, фаъолияти зехни инсон, пайкараи психологии ў, рафттору кирдори ў инъикос мегардад.

**Калимахой калидй:** ҹузъҳои соматикӣ, соҳтори лексикӣ-семантикӣ, фразеологизмҳо – соматизмҳо, категорияҳои гуногуни характери инсонӣ, соматизмҳо: *зорд* //дел (з.шуг.) – *heart* (з.англ.) – дил, *ной* (з.шуг.) – *throat* (з.англ.исӣ) – гулӯ ва қӯч// дӯр (з.шуг.) – *stomach* (з.англ.) – шикам.

***EXPRESSION OF SOMATIC COMPONENTS ZORTH//DEL –HEART,  
NOY– THROAT, QICH//DUR– STOMACH IN PHRASEOLOGICAL  
EXPRESSIONS OF SHUGNI AND ENGLISH LANGUAGES***

The article examines the use of somatisms representing internal body parts in the Shugni and English languages, and the common history and culture of the two peoples, Shugni and English, is shown as its basis. Determining the commonality and national difference of phraseological units from the point of view of linguistic comparison led to the lexical-semantic analysis of these units. According to the lexical and semantic coherence of somatic phraseology of the studied languages, it was determined that the most productive somatic parts representing the internal body parts of phraseological units are the words *зорд* //*дел* (shugni) – heart, *ноу* (shugni) – throat and *qich// dur* (shugni) – stomach, through which were reflected the physical condition of a person, feelings, attitudes, intellectual activity of a person, his psychological structure, behavior and actions.

**Key words:** somatic components, lexical-semantic structure, phraseology - somatisms, different categories of human character, somatisms: *зорд* //*дел* – heart, *ноу* – throat, *qich// dur* – stomach.

***ВЫРАЖЕНИЕ СОМАТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ ЗОРД // ДИЛ –  
HEART–СЕРДЦЕ, НОЙ –THROAT–ГОРЛО, ҚИЧ// ДҮР –STOMACH–  
ЖИВОТ, В ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНЦАХ ШУГНАНСКОГО И  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ***

В статье рассматривается употребление соматизмов, обозначающих внутренние части тела, в шугнанском и английском языках, а в его основе показана история и культура двух народов: шугнанского и английского. Определение общности и национального различия фразеологизмов с точки зрения языкового сравнения привело к лексико-семантическому анализу этих единиц. Определение общности и национального различия фразеологизмов с точки зрения языкового сравнения привело к лексико-семантическому анализу этих единиц. По лексико-семантической связности соматической фразеологии изучаемых языков установлено, что наиболее продуктивными соматическими частями, представляющими внутренние части тела фразеологизмов, являются слова *зорд* //*дел* (шуг.язык) – *heart* (анг.язык) – сердце, *ноу* (шуг.язык) – *throat* (англ.язык) – горло ва қӯч// дӯр (шуг.язык) – *stomach* (анг.язык) – живот, через которых отображается физическое состояние человека, чувства, отношения, интеллектуальная деятельность человека, его психологическая структура, поведение и действия.

**Ключевые слова:** соматические компоненты, лексико-семантическая структура, фразеология – соматизмы, разные категории человеческого характера, соматизмы: *зорд* //*дел* (шуг.язык) – *heart* (анг.язык) – сердце, *ноу*

(шуг.язык) – *throat* (англ.язык) – горло ва қӣҹ// *дӯр* (шуг.язык) – *stomach* (англ.язык) – живот.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** **Фарангис Лутфишоева** – докторанти соли 2-юми факултети филология, кафедраи забони тоҷикӣ Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М.Назаршоев, Телефон: (+992) 501251981.

**Сведения об авторе:** **Фарангис Лутфишоева** – докторант второго курса факультета филологии, кафедры таджикского языка Хорогского государственного университета имени М.Назаршоева, Телефон: (+992) 501251981.

**Information about author:** **Farangis Lutfishoeva** – 2<sup>nd</sup> year Doctor Phd student of Philology Faculty, Tajik language department of Khorog State University named after M.Nazarshoev, Phone number: (+992) 501251981.

---

## АДАБИЁТШИНОСЙ / ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ТДУ: 891.550

## ФИРДАВСЙ ВА АБУШАКУРИ БАЛХЙ

**Анзурати Маликзод  
Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ**

Зиндагӣ ва корномаи адабӣ ва ҳунарии ду шоири ҳушқареха ҳаким – Абушакури Балхӣ ва Абулқосим Фирдавсӣ дар як замон ҷараён дошт. Замони зиндагии онҳо мусодиф ба давроне буд, ки онро илми таъриҳ замони шукуфоии фарҳангӣ тамаддун ва шеъру адаби порсии дарӣ сабт кардааст [10]. Ҳусусан забони порсии дариро забони тасаллут ба илму адаб ва шеъру шоири сабт намудани таърихи воқеиятгаро тасодуфӣ набуда, балки ҳаққонӣ буд [6, 48]. Барои дар саҳифаҳои рангину пур аз ҳодисаҳои иҷтимоӣ ва сиёсию фарҳангии худ ин давронро даврони тасаллuti мутлақи забон ва адаби порсӣ ба тамоми риштаҳои илм сабт намудан таъриҳ далелҳои бешумори қотеъ дошт.

Яке аз ин далелҳои мұттамади таъриҳ ба сари құдрат омадани хонадони хирадманду начибзодаи Сомонӣ буд [13]. Ин сулолаи асолатпарвари озоданажод, ки маҳз бо ибтикори шоистаи адабпарварӣ ва фарҳанггустарии онҳо раванди ба амал омадани ренессанси аввали исломӣ суръат ва вусъати тоза гирифт, барои инкишофи бесобиқаи забон ва фарҳангии миллӣ шароити созгори илмию адабӣ на танҳо фароҳам кард, балки бо пуштибонии хирадпарваронаашон аҳли илму андешаро барои користонҳои илмӣ, адабӣ ва ҳунарӣ бавучуд овард.

Абушакури Балхӣ ва Абулқосим Фирдавсӣ аз шумори парвардаҳои ҳамин замонанд, ки осори арзишманди адабӣ оғаридаанд. Ин ду шоири озода на танҳо ҳамзамон, гузашта аз ин, ҳамормон бо шоҳони хирадгустари Сомонӣ буда, дар раванди ташаккули андешаҳои эҳёгароёнаи даврони худ иштиrok намуда, ба ниёзмандиҳои таърихӣ ва адабии мардум ҷавоби муносиби ҳакимона додаанд. Ба маънни дигар ин ду ҳакими озода дар **замони ҳикматгарии шеъру адаби** Сомониён зиста, чун шоирони таърихсоз ва ҳикматгӯйи замон маъруфият пайдо кардаанд. Ин ду шоири аз назари замон, сабки эҷодӣ ва ормони ҳунарӣ ба ҳам наздик буда, бо фосилаи андаки замонӣ зистаанд.

Соли таваллуди Абушакури Балхӣ ба таври дақиқ маълум нест. Адабиётшинос Ҳолиқ Мирзозода санаи таълифи «Офариннома»-ро ба назар гирифта, соли таваллуди Абушакурро 915 м. таъйин кардааст [7, 216]. Мұхаққиқи афғонистонӣ Солеҳмұхаммади Ҳалиқ андеша дорад, ки Абушакур дар «авосити давраи Сомониён ва дар дарбори Нӯҳ ибни Наср (солҳои шоҳӣ – 952-964 м.) дар нимаи нахусти садаи даҳуми мелодӣ мезист» [12, 63].

Мураттибони маҷмуаи «Ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ низ ўро ҳамзамон ва мадҳкунандай Нӯҳ ибни Аҳмади Сомонӣ (934-955) донистаанд [3, 126]. Агар ин таърихро ба назар гирем, Абушакур дар замони шукуфоии давлати Сомониён зистааст.

Муҳаққики дигари таърихи адабиёт Забехуллоҳи Сафо дар бораи давраи зиндагии Абушакур чунин андеша дорад: «Асри ў (Абушакури Балхӣ – А. М.) муҳаққақан мусодиф бо авохиро аҳди Рӯдакӣ ва авоили аҳди Фирдавсист...». [11, 403]. Адабиётшинос Садрӣ Саъдиев низ Абушакурро «ҳамзамони хурди Устод Рӯдакӣ» медонад» [9, 401].

Абушакури Балхӣ донишҳои ибтидой ва маъмули замонашро дар зодгоҳаш гирифта, ба камол мерасад [2, 102].

Сабки сухан ва мазмуну муҳтавои осори бозмондаи Абушакур далели мӯътамади он аст, ки ў бо Устод Рӯдакӣ ва Шаҳиди Балхӣ дар як замон ва дар як муҳити адабӣ зиндагӣ ва эҷод кардааст ва ҳамормону ҳамдаст баҳри шукуфоии забон ва адаби порсӣ дар дарбори Сомониён саҳм гузоштааст ва аз ў таъсир бардоштаву мазомини ашъори ўро пайравӣ кардааст [4].

Ҳаким Фирдавсӣ ҳамзамони нисбатан ҷавони Абушакури Балхист. Фирдавсӣ давраҳои оҳири ҳаёти Абушакурро дарёфтааст ва муҳим он аст, ки дар байни ин ду шоири бузург мушобиҳатҳои ҳунарӣ ва ҳамгуниҳои муштараки эҷодӣ ба мушоҳида мерасанд, ки ин монандиҳоро ин гуна муайян намудем:

1. Ҳар ду шоири ҳакиманд ва сарчашмаҳои адабию таърихӣ онҳоро бо номи ҳаким ёд кардаанд. Шеърашон аз парниёни ҳикмати хирад танида шудааст.

2. Шеъри ҳар ду шоир аз ҳикмати давраи бостонии мардуми ориёй саршор буда, ба хонанда панди амалии зиндагӣ меомӯзад.

3. Ҳам Абушакур ва ҳам Фирдавсӣ шоирони бузурги хирадгаро ва тарғиғари дониш ва илму ҳикмат будаанд. Онҳо тавоноию иқтидор ва нерӯи инсонро дар андӯхтани илму дониш маънидод кардаанд.

4. Онҳо дар сурудани маснавӣ маҳорати тамом доштаанд. Баёни мазмунҳои ҳикамӣ, панду андарз ва далериву шуҷоати ватанпарваронаро дар қолаби маснавӣ муносибу мувоғиқ донистаанд.

5. Ин ду шоири ҳамормон ба унсурҳо ва расму ойинҳои бумии ниёғони шарофатманди худ содик буда, эҳёи дубораи онҳоро дар сурудаҳояшон тарғиб намудаанд.

6. Таҷассумгари хислату ҳусусият, пиндору маниши рӯзгордорӣ ва наҳодии озодагон ва шоири меҳандӯсту шуҷоъ будани онҳо ҳаммаромӣ ва ҳамгуниҳои адабии осори онҳоро таъмин намудааст.

Абушакур дар қолаби маснавӣ мазмунҳои аҳлоқӣ ва панду андарзиро ҷой дода, ҳамосаи маънавии инсонсози «Офариннома»-ро бар асоси пандномаҳои давраи бостонии мардуми ориёй дар вазни мутақориб эҷод кард. Дар маснавии «Офариннома» масъалаи бузургдошти инсони хирадманди боаҳлоқ ва бодониш, ки созандай ҷаҳони ободу маъмур ва мутамаддину фарҳангсолор аст, гузошта шудааст. Муаллифи маснавӣ

назарияи бузургдошти инсони созандай хирадмандро дар меҳвари он гузошта, танҳо инсони бохираду дониш ва боадлу додро сазовори ситоишу офарин ва мадҳу сано медонад.

«Шоҳнома», ки номаи шоҳон ва таърихи давлатдории ориёйён аст, низ бар вазни «Офариннома» иншо гардидаву дар он шоҳони хирадманди каёнӣ офарину ситоиш шудаанд.

Ҳаким Фирдавсӣ дар эҷоди «Шоҳнома» аз «Офариннома»-и Абушакур, «Гуштоспнома»-и Дақиқӣ ва достонҳои дигари пешгузаштагони худ таъсири фаровон бардоштааст. Дар боби таъсирпазирии Фирдавсӣ аз Дақиқии Балҳӣ дар ҷои дигар муфассал сухан гуфтаем [5].

Маснавии «Офариннома», ки мавриди таъсирпазирии муаллифи «Шоҳнома» қарор гирифтааст, мутаассифона дар шакли комил то рӯзгорони мо нарасидааст. Аммо аз ҷунгу дастхатҳо ва сарчашмаҳои адабиу таъриҳӣ ҳамагӣ 328 байти он аз тарафи муҳаққиқони заршиноси таърихи адабиёт гирдоварӣ шудааст, ки аз ин миқдор дар бораи мазмуну муҳтавои куллии он тасаввuri комил пайдо кардан мумкин аст. Мавзуи асосии маснавӣ панду ахлоқ буда, муаллифи ҳикматдони он хислатҳои неки инсонӣ: шарму ҳаё, ҷуду родӣ, хираду дониш, некандешӣ, сухани хуб гуфтан, дӯсти нек баргузидан, содик будан дар оини дӯстӣ, некиу накӯкорӣ пеша кардан, сир нигаҳ доштан, тарбияи дурусти фарзанд, инсондӯстӣ, донишу таҷриба анҷӯхтан, сухан бар асоси донишу хирад дарҷ кардан, оқилона сухан гуфтан ва дорои ин гуна хислатҳо буданро, ки инсонро баркамолу фариштаҳисол мегардонад, ситоиш менамояд. Ҳар яке аз ин мавзуъҳо дар маснавӣ паиҳам баррасӣ шудаанд ва маълум аст, ки абёти комили он ба таври мунаzzам набуда, балки ба тариқи пароканда бокӣ мондаанд. Шояд ҳар як мавзӯъ дар офариниши Абушакур дар алоҳидагӣ зери унвони алоҳида ба баррасӣ гирифта шудаанд, аммо дар шакли комил онро дар даст надорем.

«Шоҳнома»-и Фирдавсӣ бо унвонҳои «Оғози китоб», «Гуфтор андар ситоиши хирад», «Гуфтор дар офариниши олам» ва мисли инҳо оғоз мешавад. Муаллифи «Офариннома» низ маснавии худро аз ситоиши хирад ва шахси хирадманд оғоз бахшидааст, ки 13 байти он то замони мо расидааст. Абушакур дар 13 байти аввали маснавӣ аҳаммияти хирад дар рӯзгори инсон ва хусусиятҳои шахси хирадмандро ҷунин баррасӣ намудааст:

Хирадманд донад, ки покиу шарм  
Дурустю родию гуфтори нарм  
Бувад ҳӯйӣ покону ҳӯйӣ малак  
Чи андар замину чи андар фалак [3, 156].

Абушакури хирадгаро тавсифи хирад ва хислату хусусияти шахси дорои хирадро бо таъбири «Хирадманд донад» оғоз менамояд. Ормони ҳунарии ин шоири ҳаким, ки тарбияи инсони бохирад аст, покиу шарм, дурустю ростӣ, родию ҷавонмардӣ ва гуфтори нармро хоси хирадмандон медонад. Ва дорои ин гуна хислатҳои хирадмандона буданро дар замин ба

инсон ва дар фалак ба малак зарур медонад ва сабаби фариштагии инсон маънидод менамояд.

Абушакур моҳияти хирадро бо тасвирҳои бадеъи шоиронаи ба худ хос барчаста инъикос менамояд. Шоир зимни тасвири бадеии хирад тани инсонро ба кишваре ташбех менамояд, ки хирад дар он подшоҳи мутлақе доноста мешавад, ки бар хосу оми бадан ҳукмравой бояд дошта бошад. Рафтору кирдори инсонро лашкари фармонбардор доностани шоир табиист:

Хирадманд гӯяд: Хирад подшост,  
Ки бар хосу бар ом фармонравост.  
Хирадро тани одамӣ лашкар аст,  
Ҳама шахвату орзу чокар аст [3, 156].

Дар баёни назарияи хирад ва шахси хирадманд аз тасвирҳои бадеии хос истифода намудани Абушакур ба хотири барчаставу муассир баён кардани фикр ва ба хонанда расонидани шинохти ҳакимонаи он мебошад.

Назоратгари тамоми амалу рафтори инсон хирад аст. Агар ҳамин хиради бино ба қавли Абушакур дар кишвари тани инсон подшоҳ ва ё ин ки шубон набошад, орзуву ҳоҳишҳои бероҳкунандай чун гург даранда инсонро нобуд менамояд. Агар тамоми кирдору рафтори инсон бо роҳномоии хирад анҷом пазирад, дар лаҳзаҳои нодонию пажмурдагӣ ўро меомӯзонад ва боиси шукуфоию сарафрозии ў мегардад:

Хирад чун надонӣ, биёмӯзадат,  
Чу пажмурда гардӣ барафрӯзадат...  
Хирад подшоҳе бувад меҳрубон,  
Бувад орзу гургу ў чун шубон [3, 156].

Бино бар ин, шахси бохирадро Абушакур шахси бовикору бошукуҳ медонад, ки аз инсонҳои дигар фарки ҷиддӣ дорад:

Хирадманд гӯяд: Ман аз ҳар гурӯҳ  
Хирадмандро беш дидам шукуӯҳ [3, 156].

Хирад зинатдиҳандай дунёи маънавии инсон буда, ўро худшинос ва худошинос мегардонад:

Хирад бе миёнчию бе раҳнамой  
Бидонад, ки ҳаст ин ҷаҳонро Ҳудой [3, 150].

Ҳаким Фирдавсӣ низ дар оғози «Шоҳнома» бобе дар «Ситоиши хирад» тасниф ва дар 19 байти ин боб хирадро ситоиш менамояд, ки он бо байтҳои зерин оғоз мешавад:

Кунун, эй хирадманд, васфи хирад  
Бад-ин ҷойгах гуфтан андархурад  
Кунун то чӣ дорӣ, биёҶ, аз хирад,  
Ки гӯши ниюшандা з-ӯ бар хурад [15, 1].

Ҳаким Фирдавсӣ низ чун Абушакур васфи ситоиши хирадро дар оғози номаи шоҳон зарур медонад, зоро ба андешаи ў сухан аз васфи хирад ба гӯши шунаванда оромиш мебахшад.

Фирдавсӣ хирадро беҳтарин оғаридаи Эзад ва ситоиши онро бартар аз дод маънидод мекунад.

Хирад беҳтар аз ҳар чӣ Эзад бидод,  
Ситоиш хирадро беҳ аз роҳи дод [15, 1].

Хирад дар тавсифи ҳаким Фирдавсӣ роҳнамою дилкушой ва дастири инсон дар ҳар ду сарой дониста шудааст. Бо ёрии хирад инсон шодмону хушнуд аст ва аз камхирадӣ ғамгину ношод ва корҳояш берабт ва бебандуборанд:

Хирад раҳнамою хирад дилкушой,  
Хирад даст гирад ба ҳар ду сарой.  
Аз ў шодмонӣ в-азӯят камист,  
В-азӯят фузунӣ в-азӯят ғамест [15, 1].

Ин гуфтаҳои Фирдавсӣ дар боби хирад ҳамон гуфтаҳои Абушакурро ба хотир меоранд:

Хирад бе миёнчию бе раҳнамоӣ  
Бидонад, ки ҳаст ин ҷаҳонро Худой.

Шахси хирадманд, инсоне, ки дар рӯзгор аз ёрии хирад кор мегирад, кораш пайваста ба сомон ва қалби ў саршор аз хушист, баръакси ин шахси бехирад ҳамеша дилаш аз кардаи хеш решу хушаш парешон аст:

Касе, қ-ӯ хирадро надорад зи пеш,  
Дилаш гардад аз кардаи хеш реш [15, 1].

Абушакур низ қабл аз Фирдавсӣ гуфта буд:

Хирад чун надонӣ, биёмӯзадат,  
Чу пажмурда гардӣ, барафрӯزادат [3,150].

Хирадро мояи хушии шахси хирадманд дар ҳар ду ҷаҳон донистани Фирдавсӣ аз шинохти амику илмии хирад дар тинати инсон ҳосил шудааст:

Аз ўйӣ ба ҳар ду сарой арҷманӣ,  
Гусастаҳирад пой дорад ба банд [15, 1].

Абушакури хирадгаро айни ин маъниро виқору шукӯҳмандии шахси хирадмандро қабл аз Фирдавсӣ чунин баён кардааст:

Хирадманд гӯяд: Ман аз ҳар гурӯҳ  
Хирадмандро беш дидам шукӯҳ. [3, 150]

Абушакури Балҳӣ хирадро дар тинати инсон беҳтар аз ҷашму биной ва гузашта аз ин фузунтар аз доноӣ маънидод кардааст, зоро шинохти баду нек, худу Худой, ҷаҳон ва васоили он, масоили маргу зиндагӣ танҳо тавассути хирад имкон дораду бас:

Хирад беҳтар аз ҷашму бинояст,  
На биной, афзун зи донояст [3, 150].

Ҳаким Фирдавсӣ аз Абушакур илҳом гирифта, хирадро ҷашми ҷони инсон медонад, ки бе мавҷудияти он шодон ҷаҳонро сиспарӣ намудан, номумкин аст:

Хирад ҷашми ҷон аст, чун бингарӣ,  
Ту бе ҷашм шодон ҷаҳон наспарӣ [15, 1].

Маълум мешавад, ки Фирдавсӣ низ чун Абушакури Балҳӣ комгорӣ, пешрафту камолоти маънавӣ, ҳудшиносию ҳудогоҳӣ, некманишиӣ, сипосгузору қадршинос будани инсонро маҳз ба хиради ў вобаста медонад ва бинобар ин хирадро беҳтарин оғаридаи Эзад муаррифӣ менамояд. Ин ду

шоири бузурги хирадгаро дар шинохту тафсир ва шарху маънидоди хирад яқинан аз сарчашмаҳои бешумори мероси хаттии давраи бостон, ки тору пуди онон сиришта аз маъниҳои хирадгароёна буд, баҳра бардошта, натиҷагириҳояшонро ба таври мӯҷаз барои ҳамзамонони худ хулоса кардаанд.

Таъсирпазирии ин ду шоири бузург аз пандномаҳои давраи бостон хусусан аз Андарзи Озарбоди Мехраспандон, ки ба писари худ чунин таъкид менамояд: «Ва туро гӯям писарам, ки (аз ҳама) чизи судманд барои мардумон аз ҳама беҳтар чиз хирад аст», фаровон баҳра бардоштаанд ва он нуктаҳои хирадпарваронаро дар осори худ таҷассум ва тарғиб намудаанд.

### КИТОБНОМА

1. Андарзи Озарбоди Мехраспандон // Мероси хаттии бостон. Ҷилди I. – Душанбе: Бухоро, 2014. – С. 116-117.
2. Афсаҳзод, Аълохон. Одамушшуаро Рӯдакӣ / Аълохон Афсаҳзод. - Душанбе: Адиб, 2003. – 304 с.
3. Ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ. Тахияи матн ва лугату тавзеҳот аз Худой Шарифов ва Абдушукур Абдусатторов. – Душанбе: Адиб, 2007. – 480 с..
4. Маликзод, Анзурат. Фирдавсӣ ва Дақиқӣ / Анзурати Маликзод // Суҳаншиносӣ. – 2019. – №1. – С. 89-108.
5. Маликзод, Анзурат. Абушакури Балхӣ (Тадқиқи нав дар рӯзгор ва осори шоир) / Анзурати Маликзод. – Душанбе: Дониш, 2023. – 89 с.
6. Мирзоев, Абдулғани. Абуабдулло Рӯдакӣ / Абдулғани Мирзоев. Сталинобод, 1958. – 277 с.
7. Мирзозода, Холик. Таърихи адабиёти тоҷик (Аз давраи қадим то асри XIII). Китоби I (I) / Холик Мирзозода. – Душанбе: Маориф, 1987. – 488 с..
8. Нафисӣ, Саид. Муҳити зиндагӣ ва аҳволу ашъори Рӯдакӣ / Саид Нафисӣ. – Душанбе, 2008. – 938 с.
9. Нуъмонӣ, Шиблӣ. Шеърулаҷам ё таърихи шуаро ва адабиёти Эрон. Ҷилди аввал / Шиблии Нуъмонӣ. – Техрон, 1368. – 264 с.
10. Саъдиев, Садрӣ. Ба дониш тавон ёфтани бартарӣ // Бӯstonи маърифат. Маҷмуаи мақолаҳои илмӣ-услубӣ ба ёрии омӯзгорони забон ва адабиёти тоҷик / Садрӣ Саъдиев. – Тошканд, 2004.
11. Сафо, Забехуллоҳ. Таърихи адабиёт дар Эрон ва дар қаламрави забони порсӣ аз оғози аҳди исломӣ то давраи Салҷуқӣ (ҷилди аввал) / Забехуллоҳи Сафо. – Техрон, 1371 – 718 с.
12. Солеҳмуҳаммади Ҳалиқ. Таърихи адабиёти Балх. Аз кӯҳантарин рӯзгорон то авоили садаи бистуякум. Анҷумани нависандагони Балх. Кобул, 1387 ҳичрии хуршедӣ. – 668 с.
13. Турсунов, Ақбар. Эҳёи Аҷам / Ақбар Турсунов. – Душанбе: Ирфон, 1984. – 208 с.

14. Истрофилниё, Ш. Мақоми хирад ва огохӣ дар «Дебоча»-и «Шоҳнома»-и ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ / ш. Истрофилниё // Суханшиносӣ. – 2023. – №2. – С. 70-77.

15. «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ. Матни комил бар асоси чопи Маскав. Ба қӯшиши дуктур Саъид Ҳамидиён. Техрон. Нашри Қатра, 1382. – 1400 с.

16.

### **ФИРДАВСӢ ВА АБУШАКУРИ БАЛХӢ**

*Дар мақола масъалаи монандӣ ва мушибиҳатҳои адабӣ ва мавзуии осори Абушакури Балхӣ ва ҳаким Фирдавсӣ баррасӣ шудааст. Муаллиф хусусан масъалаи шарҳу тавсифи хирадро дар осори ду шоури хирадгарои замони Сомониён тавзех дода, зимнан таъсирпазирии Фирдавсиро аз Абушакури Балхӣ дар асоси абёти онҳо ошкор намудааст.*

Абушакури Балхӣ дар нимаи аввали асри X, дар замони вусъат гирифтани арзишҳои эҳёии замони Сомониён зиста, дар инкишиofi навъи шеърии маснавӣ саҳми назаррас гузошта, намунаҳои комиле эҷод кардааст, ки имрӯз танҳо аз «Офариннома»-и ў абёти бештаре боқӣ мондааст. Ва маснавиҳои ў боиси таъсирпазирии шоирони баъдӣ шудааст, ки ҳаким Фирдавсӣ дар шумори онҳост. Бо таҳлили масъалаи хирад дар эҷодиёти ин ду шоир муаллиф монандиҳо ва ҳамгуниҳои адабӣ ва ҳамммаромии ҳунарии онҳоро баррасӣ намудааст.

**Калидвоҷса:** хирадгаро, ҳикмат, дониш, Сомониён, нубуги ҳикматдонӣ, қареҳаи шоирӣ, маснавӣ, ҳамосаи маънавӣ, давраи эҳёӣ, ҳамосаи ватандорӣ.

### **ФИРДОУСИ И АБУШАКУР БАЛХИ**

*В статье рассматриваются литературно-тематические сходства и различия произведений Абушакура Балхи и Хакима Фирдоуси. Автор особо разъяснил вопрос объяснения и описания мудрости в произведениях двух мудрых поэтов саманидского периода, а также выявил влияние Фирдоуси на основе их стихов Абушакура Балхи.*

Абушакур Балхи жил в первой половине X века, во времена распространения ренессансных ценностей саманидской эпохи, и внес значительный вклад в развитие маснави как типа поэзии, создав прекрасные образцы, из которых только у его «Офариннома» осталось сегодня больше стихов. А его маснави оказали влияние на более поздних поэтов, среди которых Хаким Фирдоуси. Анализируя проблему мудрости в творчестве этих двух поэтов, автор рассуждал об их литературных сходствах и различиях, художественной гармонии.

**Ключевые слова:** мудрость, знание, Саманид, талант мудрости, поэзия, маснави, духовный эпос, период Возрождения, эпос патриотизма.

### **FIRDAVSI AND ABUSHAKUR BALKHI**

*The article examines the literary and thematic similarities and differences in Abushakur Balkhi and Hakim Ferdavsi's heritage. The author especially clarified the issue of explaining and describing wisdom in the works of two wise poets of*

---

*Samanid period, and also revealed the influence of Ferdavsi based on Abushakur Balkhi's poems.*

*Abushakur Balkhi lived in the first half of the 10th century, during the spread of the Renaissance values of the Samanid era, and made a significant contribution to the development of masnavi as a type of poetry, creating excellent examples, of which only his «Ofarinname» has more poems left today. And his Masnavi influenced the other poets, including Hakim Ferdavsi. Analyzing the problem of wisdom in the works of these two poets, the author talked about artistic harmony about their literary similarities and differences.*

**Keywords:** wisdom, knowledge, Samanids, talant of wisdom, poetry, Masnavi, spiritual epic, Renaissance period, epic of patriotism.

**Маълумот дар бораи муаллифон:** Аизурати Маликзод – сарходими илмии Инситути забон ва адабиёти ба номи Рудакии АМИТ, номзади илми филология. Нишонӣ: 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 21.

**Сведение об авторов:** Аизурати Маликзод – главный научный сотрудник Института языка и литературы имени Рудаки НАШТ, кандидат филологических наук. Адрес: 734025, ш. Душанбе, проспект Рудаки, 21.

**About the authors:** Anzurati Malikzod – Chief researcher of the Language and Literature Department named after A. Rudaki of NAST, Candidate of Philological Sciences. Address: 734025, Dushanbe, Rudaki Avenue, 21.

---

## МАСЬАЛАИ ТАЪРИХИ ЭЧОД ВА НАШРИ МАКТУБХО ДАР МУКОТИБОТИ С. АЙНӢ ВА М. ТУРСУНЗОДА

**Лутфулло Шарифзода, Гулдастай Ҳайдаралӣ  
Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ**

Масъалаи таърихи эчод ва нашри мактубҳо умуман ва мукотибот бо М. Турсунзода хусусан, аз ҷумлаи масъалаҳои муҳим дар фаъолияти номанигории устод Айнӣ ва М. Турсунзода ба ҳисоб меравад.

Нома ва номанигорӣ дар таърихи адабиёти ҳалқҳои мутамаддини дунё, аз ҷумла тоҷикон таърихи қадимӣ дошта, то кунун ҳамчун навъе аз жанрҳои асосии наср ва бâзан дар назм корбаст мешавад. Ин анъанаи деринаи адабиёти мо дар асри XX нисбат ба ҳар вақти дигар, аҳаммияти иҷтимоӣ ва ҳунарии бештар қасб кардааст. Ҳусусан, номанигорӣ дар баробари оғаридани назму насрни дилангезу мондагор баҳше аз фаъолиятҳои доимӣ ва рӯзмарраи бунёдгузори адабиёт ва фарҳангӣ навини ҳалқи тоҷик устод Садриддин Айнӣ (1875-1954) гардидааст. Устод Айнӣ номанигориро чун жанри мӯҷазу ҳурди адабӣ ва пайдомониши мӯҷаза ва шаҳсиятҳои барҷастаи замон, муассисаву нашрияҳои бонуфузӣ давронаш бештар аз дигарон ба кор бурдааст. Ин аст, ки дар асри XX нома ва номанигорӣ яке аз дурахшонтарин саҳифаҳои адабиёти мӯосири тоҷикро дар мисоли фаъолияти номанигории С. Айнӣ фароҳам овардааст. Бино бар ин, таҳлили илмии он дар адабиёти давраи нави тоҷик аз ҳар ҷиҳат мӯҳим ва бағоят арзишманд ба назар мерасад.

Номанигории устод Айнӣ дар мисоли мукотибаи ў бо М. Турсунзода аз бисёр ҷиҳат ин анъанаи адабиёти моро идома дода, адабиёти эпистолярии тоҷикро дар давраи мӯосир шакл додааст. Аз ин рӯ, ба таҳқиқ фаро гирифтани мукотибаи С. Айнӣ ва М. Турсунзода ҷойгоҳи онҳоро дар адабиёти мӯосири тоҷик мӯайян менамояд.

Мукотибаи устод Айнӣ ва М. Турсунзода дар солҳои 30-юм шакл гирифта, маҳсусан дар солҳои роҳбарии М. Турсунзода Иттифоқи нависандагони Тоҷикистонро авҷ гирифтааст. Бино бар ин, масъалаи таърихи оғардида шудани номаҳои С. Айнӣ низ ба масъалаҳои ҷорӣ замон, аз ҷумла вазъи қадрҳои миллӣ дар соҳаи адабиёт, масъалаҳои сиёсии тақсимӣ мерос ва таъин намудани ҳуқуқи ҳалқи тоҷик ба мероси гузашта, баргузории тадбирҳои адабӣ, шабҳои адабӣ дар Москвава Тоҷикистон, таҳияи филмҳои мустақад, омодагиҳо ба даҳаҳои санъати тоҷик (1941) ва адабиёти тоҷик (1949), нашри осори классикони адабиёти тоҷик, табъу нашри «Антологияи назми тоҷик», тарҷумаи осори С. Айнӣ ба забони русӣ ва дигар забонҳои ИҶШС, гоҳе онҳо ба таърихи таълифи асарҳои С. Айнӣ ва М. Турсунзода, ислоҳи ғалатфаҳмии муҳаррирони сиёсӣ ва бартараф намудани эътиrozҳои мавқуравӣ, эътиrozи забонӣ ва ғ. бастигӣ доранд. Ин ҷиҳатҳо баёнгари ростӣ, заҳматдӯстӣ, адолат

ва тарбияи ахлоқии чавонони эчодкор дар руҳияи худшиносӣ мебошанд. Ба андешаи академик М. Осимӣ «Мукотибаи С. Айнӣ ва А. Лоҳутӣ» ...дар тадқиқи таърихи адабиёти тоҷик ва дар бобати муайян намудани симои онҳое, ки дар сари гаҳвораи адабиёти мусоири тоҷик истода, барои ба камол расонидани он хидматҳои пурарзише кардаанд, сарчашмаи мухиммest» [12, 8].

Аз қазовати боло бармеояд, ки қисми умдаи номаҳои С. Айнӣ ва М. Турсунзода бо ба вуҷуд омадани худ масъалаҳои бамиёномадаро ҳаллу фасл мекунанд. Аз ин нуқтаи назар, ҷанд масъалаи мукотиботи С. Айнӣ ва М. Турсунзодаро аз назар мегузаронем.

Масъалаи таърихи эҷоди мактубҳо дар мукотиботи ин ду шаҳсият дар шароит ва вазъиятҳои гуногун зуҳур карда, хушкорӣ, пуркорӣ, накуандешӣ ва масъулиятиносию самимияти эшонро дар нисбати якдигар нишон медиҳанд. Бояд гуфт, ки дар шароити кунунӣ номаи М. Турсунзода, ки дар таърихи 5-уми марта соли 1936 ба суроғаи С. Айнӣ фиристода шудааст, нахустин номаи дастрас дар мукотибаи С. Айнӣ ва М. Турсунзода мебошад. Ҳусусан, нимаи дуюми солҳои 30-юм, ки М. Турсунзода дар баробари фаъолияти роҳбарӣ мавқеи шоирии худро инкишоф медод, бо устод Айнӣ, А. Лоҳутӣ, А. Дехотӣ, Ҳ. Юсуфӣ ҳамкорӣ барқарор намуд. Ӯ бо С. Айнӣ, А. Дехотӣ, Ҳ. Юсуфӣ дар эҷоди достони «Оби ҳаёт» (1939) ҳамкорӣ кард. Ҳамин ҳамкорӣ сабаби эҷоди номаи 5-уми октябрисоли 1939 гардидааст. Ин нома ба унвони А. Дехотӣ ва М. Турсунзода буда, мулоҳиза ва машваратҳои С. Айниро оид ба осори адабӣ ва беҳтар шудани мазмуни достони «Оби ҳаёт»-ро фаро гирифтааст [1, 102-103].

Масъалаи дигаре, ки метавон онро бознигарӣ намуд, нашри мактубҳост. Масъалаи нашри мактубҳо дар мукотиботи С. Айнӣ ва М. Турсунзода то имрӯз ҳамаҷониба омӯхта нашудааст. Нахустин бор номаҳои С. Айнӣ ба М. Турсунзода, дар замони зиндагии М. Турсунзода аз ҷониби адабиётшинос К. Айнӣ дар шумораи ҷоруми маҷаллаи «Шарқи сурҳ», соли 1956 ба муносибати солгарди устод Айнӣ ҳамчун ҳуҷҷатҳои адабӣ дар доҳили мактубҳои С. Айнӣ ба адабони тоҷик зевари табъ ба бар намудааст [1, 102-103; 105-110]. Дар ин ҷо се мактуб, яке ба унвони «Ба Рафиқон Дехотӣ ва Турсунзода» буда, дутои дигараш «Ба рафиқ Мирзо Турсунзода» ва «Ба М. Турсунзода» мебошанд. Ин иқдоми нек дар матбуоти мо идома ёфт. Ҳусусан, ҳуди ҳамон сол дар шумораи ҳафтуми маҷаллаи фавқуззикр ба муносибати 2-солагии рӯзи вафоти устод Айнӣ ду мактуби ба суроғаи А. Лоҳутӣ ва се мактуби дигар ба суроғаи Ҷ. Икромӣ фиристодашуда чоп гардид [2, 54-59].

Баъди иқдоми К. Айнӣ нашри мукотиботи С. Айнӣ бо адабони тоҷик ба ҳукми анъана даромад ва дар ҳар солгарди устод Айнӣ дар моҳи апрел мактубҳое аз бойгониҳо ба нашр мерасиданд. То имрӯз шумораи зиёде аз мактубҳои С. Айнӣ ба А. Лоҳутӣ, Ҷ. Икромӣ, А. Дехотӣ, К. Айнӣ ва дигарон ба чоп расида бошанд ҳам, мутаассифона, ба таври комил ҷамъоварӣ нашудаанд. Вале ҷунон ки гуфтем, мукотибаи С. Айнӣ бо М. Турсунзода дар ин миён ҳамаҷониба омӯхта нашуда, ҳамоно парешон ва

аксаран дар бойгониҳо боқӣ мондааст. Дар рӯзнома, мачалла ва маҷмуаҳое, ки мактубҳои С. Айниро фаро гирифтаанд, танҳо «Шарқи сурх» (ҳоло «Садои Шарқ») [1, 102-103; 105-110], «Ҷумҳурият» [14, с. 3; 15, с. 3], «Мунтаҳаби асарҳои илмӣ»-и С. Айнӣ [8, 216-225] ва «Садои Шарқ» [4, 102-113] миқдоран ҳашт мактуби С. Айниро ба М. Турсунзода фаро гирифтаанд. Бори дувум К. Айнӣ боз се мактуби дигари устод Айниро, ки ба унвони М. Турсунзода ирсол шудаанд, дар шумораи чоруми «Садои Шарқ», соли 1976 чоп намудааст [16, 68-71]. К. Айнӣ, ки нахустин иқдомгари ин ҷода мебошад, баъди 45 сол аз нашри аввалин мактубҳо ба муносибати зодрӯзи устод Айнӣ дар ду шумораи рӯзномаи «Ҷумҳурият» [14; 15] ҳафт мактуби ба сурогаи М. Турсунзода фиристодашударо, ки дутои онҳо бори аввал ва панҷтои дигараш бори дувум нашр шудааст, манзури хонандагон намудааст. Дар ин кор шодравон К. Айнӣ мактуби аз 27 декабря соли 1948, ки то ин нашр қисмати аввали нома номуайян буд, комил намуда, оғози мактубро барои хонанда маълум менамояд. Вале ин амали ўз назари мураттиби «Мунтаҳаби асарҳои илмӣ» – А. Абдураҳимов [8, 228-235], муҳаққиқ Н. Аслонова [9] ва масъулони мачаллаи «Садои Шарқ» [8, 102-113] дур мондааст. Н. Аслонова ҳангоми таҳқиқи номаҳои гуногуни С. Айнӣ ба адабони тоҷик, зимни муаррифии мактубҳои С. Айнӣ ба М. Турсунзода аз чӣ бошад, ки номаи 27 декабря соли 1948 фиристодай устод Айниро, «ин мактуб дар шакли номукаммал дар шумораи чоруми «Шарқи сурх», соли 1956 рӯйи нашр меояд. Аз ин рӯ, оғози мактуб барои хонанда то ҳанӯз номаълум мемонад» [9, 277] гуфтааст. Ҳол он ки К. Айнӣ, ҷунонки мушоҳида мешавад, дар соли 2001 дар рӯзномаи «Ҷумҳурият» оғози ин номаро низ нашр намудааст [15, 3]. Вале ин ҳам аз назари муҳаққиқон ва ҳам аз назари мураттибони осори устод Айнӣ дур мондааст.

Номаи дигари устод Айнӣ, ки ба сурогаи М. Турсунзода омадааст, аз рӯйи ба нашр расидан нуҳум нома мебошад. Ин мактубро адабиётшинос А. Абдуманнон бори аввал дар ҳамон шакле, ки навишта шудааст, яъне бидуни ихтизору тафсир бо муқаддими мухтасар соли 1996 дар шумораи 9-12 мачаллаи «Садои Шарқ» ба чоп расонидааст [11, 87-90].

Номаи мазкур, то ҳол дар ҳеч маҷмуаи С. Айнӣ доҳил нашудааст. Номаи мазкур ба масъалае марбут аст, ки дар солҳои 40-уми асри XX сиёсатмадорони замон байни тоҷикону эрониён барангехта буданд. Ва мониз бо ақли солим медонем, ки ин нома дар чӣ гуна шароити таҳмилӣ навишта шуда ва устод Айнӣ ба М. Турсунзода аз рӯйи эҳтиёт ва воқеяти таъриҳӣ андеша баён намудааст. Гузашта аз ин, аз ҳар сатри он, ки ба мероси маънавии мо тааллуқ дорад, шуҷоати адабӣ ва бузургии устод Айнӣ ҳис мешавад. Бино бар ин, таҳлили ҳарҷонибаи номаи мазкуро ба вақти дигар гузошта, тақдирӣ номаҳои М. Турсунзодаро ба С. Айнӣ баррасӣ менамоем.

Номаҳои М. Турсунзода ба С. Айнӣ ва дигарон, то имрӯз ҷандон омӯхта нашудаанд, ҳол он ки М. Турсунзода ба устод Айнӣ номаи зиёд

навишта, маслихату машварат, ичозати тарчумай асарҳои устод Айниро ба забони русӣ, бахсу гуфтугӯҳои таърихии онҳоро дар мавриди баргузор кардани тадбирҳои адабӣ, шабҳои адабӣ вобаста устод Айнӣ дар Москвава Тоҷикистон ва монанди инҳоро дар худ маҳфуз медоранд.

Гузашта аз ин, номаҳои М. Турсунзода низ чун аксари номаҳои С. Айнӣ барои муҳаққиқони адабиёт ба ҳукми далелҳои таъриҳӣ ва асарҳои илмист, ки ҷиҳати огоҳии хуб пайдо кардан аз зиндагии ў, коргоҳи эҷодӣ ва печидагиҳои муҳити адабӣ ёрии амалӣ мерасонанд.

Аз мушоҳида ва ҷустуҷӯҳо маълум гардид, ки М. Турсунзода ба унвони устод Айнӣ, А. Лоҳутӣ, шоира Зулфия Атойӣ, А.Н. Болдирев, И.С. Брагинский ва шахсони зиёде аз Иттиҳоди Шуравӣ ва берун аз он нома ирсол намудааст. Далели ин андеша номаҳои шаҳсиятҳои зиёд, ки ба суроғаи М. Турсунзода ирсол гардидаанд, шуда метавонад. Имрӯз дар бойгонии Осорхонаи Мирзо Турсунзода ҳудуди 700 мактуб аз шаҳсиятҳои маъруф то муҳлисони шоир маҳфуз аст, ки ҳар як масъулиятшиносӣ ва қадршиносии ин шоирро нишон медиҳанд. Ҷойи таассуф аст, ки то ҳол ҷавоби ин номаҳо, ки аз тарафи М. Турсунзода дода шудааст, дастрас нест. Танҳо аз номаҳои М. Турсунзода ба адібон ва шаҳсиятҳои маъруф, як нома ба А. Лоҳутӣ [13, 2], номаи дигар ба И.С. Брагинский [10, 3-4], як нома бо имзои М. Турсунзода ва Ҳ. Нематуллоев [17, 8 ва 31] чоп шуда бошанд ҳам, то ҳол номаҳои дигар, ки ба шаҳсиятҳои маъруф ирсол шудаанд, дастнорас боқӣ мемонанд. Номаҳои М. Турсунзода ба С. Айнӣ, то ҳол нашр нашудааст. Мавриди зикр аст, ки 18 нома ва 9 телеграммаи М. Турсунзода, ки дар Осорхонаи адабии устод Айнӣ нигоҳдорӣ мешаванд, маводи тоза дар омӯзиши номанигории устод Айнӣ ва М. Турсунзода мебошанд.

Хулоса, устод Айнии заковатманд дар ҳама ҷо, дар ҳама лаҳзаи зиндагияш ва дар ҳама гуна навъҳои адабии эҷоднамудааш барои соҳтмони коҳи безаволи фарҳангӣ тамаддун ва забону адабиёти навини ба қавли худи ў қавми «муazzами тоҷик» саъю талош намудааст. Яке аз далелҳои намоёни саъю талоши ҳамешагии ў дар роҳи устувор намудани фарҳангӣ адабиёти навини тоҷикӣ мукотиботи ў ба шумор меояд. Мукотибаи С. Айнӣ ва М. Турсунзода ин арзиши баландро ҳамчун оинаи беғубор таҷассум менамояд. Зимнан, дар номаҳо нозуктарин саҳифаҳои зиндагии ин ду устоди сухан дар алоқамандӣ бо воқеаҳои муҳимми замон бо забони сода ва ифодай ба худ хос баён шудаанд.

Ҳамин тавр, масъалаи таърихи эҷод ва нашри мактубҳои С. Айнӣ ва М. Турсунзода, инчунин мукотибаи ин ду шаҳсият дар оянда таҳқиқталаబ буда, паҳлӯҳои муҳимми фарҳангӣ тамаддун, инсондӯстӣ, масъулиятшиносӣ ва дӯст доштани ҳақиқату адолатро дар инсон бедор мекунанд. Бино бар ин, дар шакли ҷудогона чоп намудани мукотибаи С. Айнӣ ва М. Турсунзода, ки ҷиҳати огоҳии хуб пайдо кардан аз зиндагии онҳо, коргоҳи эҷодӣ ва печидагиҳои муҳити адабии Душанбе, Самарқанд, умуман минтақа, ёрии амалӣ мерасонанд, аз вазифаҳои ояндаи мо ҳоҳад буд.

### КИТОБНОМА

1. Аз мактубҳои С. Айнӣ ба адібони тоҷик [Матн]: Ба ҷоп тайёркунанда: К. Айнӣ // Шарқӣ сурх. – 1956. – №4. – С. 100-114.

2. Аз мактубҳои С. Айнӣ ба адибони тоҷик [Матн]: Ба чоп тайёркунанда: К. Айнӣ // Шарқи сурх. – 1956. – №7. – С. 54-59.
3. Аз мактубҳои С. Айнӣ ба адибони тоҷик [Матн]: Ба чоп тайёркунандагон: Салоҳат Айнӣ ва Камол Айнӣ // Шарқи сурх. – 1957. – №4. – С. 12-18.
4. Аз мактубҳои С. Айнӣ ба адибони тоҷик [Матн] // Садои Шарқ. – 2017. – №3. – С. 102-113.
5. Айнӣ, С., Турсунзода, М., Дехотӣ, А., Юсуфӣ, Ҳ. Оби ҳаёт [Матн]: Достон / С. Айнӣ, М. Турсунзода, А. Дехотӣ, Ҳ. Юсуфӣ. – Сталиnobod: Нашрдавтоҷик., 1940. – 47 с.
6. Айнӣ, С. Рафиқи азиз Турсунзода! [Матн]: Мактуби С. Айнӣ ба М. Турсунзода аз таърихи 2 ноябрисоли 1947 / С. Айнӣ // Бойгонии Осорхонаи адабӣ-ёдгории М. Турсунзода, фонди 45, воҳиди маҳфузи 4.
7. Айнӣ, С. Рафиқ Турсунзода! [Матн]: Мактуби С. Айнӣ ба М. Турсунзода аз таърихи 27 декабря соли 1948 / С. Айнӣ // Бойгонии Осорхонаи адабии Садриддини Айнӣ, фонди 155, воҳиди маҳфузи 39.
8. Айнӣ, С. Мунтаҳаби асарҳои илмӣ. Ҷилди аввал [Матн]: Мураттиб: Амирхӯҷа Абдураҳимов / С. Айнӣ. – Душанбе: Дониш, 2008. – 256 с.
9. Аслонова, Н. Андешаҳои адабӣ – эстетикии Садриддин Айнӣ [Матн] / Н. Аслонова. – Душанбе: Шучоиён, 2012. – 335 с.
10. Брагинский, И. С. Қиссаи як мактуб [Матн]: Мактуби М. Турсунзода ба И. С. Брагинский // Тоҷикистони советӣ. – 1981. – 19 июл. – №166 (16.759). – С. 3-4.
11. Мубодилаи Камол бо Лоҳутӣ [Матн]: Ба чоп тайёркунанда ва муаллифи шарҳи муҳтасар: Абдурраҳмони Абдуманон // Садои Шарқ. – 1996. – №9-12. – С. 87-90.
12. Мукотибаи Садриддин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ (Нашри дувум бо такмил ва иловажо) [Матн]: Ба чоп ҳозиркунанда ва муаллифи тавзехот: Хуршеда Отахонова; бо сарсухани Муҳаммад Осимӣ. – Душанбе: Деваштич, 2003. – 140 с.
13. Номаҳо ба устод [Матн]: Ба чоп тайёркунандагон: Ҳ. Отахонова ва Н. Алиева // Маориф ва маданият. – 1977. – 3 декабр. – №145 (9162). – С. 2.
14. Номаҳои Садриддин Айнӣ ба Мирзо Турсунзода [Матн]: Бо пешгуфтори Камолиддин С. Айнӣ // Ҷумҳурият. – 2001. – 12 апрел. – №36 (20316). – С. 3.
15. Номаҳои Садриддин Айнӣ ба Мирзо Турсунзода [Матн]: Давомаш // Ҷумҳурият. – 2001. – 14 апрел. – №37 (20 317). – С. 3.
16. Ҷанд номаи устод Айнӣ (Бо пешгуфтори Камол Айнӣ) [Матн] // Садои Шарқ. – 1976. – №4. – С. 68-71.
17. Як мактуби номатбуи Турсунзода [Матн]: Ба чоп ҳозиркунанда: Соҳиб Табаров // Илм ва ҳаёт. – 1990. – № 8. – С. 8, 31.

**МАСЪАЛАИ ТАЪРИХИ ЭҶОД ВА НАШРИ МАКТУБҲО ДАР  
МУКОТИБОТИ С. АЙНӢ ВА М. ТУРСУНЗОДА**

*Дар мақола масъалаи таърихи эҷод ва нашри мактубҳо дар мисоли мукотиботи С. Айнӣ ва М. Турсунзода таҳқиқ шудааст. Муаллифон кӯшидаанд, ки равобити дӯстӣ ва эҷодии шоирони мавриди таҳқиқро дар заминai омӯзишу таҳқиқи номаҳои онҳо, ки 14 номаю 3 барқияи С. Айнӣ ба М. Турсунзода ва 18 номаю 9 барқияи М. Турсунзода ба устод Айнӣ, ҳамчунин*

З номаи ҳаммуаллифиро дар шарооти ҳозира фаро мегирад, баррасӣ намоянд. Дар заминаи баррасиҳои анҷомёфта муаллифон ба хулосае расидаанд, ки номанигории устод Айнӣ дар мисоли мукотибаи С. Айнӣ ва М. Турсунзода аз бисёр ҷиҳат анъанаи дерини адабиёти мо – номанигориро идома дода, адабиёти эпистолярии тоҷикро дар давраи муосир шакл додааст ва таҳқиқи он ҷойгоҳи ин ду ҷекъи дурахшонро дар адабиёти муосири тоҷик муайян менамояд.

**Вожаҳои қалидӣ:** С. Айнӣ, М. Турсунзода, номаҳо, адабиёти эпистолярии муосири тоҷикӣ, арзииҳои илмӣ, адабӣ, фарҳангӣ, таъриҳӣ, маърифатӣ-тарбиявӣ.

### ВОПРОС ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ ПИСЕМ В ПЕРЕПИСКЕ С. АЙНИ И М. ТУРСУНЗАДЕ

В статье рассматривается вопрос истории создания и публикации писем на примере переписки С. Айни и М. Турсунзаде. Авторы попытались проанализировать дружеские и творческие отношения исследуемых поэтов в контексте изучения и исследования их писем, к которым относятся 14 писем и 3 телеграммы С. Айни для М. Турсунзаде и 18 писем и 9 телеграмм М. Турсунзаде для С. Айни, также рассматриваются 3 письма в соавторстве в текущих условиях. На основании выполненных рецензий авторы пришли к выводу, что эпистолярная деятельность мастера Айни на примере переписки С. Айни и М. Турсунзаде во многом продолжила давнюю традицию нашей научно-популярной литературы, сформировавшей таджикскую эпистолярную литературу в современной эпохе, и ее исследования определяют место этих двух ярких лиц в современной таджикской литературе.

**Ключевые слова:** С. Айни, М. Турсунзаде, письма, современная таджикская эпистолярная литература, научная, литературная, культурная, историческая, просветительская ценность.

### HISTORY OF CREATION AND PUBLICATION OF LETTERS PROBLEMS IN THE CORRESPONDENCE OF S. AINI AND M. TURSUNZADE

The article examines the history of the creation and publication of letters using the example of correspondence between S. Ayni and M. Tursunzade. The author tried to analyze the friendly and creative relations of the poets under study in the context of the study and research of their letters, which include 14 letters and 3 telegrams from S. Ayni for M. Tursunzade and 18 letters and 9 telegrams from M. Tursunzade for S. Ayni, 3 letters are also taken into account co-authored under current conditions. Based on the reviews performed, the author came to the conclusion that the epistolary activity of master Ayni, using the example of the correspondence of S. Ayni and M. Tursunzade, largely continued the long tradition of our literature - popular science, which shaped Tajik epistolary literature in the modern era, and its research determines the place of these two bright faces in modern Tajik literature.

**Key words:** S. Ayni, M. Tursunzoda, letters, modern Tajik epistolary literature, scientific, literary, cultural, historical, educational value.

**Маълумот дар бораи муаллифон:** Шарифзода Лутфулло Абдулло – номзади илмҳои филологӣ, омӯзгори кафедраи забонҳои Консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхӯча Сатторов, ходими илмии Институти

забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ; **Нишонӣ:** Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ; кӯчаи Ш. Ҳусейнзода-155; **E-mail:** [sharifzodal@mail.ru](mailto:sharifzodal@mail.ru); **Тел.:** +992-98-586-86-46.

**Гулдастай Ҳайдаралий** – магистри Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ, асистенти кафедраи забон ва адабиёти тоҷики Коллеки омӯзгории ба номи Ҳосият Махсумоваи ДДОТ ба номи Садриддин Айни; **Нишонӣ:** Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 21; **E-mail:** [guidastahaydarali@gmail.ru](mailto:guidastahaydarali@gmail.ru); **Тел.:** +992-98-589-09-43.

**Сведение об авторах:** **Шарифзода Лутфулло Абдулло** – кандидат филологических наук, преподаватель кафедры языков Таджикской национальной консерватории имени Талабхуджи Сатторова, научный сотрудник Института языка и литературы имени Рудаки НАНТ; **Адрес:** Республика Таджикистан, город Душанбе, проспект Рудаки; улица Ш. Ҳусейнзода-155; **Электронная почта:** [sharifzodal@mail.ru](mailto:sharifzodal@mail.ru); **Телефон:** +992-98-586-86-46.

**Гулдастай Ҳайдарали** – магистр Института языка и литературы имени Рудакии АМИТ, ассистент кафедры таджикского языка и литературы педагогического колледжа Ҳосият Махсумовой имени Садриддина Айни; **Адрес:** Республика Таджикистан, город Душанбе, проспект Рудаки 21; **Электронная почта:** [guidastahaydarali@gmail.ru](mailto:guidastahaydarali@gmail.ru); **Телефон:** +992-98-589-09-43.

**Information about the authors:** **Sharifzoda Lutfullo Abdullo** – Candidate of Philological sciences, teacher of the Language Department of the Tajik National Conservatory named after Talabhudzhi Sattorov, researcher at the Institute of Language and Literature named after A. Rudaki NAST; **Address:** Republic of Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki Avenue; Sh. Guseynzoda street-155; **E-mail:** [sharifzodal@mail.ru](mailto:sharifzodal@mail.ru); Phone: +992-98-586-86-46.

**Guldasta Khaidarali** – Master's student of the Institute of Language and Literature named after A. Rudaki, NAST, Assistant of the Department of Tajik Language and Literature of the Khosiyat Makhsumova Pedagogical College named after Sadriddin Ayni; Address: Republic of Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki Avenue 21; Email: [guidastahaydarali@gmail.ru](mailto:guidastahaydarali@gmail.ru); Phone: +992-98-589-09-43.

## ДЕВОНИ МИРЗОИБОДИ ШИДЗЙ ВА БАЪЗЕ МАСЬАЛАҲОИ РЎЗГОРУ ОСОРИ Ў

Бибисултон Навбаҳорова  
Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ

Дастнависҳо мероси беназири илму фарҳанг ва тамаддун, ҳосили умр ва талоши уламову шуаро ба шумор мераванд. Тавассути ин ганчи бебаҳо осори тамоми ҳалқҳои ҷаҳон барои насли имрӯз ба мерос мондааст. Ҳифзи мероси ҳаттӣ, ҷамъоварӣ ва нигоҳдории дастнависҳо дар як маркази илмӣ – Академияи илмҳои Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон (аз соли 1953), ҳамчун сарчашмаи илмӣ барои таҳқиқу омӯзиш ва рушди тамоми соҳаҳои илми тоҷик истифода намудани онҳо дар марҳалаи нави таърихи Тоҷикистон ҳеч гоҳ аз байн нарафтааст, балки ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳи олимон қарор доштааст.

Баъд аз анҷоми ҷамъоварии дастнависҳо дар Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон дар солҳои 1959-1963 ва аз чоп баромадани феҳристи алоҳида [11] дар таҳқиқи адабиёти тоҷикии ҳавзаи Бадаҳшон саҳифаи нав боз гардид. Ҳидмати муҳаққики варзидаи ҳавзаҳои гуногуни Тоҷикистон, поягузори таҳқиқи адабиёти Бадаҳшон Амирбек Ҳабибов (1916-1998) дар таҳлил ва таҳқиқи доираи адабии ин сарзамин аз рӯйи дастнависҳо қадами ҷиддӣ буд. Асарҳои арзишманди ў «Аз таърихи адабиёти тоҷик дар Бадаҳшон» ва «Ганчи Бадаҳшон» дар идомаи таҳқиқи адабиёт ва нашри дастнависҳои шоирони соҳибdevon раҳнамои муҳаққиқон мебошанд. Гарчанде ки омӯзиш ва нашр гардидани бархе аз дастнависҳои таъриҳӣ ва мазҳабӣ аз тарафи олимон дар он солҳо зуд ба анҷом расонида шуд, вале девони шоирон то ҳанӯз рӯйи чопро надидаанд. Дар феҳристи номбурда фотонусҳаи девони Мирзоибоди Шидзӣ таҳти №86 тавсиф шудааст. Дар ин мақола сарнавишти девон ва ҷанд маълумоти наверо, ки аз шарҳи ҳоли муаллифи он ба даст оварда шуд, мавриди баррасӣ қарор медиҳем.

Мирзоибоди Шидзӣ шоири газалсарои нимаи дуюми асри XIX ва ибтидиои асри XX ба шумор меравад. Бо вуҷуди соҳибdevon буданаш дар сарчашмаҳои адабӣ ва таъриҳӣ дар бораи ў маълумот дода нашудааст. Дар адабиётшиносии тоҷикӣ аввалин бор дар бораи шоир адабиётшиносӣ маъруф, сардори экспедитсияи ҷамъоварии нусхаҳои ҳаттӣ дар Бадаҳшон (1961-1963) ва таҳиягари феҳристи он Мамадвафо Бақоев (1931-1972) соли 1961 дар рӯзномаи «Маориф ва маданият» иттилоъ додааст [7]. Ў дар ин мақолааш дар бораи бозёфтҳои нав ва муҳимми дастнависҳо дар Бадаҳшон ва вуҷуд доштани девони шоир хабар дода, як газал ва як муҳаммаси шоирро, ки аз мусаввадае пайдо намудааст, ҳамчун намуна аз ашъори ў ба нашр мерасонад. Баъд аз он ки дар соли 1965 нусхаи девони шоир ба дasti M. Бақоев мерасад, ў дар рӯзномаи «Бадаҳшони Советӣ» мақолаэро таҳти

унвони «Мирзоибод ва чанд намуна аз осори ў» ва се ғазалро аз девонаш пешкаши хонандагон мегардонад [9].

Адабиётшиноси варзида точик Амирбек Ҳабибов барои ба таври комилтар омӯхтан ва барқарор намудани тарҷумаи ҳоли шоир соли 1966 ба зодгоҳаш – дехаи Шидзи ноҳияи Рӯшон сафар намуда, баъди сӯҳбат бо кӯхансолони деха баъзе маълумот ва санадҳоро гирд овард. Дар ин сафар ў нусҳаи девони Мирзоибод ва як маҷмуаи шеърҳо ё девони «Гулчин»-и шоирони гуногунро низ ба даст овард, ки дар 19 варакаш ашъори шоир чой дода шудааст. Аз рӯйи мазмуну муҳтаво, санаи китобати девон ва санаду маълумоти шифоҳии калонсолони деха А. Ҳабибов тарҷумаи ҳоли муҳтасари шоирро дар китобаш «Аз таърихи адабиёти точик дар Бадаҳшон» ба қалам додааст [1, 99-105]. Ў дар китоби «Ганчи Бадаҳшон» низ ба таври кӯтоҳ тарҷумаи ҳоли шоирро оварда, чанд ғазалро аз эҷодиёташ ба нашр расондааст [2, 286-289].

Дар даврони истиқлол адабиётшинос Лоло Давлатбеков дар монографияи худ «Рӯзгор ва осори шоирони Бадаҳшон» аз рӯйи чанд далели баъдан бадастомада баъзе аз фикрҳои муҳаққикини зикршударо оид ба ном, соли таваллуд, замони таҳсил ва рӯзгори шоир, ки бештар бар таҳмин бунёд ёфтаанд, инкор ва мушаххас намудааст.

Саҳми рӯзноманигари варзида, муҳаррири рӯзномаи ноҳиявии «Пайғоми Рӯшон» Лутфишо Қиматшоев дар ҷамъоварии мавод оид ба рӯзгор ва эҷодиёти шоир хеле калон мебошад. Ў солҳои 90-ум дар рӯзномаи ноҳиявӣ оид ба ҳаёт ва маҳорати шоирини Мирзоибод аз рӯйи нақли кӯхансолони ноҳия, ки бо шоир хештаборӣ доштаанд ва ашъори ўро аз ёд медонистаанд, мақолаҳои ҷолиби дорои аҳаммияти илмӣ ба ҷопрасонидааст [13; 14].

Ҳангоми таҳлили ашъори Мирзоибод аз рӯйи нусҳаи аксии девон, ки ҳоло дар захираи дастнависҳои Маркази мероси ҳаттии АМИТ таҳти №1966/1 нигоҳдорӣ мешавад, мушкилот пеш омад. Дар баъзе варакҳо қалимаҳои оҳири мисраъҳо ё байти оҳирини варакъ аккосӣ нашудаанд. Чунон ки ишора шуд, асли ин нусҳаи аксиро А. Ҳабибов соли 1966 дар дехаи Шидз аз дasti яке аз хешовандонаш - Алиназар Ҳақризобеков дастрас намудааст. Нусҳаи асли дастнавис баъди аккосӣ шудан ба дasti соҳибаши баргардонда шуд.

Барои пайдо намудани нусҳаи асли дастнавис моҳи августи соли 2022 (баъд аз 56 соли сафари А. Ҳабибов) ба дехаи Шидз сафар кардем. Маълум гардид, ки имрӯз низ дар бораи шоир хурду бузурги деха зиёд медонанд ва бо номи ў ифтиҳор доранд. Дар гузари Лангари деха ҳавлии шоир бо як хонаҷаи кӯхна бοқӣ мондааст, ки ба хешовандонаш тааллуқ дорад. Мо бо чанд тан аз хешовандон ва ҳамдехагони шоир ҳамсүҳбат шуда, баъзе маълумоти тоза дар ҳусуси ҳаёти ў ба даст овардем.

Ҷойи таваллуди шоир гузари Лангари дехаи Шидзи ноҳияи Рӯшон мебошад. Номи падари ў маълум нест. Доир ба номи шоир аввалин муҳаққики рӯзгор ва осори ў М. Бақоев ҷунин навиштааст: «Номи шоир Мирзо буда,

Ибод шояд номи падари ў бошад» [9]. А. Ҳабибов ин тахмини М. Бақоевро рад намуда, роҷеъ ба номи шоир ба чунин хулоса омадааст: «Мирзоибод номи худи шоир буда, «Мирзо»-ро ба худ тахаллуси адабӣ интиҳоб кардааст. Зоро агар «Ибод» номи падараши мебуд, он гоҳ ў худро Мирзои ибни Ибод ва ё валади Ибод менавишт» [1, 101]. Л. Давлатбеков дар асоси баъзе далелҳои баъдан бадастомада хулосаҳои ин муҳаққиқонро оид ба номи шоир нодуруст мешуморад. Аз рӯйи таҳқиқоту ҷустуҷӯи ў «аз гуфти Фатхулло Раҳматуллоев, ки қисми муҳимми ашъори шоирро аз ёд медонист ва худаш зодаи деҳаи Шидз ва то ибтидои солҳои 70-уми асри XX дар қайди ҳаёт буд, маълум мешавад, ки номи аслии шоир Ибод буда, ба сабаби хушҳат буданаш қалимаи «Мирзо»-ро тахаллус мегирад» [12, 50]. Бародари шоирро, ки Булҳасан ном дошт, ба хотири ҳаттот буданаш Мирзо Булҳасан меномиданд.

Соли таваллуди шоир дақиқ маълум нест. А. Ҳабибов таваллуди ўро тахминан дар ҷоряки якуми асри XIX сабт кардааст. М. Бақоев таваллуди шоирро дар солҳои 20 ё 30 асри XIX тахмин кардааст. Л. Давлатбеков фикри А. Ҳабибовро дар ҳусуси таваллуд ёфтани шоир дар ҷоряки якуми асри XIX ба сабаби мувофиқат накардани воқеяни таъриҳӣ нодуруст мешуморад ва бо шарҳи баъзе далелҳои таъриҳӣ таваллудашро дар ҷоряки дуюми асри XIX дурусттар мешуморад [12, 52].

Мувофиқи нақли яке аз ҳешовандони шоир, сокини деҳаи Шидз Саодатқадам Муборакқадамов (соли таваллудаш 1934) модари Мирзоибод яке аз занҳои шохи Қалъаи Барпанҷа будааст. Ҳангоми бо Олицаноб ҳонадор шудан Мирзоибод дар батни модараши будааст. Мирзоибод дар тарбияи Олицаноб ба воя мерасад. Таҳсили ибтидоиро шоир дар назди Султонбекам - ном шаҳси босаводи деҳа гирифтааст, ки яке аз ҳешовандони падарандараш ба шумор мерафт.

Мирзоибод баъд аз саводи ибтидой гирифтан донишашро сайқал дода, барои идомаи таҳсил ба шаҳри Бухоро сафар мекунад. Замони дар Бухоро таҳсил кардани ў дақиқ маълум нест. А. Ҳабибов навиштааст, ки шоир бо кумаку дастгирии ҳоҳараши, ки гӯё ба сабаби зебо буданаш ўро яке аз амалдорони амир ба Бухоро бурда, ба шавҳар додааст, таҳсил кардааст [1, 100]. Муҳаққик аз кучо гирифтани ин маълумотро маълум накардааст ва то қадом андоза дуруст будани ин воқеяни равшан нест.

Мирзоибод баъди ҳатми таҳсили Бухоро ба деҳааш барmegардад ва якҷо бо ҳаттот ва шоири ҳамдеҳааш Мирзо Мамадамон валади Динпано (соли таваллудаш тақрибан 1850 - солҳои бистуми асри XX вафот кардааст) ба тарғиби илму маърифат машғул мешавад. Таҳти сарпарастияш дар Шидз доираи адабӣ вуҷуд дошт ва баъди сари ў ашҳоси маорифпарвар ба монанди Абдулвасӣ Расулзода (1890-1942, ҳоҳарзодаи Мирзоибод), Ёдгор Ёқубов (1910-1979) Мирзонабот Ҳудобердиев (1922-1988) ва гайра баромадаанд [10, 137].

Аз шоир фарзанде боқӣ намондааст. Аз ашъори парокандай дар байни мардум паҳнгардидааш маълум мешавад, ки ў соҳиби писаре будааст. Дар як шеъраш ў аз гум кардани писар ва ҳӯрдани хуни чигар нола мекунад:

*Сурататро ёд кардам, эй писар,  
Нолаҳо кардем аз шаб то саҳар.  
Мехурам аз феъли бад хуни чигар,  
Эй накуирдор, гум кардам туро [15, 100].*

Дар байтҳои зер аз бефарзанд будани худ шиква мекунад:

*Зиндагиям чу хор беҳосил,  
Сарви носоядорро чӣ кунам?  
Ман, ки беҳосилам ба сонати хор,  
Мирзо, умри хорро чӣ кунам [16, в. 316].*

Ё дар байти дигар мегӯяд:

*Умри ман рафтаст, аз ман ҳосили чизе нашууд,  
Чун шавад оё, ки ҳолам дар дами мизони мо [16, в. 26].*

Ба ин мазмун дар девони ў байтҳои зиёд дучор мешаванд.

А. Ҳабибов навиштааст, ки ҳамсари Мирзоибод «баъди вафоти шавҳараш дар деҳаи Бархоруғ ба Қонун ном шахс ба шавҳар баромадааст, ки ҳоло авлодони ў дар қайди ҳаёт мебошанд» [1, 103]. Мувофики сұхбати Л. Давлатбеков бо яке аз зиёйёни Бадахшон – Одилбек Қурбонбеков, ки дар бораи одамони баруманди Бадахшон мавод гирдоварӣ мекард ва бо Мирзоибод хешӣ доштааст, ҳамсари Мирзоибод Бибинекбаҳт ном доштааст. Ў дар ҳақиқат дар Бархоруғ бо Қонун ном шахс хонадор шуда, соли 1901 соҳиби писар мешавад, ки Қирғизбек Қонунов ном доштааст. Бибинекбаҳт соли 1945 дар Бархоруғ вафот кардааст» [12, 54]. Агар ин санадҳо дар ҳақиқат дуруст бошанд, ҳамсари Мирзоибод аз ў дар синну сол хеле хурд будааст. Шояд ў чанд бор ё хеле дер оиладор шудааст.

Мувофики нақли яке аз хешовандони наздики шоир–Мирзоамон Туробов (соли таваллудаш 1965), ки дар замони наврасияш аз забони хешовандони кухансоли худ шунидааст, Мирзоибод шахси камгапу логарандом буда, аз хонааш хеле кам мебаромадааст ва ҳамеша машғули хондану эчод будааст. Маълумотҳо дар бораи ба беморӣ мубтало шудани ў дар таҳқиқот ва китобҳо ба таври гуногун нигошта шудаанд. Аз рӯйи баъзе навиштаҳо, гӯё ў дар авчи камолоти умр ба беморие мубтало мешавад ва барои табобат ба Ҳиндустон меравад [15, 100]. Дар ҷойи дигар гуфта шудааст, ки шоир баъди сиҳҳат ёфтани ба Ҳиндустон сафар кардааст [12, 53]. Мувофики нақли хешовандонаш Мирзоибод ҷандин маротиба ба Ҳиндустон сафар кардааст ва сабаби сафари ў зиёрати Пирхона дар шаҳри Бомбай Ҳиндустон мебошад.

А. Ҳабибов дар бораи солу ҷойи вафоташ чунин менависад: «...ки шоир аз Ҳиндустон ба ватани худ баргашта, дар солҳои аввали асри XX дар ватанаш Рӯшон бояд вафот карда бошад» [1, 102]. Аз сұхбат бо хешовандони шоир маълум шуд, ки Мирзоибод дар охири умраш аз деҳаи Шидз сафар карда, сол ва ҷойи вафоташ номаълум аст. Сабаби сафари охирини ў он қадар равшан маълум набуда, таҳмин меравад, ки гӯё ба Ҳиндустон рафтааст. М. Туробов нақли модаркалонаш - Зураморо (1887-1978) дар бораи сафари охирини шоир ба ёд меорад, ки чунин гуфтааст:

«Рӯзи гусели Мирзоибодро хуб дар ёд дорам. Дар он замон ман тахминан 12-14 сола будам. Мардуми зиёд чамъ омада буданд ва ман ҳам ҳамроҳи дигар хешовандон ўро то овринги болои деҳа гусел кардам. Ў ҳангоми ҳайрухуш шеър хонда, зор-зор мегиришт». Дар ин вақт Мирзоибод тақрибан 70-сола будааст. Агар соли таваллуд ва ҳангоми гусели шоир, тахминан 12-14 сола будани Зураморо ба назар гирем, ин сафари шоирро дар солҳои 1900-1902 тахмин кардан мумкин аст. Ҳамин лаҳзай гусели шоирро зодаи деҳаи Шидз Маҳмаднабӣ Маҳмадвалиев (соли таваллудаш 1947) низ нақл кард. Ў ин нақлро аз забони ҳамсари бародарзодаи Мирзоибод – Хотун шунидааст. Хотун ҳамчунин нақл кардааст, ки Мирзоибод пеш аз ин сафарааш дар хонаи онҳо, яъне бародарзодааш Ширин (писари Булҳасан) зиндагӣ мекард ва вазъи саломатиаш он қадар хуб набудааст. Тайёр намудани ҳӯроку шустани либосҳои ўро Хотун ба уҳда доштааст. М. Маҳмадвалиев сабаби сафари оҳирини шоирро барои табобат гирифтан дурусттар мешуморад, чунки синну соли ў ба ҷое расида буд ва вазъи саломатияш ба ў имкон намедод, ки ба сафари дуру дарози пурмашаққати Ҳиндустон барояд.

Осори Мирзоибод тавассути девони ў, гулчини ашъор, баёзҳои чудогона ва ниҳоят дар байни мардум интишор ёфта, то ба имрӯз расидааст.

Хушбахтона, як нусха девони шоир то ба замони мо расидааст. Ин нусха бо дasti худи шоир хаттотӣ шуда, аз мазмуни шеърҳояш бармеояд, ки дар солҳои оҳири умраш эҷод ва таҳия шудааст. Шубҳае нест, ки шоир боз ҷанд нусха девон ё маҷмуаи ашъорашро низ таҳия кардааст, аммо мутаассифона, то замони мо нарасидаанд.

Барои ҷамъоварии нусхা�ҳои хаттӣ дар Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон аз тарафи шуъбаи шарқшиносии АИ ҶШС Тоҷикистон дар солҳои 1959-1963 экспедитсия ташкил шуд. Дар давоми панҷ сол 117 нусха дастнавис ва китобҳои чопи сангии нодир ҷамъоварӣ шуданд, ки зиёда аз 300 асарро (якҷо бо шумораи асарҳои тақрорӣ) ташкил медиҳанд [11]. Девони Мирзоибод то ба дasti кормандони шуъбаи шарқшиносӣ расидаан дар байни хешу табор, дӯстони шоир ва шоирону олимон аз даст ба даст мегузашт. М. Бақоев дар як мақолааш доир ба натиҷаи экспедитсияи соли 1961 аз вучуд доштани девони Мирзоибод ҳабар дода, илова кардааст, ки нусхай девон ҳоло дар дasti соҳибони хусусӣ мебошад [6]. Дар мақолаи дигарааш иттилоъ медиҳад, ки девон дар дasti шоир Тилло Пӯлодӣ қарор дорад [8]. М. Бақоев дар мақолаи ба Мирзоибод бахшидааш низ дар бораи девон маълумот дода, маҳсус зикр кардааст, ки «девон»-и мазкурро яке аз рафиқонаш лутған ба тариқи орият дастраси ў гардонидааст [9]. Аз мақолаи Л. Қиматшоев маълум мегардад, ки ин нусхай девон нахуст дар дasti сокини деҳаи Деррӯшон - Одина Раҳматуллоев - ном марди боғазлу шеърдӯст маҳфуз будааст, ки бо ақрабои Мирзоибод алоқаи дӯстӣ доштааст. Сипас ба дasti яке аз хешовандони шоир - Алиназаров Ҳақризобек расидаст [14].

Аз рўйи тавсифҳои М. Бақоев ва А. Ҳабибов «Девон»-и Мирзоибод дар як муқова бо достони «Хирадномаи Искандарӣ»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ ҷой дода шуда, ҳар ду ба дасти худи шоир китобат шудаанд. Достони номбурда аксбардорӣ нашудааст. Дар варақи якуми достони «Хирадномаи Искандарӣ» санаи ба итмом расонда шудани онро чунин зикр намудааст: «Итмоми ин нусхай шарифа ба таърихи шонздаҳуми шаҳри чимодуссонии 1312 ба дасти факири ҳақири зиллатқасир, каминаи даргоҳ Абдуллоҳ, яъне Мирзоибод...» [1, 101]. Аз рўйи солшумории мелодӣ китобати девон соли 1895 ба анҷом расонида шудааст. Аз мобайни он варақҳо канда шудаанд ва оҳири девон низ аз байн рафтааст. Танҳо 54 варақи ин нусха қобили истифода аст.

Оғози девон чунин аст:

*Эй дил, акнун бин, ки маргам низ дар домони мо,  
Чангӣ сайёди аҷал пайваста андар ҷони мо.*

Девон бо як байти рубоии боби «те» анҷом мепазираад.

*Бигзашт шабоби зиндагонӣ, бигзашт,  
Айёми нишоту шодмонӣ бигзашт.*

Ин нусхай номукаммал аз 131 ғазал, 1 тарҷеъбанд, 8 рубой ва ду қасида иборат мебошад. 4 ғазал аз сабаби канда шудани варақҳо номукаммал буда, аз ғазали шумораи дувоздаҳуми девон чор байти аввал, ғазали шумораи сездаҳум як байти охир, ғазали шумораи понздаҳум ду байти аввал ва ғазали шумораи шонздаҳум се байти охир боқӣ мондааст.

Мутаассифона, ҷустуҷӯю пурсуҷӯи мо барои дарёфт намудани асли девони шоир натиҷа набаҳшид ва маълум нест, ки ин нусха имрӯз дар қучост ва дар дасти кӣ маҳфуз аст. Аз рўйи маълумоти фолклоршиноси маъруф, доктори илмҳои филологӣ Нисормамад Шакармамадов ин дастнавис аз дасти Алиназар Ҳақризобеков гӯё ба дасти Муъминшо Абдулвосиев<sup>4</sup> (1933-1991) мерасад [17, 151]. Ба пайвандони Муъминшо Абдулвосиев муроҷиат кардем, лекин дидем, ки нусхай дастнависе, ки дар дасташон маҳфуз аст, нусхай девони Мирзоибод нест.

Як нусхай девони «Гулчин»-и шоирони гуногуно низ А. Ҳабибов аз рўйи маълумоти худи ў ҳангоми сафараш дар дехai Шидз пайдо кардааст, лекин моли кӣ будани ин дастнависро маълум накардааст. Нусхай девони «Гулчин» ба ғайр аз ашъори Мирзоибод боз якчанд шеъри шоирони Бадаҳшон ва «Миръот-ул-муҳаққиқин»-и Носири Ҳусравро дар бар гирифта, соли 1950 аз тарафи хаттоти машҳури Бадаҳшон Султоназиз ибни Ёразиз нусхабардорӣ шудааст. Девони «Гулчин» аз 36 варақ иборат буда, дар 19 варақаш 52 ғазал, 1 тарҷеъбанд ва 6 рубоии Мирзоибод бе риояи тартиби алифбои арабӣ китобат шудаанд. Бояд зикр кард, ки ашъори дар девони «Гулчин» овардашуда аз рўйи девони асли нусхабардорӣ шудааст, зеро матни ғазалиёту рубоиёт ва тарҷеъбанд бо ҳам мувофиқанд. Нусхай

1.Муъминшо Абдулвосиев яке аз ходимони намоёни ҷамъиятию сиёсии қишвар буд ва холо Ҷамоати дехоти Шидз ба хотираи ў номгузорӣ шудааст.

аксии девони «Гулчин» низ аз соли 1966 дар фонди дастнависхой Маркази мероси хатти АМИТ таҳти №1966/II нигоҳдорӣ мешавад. Аз рӯйи маълумоти Л. Давлатбеков нусхай аслияш имрӯз моли шахсии Карамов Назаршо мебошад [12, 55].

Ба гайр аз девон ва як маҷмуаи зикршуда, ашъори шоир дар баёзҳо ва маҷмуаи шоирони дигар низ китобат шудааст. Дар нусхай баёзе, ки таҳти № 819 Маркази мероси хаттӣ маҳфуз аст, 2 ғазал ва 4 муҳаммаси шоир нусхабардорӣ шудаанд, ки дар девон дучор наомаданд. Ин баёзро Юлдошбии Бухорӣ, ки солҳои 1900-1904 дар Рӯшону Шуғнон ҳоким будааст, тартиб додааст. Юлдошбии Бухорӣ худаш шеър менавиштааст ва ашъори шоирони Дарвоз, Рӯшон ва Шуғнони замони худашро ҷамъ намуда, якъо бо ашъораш баёз тартиб додааст. Як ғазали шоир дар нусхай аксии дастнависи «Ашъори Фарибӣ» [3, в. 62а], ки дар Бадаҳшон ёфт шудааст, нусхабардорӣ шудааст. Ғазали дигари Мирзоибод дар нусхай аксии дастнависи № 1961/25 бо ашъори Иброн ном шоир омехта шудааст [4, в. 66]. Ду муҳаммаси машҳури шоир - «Эй ман ғуломи бандон ба гесӯи анбарӣ» ва «Коми дилам зи толеи ман талҳком шуд»-ро Л. Қиматшоев дар рӯзномаи ноҳиявии «Овози дӯстӣ» якъо бо қиссаи эҷод гардиданашон ба табъ расонидааст [13]. Қиссаи эҷод гардидани онҳоро рӯзноманигор аз забони усто ва ҳофизи мардумӣ Азизбек Ширинбек (аз деҳаи Дерзуд) ва Фатҳулло Раҳматулло (аз деҳаи Вамар) шунидааст. Ҳамагӣ ашъори ба дастовардашудаи шоир то ба имрӯз аз 134 ғазал, 1 тарҷеъбанд, ду қасида, 14 рубой ва 7 муҳаммас иборат буда, ҳамагӣ 1264 байтро ташкил медиҳад.

Мавзуи ашъори Мирзоибод ба гайр аз ишқу муҳабbat, аз мавзуъҳои шикваю нола аз баҳти худ ва давру замон, ғарibӣ, азобу дурӣ аз ватан, ёди ёру диёр иборат аст. Аз мазмуну муҳтавои ашъори шоир дар бораи шарҳи ҳоли ў чунин ҳулоса кардан мумкин аст: ў тақрибан ҳафтод сол умр дида, зиндагияш пурмашаққат гузаштааст ва азоби фурбатро ҷашидааст. Аз ў фарзанде боқӣ намондааст ва аз ҷанд байти дар байни мардум паҳнгардида маълум мешавад, ки фарзандаш зуд вафот кардааст. Мазмуни баланд, таркиби луғавӣ, истифодай воситаҳои қаломи шоирона, равонии вазну оҳангӣ шеър ва ҳатти зебои настаълиқи бо аломатҳои шикастай девонаш исботи таҳсили ў дар Бухоро мебошад. Абёти зер гуфтаҳои болоро инъикос мекунанд:

*Умр бирафт, Мирзо, пири гирифт доманам.  
Боз баҳор мешавад умри ману шабобро [16, в.3а].*

\*\*\*

*Шабобам рафт, умрам рафт, мавсими ҳазон омад,  
Ки ҳам бадаҳди айёми ёди рафтагон омад.  
Асиру мубталои дарду ҳичронем дар олам  
Шабобу навҷавонӣ рафту пирии ниҳон омад [16, в. 11а].*

\*\*\*

*Эй дида, ҳун бибор, ки умрам бурида шуд,  
Эй синаи фигор, қадам ҷун ҳамида шуд [16, в. 12б].*

\*\*\*

Эй дил, барор оҳу фигон, з-он ки умр рафт,  
Аҳди шабобу зиндагия, тираҳан дариd.

\*\*\*

Гамам як сӯ, гарӣбӣ як тараф, доги фироҷи дил,  
Дар ин мобайн ман чун мург ҳайронем, ё Аллоҳ [16, в. 15а].

\*\*\*

Ба нокомӣ фалак мекард чун аз дӯстонам дур,  
Ба аҳли гайр, эй дил, ошно гаштем вовайло.  
Ватан ку, дӯстонам ку, кучо ёрони содикдил,  
Ба айёми гарӣбӣ бенаво гаштем, вовайло [16, в. 44б].

Дар шеърҳои ў мавзеъҳои ҷуғрофиёй зикр нагардидаанд, аз ин рӯ, ба кучо сафар кардан ва дар қадом қишвар гарӣ будани ў маълум нест. Дар осори дастрасгардида номи зодгоҳаш зикр нашудааст, танҳо дар як муҳаммас вожаи «Шугнон» омадааст:

Чон гашт кабоб аз ғамат, эй шӯҳи сухандон,  
Чун сунбули пурпечи ту дил гашт парешон,  
Мирзо натавон ёфт висоли ту ба Шугнон,  
Дой ба сари кӯи ту бар бод диҳад ҷон,  
Ёдам нақунӣ вола аз ин рӯзи ҷудоӣ [5, в. 209б].

Вожаи «Бадаҳшон» дар ду ғазалаш омадааст, ки ба ситоиши санги қиматбаҳои лаъл рабт дорад:

Рӯи ту ҳуршид ё моҳи шабистон аст шамъ,  
Ё ҷароғи гавҳари лаъли Бадаҳшон аст шамъ [16, в. 25а].

Дар ғазали дигар, ки ба сабаби канда шудани варакҳои девон танҳо 4 байти аввал бокӣ мондааст, чунин омадааст:

Рӯи ту ҳамҷу моҳи тобон аст,  
Лаби лаъле, ки дар Бадаҳшон аст. [16, в. 7а].

Ба маҳорати шоирий ва баҳравар гардидан аз таҳсил, доштани илми динию адабии Мирзоибод адабиётшинос Л. Давлатбеков чунин баҳо додааст: «Агар дар осори бархе аз шоирони Бадаҳшон вижагии ашъори омиёни шифоҳӣ мушоҳида гардад, дар ҷӯдиёти Ҷаъфар, Мирзоибод ва Шоҳфутур, ки аз хатту савод ва улуми динию адабӣ бархурдор будаанд, таъсиру нуғузи сабки адабиёти китобии форсу тоҷик бештар мутаассир аст ва миёни ҷӯдиёти онҳову осори бадеии шоирони форсу тоҷик хусусиятҳои муштарак мушоҳида мешавад» [12, 171].

Мирзоибоди Шидзӣ дар баробари шоирони соҳибдевони Бадаҳшон – Назмӣ, Ҷаъфар, Сӯфӣ ва нучумшинос Мубораки Ваҳонӣ, ки нусхаҳои девонашон дар натиҷаи экспедитсияи ҷамъоварии дастнависҳо ба даст оварда шудаанд, шоири хушзвакӯ хушкалом буда, нашр ва дастраси оммаи васеи хонандагон намудани ашъори ўаз аҳаммият ҳолӣ нест.

## КИТОБНОМА

1. Абивов, А. Аз таърихи адабиёти тоҷик дар Бадаҳшон / А. Абивов. – Душанбе, 1971. – 197 с.

2. Абибов, А. Ганчи Бадахшон / А. Абибов. – Душанбе, 1972. – 319 с.
3. Ашъори Фаридӣ. Нусхай аксии (фотонусха) №1962/2е-и фонди дастнависҳои Маркази мероси хаттии АМИТ.
4. Ашъори Иброн. Нусхай аксии (фотонусха) №1961/25-и фонди дастнависҳои Маркази мероси хаттии АМИТ.
5. Баёз. Нусхай хаттии №819-и фонди дастнависҳои Маркази мероси хаттии АМИТ.
6. Бақоев, М. В поисках восточных рукописей / М. Бақоев. – НАА, 1962, №3. – С. 239.
7. Бақоев, М. Дар ҷустуҷӯи дастнависҳо / М. Бақоев // Маориф ва маданият. 14 ноябри соли 1961.
8. Бақоев, М. Бозёфтҳои нав ва муҳим / М. Бақоев // Маориф ва маданият. 9 июляи соли 1963.
9. Бақоев, М. Мирзоибод ва чанд намуна аз осори ў / М. Бақоев // Бадаҳшони советӣ. 3 сентябри соли 1965.
10. Бахтиёров, М. Таърихи Рӯшон / М. Бахтиёров. – Душанбе: Илм, 2013. – 416 с.
11. Бертельс, А., Бақоев, М. Алфавитный каталог рукописей, обнаруженных в Горно-Бадахшанской автономной области экспедицией 1959-1963 гг. Под ред. и пред. Б. Г. Гафурова и А. М. Мирзоева. М., 1967. – 118 с.
12. Давлатбеков, Л. Рӯзгор ва осори шоирони Бадаҳшон / Л. Давлатбеков. Душанбе, 2014. – 179 с.
13. Қиматшоев, Л. Рӯзномаи «Овози дӯстӣ». 18-21 сентябри соли 1990.
14. Қиматшоев Л. Рӯзномаи «Овози дӯстӣ». 20 февраляи соли 1991.
15. Маҳмадвалиев, М. Назаре ба таърихи Ҷамоати Шидз / М. Маҳмадвалиев. – Душанбе: Ашӯриён, 2020. – 192 с.
16. Мирзоибоди Шидзӣ. Нусхай аксии девон (фотонусха) №1966/I-и фонди дастнависҳои Маркази мероси хаттии АМИТ.
17. Шакармамадов, Н. Бадаҳшон – дар масири тамаддуни умушибашарӣ / Н. Шакармамадов. – Душанбе. – 2006. – 162 с.

**ДЕВОНИ МИРЗОИБОДИ ШИДЗӢ ВА БАҶЗЕ  
МАСъАЛАҲОИ РӯзГОРУ ОСОРИ Ў**

*Мақола ба ҳаёт ва эҷодиёти шоири нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX Мирзоибоди Шидзӣ баҳшида шудааст. Ягона дастнависи девони шоирро, ки бо дасти худаш китобат шудааст, адабиётинос А. Ҳабибов соли 1966 аз дасти хешовандонаи дастрас намудааст. Дастнавис баъди аккосӣ (фотонусха) шудан ба дасти соҳибаи баргардонда шуда, фотонусхай он дар фонди дастнависҳои Маркази мероси хаттии АМИТ таҳти №1966/I нигоҳдорӣ мешавад. Аз рӯйи ин дастнавис қисме аз ашъори шоир дар нусхай дастнависи дигар нусхабардорӣ шудааст. Муаллифи мақола ашъори шоирро аз рӯйи нусхай аксии дастнавис таҳлил намуда, кӯшиши кардааст, ки нусхай асли дастнависи девони шоирро пайдо намояд. То имрӯз дар дасти ки маҳфуз*

буудани дастнавис маълум нест. Муаллифи мақола шеърҳои шоирро аз ҷунгу баёз ва девонҳои шоирони дигар ҷамъоварӣ намуда, ҷанд маълумоти тозаеро дар бораи ҳаёти ў аз рӯйи нақли хешовандон ва ҳамдеҳагонаи овардааст. Ашъори ҷамъоварии Шидзи Мирзоибод аз 134 газал, 1 марҷеъбанд, 2 қасида, 14 рубоӣ ва 7 муҳаммас иборат буда, ҳамагӣ 1264 байтро ташкил медиҳад.

**Калидвоҷаҳо:** Мирзоибод, дастхат, фотонусха, мероси ҳаттӣ, Шидз, баёз, нусхабардорӣ, девон.

### **ДИВАН МИРЗОИБОД ШИДЗИ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЕГО ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА**

Статья посвящена жизни и творчеству поэта второй половины XIX - начала XX вв. Мирзоибоди Шидзи. Единственная рукопись дивана поэта, которая является автографом, была обнаружена литературоведом А. Хабибовым у родственников поэта в 1966 году. После фотокопирования рукопись была возвращена владельцу, а ее фотокопия хранится в рукописном фонде Центра письменного наследия НАНТ под номером 1966/I. Часть поэтического текста поэта была переписана из этой копии в другую рукопись. Автор статьи проанализировала стихи Мирзоибода на основе этой фотокопии рукописи и попыталась найти оригинальную рукопись дивана поэта. До сих пор неизвестно, в чьих руках хранится рукопись. Автору удалось собрать стихи поэта, зафиксированные в джунгах, альманахах и диванах других поэтов и обнаружить некоторые новые сведения о его жизни по рассказам его родственников и односельчан. Собранные стихи Мирзоибода состоят из 134 газелей, 1 тарджибанды, 2 касыд, 14 рубаи и 7 муҳаммас, что в целом составляет 1264 байта.

**Ключевые слова:** Мирзоибод, рукопись, фотокопия, письменное наследие, Шидз, альманах, копирование, диван.

### **THE DIWAN OF MIRZOIBOD SHIDZI AND SOME ISSUES OF HIS LIFE AND HERITAGE**

*The article is devoted to the life and work of the poet of the second half of the XIXth and early XXth centuries Mirzoibod Shidzi. The only one manuscript of the poet's diwan, which is an autograph, was discovered by Tajik scientist A. Habibov due to assistance of the poet's relatives in 1966. After photocopying, the manuscript was returned to the owner, and its photocopy is stored in the Fund of the Center for Written Heritage of National Academy of Sciences of Tajikistan, #1966/I. Some of the poet's poetry was copied from this copy into other manuscripts. The author of the article analyzed the poet's poems based on photocopy of the manuscript and tried to find the original copy of the poet's diwan. Unfortunately it is still unknown its real location. The author of the article collected the poet's poems from jungs, almanacs and diwans of other poets and gives some new information about his life based on the memories of his relatives and fellow villagers. The restored poetic legacy of Mirzoibod Shidzi consists of 134 Ghazals, 1 Tarji'band, 2 Odes, 14 Rubaies and 7 Mukhammas, which amounts to 1264 Bayts.*

**Key words:** *Mirzoibod, manuscript, photocopy, written heritage, Shidz, almanac, copying, diwan.*

**Маълумот дар бораи муаллиф:** **Навбахорова Бибисултон Қулмамадовна** – Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ АМИТ, номзади илми филология. Нишонӣ: 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 21. Email: [nawbahor\\_01@inbox.ru](mailto:nawbahor_01@inbox.ru)

**Сведения об авторе:** **Навбахорова Бибисултон Қулмамадовна** – Институт языка и литературы имени Абуабдуллоҳ Рӯдакӣ НАНТ, кандидат филологических наук. Адрес: 734025, г. Душанбе, проспект Рӯдакӣ 21. Email: [nawbahor\\_01@inbox.ru](mailto:nawbahor_01@inbox.ru)

**Information about the author:** **Nawbahorova Bibisulton Qulmamadovna** – Institute of Language and Literature named after Abuabdulloh Rudaki of the National Academy of Sciences of Tajikistan, Candidate of Philological Sciences. Adress: 734025, Dushanbe, Avenue Rudaki 21. Email: [nawbahor\\_01@inbox.ru](mailto:nawbahor_01@inbox.ru)

---

**ФАТТОХИИ НИШОПУРЙ – ШОИРЕ АЗ МАКТАБИ  
ҒАЗАЛСАРОИИ САЪДИИ ШЕРОЗЙ**

**Хосияти Шаҳобиддин  
Донишгоҳи давлатии Хӯҷанд ба номи академик Б. Ғафуров**

Саъдии Шерозй аз ҷумлаи беназиртариҳ суханварони адабиёти классикии форсу тоҷик мебошад. Ӯ дар қатори Рӯдакиу Фирдавсӣ, Низомиу Ҳоқонӣ, Саноию Аттор ва дигарон дар эҷоди ғазал поъҳои назми оламгири форсу тоҷикро истеҳком баҳшидааст. Ин аст, ки ӯро ҳамчун «пайғамбари ғазал» мешиносанд ва дар бузургтарин ғазалсароёни пасин ба мисли Ҳофизи Шерозй ва Камоли Ҳӯҷандӣ таъсири сухани ӯ эҳсос мегардад [7, 7].

Ғазалҳои Саъдии Шерозй бо зебоии забону баён, латофату ширини, содагиу равонӣ ва ба дили мардум наздик буданаш аз ғазалиёти дигар шоирион тафовут дорад. Тавре ки худи ӯ дар яке аз фахрияҳояш мегӯяд:

Эй гули хушбӯй, агар сад қарн боз ояд баҳор,  
Мисли ман дигар набинӣ булбули хушгӯйро [7, 8].

Дар таърихи адабиёти форсу тоҷик суханвареро наметавон дарёфт, ки аз осору ашъори Шайх Саъдии Шерозй баҳрабардорӣ накарда бошад. Фаттоҳии Нишопурӣ низ аз ин шумор аст.

Фаттоҳии Нишопурӣ намояндай ибтидои асри 15 буда, аз ҷумлаи он шоиронест, ки дар ғазалсароӣ дар қатори Амир Ҳусрави Дехлавӣ, Ҳасани Дехлавӣ, Мавлоно Ҷалолиддини Балҳӣ, Ҳофизи Шерозй, Камоли Ҳӯҷандӣ аз Саъдии Шерозй низ таъсирпазири намудааст. Пайравии Фаттоҳии Нишопурӣ ба Шайх Саъдӣ на танҳо аз лиҳози соҳтор мебошад, балки дар байнӣ ғазалиёти ин ду адаб пайванди руҳиу равонӣ ва мавзую муҳтаво мушоҳида мегардад. Чунончи

Саъдии Шерозӣ:

Магар насими сахар бӯи ёри ман дорад,  
Ки роҳати дили уммединори ман дорад.  
Ба пои сарв дарафтодаанд лолаву гул,  
Магар шамоили қадди нигори ман дорад?!  
Нишони роҳи саломат зи ман мапурс, ки ишқ  
Зимоми хотири беихтиёри ман дорад.  
Гулому тозабаҳоро, тӯй, ки орази ту  
Таровати гулу бӯи баҳори ман дорад.  
Дигар сари ману болини оғият, ҳайҳот  
Бад-ин ҳавас, ки сари ҳоксори ман дорад.  
Ба ҳарза дар сари ӯ рӯзгор кардаму ӯ  
Фароғат аз ману аз рӯзгори ман дорад.

Магар ба дарди диле боз мондаам, ё Раб,  
 Кадом домани химмат губори ман дорад?  
 Ба зери бори ту Саъдӣ чу хар ба гил дармонд,  
 Дилат насӯҳт, ки бечора бори ман дорад (7, 121).

Фаттохии Нишопурӣ:

Агарчи гул ба вафо бӯи ёри ман дорад,  
 Кучо таровати он гулъузори ман дорад.  
 Хуш он замон, ки диламро шикор мезаду гуфт,  
 Зихӣ тапидани хуш, к-ин шикори ман дорад.  
 Ба марг розияму шукри баҳт мегӯям,  
 Ки ҷониби дили уммевори ман дорад.  
 Ба ғамза мекушадам дӯст маству ҳурулъин,  
 Ситода ҷашм ба роҳ интизори ман дорад.  
 Мулозими назари ҳешам, ар надонад меҳр,  
 Фарогате зи ману рӯзгори ман дорад.  
 Рухаш бар оташ аз он зулфро бигардонад,  
 Ки рангу бӯйи дили бекарори ман дорад.  
 Ба ашк ҷехра басе шустаам ба ёди буте,  
 Ки пойи нозуки ҳуд бар узори ман дорад.  
 Ба кори ту дили Фаттоҳӣ аст кам гуфтам,  
 Ба ҳашм гуфт: дили ў чӣ кори ман дорад (4, 40).

Ҷӣ тавре ки мушоҳида мегардад, ҳар ду ғазал дар як вазн, як радибу қофия эҷод шуда, аз ҳашт байт таркиб ёфтаанд. Истифодай қалимаву ибороти муштараке ба монанди «бӯи ёр», «дили уммевор», «гул», «дил», «ораз» (Саъдӣ), «узор», «руҳ» (Фаттоҳӣ) ва ҳатто мисраи «Фарогате зи ману рӯзгори ман дорад» гувоҳи қотеи таъсирпазирии Фаттохии Нишопурӣ аз Саъдии Шерозист. Дар баробари ин, дар ғазали Саъдӣ вожагони ёр, уммевор, нигор, беихтиёر, баҳор, хоксор, губор, бор ва дар ғазали Фаттохии Нишопурӣ ёр, гулъузор, шикор, уммевор, интизор, рӯзгор, бекарор, узор ва кор қрфия шудадаанд ва дар ҳангоми таҳлили қиёсӣ равшан мегардад, ки Фаттоҳӣ агарчи ғазали ҳешро дар истиқбол аз вазн ва қофияву радифи ғазали Саъдӣ ба қалам овардааст, вале дар соҳтмони қофия навовариҳое мекунад, ки бешак ин шеваи кори вай ба таҳаввули маънони кулли ғазал таъсир мегузорад. Аз ин рӯ, ҳарчанд аз лиҳози мавзӯъ ҳар ду ғазал лирикӣ буда, муҳотаб ёр аст ва сухан аз ҷониби шахси аввал гуфта мешавад, дар умум дар маъниофариҳо тағйироте ҷашнгир ба назар мерасад. Дар оғаридани симои ёр дар ғазали ҳар ду шоир бе ташбехқунандаҳо бартарӣ дода шуда, дар баробари ин, ҷафокорию бемеҳрии маҳбуба нисбат ба ошиқ таъқид мегардад. Танҳо таҳқики қиёсии аబёти матлаъ ва мақтаи ғазал метавонад моро бар ин андеша расонад, ки дар тарҳи мазмунсозиҳо шоиронаи суханвар тағйироте қобили мушоҳида аст. Дар байти матлаи ғазали Саъдӣ чунин таъқид мешвад, ки магар насими саҳар бӯи ёри ман дорад, ки ба дили уммевори ман роҳату оромиш ато мекунад. Дар байти матлаи ғазали Фаттоҳӣ ҳарчанд гул дар вафодорӣ бӯи

ёри ман дорад, аммо таровати гулузори маро ҳаргиз сохиб нест. Маълум аст, ки дар меҳвари маънисозиҳои байти матлаи ҳар ду шоир таркиби «бӯи ёр» қарор дорад, аммо дар байти Саъдӣ насими сахар бӯи ёр дораду бар қаҳрамони лирикӣ оромиш мебахшад. Дар байти Фаттоҳӣ гул бӯи ёр дорад, vale таровати гулузори қаҳрамони лирикиро сохиб нест.

Дар байти мақтаи газали Саъдӣ сухан дар бораи он меравад, ки шоир дар зери бори меҳнати ишқу дарди ошиқӣ чун ҳар дар гил монд, vale дили ёр ҳадди ақал барояш аз он ҷиҳат ҳам насӯҳт, ки бар дӯш бори меҳнати ўро дорад. Дар байти таҳаллуси Фаттоҳӣ таъкид мешавад, ки ман дар кори дили ў, яъне дар бораи ба гами ишқи ту гирифтор шудан кам гуфтам, vale ў ба ҳашм гуфт, ки дили ў чӣ кори ман дорад, ҷаро гирифтори ранҷу заҳмат ва андешаи ман бошад. Ин ҷо низ тағйироте дар маънисозиҳои шоирона ба мушоҳида мерасад ва ин нукта матлаби мазкуреро шарҳ медиҳад, ки Фаттоҳӣ комилан аз роҳи тақлиди Саъдӣ намеравад, балки ҳам аз назари соҳторӣ ва ҳам аз диди муҳтавоӣ ба тозакориҳои иқдом менамояд.

Ба муқоисаи ду газали дигари ҳар ду шоир мепардозем, ки дар онҳо ҳатто дар тарҳи қофияву радиф дигаргуниҳои ба ҷашм мерасад:

Саъдии Шерозӣ:

Муштоқиу сабурӣ аз ҳад гузашт, ёро,  
Гар ту шикеб дорӣ, тоқат намонд моро.  
Боре ба ҷашми эҳсон дар ҳоли мо назар кун,  
К-аз хони подшоҳон роҳат бувад гадоро.  
Султон, ки ҳашм гирад бар бандагони ҳазрат,  
Ҳукмаш расад, валекин ҳадде бувад чафоро.  
Ман бе ту зиндагонӣ ҳудро намеписандам,  
К-осоише набошад бе дӯстон бақоро.  
Чун ташна ҷон супурдам, он гаҳ чӣ суд дорад  
Об аз ду ҷашм додан бар ҳоки ман гиёро?  
Ҳоли ниёзмандӣ дар васф менаёяд,  
Он гаҳ, ки боз гардӣ, гӯем мочароро.  
Боз ову ҷони ширин аз ман ситон ба хидмат,  
Дигар чӣ барг бошад дарвеши бенаворо?  
Ё Раб, ту ошноро муҳлат дихӯ саломат,  
Чандон ки боз бинад дидори ошноро.  
На мулки подшоро дар ҷашми хубрӯён  
Вақъест, эй бародар, на зуҳди порсоро.  
Эй кош, барфитодӣ бурқаъ зи рӯйи Лайлӣ,  
То муддаъӣ намондӣ Мачнуни мубталоро.  
Саъдӣ, қалам ба саҳтӣ рафтасту некбаҳтӣ,  
Пас, ҳар чӣ пешат ояд, гардан бинех қазоро (7, 14).

Фаттоҳии Нишопурӣ:

Дардо, ки қиссаи дил афсона соҳт моро,  
Зулфи фариштарӯён девона соҳт моро.

Симурги Қофи иззат будему шамъи хубӣ,  
 Зад шуълаи таҷаллӣ, парвона соҳт моро.  
 Деҳқони ишқ афканд дар хок ҳаббаи қалб,  
 То сайди доми савдо з-ин дона соҳт моро.  
 То нури меҳри хубон дар хилвати дил афтад,  
 Меъмори кунту канзан вайронга соҳт моро.  
 Ҳақ хост, то шавад дил бо сирри ҳусн восил,  
 Фамхона соҳт аз гил, ҳамхона соҳт моро.  
 Чун дид ҷарҳи гардон, к-аз коргоҳи қисмат  
 Паймон насоҳт моро, паймона соҳт моро.  
 Фаттохиё, ба бода аз ақлу дин бишӯ даст,  
 К-ин об аз ошноён бегона соҳт моро [3, 2].

Ғазали дуюм низ ҳарчанд аз лиҳози миқдори байт тафовут дорад (Саъдӣ: 11байт, Фаттоҳӣ: 7 байт), аммо дар як мавзуъ «ишиқ» ва як вазн «мунсареҳи мусаммани маҳбуни макишуф» эҷод шудааст. Фаттоҳии Нишопурӣ қофияву радифоро «соҳт моро» мавриди истифода қарор додааст, ки бо қофияни ғазали Саъдии Шерозӣ («-ро») як аст. Аммо як нуктаи қобили таъкид он аст, ки ғазали Фаттоҳӣ бо радифи «моро» эҷод шудааст ва ин дар ҳолест, ки дар сурудаи Саъдӣ вожаи мураддаф мавҷуд нест ва қалимаи «моро» дар ҷузви вожагони қофияшаванда қарор гирифтааст. Тавре ки таъкид шуд, ҳарчанд ҳар ду ғазал дар як мавзуу куллии марбут ба ишқ суруда шудаанд, vale фарқҳои зиёде дар тарҳ ва тарзи маънифарӣ ва мазмунсозӣ дида мешавад. Масалан, агарчи ғазали Саъдӣ ба таври умум мавзуи ишқро фаро мегирад, vale дар байти мақтаи он масъалаи сарнавишт ва қазову қадар шарҳу тафсир ёфтааст. Шоир таъкид медораад, ки чун қалами тақдири мо ба саҳтию рафтаасту некбахтӣ, ноҷор бояд ба қазову қадар тан бидиҳем. Фаттоҳӣ дар байти мақтаи ғазали хеш маънии аз тааллӯқоти дунёй тавассути бодаро, ки онҳ ҳам василаи раҳӣ аз ин алоиқ ба шумор меравад, талқин мекунад ва мефармояд, ки Фаттоҳӣ аз ақлу дин даст бишӯ, ки ҳамин об, яъне бода моро аз ошноён бегона соҳт. Ин ҷо дар асл аз ошно бегона соҳтан ба маънии аз қайди дунё вораҳонидан ба кор рафтааст.

Дар девони Фаттоҳии Нишопурӣ ғазале ба вазну қофия мавҷуд аст:

Ёр маҳмил басту бо сад корвон дил меравад,  
 Риҳлати ҷонро аз он рафтору маҳмил меравад.  
 Рафт он айёру дил дар бори ҳамроҳон маро,  
 То ҷаро з-он ҷашми раҳзан ҳалқ ғоғил меравад.  
 Ӯ чу маҳ дар арзи ҷавлони сафар в-аз дидоҳо  
 Ҳамраҳаш бисёр то манзил ба манзил меравад.  
 Корвонро сели ашқи мо зи ҷо бурдаст дил,  
 Ноқаро ҳам з-ин малолат пой дар гил меравад.  
 Хок шуд дар роҳи ӯ дилҳо, vale з-ин раҳгузар  
 Кай қунад андеша ҳудроҳе, ки бар дил меравад.

Дар пайи зулфаш дилам хезон-фитон бетоб рафт,  
 Ҳамчу мачнуне, ки дар раҳ бо салосил меравад.  
 Гамзааш дид ашкি Фаттохӣ сафо бо вай нагуфт,  
 Занги тег аз шустушӯй об мушкил меравад (4, 65).

Фазали зикршудаи Фаттохии Нишопурӣ ҳарчанд аз назари вазн фарқ дорад, vale аз рӯи мазмуну муҳтаво ва радифи хеш газали машҳури Саъдии Шерозиро ба хотир меоварад, ки бо номи «Эй сорбон» маъруф аст. Таҳқиқ дар мундариҷаи ҳар ду газал монандиҳои зиёдеро ошкор месозад, ки дар навбати аввал дар матлаи ҳар ду газал истифода шудани калимаҳои корвон ва сорбон ҳамоҳангихои маънои онҳоро шарҳу тафсир мекунад.:

Эй сорбон, оҳиста рон, к-ороми чонам меравад,  
 В-он дил, ки бо худ доштам, бо дилситонам меравад.  
 Ман мондаам маҳчур аз ӯ, бечораву ранчур аз ӯ,  
 Гӯй, ки нешे дур аз ӯ дар устухонам меравад.  
 Гуфтам, ба найрангу фусун пинҳон қунам реши дарун,  
 Пинҳон намемонад, ки хун бар оstonam меравад.  
 Маҳмил бидор, эй сорвон, тундӣ макун бо корвон,  
 К-аз ишқи он сарви равон, гӯй, равонам меравад.  
 Ӯ меравад доманкашон, ман заҳри танҳоӣ чашон,  
 Дигар мапурс аз ман нишон, к-аз дил нишонам меравад.  
 Баргашт ёри сарқашам, бигзошт айши ноҳ(в)ашам,  
 Чун мичмаре пуроташам, к-аз сар духонам меравад.  
 Бо он ҳама бедоди ӯ в-ин аҳди бебунёди ӯ,  
 Дар сина дорам ёди ӯ, ё бар забонам меравад.  
 Боз ою бар чашмам нишин, эй дилситони нозанин,  
 К-ошӯбу фарёд аз замин бар осмонам меравад.  
 Шаб то сахар менағнавам в-андарзи кас менашнавам,  
 В-ин раҳ на қосид меравам, к-аз каф инонам меравад.  
 Гуфтам, бигириjam, то ибил чун ҳар фурӯ монад ба гил,  
 В-ин низ натвонам, ки дил бо корвонам меравад.  
 Сабр аз висоли ёри ман, баргаштан аз дилдори ман,  
 Гарчи набошад кори ман, ҳам кор аз онам меравад.  
 Дар рафтани чон аз бадан гӯянд ҳар навъе сухан,  
 Ман худ ба ҷашми хештан дидам, ки чонам меравад.  
 Саъдӣ, фифон аз дасти мо лоиқ набуд, эй бевафо,  
 Тоқат намеорам ҷафо, кор аз фифонам меравад. (6, 4).

Ҳарчанд Фаттохии Нишопурӣ газали худро дар ҳафт байт сурудааст, vale ин ҷо мушоҳида мешавад, ки тағири шевай иншо дар газали ӯ дар сурати нав карданӣ вазн ва қофия иқдомашро дар тозакориҳои соҳтории газали хеш ба намоиш мегузорад.

Дар баробари ҷунин пайравиҳо ва тозакориҳо, ки дар газалиёти Фаттохии Нишопурӣ ба мушоҳида расид, муқоисаи сурудаҳои шоирони мавриди таҳқики маълум месозад, ки дар газалиёти онҳо мазмунҳои наздику ягона, ҳамфиро ҷафонадешӣ ба ҷашм мерасад. Чунончи, дар

газале Саъдӣ муқобили порсоио парҳезгории сохта, тақвову зуҳд будани худро ироа медорад:

Лоиқи Саъдӣ набуд, ин хирқаи тақвову зуҳд,  
Сокиё, чоме бидех в-ин чома аз сар барканаш! (7, 222)

Фаттоҳӣ низ дар мақтаи газале муқобили хушкii зуҳд будани хешро баён дошта, зоҳидонро ба зери тозиёнаи танқид қарор додааст:

Бурун кун хушкii зуҳд аз димоги ақл, Фаттоҳӣ,  
К-аз оби согари тавҳид кардӣ тоза имонро (4, 3).

Перомуни умумияти газалиёти Саъдии Шерозӣ ва Фаттоҳии Нишопурӣ метавон мисолҳои зиёде овард, лекин мо бо баёни муште аз хирвор иктифо намуда, баррасиҳои анҷомдодаи хешро ба сурати зайл натиҷагири хоҳем намуд.

Дар маҷмуъ, роҷеъ ба умумияти газалиёти Фаттоҳии Нишопурӣ ва Саъдии Шерозӣ метавон ҷанд нуктаро хотирнишон соҳт:

- Мавзуи марказии газалиёти ҳар ду шоир шарҳу баёни ишқ ва муомилоти ошиқона ба шумор меравад;
- Фаттоҳӣ низ монанди Саъдӣ мадҳғӯро намеписандид;
- Дар газалиёти Фаттоҳии Нишопурӣ ҳарчанд истифодаи қалимоти наздикталафуз зиёд аст, дар сурудаҳои Саъдии Шерозӣ низ ҷо-ҷо ба назар мерасад;
- Фаттоҳии Нишопурӣ чун Саъдии Шерозӣ санъати ташбехи равшанро зиёд истифода мебарад;
- Дар эҷодиёти Фаттоҳии Нишопурӣ қалимаву таркиботе, ки дар газалиёти Саъдии Шерозӣ нуфуз доранд, бамаврид истифода шуда, боиси латофату ҷаззобияти қаломи суханвар гардидааст. Аммо нуктаи қобили таваҷҷуҳ он аст, ки Фаттоҳӣ дар ҷараёни маъниофариҳои хеш кӯшидааст, ки ба вожаву таъбирҳои мазкур тозагиҳои маҳсусе ато намояд. Ин шевай кори вай дар шумори ибтикорҳои вай қарор мегиранд, ки қаломи суханварро аз мазмунҳои тозаву бикр баҳравар ва хунари шоириашро маъниофариҳои дигаргуну ҷилдигар созанд.
- Дар ҷараёни истиқбол аз газалиёти Саъдӣ Фаттоҳии Нишопурӣ кӯшидааст, ки навиҳое дар интиҳоби вожагони муқаффо эҷод намояд ва аз тақрори қалимоти мавриди истифодаи устоди хеш даст кашида, бештар вожагони дигаргуннаро ба кор гирад, ки ин амр ҳуд аз ҳуд ба тозакориҳои дар мазмunoфарӣ боис мешавад.
- Дар баробари ин, тағйирот дар ҳаҷм ва соҳтори газал низ гувоҳ бар он аст, ки Фаттоҳии Нишопурӣ аз роҳи тақлид ба сурудаҳои Саъдии Шерозӣ пайравӣ намекунад, балки бештар иқдом ба тозакориҳои низ менамояд, ки онҳо дар мазмunoфаринҳо, соҳтори газал, тарҳи қофия ва радиф ба мушоҳида мерасанд. Дар баробари ин, ҳангоми истиқбол дар газалҳои ҳамвазни ҳуд бо газалиёти Саъдӣ кӯшидааст, ки ғоҳе газале дорои радиф дар ҷавоби газали устоди хеш бисарояд. Ба таъбири дигар, дар газали Саъдии Шерозӣ, ки ба он Фаттоҳӣ ҷавоб навиштааст, ҳарчанд вожаи ягона ё таркиби радифӣ дида намешавад, вале ин суханвари мумтоз талош

кардааст, ки дар чавобияи худ вожаero дар мақоми радиф қарор дода, бо ин равиш як навъ тозагие ба сурудаи хеш бибахшад.

### **КИТОБНОМА**

1. Гулшани адаб. (асрҳои XIV-XV). Ҷилди 3. –Душанбе: Ирфон, 1976. – 496 с.
2. Деххудо, Алиакбар. Лугатнома. Ҷилди 9. –Техрон: Муассисаи интишорот ва чопи донишгоҳи Техрон, 1388. –13657-13658 с.
3. Нишопурӣ, Фаттоҳӣ. Девони газалиёт ва рубоиёт. Таҳияи Маҳдии Муҳаққиқ. -Техрон: Анҷумани устодони забон ва адабиёти форсӣ, 1381. -261 с.
4. Нишопурӣ, Фаттоҳӣ. Девони газалиёт ва рубоиёт. Таҳияи Маҳдии Муҳаққиқ. -Техрон: Анҷумани осор ва мағоҳири фарҳангӣ, 1385. -231 с.
5. Шерозӣ, Саъдӣ. Мунтажаби Куллиёт. Мураттибон: Ализода И. ва Дехотӣ А. –Сталинобод: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1956, –434 с.
6. Шерозӣ, Саъдӣ. Саду як ғазал. Нашри II. Мураттибон: Мӯсоев А. ва Расулиён Қ. –Душанбе: Ирфон, 2008, –112 с.
7. Шерозӣ, Саъдӣ. Ғазалиёт. Силсилаи Ахтарони адаб. Ҷилди 27. – Душанбе: Адиб, 2014, –480 с.
8. Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. Қисми 3. -Душанбе: ЭСТ, 2004

### **ФАТТОҲИИ НИШОПУРӢ – ШОИРЕ АЗ МАКТАБИ ҒАЗАЛСАРОИИИ САЪДИИ ШЕРОЗӢ**

Дар мақола пайравиҳои Фаттоҳии Нишопурӣ ба газалсароии Саъдии Шерозӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллиф дар ибтидо бобати мақоми Саъдии Шерозӣ дар адабиёти форсу тоҷик мухтасар ҳарф зада, сипас доир ба таъсирӣ сухани Шайх Саъдӣ ба шуарои пасин, амсоли Ҳофизу Камол маълумот додааст. Гуфта мешавад, ки Фаттоҳии Нишопурӣ низ аз ҷумлаи шоиронест, ки дар баробари Амир Ҳусрави Дехлавӣ, Ҳасани Дехлавӣ, Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Камоли Ҳуҷандӣ ба Саъдии Шерозӣ низ пайравӣ кардааст. Мисоҳои дар мақола муқоисашууда далели онанд, ки пайравии газалиёти Фаттоҳии Нишопурӣ ба Саъдии Шерозӣ танҳо аз лиҳози соҳтору шакл набуда, балки пайванди руҳиву равонӣ ва мавзуути муҳтаво дар байни газалиёти ин ду адаб мушоҳида мегардад.

**Калидвоҷаҳо:** Фаттоҳии Нишопурӣ, Саъдии Шерозӣ, пайравӣ, газал, матлаъ, мақтаъ, мавзӯъ, шакл, қоғия, радиф, вазн.

### **ФАТТОҲ НИШОПУРИ – ПОЭТ ИЗ ШКОЛЫ ПОЭЗИИ СААДИ ШЕРОЗИ**

В статье рассматривается исследование Фаттахом Нишопури за газельной поэзии Саади Ширази. Вначале автор кратко рассказывает о статусе Саади Ширози в персидской и таджикской литературе, а затем дает информацию о влиянии речи шейха Саади на поэтов последующего поколения, такие как Хафиз и Камаль. Говорится, что Фаттахи Нишопури - один из поэтов, последовавших за Саади Ширози наряду с Амиром Ҳусрави

Дехлави, Хасаном Дехлави, Маулоно Джасалалуддином Балхи, Хафизом Ширози, Камалем Худжанди. Сопоставленные в статье примеры доказывают, что газели Фаттахи Нишиопури следуют Саади Ширази не только по структуре и форме, но и между газелями этих двух можно наблюдать духовную связь, а также тему и содержание писателей.

**Ключевые слова:** Фаттахи Нишиопури, Саади Ширази, следование, газель, текст, восхваление, тема, форма, рифма, метрика.

### FATTOH NISHOPURI – POET FROM THE POETRY SCHOOL SAADI SHEROZI

The article examines Fattah Nishopuri's adherence to the ghazal poetry of Saadi Shirazi. The author first of all briefly talks about the status of Saadi Shirozi in Persian and Tajik literature, and then gives information about the influence of Sheikh Saadi's speech on subsequent generation of poets such as Hafez and Kamal. It is said that Fattahi Nishopuri is one of the poets who followed Saadi Shirozi along with Amir Khusravi Dehlavi, Hassan Dehlavi, Mawlana Jalaluddin Balkhi, Hafiz Shirozi, Kamal Khujandi. The examples compared in the article prove that the ghazals of Fattahi Nishopuri follow Saadi Shirazi not only in structure and form, but there can be observed also a spiritual connection between the ghazals theme and their content.

**Key words:** Fattahi Nishopuri, Saadi Shirazi, succession, ghazal, text, praise, theme, form, rhyme, weight.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** **Хосияти Шахобиддин** – докторант (PhD)-и Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Б. Гафуров; Тел: +992 92 877 68 67 (Тоҷикистон, Ҳуҷанд).

**Сведения об авторе:** **Хосият Шахобиддин** – докторант (PhD) Ҳуджандского государственного университета имени академика Б. Гафурова; Тел: +992 92 877 68 67 (Таджикистан, г. Ҳуджанд).

**About the author:** **Khosiyat Shahobiddin** – Post doctoral student of Khujand State University named after Academician B. Gafurov; Tel: (+992) 92 877 68 67 (Tajikistan, Khujand).

## ҒАЗАЛ ВА ҶОЙГОҲИ ОН ДАР АШЬОРИ РАВШАНИ ҲАМРОҲ

**Салим Тағоев**  
**Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон**  
**ба номи Садриддин Айнӣ**

Дар шеъри муосири тоҷик шояд натавон шоиреро ном бурд, ки дар ашъораш ғазал набошад. Ба андешаи саҳехи муҳаққики шинохташудаи эронӣ Алиасгари Шеърдӯст: «Ғазал қариҳаест, ки пуркорбурдтарин ва мутадоитарин қолаби шеъри форсӣ ба шумор меравад. Шоирони Тоҷикистон низ ҳамчун шоирони Эрон ба ғазал таваҷҷуҳӣ хос нишон медиҳанд. Ба гунае, ки камтар шоире метавон ёфт, ки дар маҷмуаи ашъораш ғазал ё ғазалҳо чой нагирифта бошад» [11,132].

Равшани Ҳамроҳ низ аз шоирони соҳибсалиқаест, ки дар гуфтани ғазал дар киёс ба иддае аз ҳамсафони худ тавфиқ ба ў ҳамроҳ будааст. Дар китоби тозанашрри шоир «Шасти Равшан» 349 ғазал гунҷоиш ёфтааст, ки аз нигоҳи мазмуну муҳтаво, гоя ва аҳдофи муҳталиф зеби ракам шудаанд.

«Ғазал-дар луғат изҳори ишқу муҳабbat кардан аст. Дар истилоҳ, ин калима ду маънӣ дорад: якум - умуман, сухани ишқиро мефаҳмонад, сарфи назар аз соҳт ва қонунияти шаклиаш: дуюм-ғазал чунин жанри мустақили лирикие мебошад, ки аксаран дар мавзуи ишқ дар ҳачми 7-12 байт ва ё аз он кам ё зиёд ва қофияни ягонаи аа, ба, ва - ро дорад» [5, 65].

Дар ғазал мавзуи ишқу ошиқӣ мақоми асосӣ дошта бошад ҳам, шоирон дар он масъалаҳои ахлоқӣ ва дигар мазмунҳои ҳаётiro матраҳ кардаанд. Дар адабиёти муосири тоҷик ғазали иҷтимоӣ мавкеи муҳим касб намудааст, ки ин воқеан ба тақозои замон иртибот дорад. Тазаккур бояд дод, ки ҳар байти ғазал дорои мазмуну муҳтавои тому яклухт буда, бо иваз кардани чойи байтҳо ва тасодуфан фурӯ гузоштани як ё ду байт ба мундариҷаи он ҳалал ворид намегардад. Ин муҳторият танҳо ба жанри ғазал хос буда метавонад. Ин вижагӣ аз қадим то ба ҳол аз сӯйи шоирони ғазалсаро риоя гардидааст.

Дар адабиёти классикии форсӣ-тоҷикӣ устод Рӯдакӣ нахустин шоири ғазалсаро шинохта шудааст. Баъдан дар такомули ин жанри оламгири лирикӣ Саноию Аттор, Мавлавиу Амир Ҳусрав, Саъдию Ҳофиз, Камолу Ҷомӣ, Соибу Бедил нақши бориз доштаанд. Ба гувоҳии муҳаққикон, Шайх Саъдӣ дар адабиёт ҳамчун устоди ғазал эътироф гардида, ки ба ин маънӣ шоири гумноме низ ўро паямбари ғазал донистааст:

Дар шеър се тан паямбаронанд,  
 Ҳарчанд ки ло набия баъдӣ.  
 Авсоғу қасидаву ғазалро  
 Фирдавсию Анвариу Саъдӣ [15, 463].

Мундарицаи ашъори Равшани Ҳамроҳ фароҳ ва серпаҳлу буда, асосан онро метавон ба тариқи зайл дастабандӣ кард:

- ишк, муҳаббати ошиқ ва нозу ишваи маъшкуқ;
- васфи зодгоҳ ва Ватану ватандорӣ;
- арҷ ниҳодан ба мукаддасоту арзишҳои миллӣ;
- табиат ва ситоиши манзараҳои нотакрори он;
- инъикоси мағҳуми маргу зиндагӣ;
- ганимат шумурдани лаҳазоти масарратбахши рӯзгор;
- бозтоби ҷеҳраи волидон ва пайвандони хунӣ;
- таҷассуми масъалаҳои муҳимми ахлоқӣ.

Ғазал дӯстдоштатарин навъи шеъриест, ки шоир бо иштиёқи тамом ба сурудани он дил бастааст. Шоир таассуроти ботинӣ ва розу ниёзи хешро дар қолаби ғазал бозгӯй карда, талхию ширинӣ, шодиу ғам, шебу фароз, умуман кулли хостаҳои аз рӯзгор нигарон ва бардоштаашро тариқи сухани ноб ба ошиқони каломи бадеъ тақдим медорад. Ба ин маънӣ фармудааст:

Гар вучудамро фишорад дард, мегӯям ғазал,  
Мекашам сад сина оҳи сард, мегӯям ғазал.  
Қисматам дар ин ду рӯзи кӯтаҳи бебозгашт,  
Хар чӣ доду ҳар чӣ бурду кард, мегӯям ғазал [9, 94].

Ғазалиёти Равшани Ҳамроҳ аз нигоҳи вазн, ғоя мавзуву мундариҷа побанди маҳдудият набуда, дар қолаби баҳрҳои муҳталифи суннатӣ ва мавзуъҳои фарогири ҳаёти ҷомеаи инсонӣ эҷод гардидаанд. Метавон таркиби ғазалҳои шоирро дар заминай китоби «Шасти Равшан» аз ҷиҳати миқдори байтҳо ба тариқи зайл дастабандӣ намуд:

Ғазале, ки аз 4 байт иборат аст: 8 адад  
Ғазале, ки аз 5 байт иборат аст: 84 адад  
Ғазале, ки аз 6 байт иборат аст: 88 адад  
Ғазале, ки аз 7 байт иборат аст: 66 адад  
Ғазале, ки аз 8 байт иборат аст: 35 адад  
Ғазале, ки аз 9 байт иборат аст: 26 адад  
Ғазале, ки аз 10 байт иборат аст: 14 адад  
Ғазале, ки аз 11 байт иборат аст: 11 адад  
Ғазале, ки аз 12 байт иборат аст: 6-7 адад  
Ғазале, ки аз 13 байт иборат аст: 5 адад  
Ғазале, ки аз 14 байт иборат аст: 2 адад  
Ғазале, ки аз 19 байт иборат аст: 1 адад  
Ғазале, ки аз 25 байт иборат аст: 1 адад

Чунин ба назар мерасад, ки ғазалҳои 5 ва 6-байтӣ бештар мебошанд. Дар зимн шоир кӯшидааст, ки бо истеъдоди баланди шоирӣ ва бандубости бадеъ мазмунҳои ҷаззобу дилнишинро дар ғазалҳои хеш матраҳ қунад.

Фояти таассуф он аст, ки: «Иддае аз мунтакидони адабӣ бар он ақида ҳастанд, ки рӯзгори ғазал гузашта ва ҳоло наметавон дар ин қолаби классик ҳарфи ҷадиде гуфт. Иштибоҳи ин тоифа бад-он аст, ки онҳо хеле

қолабй тасаввур мекунанд ва фикр кардаанд, ки газал ҳамоно баёни эҳсосҳои ночизи як нафар аст»[10, 296]. Ин андешаро бархе аз суханшиносони ватанӣ ва хориҷӣ мақбул дониста, ҳатто Аҳмади Шомлу гуфта, ки: «Ғазал шеъри замони мо нест». Вале вакт довар аст. Замон нишон дод, ки газал дар ҳар марҳалаи таърихи адабиёт ҷойгоҳи ҳудро ҳифозат намуда, бо мазмуну муҳтавои барҷаста ва рангин рӯи қоғаз омодааст, ки ба ин қазоват ҳеч тардиде ҷой надорад. Донишманди эронӣ Шафеии Кадканӣ мефармояд, ки: «Ин нукта он аст, ки мо – эрониҳо ба он камтар таваҷҷӯҳ мекунем. Яъне, ғофилем, ки аз фурӯҳои адабиёти Машриқзамин ду фурми ҳос дорад ҷаҳонӣ мешавад, яъне аз марзҳои табиии ҳудаш таҷовуз мекунад: яке фурми ҳойқу (Haiku)-и жопунӣ ва дигаре фурми ғазал (Chazal)-и форсӣ. Албатта, бо вижагиҳои бумии ҳар қадом» [7, 68]. Бардошт аз ин мулоҳиза ҳамон аст, ки газал тағирии табиии ҳуд мекунад, аммо ба ҳеч сурат латоғату маъруғияташро аз даст намедиҳад ва умри ҷовидон бо ғазал ҳамроҳ аст.

Мусалламан, ишқ мавзуи ҷовидонии адабиёти ориёитаборон буда, ҳар шоири ғазалсаро ба ин мазмун ғазалҳои намакину обдор оғаридааст. Адабиётшиноси нуктасанҷ Аълоҳон Ағсаҳзод вежагиҳои ҳоси ғазалро номбар карда, афзудааст, ки: «Ғазал аз навъҳои шеъри тоҷикист, ки бештар мазмуни ошиқона дорад. Дар он бо суханони нарму салис қайфияти ишқу муҳабbat, сифатҳои маъшуқа, ҳусусан зулғу ҳол, ҳусну ҷамоли дуҳтарону дилбарон, ҳулқу ҳӯи маҳбуба, андешаю эҳсоси ошиқ, гуфтугӯи ў бо маъшуқа ё дӯст, ҳичрону висоли дилдодагон ва амсоли инҳо васф карда мешавад» [7, 75].

Зикри ин нукта воҷиб аст, ки Равшани Ҳамроҳ дар ҷодаи ғазалсароӣ аз осори классикон, алалхусус Соиби Табрезӣ ва Сайидои Насафӣ таъсирпазирий ва аз шоирони мусоид ба ғазалиёти Лоиқ ҳусли таваҷҷӯҳ зоҳир намудааст.

Равшани Ҳамроҳ низ бо эҳсосоти самимӣ ҳарф аз ишқ мезанад. Ишқи ў поку беолоиш ва саршор аз меҳру муҳабbat аст. Шоир аз ғадру найранг ва дунҳимматию дурӯй канорачӯй дорад. Мехоҳад, ки маъшуқа ҳам ба нозу ишваҳои фиребояш дорон ҷунин сифатҳо бошад. Ишқи муниру шӯрангезро ситуда, шуълаи ишқ дар батни шеъри ў мудом забона мезанад. Шеъри ошиқонаи ў ҳуشوҳангӯ дилнишин аст. Ишқияҳои шоир бори маънӣ мекашанд, зеро қасди шоир аз гароиш ба ишқ он аст, ки «Ишқ дasti мо гирифта мебарад сӯйи фалак, Раҳзании ақлро ҳаргиз ба ин ҳодӣ магӯ» [4,76] будааст. Шоир ба суханварони пешин дар ин шева тақлид намекунад, балки аз қайду банди тақлид озод аст. Аз дидори маъшуқаи ҳаёлии ҳуд шод буда, қаҳру нози ўро ба мадди эътибор намегирад. Хирмани ашъори ўро васфи дилдодаи меҳрпарвар шукуҳ бахшидааст. Шоир ишора ба он дорад, ки:

Гамнома кунам ҳар шаб эҷод зи ишқи ту,  
Эй дод зи ишқи ту, фарёд зи ишқи ту.  
Кошонаи дил охир ғамхона бишуд аз ишқ,  
Не хонаи тан монда обод зи ишқи ту [9, 54].

Қахрамони финеши шоир ба ёди висоли ёри номехрубон ба ҳеч вачх намехоҳад, ки лаҳзае ҳам фориг аз нозу адой дилбари худ бошад. Балки бо итминон «Реша дорй ҳамчу нахле дар гили андешаам» мегүяд ва хузури ҳамешагии ўро дар хаёлоташ мепарварад. Хандидану гиристан, нозидану хиромидани маҳбубаи нозгулу сангиндили худро ҳаргиз аз қалбаш раҳо намекунад. Ин байт баёнгари ин эҳсосоти отифист:

Чилваю нозу адоят аз дилам берун нашуд,  
Зангҳои хандаҳоят аз дилам берун нашуд.  
Дард чун кӯҳе дарояд, мебарояд ҳамчу коҳ,  
Дарди ишқи бедавоят аз дилам берун нашуд [5, 72].

Дар абёти ишқии шоир дараҷаи ҳарорати ишқи поки инсонӣ хеле мучаз ва гиротар рӯи қофаз омадааст. Ишқи сурудаи ў ишқи ҳақиқӣ, ишқи инсонӣ аст. Ӯ дар роҳи ишқ содику вафодор буданро талқин намуда, ба сӯзу гудоз аз ишқи самимӣ сухан мегүяд. Қалби муҳаббатпарвари шоир мудом рӯи ниёз ба қӯи ёр дорад. Возеҳан, ишқ зебой меофарад ва ишқу баҳор ба ҳам тавъам ҳастанд. Ин ду мағҳумро дар ишқномаи шоири табиатдӯст бо рангу таровати хосса метавон дид. Шоир аз манзараҳои дилфиреби фасли баҳор ҳаловат мейбад. Баҳор фасли гул аст ва ишқ ҳам мисли гул атромезу фараҳбахш ба ҷилва меояд. Ширини ҷаҳони ҳаёти инсон аз ишқ аст. Ишқ аст, ки инсонро ба сӯи асли ҳеш меҳонад ва ҳамаи нолаҳо аз оташи сӯзони ишқ оғоз мегиранд. Шоири ошиқ ин эҳсосоти гармро дар абёти зер хеле ҳунармандона ба тасвир қашидааст:

Имрӯз дар саҳни чаман гулҳои хандон масти ишқ,  
Баргони ҷаннатпираҳан дар шоҳсорон масти ишқ.  
Оlam ҳама сабз асту тар, шохи дараҳтон пургӯҳар,  
Дар шохи гулҳо аз саҳар мурғони ҳушхон масти ишқ [9, 91].

Тасвири табиат ва шигифтиҳои он дар осори шоир ҷойгоҳи вижана дорад. Фасли баҳор аз назаргоҳи шоир фасли ишқу зебой, фасли рӯидану сабзидану шукуфтаниҳост. Баҳор назокату таровати хосро дорост, ки дар баҳорияҳои шоир акси марғубу дилкүшоеро дарёфтааст. Дар ин маврид, мисол овардани андешаҳои адабиётшинос Р. Амоновро оид ба ин масъала хеле муҳим медонем, ки фармудааст: «Табиат аз замонҳои қадим мавзуи шеър қарор гирифта, васфи он ҳанӯз дар Авесто мушоҳида мешавад. Дар порчаҳои боқимондаи ин осори бостонии ҳалқҳои эроннажод вожаҳои сабзу хуррам ва дашту биёбонҳои бекасу кӯй, дарёҳои пурмавҷ ва шоҳобҳои хурду қалони онҳо, кӯҳҳои сарбарфалаккашида, боғу бӯстон ва манзараҳои фаслҳои гуногуни сол, олами наботовт ва ҳайвонот тасвир шудааст» [4, 3].

Инсон, ки худ як ҷузъи табиат аст, ҳаёти нотакрори ў низ ба ҳодисаҳои табиат вобастагӣ доранд, ки ҳамин вобастагиро маҳз, шоир дарк менамояд. Бо садои борон, шиддирроси об, афтодани баргҳои дараҳтон, вазидани шамолу раъду барқи баҳоронро пеш аз ҳама, шоир мебинад ва онро ба риштаи тасвир мекашад.

Яъне, шоир аз давраи шинохти худ то охирин нафас ҳамроҳи табиат аст ва аз он илҳом мегирад. Ҳулоаси қалом, табиат инсонро дар оғӯши худ

мепарварад ва ўро ба камол мерасонад. Оре, табиат ягона умеди шоир аст, ки орзухои амалий месозад. Шоир дар ҳамин ҳамгашти табиат кӯху дарёҳо, талу теппаҳо, рӯдҳои равон тасвирҳои гуногунро ба ҷилва меорад:

Бӯи баҳор омад, рав, гунчаро хабар дех,  
То бар шукуфтан ояд, бар гунчаҳо чигар дех [9, 149].

Ё дар ғазали дигар:

Моҳи ҳамал расида, бар кӯху тал расида,  
Аз моҳ то ба моҳӣ шӯру мағал расида.  
Айшу нишоти мурғон гул кард дар дараҳтон,  
Ҷуфти парандагонро моҳи асал расида.  
Дарё таронаҳон шуд, мавҷаш таронадон шуд,  
Аз ҷашмаҳо ба дарё завқи ғазал расида [9, 147].

Шоир донандай хуби лугат аст, аз шоирони дирӯзу имрӯз абёти фаровон аз бар медонад. Мутолиоташ афзун ва аз рӯзгор таҷрибаи бисёр андӯхтааст, ки тамоми бардошту қазоватҳояшро бо қаломи нобу руҳнавоз рӯи сафҳа моҳирона чун ҳиҷчини чирадаст барчидааст. Дунёи шеъри ўрангину таваҷҷӯхбарангез аст. Зуд ба қалбҳо роҳ мечӯяд ва ҳисси ботинии ҳонандаашро ба худ ҷазб мекунад. Аз нигоҳи сабку услугуб ва корбурди вожаҳои дилҷаспи забон шеъри ўсадаву равон, шевою расо ва хушоҳянгу шинам ба тасвир омадаанд.

Воқеан, ғазалҳои Равшани Ҳамроҳ дар назокату балофату фасоҳати қалом муассиру ҳонданий буда, саршор аз маъниҳои баланду бикр аст. Шеъри шоир обишҳур аз накҳати гуҳарбори ашъори шоирони гузашта дорад. Дар ғазали зер, ки мушобех ба ғазалҳои шӯрангези Мавлонои Балхист, шоир бо баҳрагирӣ аз санъатҳои маъмули бадӣ, маҳсусан тазод басо шоирона кор гирифтааст, ки мазмуну муҳтавои шеърро хушояндӯ гӯшнавоз гардонидааст:

Пир шудӣ, кӯр шудӣ, ҳаставу ранҷур шудӣ,  
Қанд будӣ, талҳ шудӣ, шаҳд будӣ, шӯр шудӣ.  
Гарм будӣ, сард шудӣ, сабз будӣ, зард шудӣ,  
Мард будӣ, гард шудӣ, нағмаи ноҷӯр шудӣ [9, 152].

Ин таъсирпазирӣ аз шеъри Мавлоно дар ғазали дигари ў низ ба мушоҳида мерасад, ки он ғазал ин аст:

Эй ошно, эй ошно, бегонаҳоро маст кун,  
Фарзонаҳоро мон ба ҷо, девонаҳоро маст кун.  
Эй офтоб, эй офтоб, аз равзани зиндон битоб,  
Зиндони тору қундаву завлонаҳоро маст кун.  
Бинмой рӯи дилкашат, бар об афкан оташат,  
Аз он шароби бегашат майхонаҳоро маст кун.  
Дар интизорат, эй қамар, бегоҳ ҳам омад ба сар,  
Бо ҷоми кошӣ то саҳар кошонаҳоро маст кун.  
Ин зиндагии қолабӣ бар ман намояд аҷнабӣ,  
Аз ин ҳақиқат даргузар, афсонаҳоро маст кун [9, 156].

Доманаи мавзуи ғазалҳои шоир густарда аст. Ӯ дар ашъори худ ба мавзуъҳои панду ахлоқӣ бештар муроҷиат кардааст. Тарғиби илму дониш, дӯстиву рафоқат, сабру таҳаммулпазирӣ, саховату қаноатпешагӣ, ростравию ростгӯй, некиу накӯкорӣ аз чумлаи он падидаҳои матлубест, ки дар осори шоир зиёд ба мушоҳида мерасанд. Шоир қаноат варзиданро аз волотарин хислатҳои инсонӣ дониста, қаноатро ними тоату ибодат хондааст. Файзу баракати хонадонро ба таҳаммулу қаноатпешагӣ иртибот медиҳад ва ба ин маънӣ мефармояд:

Ба ҷашмам гаштани дунё «қаноат-ними тоат»-гуфт,  
Ба ҳалқам ризқи нопайдо «қаноат-ними тоат»-гуфт,  
Ба саҳро пойи урён медавидам аз пайи рӯзӣ,  
Ба поям ҳор дар саҳро «қаноат-ними тоат»-гуфт [5, 12].

Шоир дар ғазали дигари худ носипосону ношукронро накӯхиш намуда, ин аъмоли зишти онҳоро муҷиби аз байн рафтани ҳайру эҳсон, нозу неъмат ва шодиу нишот арзиш додааст. Ба андешаи ӯ, ношукрӣ ба хонадони инсон яъсу навмедӣ, ғаму мусибат ва қасофату фалокат меорад, ки аз он бояд парҳез кард ва саъӣ ба он бояд намуд, ки ин тоифаи одамон роҳи дурусту судмандро дар рӯзгор интиҳоб кунанд:

Нозу неъмат меравад барбод аз ин ношукрҳо,  
Сад мусибат мешавад эҷод аз ин ношукрҳо.  
Рахнаҳо бар қасри некӣ мезананд аз баҳсу наҳс,  
Маҳбаси зиштӣ шавад бунёд аз ин ношукрҳо [5, 8].

Набояд инсон дар ин дунёи панҷрӯза саҳву хатое кунад ва аз оқибати норавӣ он дasti надомат ба сар занад. Ҳама гуна ҳатару носозгориҳои айём аз дasti инсони ҳатокору зишкирдор ба вуқӯй мепайвандад. Баръакс, инсони покниҳоду некманиш дар ҳаёли ҳайру саҳо ба ҳамнавъони худ бошад ва тухми қараму эҳсонро дар сиришташ парвариш диҳад, то ки аз ҳосили он ба дигарон нафъе расад. Ин ормони пазируфтаний аз диди шоир дар қолаби қаломи мавзун ҷунун қаламӣ шудааст:

Умри мо силсилаи саҳву хатоясту савоб,  
Ҳар ҳатое, ки кунӣ, боз ҳато мезояд.  
То дари баҳт набандӣ, ҳама ҷо даст кушо,  
Ҳар ато дар ивазаш боз ато мезояд [5, 111].

Шоир нисбат ба тамаъкорӣ бо қароҳат ҳарф мезанад, зеро ин хислати номақбул аз зишттарин кирдори инсонӣ ба шумор меояд. Тинати тоифаи тамаъкорон сиёҳу ғашолуда аст, ки ба гумони голиб, дар вуҷудаш аз аввал ин аъмоли ношоиста ҷой дошта, ниҳоят ба ҳукми одат даромадааст. Ба андешаи ӯ «соят бо сояш ҳаргиз мабодо сарбасар» нагардад, ҷунки аз ин қабил ашҳоси манфиатҷӯю дилҳаром (таъбири шоир) дурӣ бояд ҷуст ва нагузошт, ки ҳамнафасу ҳамқадам бо аҳли фаҳм бошанд. Ин байт гувоҳ ба ишораҳои фавқ аст:

Нокасе нонат диҳад, бар хирманат созад тамаъ,  
Гар диҳад барги гуле, бар гулшанат созад тамаъ [5, 139].

Дар шеъри Равшани Ҳамроҳ зарбулмасалу мақолҳои мардумӣ бисёр ба кор рафтааст, ки ин нишонаи оғаҳии комил доштани гӯянда аз ҳикмати гуҳарбори пешиниён аст. Шоир ростгӯю ростқавлиро ситуда, бо баҳрабардорӣ аз мақоли машҳури «Қаҷ бишину рост бигӯ» байти басо хушоянд эҷод кардааст. Дар баробари ин, қаҷдилону бадсиголонро мазаммат карда, дурустандешиву покнийт буданро талқин намудааст:

Дар ҷашми қаҷнигоҳон умре қаҷему аммо

Дар рӯйи қаҷкулоҳон қаҷ шишта рост гуфтем [5, 156].

Шоир саодати аҳли хирадро бо ҳамнишинӣ ва сухбати ашҳоси донишманду соҳибдил тарҷех дода, аз ҳамроҳӣ бо ноқобилону фазлфурӯшон парҳез намуданро афзал донистааст. Ҳақиқатан, суд бардоштан аз сухбати оқилон ба инсон руҳу тавони тоза мебахшад. Аз боиси он ки «қобили сухбат набошад сухбати ноқобилон» ба натиҷае омадааст, ки бо ин афрод дар муомилаву муошират будан самаре ба даст наҳоҳад овард. Беҳтар он бувад, ки шиори «фазл боронест, қ-он борад ба дашти фозилон»-ро дастури рӯзгори худ шинохт ва ба ин маънӣ мегӯяд:

Фазл агар ҳоҳӣ, биё, бо мардуми фозил нишин,

Ақл агар ҳоҳӣ, биё бар ҷустуҷӯи оқилон [5, 72].

Дӯстию рафоқат дар шеъри шоир ҷойгоҳи маҳсус дорад. Инсон набояд дар шинохти дӯсти ҳамроzu боиззат ба беътиноӣ роҳ диҳад, балки саъӣ ба он кунад, ки ўро наку омӯзад ва дар зарурат ҳулку ҳӯяшро имтиҳон намояд, дӯсти қаринро аз дӯсти тасодуфӣ фарқ гузашта тавонад. Шоир дӯстро маҳрами роз, мӯниси кунчи танҳоӣ, дастгиру мададгори ҳақиқӣ медонад. Перомуни ин мавзуъ, ба истиснои абёти ҷудогона, ду ғазали мукаммали ўтаҳти унвони «Аз тухмати номардон ҳолат чӣ шавад, эй дӯст» ва «Бисёр машав мискин, дунё ба умед, эй дӯст» дар сифати дӯст эҷод гардидааст, ки бидуни таъриф, мутолиаи он ба руҳу ҷони инсон гизои маънавӣ эҳдо мекунад. Чунончи:

Аз тухмати номардон ҳолат чӣ шавад, эй дӯст,

Аз таънаи бедардон ҳолат чӣ шавад, эй дӯст?!

Дар рӯи замини саҳт мурдаст ҷароғи баҳт,

Зери фалаки гардон ҳолат чӣ шавад, эй дӯст?! [9, 29].

Ва ё:

Бисёр машав мискин, дунё ба умед, эй дӯст,

Бардор сар аз болин, дунё ба умед, эй дӯст!

Баъди ҳама нокомӣ, баъди ҳама ин талҳӣ

Комат бишавад ширин, дунё ба умед, эй дӯст [5, 29].

Равшани Ҳамроҳ бо илҳом бардоштан аз ғазали машҳури «Як табассум кун»-и Ҷоқӣ Раҳимзода, ки бо абёти зер оғоз меёбад, ғазали дилошӯбу дилнишине нигоштааст, ки аз лиҳози банду баст, мазмуну мундариҷа ва сувари хаёл басе муассир афтодааст:

Ҳамеша дар вафоят пойдорам, як табассум кун,

Ба аҳди хеш доим устуворам, як табассум кун.

Дили шоир талотумгохи эҳсос аст, медонӣ,

Агар хоҳӣ, ки хомӯшаш надорам, як табассум кун [10, 111].

Мисраъҳои дилангези ошиқонаи Равшани Ҳамроҳ низ мушобеҳ ба муҳтавои газали Бокӣ Раҳимзода аст, ки дар ин ҷо овардани матни комили онро мувофиқи матлаб донистем:

Маҳ баромад аз гардун, маҳҷабин, табассум кун,

Нози ту ба ҷонам зад, нозанин, табассум кун.

Чун малак сухан дорам, хушнамак сухан дорам,

Як фалак сухан дорам, як замин табассум кун.

Аз нигоҳи пазмонам аз лаби газалхонам,

Ёзидашти армонам гул бичин, табассум кун.

Пас макаш зи ман доман, ҳар чӣ гӯйӣ, гӯ бо ман,

Дар гилеми ҷашмонам, ту нишин, табассум кун.

Дар дилам ҳазор озор, дар сарам дусад бозор,

Зери ҷарҳи қаҷрафтор ту маҳин табассум кун [5, 216].

Шоир ғазале дар ситоиши падар оғаридааст, ки дар он фазилатҳои нотакрору барҷастаи падари ҳудро бо камоли сидқ ба қалам овардааст. Дасти бенавоёно гирифтан ва сари ятимонро сила намудан ўро шиор будааст. Авроқи китоби рӯзгори ў бо аркони инсонгарою накукорӣ, саҳоватмандию баландҳимматӣ рангин аст. Дар ниҳоди пайвандон ва ҳамнавъон парвариш додани ин ҳама хислатҳои писандидаро ба ҳуд мояи фаҳр донистааст. Падари накуном ҳостори он аст, ки фарзандон ҳам пайрав аз пайраҳои умри ў бошанд. Дар ҳаёт кам воқеъ меафтад, ки сафои ботини инсон бо пайкору аъмолаш яқсон бошад. Вале шҳсони дунёдидаву рӯзгордида нишоти рӯзгорро дар ҳамдилию ҳамбастагӣ шуморида, ҳайрҳоҳону ғамхоронро муқаддам аз ашҳоси форигболу зиштният медонанд. Рисолати инсонӣ ҳам иборат аз он аст, ки дар тули ҳаёт бо паёмҳои ҳушоянди ахлоқӣ вучуди хешро пероста дорад. Ин абёт ба ҳамин маъност:

Бар ҳама ҳурду қалон имдод мекардӣ, падар,

Ту ятиму бекасонро шод мекардӣ, падар.

Дар вучуди тифлакони хеш бо аъмоли нек

Шеваи одамгарӣ бунёд мекардӣ, падар [9, 82].

Дар ғазали дигар шоир аз рехлати падари ҳуд бо ҳасрату андӯҳ ёд карда, дар радифи бошандагони водии хомӯшон манзил гузидани ягона мадору муттакои хонадон қалби ўро ба тазиқ овардааст. Сухани пандомӯзу маслиҳатҳои раҳқушои падарро пазмон шуда, ба ҳеч сурат ёду симои меҳрбори ўро ба гӯшаи фаромӯшӣ намесупорад. Доимо боди сабо бӯи падарро меорад ва аз накҳату шамими он фароғат мейёбад, ки ин абёт бозгӯкунандай ҳоли дардолудаи гӯяндаи он аст:

Дар ғарӣӣ раъд пандам медиҳад,

Осмонам мекунад бӯи падар.

Сар ба зонуи тафаккур мениҳам,

Ҳамчуноне сар ба зонуи падар.

Гардиши афлок меорад ба ёд  
Аз талошу аз такопӯи падар [9, 85].

Гузашта аз ин, дар шеъри шоир ба ғазалҳое мувоҷеҳ мешавем, ки ба масъалаҳои ормонҳои миллӣ ва арзишу суннатҳои мардумӣ ихтисос ёфтаанд, ки ин ҷанбаҳои матраҳгардидаи осори ў дар мақолаҳои дигари ин навиштачот мавриди таҳлил ва мулоҳизапардозиҳои амиқ қарор дода шудаанд, ки аз мукарраран ёд кардани он ҳочат ба зарурат дониста нашуд.

Фароянди мантиқӣ аз ин таҳқиқот он аст, ки шоир бо забони шевову равон ва сабку равиши ба худ хос дар эҷоди ғазал ҳомаронӣ намуда, дар ин роҳ ба ў тавғиқ ҳамроҳ гаштааст. Шоир зимни таъсирпазирӣ аз устодони жанри ғазал ба истеъоди фитрии худ такя карда, дар қолаби ин навъи суннатӣ руҳи замони моро мунъакис намудааст.

Таъкиди ин нукта лозим аст, ки шоир дар ғазалиёти пурбору мазмунноки худ қарib ба ағлаби мавзуоти ҳаётӣ инсонӣ даҳл намуда, андешаҳои мақбулу судманд баён доштааст, ки ба иддае аз он ҳазинаи пурганд дар ин муҳтасар ба тарики иҷмолӣ назар андохта шуд.

#### **КИТОБНОМА**

1. Акбарзода, Юсуф. Рисолати шоир ва шеър / Юсуф Акбарзода. – Душанбе: Адиб, 2009. – 376 с.
2. Аҷамӣ, Муҳаммадалӣ. Тафаккур ва ҳис дар шеър / Муҳаммадалии Аҷамӣ. – Душанбе: Адиб, 2008. – 296 с.
3. Мирзозода, Ҳолиқ. Лугати муҳтасари истилоҳоти адабиётшиноӣ / Ҳолик Мирзозода. – Душанбе: Маориф, 1992. – 240 с.
4. Раҳимзода, Б. Аҷаб шаҳри дилорой / Б. Раҳимзода. – Душанбе: Маориф, 2019. – 240 с.
5. Сабурӣ, Муҳридин. Шеър дар мизони ҳунар / Муҳридин Сабурӣ. – Душанбе: Балофат, 2020. – 160 с.
6. Сафар, Абдулло. Марсияи хуршед / Сафар Абдулло. – М., 2001. – 352 с.
7. Ҳамроҳ, Равшан. Ташни дидор. Гулчини ғазалиёт / Равшани Ҳамроҳ. – Душанбе: Деваштич, 2007. – 78 с.
8. Ҳамроҳ, Равшан. Саду як ғазал / Равшани Ҳамроҳ. – Душанбе: Ирфон, 2009. – 104 с.
9. Ҳамроҳ, Равшан. Дарахти оҳ / Равшани Ҳамроҳ. – Душанбе: Истиқбол, 2013. – 296 с.
10. Ҳамроҳ, Равшан. Аз ҷароғи хона то шамъи мазор / Равшани Ҳамроҳ. – Душанбе: Ирфон, 2016. – 108 с.
11. Ҳамроҳ, Равшан. Падидаҳои ҳунарӣ дар шеъри Гулназар / Равшани Ҳамроҳ. – Душанбе: Ирфон, 2019. – 192 с.
12. Ҳамроҳ, Равшан. Ниҳоли сабзи борон / Равшани Ҳамроҳ. – Душанбе: 2020. – 308 с.
13. Ҳамроҳ, Равшан. Шасти Равшан / Равшани Ҳамроҳ. – Душанбе: Истеъод, 2023. – 384 с.

14. Шеърдўст, Алиасғар. Чашмандози шеъри имрӯзаи тоҷик / Алиасгари Шеърдўст. – Душанбе: Адиб, 1997. – 272 с.
15. Ҷомӣ, А. Ҷилди ҳафтум: Хотимат-ул-ҳаёт. Девони солис. Баҳористон / абдурраҳмони Ҷомӣ. – Душанбе: Адиб, 1989. – 544 с.

### **ҒАЗАЛ ВА ҶОЙГОҲИ ОН ДАР АШ҃ОРИ РАВШАНИ ҲАМРОҲ**

*Газал аз маъмултарин анвои шеърӣ буда, дар осори шоирони ҳар давру замон ҷойгоҳи хосро ишғол кардааст. Муаллиф дар ин мақола доир ба мазмун ва мундариҷаи газалиёти шоирӣ ҳушибаён Равшани Ҳамроҳ андешаҳои қобили таваҷҷӯҳӣ баён доштааст. Йиҷунин мавзуъҳои оғаридони шоирро тақсимбандӣ карда, онро асосан аз тараннуми ишқу зебоӣ, васфи зодгоҳ ва Ватан, арҷузорӣ ба арзишҳои он, ганимат донистани умр ва инъикоси масъалаҳои ахлоқӣ донистааст. Муаллиф бо овардани мисолҳои ҷолиб аз шеъри шоир натиҷа ва хулосаҳои мантиқӣ баровардааст*

**Калидожонаҳо:** Равшани Ҳамроҳ, байт, газал, шеър, шоир, адабиёти мусор, ишқ, муҳаббат, қалам, табиат, қӯҳу дарё, панд, муқаддасот, Ватан.

### **ГАЗЕЛЬ И ЕЕ МЕСТО В ПОЭЗИИ РАШАНА ҲАМРОХА**

*Газель является одним из самых популярных видов поэзии и занимает особое место в творчестве поэтов всех времен. В данной статье автор высказал благородные мысли по поводу содержания газелей красноречивого поэта Равшана Ҳамроҳ. Он также распределение творение поэта на разделы и считал их воспеванием любви и красоты, прославлением места рождения и Родины, данью оценивал её достоинства, понимание жизни и размышление над нравственными вопросами. Автор сделал логические заключения и выводы из стихотворений поэта, приведя увлекательные примеры.*

**Ключевые слова:** Равшан Ҳамроҳ, стих, газель, поэма, поэт, современная литература, любовь, старость, перо, природа, горы и реки, наставление, святость, родина

### **GHAZAL AND ITS PLACE IN THE POETRY OF RASHANI HAMROH**

*Ghazal is one of the most popular types of poetry which occupies a special place in his work of poets of all times. In this article, the author mentioned the sensible thoughts about the content of the ghazals of the eloquent poet Ravshani Hamroh. He also divided the poets work into sections and considered them a chanting of love and beauty, glorification of the place of birth and the Homeland, a tribute to its merits, understanding of life and reflection on moral issues. The author noted that the logical conclusions and conclusions from the poet's poems, giving fascinating examples.*

**Keywords:** Ravshani Hamroh, verse, ghazal, poem, poet, modern literature, love, old age, pen, nature, mountains and rivers, instruction, holiness, homeland

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Тағоев Салим Сайдмуминович – омӯзгори кафедраи забон ва адабиёти Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ, 734003, Ҷумхурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 121, Тел.: (+992) 935 82 42 87. E-mail: [salimtagoev1@gmail.com](mailto:salimtagoev1@gmail.com)

**Сведения об авторе:** Тагоев Салим Сайдмуминович – преподаватель кафедры языка и литературы Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни, 734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 121, Тел: (+992) 935 82 42 87. E-mail: [salimtagoev1@gmail.com](mailto:salimtagoev1@gmail.com)

**About the author:** Taghoev Salim Saidmuminovich - teacher of the Language and Literature Department at the Tajik State Pedagogical University named after S. Ayni, 734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe, 121 Rudaki ave., Tel.: (+992) 935 82 42 87. E-mail: [salimtagoev1@gmail.com](mailto:salimtagoev1@gmail.com)

---

**ВОҚЕИЯТИ ЗИНДАГӢ ВА ВУСЬЯТИ ТАСВИР****Абдулкарим Мустафозода****Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ**

Масъалаи бозтоби ҳунарии воқеаву ҳодисаҳои зиндагӣ дар қолаби бадей, хоса дар осори мансур, аз ҷумлаи масоили муҳим ва баҳсноки адабиётшиносӣ ва нақди адабии муосир мебошад, чунки дар нимаи дуюми садаи бист дар насри тоҷик тамоюли инсоншиносӣ беш аз пеш вусъат мегирад. Нависандагони он солҳо ҷавон (солҳои 60-70) М.Хоҷаев, Сорбон, С. Турсун, Кӯҳзод, Б. Фирӯз ба тасвиргароии рӯхӣ эътибори маҳсус медиҳанд ва ба воситаи амалиёту рафткор тағииротеро дар ботини инсонҳои хеш ба муноҳида мегиранд. Дар эҷодиёти онон таҳлили рӯхияни инсон хеле ба тафсил ошкор мешавад ва боиси оғаридани ҳарактерҳои қавируҳ мегардад. Дар ин фишурда кӯшиш намудем, дар робита ба масъалаи мазкур, дар заминаи баррасии қиссаи «Парончакҳо»-и Абдулҳамид Самад избрози назар намоем.

Муҳаққики адабиёти муосири тоҷик Ҷ. Бақозода зимни баррасии эҷодиёти нависанда таъкид мекунад, ки Абдулҳамид Самад дер боз дар байни аҳли адаб ва ҳонандагон ҳамчун адаби навовар тозагӯ машҳур аст. Вай дар жанрҳои муҳталифи наср – эссе, лавҳа, очерк, ҳикояи реалистӣ, лирикӣ, ҳачвӣ, ҳикоя – миниатюра, қиссаҳои ҳачман ҳурду бузург – асарҳои ҷолиби ҳонданӣ ва марҳалавии адабиётро оғарида, ба инкишофи насири муосири тоҷик ва даврони Истиқлол, алалхусус жанрҳои ҳикояву қисса – повест саҳми босазое гузаштааст[2, 9].

Дар охири солҳои 70-ум Абдулҳамид Самад баъди интишори як силсила ҳикояҳо, бо нахустин қиссааш «Баъд аз сари падар» ба майдони эҷодӣ қадами ҷиддитар ниҳод, ки аз тарафи ҳонандагон ва муҳити илмию адабӣ хеле ҳуш пазируфта шуд. «Парончакҳо» – асари дувуми ин нависандаро ҷандин насли қишвар дар хотир дорад ва ҳоло ҳам дар долонҳои донишгоҳу раҳтҳои хобгоҳ ин қиссаи Абдулҳамид Самад мутолиаву баррасӣ мешавад. Он дар бораи ҳаёти донишҷӯён ва дар асоси ормонҳои миллӣ нигошта шудааст.

Чунонки ишора шуд, эҷодиёти Абдулҳамиди Самад хеле пештар оғоз ёфтаст. Вай аз овони наврасӣ ҳабару мақола ва айёми донишҷӯй лавҳаву ҳикояҳо менавишт ва навиштаҳояш дар рӯзномаҳои ҷумхурӣ нашр мешуданд. Аввалин навиштааш бо номи «Эй гул» солҳои донишҷӯй дар моҳномаи «Омӯзгори ҷавон» ҷоп шудааст. Соли 1970 айёми донишҷӯй зери унвони «Ду гусел» ҳикояе навишт, ки баъдан дар рӯзномаи «Тоҷикистони советӣ» (ҳоло «Ҷумҳурият») ҷоп шуда, дар озмун ҷои дуюмро соҳиб гашт. Қиссаву ҳикоятҳои Абдулҳамиди Самад баъди соли 1970 дар мачаллаҳои

«Садои Шарқ», «Помир», ҳафтавори «Адабиёт ва санъат» ва дигар рӯзномаҳо пайваста чоп мешуданд.

Абдулҳамид Самад замоне ба арсаи адабиёти тоҷик қадам гузошт, ки насли тоҷик давраи ҷустуҷӯ ва таҳаввули тозаро аз сар мегузаронд. Ҷаҳорчӯб ва қолабҳои қаблан шаклгирифта шикаста мешуданд, дидҳо ва сабкҳои тоза ба вучуд меомаданд. Чун дар рӯзноманигорӣ солҳо қувва озмуду хабару лавҳаву очеркҳои бешумораш дар бонуфузтарин рӯзномаи вакт «Тоҷикистони Советӣ» ба табъ расида буд ва ў чун ҷавони ҷӯяндаву мушиҳидакор аз асрори ҳаёти шахсию ҷамъиятии одамони қасбу кори гуногун ва рӯзгори мардуми маҳалхи мухталифи ҷумҳурӣ хуб огоҳ гашта буд, бо истифода аз воқеяятҳои муҳити адабии нав бе душворӣ вориди майдони адабиёт гардид. Пайгиона вай дар ҷустуҷӯ ва муайян кардани роҳи хоси эҷодӣ шуда, онро пайдо кард. Ифодай фасеху муассири ҳолати равонӣ ва афкору амали қаҳрамонон бо сюжети тезу тунд ҳусусияти фарққунандай осорашро ташкил дод.

Устод М. Шукуров дар яке аз навиштаҳояш насли охири солҳои 60 ва ибтидиои солҳои 70-умро насли андеша номида буд. Насли андеша, ки бархурдҳои психологии маънавии инсонҳоро меомӯзанд, бо романи «Ман гунахгорам»-и Ҷалол Икромӣ оғоз ёфт ва бо «Тобистон»-и Пӯлод Толис, «Иншо дар мавзӯи озод»-и Ҷумъа Одина, «Палатаи кунҷакӣ»-и Фазлиддин Муҳаммадиев нумӯ ва шукуфой пайдо кард. Повести «Паронҷакҳо»-и Абдулҳамид Самад инкишофидҳандай ин равия аст. Абдулҳамид Самад бо асарҳои «Қосаи давр», «Аспи бобом», «Баъд аз сари падар» пайрави насли андеша будани худро исбот менамояд.

Яке аз асарҳое, ки ҷаҳони А. Самадро ҳамчун суханвари нотакрор менамоёнад, қиссаи «Паронҷакҳо» (1983) мебошад Ин қиссаи А. Самад намунаи хуби насрӣ оид ба ҳаёт ва сарнавишти ҷавонони донишҷӯ мебошад. «Паронҷакҳо» асари ёддоштӣ ҳам ҳаст. Нависанда нимаи аввали солҳои шаствуми садаи бистум донишҷӯ буд. Баъд аз 15 соли донишҷӯи А. Самад ҷуръат намуда, рӯзгори воқеии донишҷӯёнро ба тасвир гирифт.

Ба қавли устод X. Асозода, қиссаи «Паронҷакҳо» асари ахлоқист. [1, 322]. Вай ахлоқи се наслро дар бар мегирад. Насли бузург (падару модари Наим, бобои Занбӯр, бибии Маҳрам), насли миёна (Абдукарим ва ҳамсари ў, Абдуҳолиқ ва падари Қайс), насли ҷавон (аз як тараф Наим, Насим, Раҳматшоҳ, Гулсоро, аз тарафи дигар Қайс, Раҳимбек, Назокат, Латофат, ва Пакана). Ахлоқу одоби насли бузург суннатӣ аст, ба беҳтарин анъанаҳои миллӣ зиёд такя намекард. Ахлоқи суннатиро кӯхна ва нозарур мешуморид. Аз ҳамин ҷост, ки дар ҷараёни ташаккули ахлоқи насли мутавассит, мактаб, донишкада ва китобҳои шӯрай бештар таъсир гузоштаанд. Манзури ин насл бо илму дониш тарбия кардани фарзандон ва мустақилона рушд кардани онҳост. Абдулҳамиди Самад дар қисса асосан воқеаҳо ва ҳаёти донишҷӯёни ибтидиои солҳои 80-ми қарни 20-умро ба манзараи тасвир мекашад. Дар ин бора дар худди қисса як ишораи хурде мавҷуд аст. Бобои Салим ба Абдукарим муроҷиат мекунад»-Муаллим, баъди ҷангӣ Гирмон ҷанд сол

шуд? Ҳа ана сивупанч сол боз ман бо ҳамин дандонхо нон хүрда зинда мегардам. Лекин сағираҳои дина аз тухм баромадаFaюр соҳиби дандони тилло...» [6, 122].

Бояд гуфт, ки асарҳои пурмуҳтавои Абдулҳамиди Самад дастоварду бозёфтҳо ва комёбихои бузург дар насли адабиёти тоҷик маҳсуб мешаванд ва ҳамаи ин манфиати мардуми шарафманди тоҷик ва берун аз марказ аст, ки аз ҳудогоҳӣ ва ҳуввияти миллии нависанда ҳабар медиҳад. Дар маҷмуъ ҳама осори А.Самад ба масъалаҳои ахлоқу маънавиёти ҳаёти инсон баҳшида шудаанд. Дар ин асарҳо ҳудпарастӣ, зиштию бадаъмолии одамон на ҳамчун ягона меъёри соҳти иҷтимоӣ тасвир шудаанд. Бо вуҷуди он ки нависанда симои шаҳсияти муайяни иҷтимоиро меофараад ва зоҳирон бо ҳаёти сиёсию иҷтимоии чомеа алоқае надорад, вале ҷунун алоқа бо даврони воқеа ва муҳит эҳсос мешавад, зоро барои А. Самад фарди ҷудогона не, балки ҳислати аслӣ ва ҳосу муносибатҳои иҷтимоӣ муҳим мебошад.

Қиссаи Абдулҳамиди Самад «Парончакҳо» яке аз беҳтарин асарҳо дар насли муосири тоҷик ба шумор меравад, ки дар он мавзуи ҳаёти ҷавонон мавриди таҳқиқ қарор мегирад. Ин асар намунаи барҷастаи тасвири реалистонаи зиндагӣ, заҳмат, таҳсил, ахлоқ майшат ва дигар паҳлӯҳои рӯзгори донишҷӯён ва дикар табақоти чомеа мебошад. Ҳарчанд ки асари номбурда инъикоси бадеии як соли ҳаёти донишҷӯён- аз имтиҳони доҳилшавӣ то имтиҳони хотимавии курси якум ва дар ҳангоми таътили тобистонӣ дар манзараҳои зиндагонии чомеа нисбатан васеъ тасвир ёфтааст. Нависанда ба соҳтакорӣ, нигориши сунъии воқеият, пардози լавҳаҳои ҳаёт ва симои ашҳос, сюжету садамаҳои соҳта роҳ намедиҳад.

Соли аввали таҳсили донишҷӯён, ки аз шаҳру дехоти гуногуни Тоҷикистон ба пойтаҳт омаданд, ҷавонон ва духтарони ношинос ба ҳам натанҳо ошно, балки улфат, ҳамдилу ҳамдард, зиёда аз ин дӯсту душман шуда, сюжети қиссаи «Парончакҳо»-ро ташкил медиҳанд [6, 81-89].

Ҳаёт ва зиндагии пурвоқеаву пурғавгои шаҳр, сокинони Душанбе, ки тафаккур, ҷаҳонбинӣ, руҳияву қайфият ва урғу одати шаҳрӣ доранд, ҷавонон ва духтаронеро, ки аз кунҷу канори ҷумҳурӣ ба таҳсили илм омадаанд, ба оғӯши худ мегиранд. Шаҳру қишлоқ ба ҳам мепайванданд ва сифати тоза ба бор меоранд. Гуногунии фикру ақидаҳо, нигоҳҳои муҳталиф ба воқеият, мақсаду мақоми рангоранг дар зиндагӣ, ахлоқу одоби шоиста ва зишт дар байни ҷавонон боиси раşкӯ ҳасад, бухлу қина, низоъу нифоқ, садамаву барҳурдҳо мешавад, ки дар қисса гунҷоиш ёфтаанд.

Метавон гуфт, ки «Парончакҳо» асари ёддоштист. Ҳуди Абдулҳамиди Самад нимаи аввали соҳои шастуми саддаи бистум донишҷӯи Донишгоҳи омузгорӣ буд. Ҷавони рустоӣ баъди ҳатми донишгоҳ дар Душанбе зиндагӣ кард ва ҳамчун рӯзноманигору нависанда ба ҳаёти донишҷӯёни наслҳои гуногун иртиботи қавӣ дошт. Зисту зиндагонӣ ва майшати онҳоро хуб медонист. Таҳминан баъди понздаҳ соли донишҷӯй қиссаи «Парончакҳо»-

ро аввал дар маҷалаи «Садои Шарқ», сипас дар нашриёти «Ирфон» (1983) ба табъ расонд.

Мушоҳида дар фикру андешаҳои Абдулҳамиди Самад аз ҳаёт, таҳсил ва майшати ҷавонон дар қиссаи ў реалистона, боъзтимод, ҳаққонӣ ба тасвир омадаанд. Таҳсили ҷавонон дар шаҳр ҷараён дошта бошад ҳам, зиндагонии онҳо бо русто алоқаманд буд. Аз ин ҷиҳат қисса баъзе манзараҳои ҳаёти дехотро низ фаро гирифтааст. Ин аст, ки дар қиссаи нависанда ҳаёт якрангу як маром ва маҳдуд ба танҳқиқ наомада, балки рангорангу муфассал инъикос ёфтааст.

Қисса аз номи таҳиягар, яке аз қаҳрамонони мушоҳидакору хушёр Наим нақл мешавад. Вай рустоизода аст, ки дар мактаб ва муҳити деҳа ба воя расида, ба ҳудшиной оғоз менамояд. Падару модари ў дехқонанд ва тафакуру шуури деҳқонӣ доранд, заҳматкаш, боғдору ҷорводор, заминдӯст, меҳнатдӯст, инсоннавоз, дӯстпарвар тасвир шудаанд. Бачагии Наим дар ҳамин муҳит гузаштааст. Аз падар ғуурӯз аз модар меҳрубонӣ, аз ҳар ду нангӯ номус омӯхтааст. Ў фарзанди нозпарварди ҳона аст. Ба табиат, парандагон, муҳаббати беандоза дорад. Вакте ки бародараш Абдуҳолик, ронандай такӣ, ки дар деҳа истиқомат ва дар ноҳия кор мекард, ба ҳона меҳмон оварда, қабки Наимро аз қафас гирифт ва б вучуди фигони ў дар пеши ҷашми ў қабкро күшт. Наим ба бародараш нафроти бепоён пайдо намуд. Кирдори Абдуҳоликро падар маҳкум кард:

«... Одам барин муомила кардана ёд бигир. Фарбегира гӯсфанд мебардорад,- мегӯяд. Пулмаст шудай ту. Ҷор сўми ҳарома ёфта боло-боло напар. Бо дӯгу пўписа ягон кор буд намешавад. Одамҳо бо гапи ҳуш мора ай ҳонаш мебароранд. Ба ҷои сиёsat «додарам, бачам» бигӯй, навозишаши биқунӣ, бо ду дasti адаб ҳизматат мекунад. Бача ҳам бошад, ба қадри ҳудаш ғуурӯз дорад. Ту барои қадом як сардори муттаҳаму ҳаромхӯрат қабқаша дар пеши ҷашмаш қүштӣ!

- Сад қабк меорам! – ғурунгост зад Абдуҳолик. Гӯсфанд не-ку, як қабк будааст...

- Мард бошӣ, бе пораву ҳушомад ҳалол зиндагӣ биқун! – маломатомез пичирос зад падарам!» [5, 202].

Абдулҳамиди Самад ҳамин гунна манзараҳои зиндагӣ ва образу ҳарактерҳои муҳталифро, ки аз ҳамдигар фарқ мекунанд, ҳар ҷо ҳар ҷои қисса ба риштаи тасвир қашида, доираи ҳаётро фароҳ бигирад ҳам, дар марказӣ асар ў асосан зиндагии донишҷӯёро қарор додааст. Образи Наим, Насим, Раҳматшоҳ, Қайс, Раҳимбек, Назокат, Латофат, пакана ва гайра ҳунармандона оғарида шудаанд. Бо тамоми хислатҳои фардии ҳуд ҳар қадоме як типи иҷтимоӣ буда, ҳама якҷо таҷассуми бадеии чомеани рангорангии ҷавонон – нерухои пешбаранд ва паскаши карни бист ба шумор мераванд. Маҳорати нависанда дар ҳамин аст, ки ў дар сюжети шахсии ҳар як образ хислатҳои фардию нотакрор, роҳи ҳоси зиндагонии қаҳрамон, ақида ва фикру андеша, замина ва омилҳои асосии ташаккули ҷаҳонбинӣ ва хислату ҳарактери ўро нишон дода тавонистааст. Масалан,

Наим дигар бачаи шӯҳ, бадфөълу гарданшах, ҷангара ва бадқаҳр нест, чунон ки ў дар деха дар ҳузури падару модар буд. Маҳз Наим барои қабкро күштанаш Абдухоликро бо бел зада буд. Вай акнун довталаб, сипас донишҷӯи орому ботамкину дурандеш ва ботамиз аст. Сабаби тағиیر пазирафтани ҳӯву хислати ў дар он аст, ки амакаш Абдукарим, ки хеле марди оқилу донишманд буд, ўро пас аз ҳатми синфи ҳафтум дар ҷордаҳсолагияш ба шаҳр ба ҳонаи ҳуд овард. Абдукарим ва ҳамсари ў ҳар ду педагог, омӯзгори мактаби миёнаи ҳамагонӣ буданд, ду нафар фарзанди аз Наим ҳурдсол доштанд. Онҳо Наимро мисли фарзанди ҳуд дӯст медоштанд ва ба таълиму тарбияи ў аҳаммияти зиёд медоданд. Наим дар муҳити оилаи фарҳангӣ, бомаърифат ва меҳрубон, ростғӯ ва ҳалолу покиза рушд меёфт. Беҳтарин рафиқ ва дӯст дар ин ҳонадон буд. Дар ин ҷо ў ба қитоб ҳамчун ба манбаъи дониш муҳаббат пайдо кард. Абдукарим ва зани ў, ки муаллимаи забони англisi буд, ба Наим мустақилиро омӯхтанд. Мустақилона фикр кардан, ҷузви одоби ў гардид. Махсусан муомила ва сухбати янгаи Наим намунаи аълои одоби педагогӣ мебошад, ки аз бозёфтҳои нависанда маҳсуб мешавад [4, 154].

Эҷодиёти Абдулҳамид Самад бисёрпаҳлу буда, аз нигоҳи фарогирии воқеиятҳои зиндагии муосирон ҳусусиятҳои ҳоси ҳудро дорад. Ў хислатҳоеро, ки дар ҳаёт мушоҳида кардааст, дар образи қаҳрамонҳояш инъикос карда, ҳамчунин кӯшиш мекунад, ки онҳоро такмил дихад.

Дар маҷмуъ ҳама осори А. Самад, аз ҷумла қиссаи «Парончакҳо» ба масъалаҳои ахлоқу маънавиёти ҳаёти инсон бахшида шудаанд. Дар ин асар ҳудпарастӣ, зишию бадаъмолии одамон на ҳамчун ягона меъёри соҳти иҷтимоӣ тасвир шудаанд [9, 312]. Бо вуҷуди он ки нависанда симои шаҳсияти муайянни иҷтимоиро меофарад ва зоҳирон бо ҳаёти сиёсию иҷтимоии ҷомеа алоқае надорад, вале ҷунин алоқа бо даврони воқеа ва муҳит эҳсос мешавад, зеро барои А. Самад фарди ҷудогона не, балки хислати аслӣ ва ҳоси муносибатҳои иҷтимоӣ муҳим мебошад. Дар инъикос ва тарзи тасвири мавзуоти иҷтимоӣ дар қиёс бо нависандагони муосираш осори бадеии Абдулҳамид Самад ва ҷустуҷӯи бадеии ў фарқ дошта, муҳтассоти онҳоро арзиши ҳоси ғоявӣ ва ҳунарӣ муайян менамояд. Диdi борику моҳиятҷӯ ва фаросати ҷаҳоншиносӣ ба ў имкон фароҳам овардааст, ки бунмояҳои иҷтимоии воқеиятҳои зиндагӣ ва амалу кирдори шаҳсиятҳои осорашро тасвир ва ошкор намуда, ба ин васила мазмуни асосии замони воқеӣ ва аъмоли инсонро ошкор намояд, ки намунаи он қиссаи «Парончакҳо» мебошад.

Дар ин равиш осори бадеӣ барои ў оинаи зиндагӣ набуда, ҳар ҷизеро, ки дадаву мушоҳида кардааст, оинавор айнан инъикос накардааст, балки манзараҳои яклухт ва ҷомеи зиндагиро ба мушоҳида гирифта, ба тасвир ва таммук сари мушкилоти иҷтимоиву фалсафӣ ва воқеиву амиқи ҷараёни ҳаводиси иҷтимоӣ пардохтааст, ки фаъолиятмандии ҳақиқии эҷодӣ ва андешаи амиқ дар боби вазъи иҷтимоии ҷомеа, пастию баландиҳои маънавиёти шаҳсиятҳо асоси ҷустуҷӯи бадеии ўро муайян менамоянд.

**КИТОБНОМА**

1. Асозода, Х. Адабиёти тоҷик дар садаи XX / Х. Асозода. – Душанбе: 1999. – С. 382.
2. Бақозода, Ҷ. Абдулҳамиди Самад ва инкишофи ҳикоя / Ҷ. Бақозода. – Душанбе: Эҷод, 2007.
3. Қурбонён, К. Ӯ сухан меофарад К. Қурбониён // Ҷумҳурият. – 2000. – 16-уми март.
4. Манбаи омӯзиш [Матн]: Мактубҳои Соҳиб Табаров ба Абдулҳамид Самадов. (Таҳия ва бо пешгуфтори М. И момзода, М. Зайниддинзода). – Душанбе: Истеъодод, 2021. – 72 с.
5. Сайфуллоев, А. Ҷону ҷаҳони наср / А. Сайфуллоев. – Душанбе: Ирфон, 2007.
6. Самад, А. Косай давр. Повестҳо ва ҳикояҳо / Абдулҳамид Самад. – Душанбе: Адиб, 1987.
7. Самад, А. Аз беимонии инсонҳо метарсам. (Мусоҳиба бо Р. Махсумзод) // Чарҳи гардун, 1999, 10-уми декабр.
8. Самадов, А. Парончакҳо. Аспи бобом / А. Самадов. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2008.
- a. Самад, А. Санги маҳак ва тарозуи хунар (Андешаву бардошт ва ёдномаву ёдвардаҳои адабӣ) / А. Самад. – Душанбе: Адиб, 2013. – 368 с.
9. Шарифзода, Ҳ. Сухан аз адабиёти миллӣ / Ҳ. Шарифзода. – Душанбе: Пайванд, 2009.
10. Шукуров, М. Таърихи адабиёти советии тоҷик / М. Шукуров. – Душанбе: Дониш, 1980.
11. Шакурӣ, М.Б. Нигоҳе ба адабиёти тоҷикии садаи бист (Мачмуаи мақолаҳо) / Муҳаммадҷони Шакурии Бухорӣ. – Душанбе: «Пайванд», 2006. – 456 с.

**ВОҚЕИЯТИ ЗИНДАГӢ ВА ВУСЬАТИ ТАСВИР**

*Дар мақола, зимни барасии қиссаи «Парончакҳо»- и Абдулҳамид Самад кӯшии шудааст, ки масъалаҳои марбути муносибати инсон бо ҷомеа барасӣ шавад. Зоро қиссаи мазкур аз ин дидгоҳ ҷолибиятҳои хос дорад. Вокеан, ин қиссаи А. Самад намунаи хуби насрӣ оид ба ҳаёт ва сарнавишти ҷавонони донишҷӯ мебошад. «Парончакҳо» асари ёддоштӣ ҳам ҳаст. Ҳангоми тасвири вокеаҳо диди борикбину моҳиятҷӯ ва фаросати ҷаҳоншиносии нависанда имкон фароҳам овардааст, ки бунмояҳои иҷтимоии вокеиятҳои зиндагӣ ва амалу кирдори шаҳсиятҳои осораширо тасвир ва ошкор намуда, ба ин васила мазмуни асосии замони вокеӣ ва аъмоли инсонро ошкор намояд. Маҳорати нависанда дар ҳамин аст, ки ў дар сюжети шаҳсии ҳар як образ хислатҳои фардию нотакрор, роҳи хоси зиндагонии қаҳрамон, ақида ва фикру андеша, замана ва омилҳои асосии ташаккули ҷаҳонбииӣ ва хислату ҳарактери ўро нишон дода тавонистааст. Қаҳрамонони ў ашиҳси содаи якранг ё беранг набуда, одамони аз нигоҳи ҳарактер мурakkab мебошанд. Нависанда ба рӯзгор ва сарнавишти ҳар қаҳрамони асараи хунсарду бетараф нест. Ҳар қадоме аз*

қаҳрамонъю ӯ як тиши иҷтимоист ва дорои хислату ҳарактери ба ҳуд хос мебошанд. Ин ва дигар фазилатҳои адабию ҳунари ҷаҳони қисаси мазкур дар мақола муфассал баррасӣ гаштаст.

**Калидвожаҳо:** наср, воқеяяти зиндагӣ, қисса, «Парончакҳо», донишҷӯён, қаҳрамон, Абдулҳамид Самад, насири андеша, тип, дехот, донишгоҳ, сабки нигории.

### РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ШИРОТА ИЗОБРАЖЕНИЯ

В статье исследуются вопросы, связанные с взаимоотношениями человека и общества в рассказе «Парончакҳо» Абдулхамида Самада, ибо в этом плане данный рассказ имеет особую привлекательность. Собственно, этот рассказ Абдулхамида Самада – хороший образец прозы о жизни и судьбах студенческой молодежи. «Парончакҳо» также является мемуарным произведением. Проницательное видение мира писателя при описании событий позволило отписать и раскрыть социальные стороны жизни и поступки героев его произведений, и тем самым раскрывает основное содержание реального времени и человеческих поступков. Мастерство писателя заключается в том, что он сумел показать индивидуальные и неповторимые черты каждого персонажа, неповторимый образ жизни, мысли и идеи героя, предпосылки и основные факторы формирования его мировоззрения и характера. Его герои – не простые и бесцветные люди, а это люди со сложным характером. Писателю небезразлична жизнь и судьба каждого героя его произведения. Каждый из его персонажей представляет собой социальный тип и имеет свои особенности. В статье подробно рассматриваются эти и другие литературные, художественные и социальные достоинства указанной повести.

**Ключевые слова:** проза, жизненная реальность, рассказ, «Парончакҳо», студенты, герой, Абдулхамид Самад, мыслительная проза, тип, село, университет, стиль изложения.

### REALITY OF LIFE AND BREADTH OF DESCRIPTION

The article explores issues related to the relationship between man and society based on «Paronchakho» story of Abdulhamid Samad, because this story has a special appeal from this point of view. Actually, the story written by Abdulhamid Samad is a good example of prose about the life and destinies of student youth. «Paronchakho» is also a memoir. The writer's insightful vision of the world, which was used during describing of story events, made it possible to describe and reveal the social aspects of life and the actions of the heroes of his works, thereby revealing the main content of real time and human actions. The writer's skill lies in the fact that he was able to show the individual and unique features of each character, the unique way of life, the thoughts and ideas of the hero, the prerequisites and main factors in the formation of his worldview and character. His heroes are not simple and colorless people, they are people with complex characters. The writer is not indifferent to the life and fate of each hero of his work. Each of his characters

*represents a social type and has its own characteristics. This and other literary, artistic and social merits of this story are discussed in detail in the article.*

**Keywords:** prose, life reality, story, «Paronchakho», students, hero, Abdulhamid Samad, mental prose, type, village, university, style of presentation.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** *Мустафозода Абдукарим –унвончӯи кафедраи назария ва таърихи адабиёти факултети филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни.*

**Сведение об авторе:** *Мустафозода Абдукарим - соискатель кафедры теории и истории литературы факультета таджикской филологии Государственного педагогического университета Таджикистана имени Садриддина Айни.*

**About the author:** *Mustafozoda Abdukarim – aspirant of Theory and History of Literature Department of the Tajik Philology Faculty, State Pedagogical University of Tajikistan named after Sadreddin Ayni.*

---

**АДАМ ОЛЕАРИУС И ВОЗНИКОВЕНИЯ  
ПЕРЕВОДА «ГУЛИСТАНА»**

**Махмадрасул Карабонов**  
**Таджикский национальный университет**

Биографические работы Е. Гроссе – E. Grosse, П. Хаберманн – P. Habermann и Ф.Ратцел – F. Ratzel предлагают обширное описание внешнему жизненному обстоятельству Олеариуса. Здесь мы приводим только те детали, которые встречаются при возникновении перевода Гулистана Олеариусом и которые необходимы для дальнейшего понимания умысла. [12, 13-14].

Адам Олеариус (первоначально Ыолшлекел, 1599-1671) родился в семье портного из Ашерслебена. Он начал свою учёбу в городе Лейпциг с помощью семьи, с которой у него были хорошие взаимоотношения. Здесь он занимался изучением естественных, математических, физических и философских наук, несмотря на то, что собственно говоря, покинул свой родной город с целью, изучения теологии. На основании диспута «*De actu et potentia*» - «О поступке и власти» в 1627 году он получил степень магистра, вскоре после этого стал вице-директором Никольской школы, позднее членом маленькой княжеской коллегии, принадлежавшей «*Universitas Literaria Lipsensis*», и асессором (в современном мире аттестатор – специалист по аттестации) в философском факультете.

Наряду с двумя другими научными трудами и двумя маленькими астрономическими произведениями написал он в это же время стихотворение: «*Sieges und Triumffs-Fahne Gustavi Adolphi Magni, so am 6. November 1632 in der Schlacht bei Lützen als ein Held gestanden und mitten am Siege gefallen*» (1633). *Знамя победы и триумфа Густави Адольфи Магни, так 6 го Ноября 1632 года пал в бою у Лютцена как герой посередине победы* (1633). Паул Флеминг, человек, который был учеником и другом Олеариуса так отзывался об этом 900 строчном стихотворении: «*Die hohen Siegesfahnen, die Du hast aufgedeckt, dem Helden der Alanen, die rühmen Dich und ihn*» [8, 17] «*Высокие знамёна победы, которые ты установил героям Алании, прославят тебя и его*». [наш перевод]

Особого упоминания заслуживает здесь встреча Олеариуса с Опицом. В предисловии своей книги перевод Освальда Белинга «*Bucolica – Буколики*» Vergils – Вергилий – Oswald Belings *Verdeutschete Waldlieder/ Oder 10. Hirten Gespräche Des allerfürtrefflichsten Lateinisch: Poeten Virg. Marons/ In Deutsche Verse übersetzt/ mit Auflegung der fremden Wörter/ vnd dunckeln Oerter erklärret/ vnd mit schönen Kupfferstücken gezieret/ Worbei Ein absonderlich Hirten Gespräch/ einer Fürstlichen Person zu Ehren gemacht*. Wie auch Die

Grabschrifft vnd Ehren Gedächtnis des Sel. Belings. Hamburg ... 1649 [9,171]. «Пастушеские песни» Олеариус сообщает об одном разговоре, которого вёл он, молодой поэт с Опицом, «Мастером немецких песен» о поэтическом подрастающем поколении Германии. Опиц жаловался, что «*daß man jetzo in den Händen der Jugend mehr neue als alte Autores finde. Da doch die alten die rechten Brunnen wären/woraus es die neuen meist geschöpfet*», und *äußert dabei den Wunsch, „daß etliche die umb fortsetzung der Deutschen Poeterey und fürnemblich der reinen Deutschen Sprache den Virgilium in Deutsch zu übersetzen“* - Сейчас среди авторов больше молодых, чем старых. Так как старшее поколение является источником, откуда молодое поколение питается, и для продолжения немецкой поэзии и чистого литературного немецкого языка изъявляют желание перевести некоторые пастушеские поэзии (Вергилии) на литературный немецкий язык». [наш перевод] Олеариус продолжает свой рассказ „aus etlichen meinen Deutschen Versen/ die jhm damals vorkamen/ mehr meine Lust vnd Liebe zur selben Kunst/ als die Kunst vnd erlangete Geschicklichkeit ersähe/ hat selber (in dem wir etwas vertraulicher wurden) mir gerathen/ daß ich/ vmb mich zu üben/ des Virgilii Bucolica in Deutsche Verse übersetzen solte . . . Weil mir nun/ neben der Poetischen Lust/ die Eclogen/ die ich in meiner ersten Jugend aufwendig lernen müssen/ noch ziemlich bekant/ kunte ich zu solchem Vorschlag mich desto williger finden lassen/ hatte mir auch vorgenommen/ selbe Arbeit mit ehisten ins Werck zu stellen/ wenn nicht das bald darauff erfolgte Krieges wesen/ (so vnser liebes Leipzig vmbgab vnd einnam) vnsere Musen hätte schweigen vnd wanderen heissen» – «Из ряда моих немецких стихов,/представившихся ему в то время/, я увидел больше своего стремления и любви к тому же искусству/, чем искусство и умение/, которое я приобрел – он сам посоветовал мне (в чем мы стали несколько увереннее) что я / должен практиковать / Вергилий Буколики, должны быть переведены на немецкий язык стихами... Потому что теперь/помимо моей страсти к поэзии/ я был еще хорошо знаком с эклогами/, которые мне пришлось учить наизусть в ранней юности/ я еще охотнее принял такое предложение/ я планировал еще сделать эту же самую работу с другими людьми, / если бы не последовавшая вскоре за этим война / (наш дорогой Лейпциг был взят в плен), нашим музам было бы велено молчать и странствовать.» [наш перевод]

Отъезд от Лейпцига отмечается переломным моментом в жизни Олеариуса. Он отправляется на Север в августе 1633 года. Статья «*Fortsetzung der Deutschen Poeterey/ und fürnemblich der reinen Deutschen Sprache*» - «Продолжение немецкой поэзии, а именно чистого немецкого языка», которого он хотел написать посредством Вергилий-переводов (пастушеские поэзии) будет сдерживать его от политической и научной деятельности на продолжительное время.

В это время Герцог Шлезвига-Гольштайна-Готторпа, Фридрих III распорядился подготовить диппредставительство в Персию. В Готторпе

Олеариуса назначили «секретарём и переводчиком» представительства, и они выехали из Гамбурга 6 ноября 1633 года. Путешествие проходило через Россию, где правил Царь Михаил Фёдорович. В связи с разными трудностями прибыла миссия в Москву только 10 месяцев спустя, в августе 1634 года. Они вынуждены были задержаться там на три месяца, пока им выдали транзитную визу в Персию. Прежде чем получит эту визу им пришлось вернуться назад в Готторп, чтобы принести «Письмо - подтверждение» герцога Фридриха III потому, что этого требовал Царь согласно «достигнутым международным договорам».

В апреле 1635 года снова вернулись в Готторп. Шесть месяцев спустя отправились во второе большое путешествие. Дипломатическая миссия насчитывало теперь 126 человек. Неприятные инциденты и кораблекрушения относились к распорядку дня, пока в конце 1636 года не был достигнут первый персидский город «Шамахи» (Шемаха, в Ширване). И тут нужно было ждать три месяца, чтобы получить приглашения шаха Сафи в город резиденцию (в столицу) Исфахан.

Олеариус воспользовался этой возможностью, чтобы с помощью одного муллы местной школы научиться персидскому языку. Здесь он познакомился с произведением Саади. Об этом он рассказывает в предисловии своей книги «Persianische Rosenthal» «Персидская долина роз». „Als ich in der nunmehr weltbekandten Fürstlichen Holsteinischen Gesandtschaft nach Persien in der Meden gelegenen Stadt Schamachie mit einem jhrer Molla oder Pfaffen Namens Mahebali in Kundschaft gerathen ... hat er mir ein Exemplar dieses Buches ... zum Gedächtniß verehret/ ynd darneben gebeten/ daß/ wenn ich der Sprache kündiger würde/ ynd wieder in Teutschland käme/ selbigen verdolmetschen/ ynd ynseren Landsleuten auch bekand machen sollte/ damit wir sehen/ daß sie auch gute Bücher in Persien hätten» [15,13]. «Когда я находился теперь уже в всемирно знаменитом посольстве княжества Гольштейна в Персии в городе Шамахии (город находился на территории Мидии), подружился с одним муллой (священником) по имени Махебали. Он принёс мне в дар один экземпляр книги «Персидская долина роз» на память и при этом попросил по мере овладения персидским языком и прибытия в Германию, перевести эту книгу и дать понят землякам, что и у нас в Персии имеются хорошие книги.» [наш перевод].

В августе 1637 года миссия дошла до пункта назначения города Исфахан. Но к большому сожалению они не смогли достичь желаемого успеха: неуместные и чересчур своюерные поведения посла Брюгеманна из-за его мелочных ревностей и ссор миссия натерпелась очень много во время путешествия и в городе-резиденции Исфахане. Это все дошло до того, что Шах Сафи пожаловался «er könnte für den Teutschen nicht mehr sicher schlaffen/ wenn er nichts ihältches wider sie vornehmen solte/ so musten entweder sie oder er aus der Stadt» [17,536]. «я не могу больше отвечать за безопасность немцев, если он (Брюгеманн) оскорбит своими действиями ещё кого-нибудь, в противном случае или посольство, или он (Брюгеманн) должны будут

покинут город» [наш перевод]. Олеариус умалчивает при этом о собственных интересах во всём мероприятии, а также и свою неудачу, этот факт можно объяснить тем обстоятельством, что персидское правительство в вопросах торговли шёлком не смогли найти общий язык с немецким послом. Олеариус был переводчиком вовремя переговорах.

Таким образом, весь успех миссии, с которым были связаны экономические, политические и научные интересы заключалась в том, что Шах со своей стороны захотел „*mit einer ansehnlichen kostbaren Legation besuchen und ehren wollen*» [16,248] - «посредством одной высокопоставленной миссией посетить и чествовать князя» [наш перевод].

Немецкое представительство вернулась в Готторф в августе 1639 года. Немного спустя персидская и русская дипломатическая миссия, которые встретились по пути и присоединились друг к другу, прибыли в Готторф. Как сообщает Олеариус: По предписанию Шлезвиг-Гольштейнского Рыцарства послы и сопровождающие их люди были встречены со всеми почестями, полком, состоявшим из 1500 солдат. Они были помещены в два заранее для них подготовленные дома перед княжеской резиденцией. Персидский и за ним русские послы начали готовиться в обратный путь 22 сентября. Они получили ценные подарки от князя. Наконец 28 сентября вместе отправились в обратное путешествие.

Один инцидент сыграл большую роль в писательской жизни Олеариуса: «*Weil ... der Persianische Gesandter seine Völcker zimlich hart gehalten/ und mit ihnen auf der Rückreiß noch harter zuverfahren/ ja etlichen gar den Tod gedreuet/ seind von seinem Comitat Ihrer 6. Personnen/ derer Vornehmste sein Secretarius (der auch an seines verstorbenen Pfaffen stat Molla war) ... vom Gesandten heimlich entwichen*» [16,252-3] Персидский посол очень жестоко обращался со своими подданными. По пути назад был ещё жестче, и некоторым из подданных угрожала смерть. Толпа из 6 человек, прежде всего самый благородный из них его секретарь (который был муллой и замешал умершего священника) ... тайно сбежали от посла. [наш перевод].

Об этом секретаре, который в последствии переходит в очень дружеские отношения с Олеариусом рассказывается в «Описание путешествия Гольштейнского посольства в Московию и Персию»: „*Der Wisir/ Nahmens Hakwirdi/ hat/ nach dem der Sulthan wieder über die See/ mit seinem Sohn ... sich an J. F. D. ergeben/ und umb Unterhalt gebeten/ welcher ihnen auch reichlich ist gewehret worden. Hakwirdi/ ein Mann von 55. Jahren/ und ein nach ihrer art gelehrter und der arabischen Sprache wolkündiger Mann. Als er sahe/ wie es mit der Christlichen Religion bewand/ auff was Fundament sie sich gründete/ und hergegen betrachtete wie der Mahumedische Glaube/ welcher mit so vielen Handgreifflichen Lügen versetzt/ nicht auff den rechten Weg zur Seligkeit führen würde/ hat er S. F. D. unsern gnadigsten Herrn sehnlich gebeten/ ihm die Gnade zu erweisen/ und behülflich zu seyn/ daß er mit seinem Sohn in unser Religion recht unterwiesen und getaufft werden möchte. Solche Bitte dann/ als wohin mehr höchstgemeldte J. F. D. absehen/ mit so vielen außgewantten Unterhalt am meisten/*

*gezielet/ weil sie zu Gottes Lob und der Personen Seelen Wolfahrt gemeinet/ willig statt gefunden: und seynd beyde Personen von den Priestern unser Kirchen; der Vater bey uns zu Schleßwig/ und der Sohn an dem ChurFürstl. Hofe zu Dresden/ in den nothwendigen GlaubensArtickeln vollend unterrichtet worden. Der Vater hat im 61. Jahre seines Alters die Deutsche Sprache zimlich/ des Lutheri KinderCatechismus aber fertig außwendig gelernet und wol verstanden/ welchen er auch neben seinem Sohn bey der Tauffe in hochstanzehnlicher Versamblung auff Gottorff/ bey welcher auch J.J.K.K.M.M. zu Dennemarck sampt vielen Fürstlichen Personen sich befunden/ deutlich hersagen/ und auff andere zum Christenthumb gehörige Fragen wol antworten können. Den Vater/ welcher nach der Tauffe Friedrich Christian genandt worden/ habe ich fünff gantzer Jahr bey mir in meinem Hause wohnend gehabt/ da er mir dann mit mehrer nachrichtung von der Perser Zustand/ Religion und Wesen gute Dienste gethan hat. Er ist auch bey mir im Jahr Christi 1650. den 18. Januarij/ da er denn in der erkanten und bekannten Christlichen Religion biß an sein Ende beständig verblieben/ und noch drey Tage vor seinem Abschied das heilige Abendmahl sehnlich begehret/ auch bekommen/ seines Alters im 66. Jahre (gestorben)» [17,764.] «Визирь по имени Хакверди, после того как султан переплыл море, вместе со своим сыном попросил убежище (сдался) Его Королевскому Высочеству и попросил материального обеспечения, которая также была им оказана в изобилии. Хаквирди/ мужчина 55 лет/ и человек по-своему образованный и хорошо владеющий арабским языком. Когда он увидел/как обстоят дела с христианской религией/на каком фундаменте она зиждется/ и посмотрел на то, что магомедийская вера/наполненная стольким явным ложем/ не приведёт к правильному пути к спасению/, он дал С.Ф.Д. наш самый милостивый, я искренне просил Господа показать ему милость и помочь, чтобы он и его сын хотели получить правильное обучение в нашей религии и креститься. Тогда такая просьба/ как предвидел Его Королевское Высочество в более высоких сообщениях/ с таким повышенным содержанием/ наиболее целенаправленная/ потому что она была предназначена для прославления Бога и благополучия человеческих душ/ охотно имела место: и оба были людьми из священников нашей церкви; отец с нами в Шлезвиге, а сын в Курфюрсте. Суд в Дрездене был полностью проинструктирован в необходимых догматах веры. На 61-м году жизни отец уже выучил наизусть немецкий язык/ Детский катехизис Лютера и полностью понял его/ который он также читал вместе со своим сыном во время крещения на весьма респектабельном собрании в Готторфе/на котором также J.J.K.K.M.M. были в Дании со многими княжескими особами/ могу ясно это сказать/ и могу ответить на другие вопросы, касающиеся христианства. У меня был отец/ которого после крещения называли Фридрихом Кристианом/ который жил со мной в моем доме целых пять лет/ потому что он затем сослужил мне добрую службу, предоставив больше информации о персидском состоянии/ религии и природе. Он также со мной в год Христов 1650, 18 января/потому что он оставался в известной христианской религии до конца своей жизни/ и за три дня до своего отъезда жаждал Святого Причастия/тоже принял его/в возрасте 66 лет (умер)».*

Можно себе представит, какой большой интерес возбудили новость о возвращении дипломатической миссии из Персии, прибытие персидской и русской миссии в Германию, обряд обращения Хакверди и его сына в христианство и желали от секретаря посольства (Олеариуса) очень подробного отчёта о путешествии. Но разные служебные занятия не позволяли Олеариусу окончательно редактировать заметки, которые он вёл каждый день во время путешествия в Москвию и Персию. После возвращения иностранных посольств он должен был подать иск на посла Брюгеманна по поводу нанесённого оскорблений. Он был приговорён к смертной казни через повешения, но герцог «помиловал» его на смерть через отсечения головы. Олеариусу повезло больше всех. Герцог назначил его сначала математиком, а немного позднее и библиотекарем дворца. Тем самым он отверг приглашение Царя России как астроном дворца приехать в Москву. В последующем он был уполномочен во второй раз поехать в Москву, и построит там церковь. К его обязанностям входило, прежде всего, приведение в порядок и управление герцогской библиотекой и так называемой кунсткамер (музей произведений искусства или редкостей).

Только в 1647 году опубликовал Олеариус первое издание своего «Путешествия» под названием «Offt begehrte Beschreibung Der Newen Orientalischen Rejse/ So durch Gelegenheit einer Holsteinischen Legation an den Konig in Persien geschehen ... Schleswig ... 1647», которого он составил в спешке под давлением дворца и своего круга друзей. Произведение имело большой успех. Buchner, Бухнер, Harsdörffer, Харсдёрфер, Rist Рист и многие другие прославляли автора. Олеариусу выдают орден „der Bemühete in der Frembde» «старателъный на чужбине» и в 1651 году принимают его в „Fruchtbringende Gesellschaft» «плодотворное общество» как 543 – члена этого общества.

Уже до 1650 года заканчивает Олеариус свой первый неопубликованный «Перевод - Гулистана» - на латинском языке, рукопись которого он разрешил передать во владение придворной библиотеке.

«Персидская долина роз» вышла из печати в 1654 году. Он был посвящён герцогу Кристиану Людвигу фон Брауншвайгу. В дарственной надписи переводчик рассказывает причину позднего издания «Персидской долины роз». „Wann ich dann nun gesehen/ daß von E. HochF. Gn. als einem so hohen Potentaten mit so gnädigen Augen meine geringfügige Arbeit angesehen und beliebet wird/ hat michs nicht wenig angefrischet/ dieses so lange unter Handen gelegenes Werck wieder anzugreiffen/ und zum Druck zubefordern. Die Ursache aber/ warumb ichs nicht ehe heraus gegeben/ ist/ weil meines gnädigsten Fürsten und Herrn Bibliothec, der ich vor 3. Jahren unwürdig vorgesetzt worden/ wie dann auch dero Antiquarium oder alte der Römer/ Griechen und anderer frembden Völcker Münze/ sampt der aus Holland bekommener weitherühmten Paludanischen KunstCammer auffzurichten/ und alle 3. in eine neue Ordnung zubringen ich begriffen/ und darmit drey Jahr/ weil ich dazwischen auch etliche Reysen gethan/ zugebracht/ und niemand allhier bey setzung der Persischen Schrifft (so viel ich hierzu gebrauchet) und der Correctur mir hat an die Hand gehen können/ sondern alles selbst thun müssen/ als hat es biß auff diese Zeit müssen verschoben bleiben.

[15,400].» «Причиной позднего издания книги являются мои обязанности - библиотекаря, которого я недостойно получил три года назад, - собирателя древностей или старых монет греков и римлян, а также и других народов. Мне нужно было поместить все в знаменитый палударский кунсткамер и совершал путешествия вместе с посланниками. Кроме этого не было другого человека, владеющего персидским языком и письменностью и мне, приходилось делать все самому». [наш смысловой перевод]

К служебным обязанностям Олеариуса входило также проектирование большого выполненного в персидском стиле трёхэтажного сооружения. Она составляло основную часть парковой композиции, начатой в 1640 году Фридрихом III. Здесь стоял также конструированный Олеариусом «Большой двойной глобус» за резиденцией в декоративном парке. Олеариус описывает этот глобус следующим образом: «Er „praesentiret von aussen die Geographiam des gantzen Erdkreises/ und von innen den Himmel mit alien bekanten Sternen/ von vergiildeten Silber in schone Figuren verfasset. Im Globo an der Axi hanget ein runder Tisch/ so mit einer Banck umbgeben/ auff welcher 10. Persohnen gemachlich sitzen/ und den Auff= und Niedergang der Asterismorum mit Lust sehen konnen/ ... Worbei sonderlich dafi rare Kunstiick zu finden/ dafi die Sonne ... nicht ex centro Mundi, wie in gemein an andern Globis, sondern auB ihren eignen Centro in motu secundo ihren taglichen fortgang und jahrlichen revolution mit der Himmels Sonne ebenmassig haben kan. Man kan auch/ wenn man wil/ im Globo sitzend/ das schwere Corpus mit einem Finger gar leicht durch Fortel des Archimedis Schraube/ ohn Ende umbdrehen.» [16,369-370] - «снаружи он представляет собой весь мир и снутри небо со всеми известными звёздами, составленными из позолоченного серебра красивых фигур. В оси глобуса висит круглый стол, обставленный скамьями, на которых спокойно могут сесть 10 человек и могут с удовольствием наблюдать за взлётом и падением звёзд. При этом особенно редко можно обнаружить, что солнце... может совершать своё ежедневное и ежегодное вращение в гармонии с небесным солнцем (не ex centro mundi) – не из центра мира, как это обычно бывает на других планетах, но за пределами своего собственного центра (in motu secundo) – во второй части. Можно также/если хочешь/ сидеть в шаре/ легко поворачивать тяжёлое тело одним пальцем с помощью винта Архимеда/ вращать бесконечно». [наш перевод]

В княжеской кунсткамер (музей произведений искусства или редкостей) находился созданный Олеариусом астрономическое произведение, которое как он рассказывает „von innen und aussen die Asterismos mit ihren Figuren darstellet/ (die Sphaera Copernicana genandt) dessen Diameter 4. Fuß/ an welchen noch mehr Kunst als am grossen Globo zu sehen ist. Dann es stellet gar deutlich vor Augen des Copernici Meinung/ daß nemlich die Sonne/ als Centrum universi mit den Fix=Stern stille stehe/ die Erdkugel sich bewege/ und in 24. Stunden herumb drehe» [16,370-371] «снутри и снаружи изображены звезды с их фигурами, диаметр которых составлял 4 фута и на них больше искусства, чем на самом глобусе. Перед глазами отчётливо появляется система Коперника, в котором именно солнце является центром вселенной с неподвижной звездой и земной шар вращается вокруг оси и за 24 часа разворачивается».

Наряду с этими работами Олеариус занимался завершением второго издания «Описания путешествия Гольштейнского посольства в Персию и Московию», которая было значительно умножено и вышло из печати спустя два года после публикации «Персидской долины роз»: „Vermehrte Neue Beschreibung Der Muscowitischen vnd Persischen Reyse So durch gelegenheit einer Holsteinischen Gesandschafft an den Russischen Zaar vnd König in Persien ge - schehen. Worinnen die gelegenheit derer Orter vnd Länder/ durch welche die Reyse gangen/ als Liffland/ Rußland/ Tartarien/ Meden vnd Persien/ sampt dero Einwohner Natur/ Leben/ Sitten/ Hauß=Welt=und Geistlichen Stand mit fleiß auffgezeichnet/ vnd mit vielen meist nach dem Leben gestellten Figuren gezieret/ zu befinden» (Schleßwig 1656). – «Новые дополнительные тиражи «Описания путешествия» происходило в связи с отправкой Гольштейнского посла к русскому царю и королю Персии. В которых было возможность описать их места и страны, через которые проходили путешествия: Лифляндия, Россия, Тартария, Меден и Персии и всех их жителей, их природу, жизни обычая и традиции, мир и духовное состояние». До ухода автора из жизни произведение издавалось трижды на голландский, французский и английские языки и выпускалась на этих языках многократно.

Также Олеариус публикует второе издание «Персидской долины роз», которая вопреки данным титульного листа только слегка улучшено и умножено несколькими пословицами и замечаниями: „Persianischer Rosenthal. In welchem viel lustige Historien/ scharffsinnige Reden/ vnd niitzliche Politische Regeln vnd Spruchworter Von einem gelehrten Persianer Sdiidi Saadi in Persianischer Sprache beschrieben. Jetzo aber von Adamo Oleario In hochdeutscher Sprache zum andern mahle mit etlichen Historien/ vielen Notis vnd Figuren vermehret vnd verbessert herausgegeben» (SchleBwig 1660). «Персидская долина роз, в котором имеются много весёлых историй, остроумных речей и полезных политических правил, и пословиц составлен персидским ученым Шейхом Саади на персидском языке. Но сейчас издаётся Адамом Олеариусом на верхненемецком языке несколькими историями, умножено и издано многочисленными заметками и фигурами» (Шлезвиг 1660). В 1696 году после смерти Олеариуса вышло в свет и третье издание, которая вытекало из первого варианта издания.

В последние годы своей жизни, Олеариус занимался в основном изданием записок (мемуаров) других описателей путешествия.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Алиев, Рустам. Саади и его Гулистан. – Москва. 1958. С. – 400.
2. Асозода, Х. Таърихи адабиёти тоҷик / Х. Асозода. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2014. – 672 с.
3. Афганов, А. Ф. Искусственная поэзия и начало ее развития в персидско-таджикской литературе (XI-XII в.в.): дис. ...канд. фил. наук / А. Ф. Афганов. – Душанбе, 2018. – 203 с.
4. Брагинский, И.С. Из истории таджикской и персидской литературы /И. С. Брагинский. – М.: Наука, 1972. – 524 с.

5. Мирзозода, X. Таърихи адабиёти тоҷик /X. Мирзозода. – Душанбе: Маориф, 1989. – 420 с.
6. Шарифов, X. Назарияи наср (дар адаби форсии асрҳои IV-IX ҳичрӣ) / X. Шарифов. – Душанбе, 2004. – 319 с.
7. Шарифов X. Сухан аз адабиёти миллӣ тоҷик / X.Шарифов // Сухан аз адабиёти миллӣ. – Душанбе: Пайванд, 2009. – С.290 - 315.
8. Arberry, Arthur John, Kings and Beggars. London. – 1945. – С. 287.
9. Belings Oswald. Verdeutsche Waldlieder. – Hamburg., 1649. 171c.
10. Graf, Karl Heinrich, - Die Moral des persischen Dichters Sadi. – Strassburg., Eduard Reus & Eduard Cunitz. С. 195.
11. Grosse, Eduard, Adam Olearius, Leben und Schriften. Aschersleben. – 1867. – С. 370.
12. Habermann, Paul, Adam Olearius, der „Vielbemuhete». Aschersleben. - 1930. – С. 17.
13. Muller, Gunther, Deutsche Dichtung. Wildpark-Potsdam. – 1927. – С. 410.
14. Muller, Gunther, Hofische Kultur der Barockzeit. Muller und Hans Naumann. Halle. – 1929. – С. 420.
15. Olearius, Adam. Persianische Rosenthal. – Gotorph.: Schleswig&Holstein, - 1654. – 400c.
16. Olearius, Adam. Kurzer Begriff Einer Holsteinischen Chronik. Schleßwig. – 1663. – 432c.
17. Olearius, Adam. Reisebeschreibung. Hamburg. – 1663. – 927c.
18. Rypka, Jan. Iranische Literaturgeschichte. Leipzig: VEB OTTO HARASSOWITZ. – 1959. С. 672.

### **АДАМ ОЛЕАРИУС ВА ПАЙДОИШИ ТАРҶУМАИ «ГУЛИСТОН»**

*Шайх Саъдӣ ва асарҳои безаволаши «Гулистан» ва «Бӯстон» таомоми Аврупоро мафтуни назми форсӣ намудааст. Олимони аврупой анқариб таомоми асарҳои адабони классикии форсу тоҷикро ба забонҳои лотинӣ, фаронсавӣ, олмонӣ ва англисӣ тарҷума ва якчанд маротиба бо иловаю таҳрирҳо ба чоп расонидаанд. «Гулистан» ва «Бӯстон»-и шайх Саъдӣ дар ин ҷода мавқеи хоси ҳудро доранд. Ба тарҷумонҳои аврупоии «Гулистан» ва «Бӯстон», ки ба забони мақсад наздики тарҷума намудаанд ҷунин шахсон ворид ва аз ҷониби ҳамагон пазироӣ шудаанд: Граф Карл Ҳайнрих, Олеариус Адам, Гентиус Георгий, Ду Рийе ва Оксенбах Фридрих. Олеариус Адам тарҷумони хуби «Гулистан» ба сарзамини форс якчанд маротиба сафар карда ва асарҳои беҳамтои ҳуд «Тавсифи сафарҳои форс» ва «Гулистани форсӣ» ро инишо намудааст.*

*Дар мақола боз оиди урғу одатҳои замони зиндагии Саъдӣ, дину оин ва маданияти форсҳо сухан меравад. Олеариус дар байни тарҷумонҳои номбаришуда на танҳо аз асарҳои инишо шуда, балки аз шунидашояи ҳам нақл менамояд. Усма ҳамчун маводи ранг намудани мӯй дар сарзамини форс хеле васеъ истифода мешуд ва Олеариус бар аврупоиён яке аз аввалинҳо шуда дар ин бора нақл мекунад. Олеариус на танҳо дар бораи Усма, балки боз дар бораи*

ёқути бадахшонӣ низ дар асарҳояи сухан меронад. Ёқут асосан дар шаҳри Бадахшони вилояти Ҳатлон, ки дар байни баҳри Каспий ва Ҳинҷ ҷойгир аст, пайдо карда мешуд.

**Калидбожаҳо:** «Гулистан», «Бӯстон», сарзамин, форсҳо, асар, назм, аввалин, забон, тарҷумон, сафар кардан, урф, одат, дин, адабиёт, хурок, таърихи тарҷума, илова кардан.

### **АДАМ ОЛЕАРИУС И ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРЕВОДА ГУЛИСТАНА**

Шейх Саади и его бессмертные произведения «Гулистан» и «Бустон» очаровали всю Европу персидской поэзией. Европейские ученые опубликовали почти все произведения персидских и таджикских писателей-классиков на латыни, французском, немецком и английском языках, причем несколько раз с дополнениями и исправлениями. Гулистан и Бустан шейха Саади в этом случае занимают особое положение. Среди европейских переводчиков Гулистана и Бустона, переведивших на целевой язык, всеми были приняты следующие люди: граф Карл Генрих, Олеарий Адам, Гентиус Георгий, Дю Рье и Фридрих Оксенбах. Олеарий Адам, хороший переводчик Гулистана, несколько раз путешествовал по Персии и написал уникальные труды «Описание персидских путешествий» и «Персидская долина роз».

Также в статье говорится о традициях и обычаях периода жизни Саади, персидской религии и культуре. Среди перечисленных переводчиков Олеарий передает не только письменные произведения, но и услышанное. Усма широко использовалась в качестве краски для волос в Персии, и Олеарий был одним из первых европейцев, рассказавших о ней. Олеарий в своих произведениях говорит не только об Усме, но и о бадахшанском рубине. Рубин в основном встречался в городе Бадахшан Ҳатлонской области, который расположен между Каспийским и Индийским морями.

**Ключевые слова:** «Гулистан», «Бустон», земля, персы, работа, стихотворение, первое, язык, переводчик, путешествие, традиция, обычай, религия, литература, еда, история перевода, дополнение.

### **ADAM OLEARIUS AND THE ORIGIN OF GULISTAN'S TRANSLATION**

*Sheikh Saadi and his immortal works «Gulistan» and «Buston» enchanted the whole of Europe with Persian poetry. European scholars have published almost all the works of Persian and Tajik classical writers in Latin, French, German and English, several times with additions and corrections. «Gulistan» and «Bustan» of Sheikh Saadi in this case occupy a special position. All people were accepted the below European translators works of «Gulistan» and «Buston» who translated them into the target language: Count Karl Heinrich, Olearius Adam, Gentius George, Du Rieux and Friedrich Ochsenbach. Olearius Adam, a good translator of Gulistan, traveled around Persia several times and wrote his unique works «Description of Persian Travels» and „Persian Rose Valley».*

*The article also talks about the traditions and customs of Saadi's period, Persian religion and culture. Among the listed translators, Olearius conveys not only*

---

written works, but also what he heard. Usma was widely used as a hair dye in Persia, and Olearius was one of the first Europeans to talk about it. Olearius in his works speaks not only about Usma, but also about the Badakhshan ruby. Ruby was mainly found in the city of Badakhshan in the Khatlon region, which is located between the Caspian and Indian seas.

**Key words:** Gulistan, Boston, land, Persians, work, poem, first, language, translator, travel, tradition, custom, religion, literature, food, history of translation, add.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Караконов Махмадрасул Сараҳонович –  
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, номзади илмҳои филологӣ, кафедраи  
умумидонишгоҳии забонҳои олмонӣ, фаронсавӣ ва лотинӣ. **Сурӯға:** 734025,  
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17 Тел.: (+992)  
**976196767** E-mail: [muhammad1967@mail.ru](mailto:muhammad1967@mail.ru)

**Сведения об авторе:** Караконов Махмадрасул Сараҳонович –  
Таджикский национальный университет, кандидат филологических наук,  
межуниверситетская кафедра немецкого, французского и латынского языка.  
**Адрес:** 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17 Тел.:  
**(+992) 976196767** E-mail: [muhammad1967@mail.ru](mailto:muhammad1967@mail.ru)

**Information about the author:** Karahonov Makhmadrasul Sarahonovich –  
Tajik National University, Candidate of Philological Sciences, Interuniversity  
Department of German, French and Latin. Address: 734025, Republic of  
Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave., 17 Tel.: **(+992) 976196767**.  
E-mail: [muhammad1967@mail.ru](mailto:muhammad1967@mail.ru)

---

**ФОЛКЛОРШИНОСЙ / ФОЛЬКЛОРИСТИКА****ТДУ: 891.550****УСТНЫЕ НАРОДНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ СВЯЗАННЫЕ С ОБРЯДОМ  
«ГАХВОРАБАНДОН» (УКЛАД В КОЛЫБЕЛЕ) В БАДАХШАНЕ**

**Гулханда Рахматуллоева**  
**Институт языка и литературы имени Рудаки НАНТ**

Относительно традиций и обычаяев, связанных с рождением ребенка и его дальнейшего воспитания, утвердившихся среди таджиков Средней Азии, в том числе Таджикистане, до сегодняшнего дня, написано достаточное количество научных работ, завершено немало важных исследований.

Относительно этих народных традиций и обычаяев некоторых долин и районов Горного Бадахшана также собран значительный материал, сопровождаемый, соответствующими пояснениями и толкованиями [3,68-69; 8, 361-373; 15, 78-96]. Однако, необходимо подчеркнуть, что, о народных художественных произведениях этой области и, в целом, таджиков других регионов, тесно связанных с различными обычаями и ритуалами, за исключением некоторых беглых наблюдений и отдельных научных суждений, в особенности монографии таджикского фольклориста Бахрома Шермухаммедова «Таджикская народная детская поэзия» [20, 22-23], какого либо другого серьезного монографического исследования не наблюдается.

Бессспорно, что устные народные произведения жителей каждого региона, долины, района и даже отдельной местности, в особенности детский фольклор, также тесно связанные с различными народными обычаями и традициями, создателями и сказителями которых являются женщины, наряду с многими общими особенностями, заметно отличаются, как по манере исполнения, так и форме, композиции и стилю. Эта особенность была выявлена нами на основе фольклорных материалов, собранных в селениях Рушанского района ГБАО.

Как и в других регионах Таджикистана и различных областях Средней Азии, с таджикским населением, ритуал «Гахворабандон» в Рушане тоже проводится на седьмой день, рождения ребенка. До этого момента ребенок спит в одной постели с матерью. Если в доме уже имеется гахвора (люлька), то она служит новорожденному, в качестве кроватки. В обратном случае, покупают новую гахвору или берут, на время, у кого-то из соседей. В прошлом, родители, будучи уверены в том, что такая гахвора принесет новорожденному счастье, ее заимствовали у людей, чьи дети живы и здоровы. В селении нижний Рушан, женщине, у которой рождается первенец, родители дарят гахвору. Вместе с гахвой передаются все сопутствующие ее принадлежности, состоящие из дастбандак (ремни для связывания рук), побандак (ремни для связывания ног) курпачи, каҳакдон

(мешочек с соломой), арзанакдон, (мешочек с просом), руймолак (платочек). Гахвору, в большинстве сел Рушана называют «Шинак», и только в долине Хуф называют «Гук».

В Рушане, при выполнении ритуала гахворабандон (укладывания ребенка в люльку) наряду с женщинами-соседками и близкими родственниками, принимают участие женщины, читающая молитвы, которая объясняет девушке или юноше, которым поручается укладывать ребенка в гахвиру, порядок выполнения этого обряда. Количество гостей достигало 25 человек, но сегодня этот обряд, согласно закону, проводится в рамках семьи. Примечательно, что в большинстве селений Рушана самым благостным временем совершения обряда гахворабандон считается час заката солнца, в среду. Но, в некоторых селениях, в том числе в Шидзе и Дехе, таким удачным днем считается пятница. Перед тем, как положить ребенка в гахвиру, выпекают четыре кульчи (маленькие лепешки). Две лепешки размещают по правую сторону головы ребенка, а две оставшиеся кладут у его ног. Как отмечает М.С Андереев, укладывание ребенка в гаввору в Хуфе называют «ар шинак шудъд» (буквально ложить ребенка в гахвиру) [3, 68-69].

Такое словосочетание используют также и в другом селение Рушана. В процессе укладывания ребенка в гахвиру, согласно существующему поверию, в очаге дома (ардъон) разжигают огонь, в пламени которого раздувают дымящиеся травы «буй-шохъ», также «испанд», «сипандар», «буй-амбар» и «дваскбуст» (змейинную кожу). Затем, совершенно здоровые мальчик или девочка (в возрасте 15 лет), имеющие живых родителей, наполнив рот хлебом, произнося про себя специальные молитвы, дважды кладут ребенка в гахвиру и, вновь извлекая, как бы говорят его родителям, что ребенок не помещается в эту гахвиру. В это время, отец или мать новорожденного ребенка, или кто-то из близких родственников, дают укладывающему в гавхору ребенка, какие-то подарки (деньги, материю, платок, платье) и, тогда мальчик или девочка третий раз укладывает ребенка, со словами: «Бисмиллох-ир-рахмон-ир-рахим», «Пусть будет долгая у него жизнь, и счастье сопутствует ему», завязывает специальными ремнями руки и ноги ребенку. После этого, к гахворе подойдет женщина, читающая молитвы и тиржды повторяет следующие слова молитвы:

«Им шинак кона, туят нав»,  
 (Пусть эта гахвора состарится,  
 Ты же станешь новым, здоровым)

Или:

«Им шогак аз ху мо хайде»,  
 (Пусть этот теленок проживет дольше матери).

В Рушане родители ребенка, по возможности, подносят женщине, читающей молитвы подарки. В Хуфе, первый раз ребенка в гавхору укладывал мальчик 6-10-летнего возраста, которому, обычно, родители дарили барана или ягненка [3, 69]. Десять лет назад мальчику, впервые укладывающему

ребенка в гахвору, мать ребенка дарила «асартапо» (буквально одежду, с головы до ног). Сегодня же, мальчику, укладывающему ребенка в гахвору, чаще дают деньги или материю для одежды. Извлекая ребенка из гахворы, он на какое-то мгновение задерживает его, над гахворой и, произносит слова: «сила и мощь гахворы», которые впоследствии повторяет каждый раз, извлекая младенца из гахворы.

По имеющимся в нашем распоряжении сведениям и источникам, в Самарканде тоже стараются провести мероприятие «Гахворабандон» в благоприятные для этого дни недели. После того, как ребенка укладывают в гахвору, его мать садится рядом с гахворой и кусает краешек лепешки. Один из играющих во дворе мальчиков, входит в дом и, выхватив изо рта матери кусочек лепешки, убегает. Остальные дети бросаются его догонять. Независимо от того, что они догонят его или нет, через некоторое время все дети собираются возле гахворы и женщины делят между собой тот украденный кусочек лепешки. Многодетная, богатая на внуков и правнуоков старуха садится у гахворы и, прочитав молитву, от лица всех присутствующих, желает ребенку долгих лет жизни, здоровья, счастья, полного ума, воспитанности и богатства, после чего, покачав гахвору, поёт несколько куплетов колыбельной песни [3, 22-23].

В селе Тегирмиш (Каратегин) этот обряд тоже совершает такая же женщина и, после того как читает суру из Корана, говорит: «Дисти мин не, дисти Бий Фотима, Бий Зухро, Бий Хадича, Бий Кибриё, ича хов мерай уча хов мерай, дар чои бобоиет хов мерай» (То не мои руки, руки Бий Фотимы, Бий Зухро, Бий Хадичи, Бий Кибриё. Спи тут, спи там, спи, где спали деды твои) [14, 71-72]. В селе Умарак (Дарваз) укладывающая ребенка в гахвору в понедельник или четверг, вчернее время, после захода солнца, пожилая и многодетная женщина говорит: «Худо хови қарори мандобай тура бида» (Пусть господь подарит тебе крепкие сны и покой). Этой женщине дарят материю для платья [14, 70-71].

В Барушане и других соседних селах Рушанского района, после совершения данного обряда, женщины начинают веселиться, с песнями и танцами под удары бубна. Если новорожденный мальчик, то поют такую песню:

Ху мод пуцак, ху модак чон,  
Ху мод пуцак, лап нозиён,  
Нур мисъанде тайа пухта,  
Ху мод-ре са соф-ась гула,  
Нур въудъян та ар гаҳвора,  
Илоим са ту сад сола.

*Маменькин сыночек, мамина душа,  
Маменькин сыночек, радость ты моя.  
Твой сегодня праздник, ты накрыл всем стол,  
Рости, расти мой мальчик, будешь ты большой.*

*Сегодня тебя в гавхору мы кладем,  
На столетии твоем, песни мы споем.*

Если ребенок является девочкой, то поют эту же песню, заменив слово «мальчик» словом «девочка»:

Ху мод ризъен, ху мод чон,  
Ху мод ризъен, нозиён.  
*Мамина девочка, мамина душа,*  
*Маменькина девочка, радость ты моя...*

На этом ритуал «Гахворабандон» завершается. В дальнейшем, укладывая ребенка в гахвору, мать покачивает её и, обычно, поёт колыбельную «Лала-йак»:

Ху мод пуцак, ху мод виро,  
Э чон, лай, лай, лай,  
Му марг-ат мурдан, та тар пиро,  
Э чон лай, лай, лай,  
Ла-лай пуцак, тарейум қабул.

*Маменькин сыночек, радость ты моя.*  
*Твой сегодня праздник, ты накрыл всем стол,*  
*Расти, расти мой мальчик, будешь ты большой.*  
*Сегодня тебя в гавхору мы кладем,*  
*На столетии твоем, песни мы споем.*

Если младенец - девочка, мать поёт:

Ху мод йахак, ху мод ризъен,  
Э мод лай, лай, лай, лай,  
Май дон нолан та донд-авъен,  
Э мод лай, лай, лай, лай,  
Ла-лай зъенак, тарейум қабул.

*Сестричка мамина, мамина дочь,*  
*Спи доченька, спи, спи, на дворе ночь.*  
*Все мои песни и стенанья ради тебя,*  
*Спи доченька, родимая моя.*

В своей колыбельной песне мать мечтает, что девочка её будет ей и сестрой и дочерью и подчеркивает, что все стоны и обращения рождены безграничной любовью к дочурке своей.

Также, в процессе баюканья ребенка, лежащего в гахворе, матери поют образцы лалаиков (колыбельных песен), посредством которых выражая свою нежность и любовь, делятся мечтами и грезами в отношении ребенка:

Лай-лай бачекум, лай-лай, лай-лай,  
Пешат бимурум, лай-лай, лай-лай,  
Чонум, писарум, лай-лай, лай-лай,  
Чонум, чигарум, лай-лай, лай-лай,  
Лай-лай, лай-лай, лай-лай.

*Лай-лай дитя моё, лай-лай, лай-лай,  
Готова умереть за тебя, лай-лай, лай-лай.  
Душа моя, сыночек мой, лай-лай, лай-лай,  
Ты жызынь моя, мой росточек, лай-лай, лай-лай.*

В своих колыбельных песнях, в том числе и в песне «Дилум, дилум» («Душа, душа») мать, чтобы быстрее уложить спать ребенка, выговаривает ласкательные слова и все время восхваляет его:

Пас ведь себарга, му пуз,  
Дилум, дилум, дилума,  
Бахор гулгунча, му пуз,  
Дилум, дилум, дилума,  
Соф тоза маска, му пуз,  
Дилум, дилум, дилума.

*По краюшку арыка трилистник, сыночек мой,  
Душа, душа, моя душа.  
В весеннюю пору бутон налитый, сыночек мой,  
Душа, душа, моя душа.  
Все чище и опрятней, мой бальзам, сыночек мой,  
Душа, душа, моя душа.*

Желая выразить свою любовь и преданность к родимому дитя, сказительница сравнивает сына с самыми красивыми предметами, существующими в природе, называя его весной, трилистником, бутоном и, тем самым, подчеркивает, что ее сын не имеет никаких изъянов.

Такое же нежное отношение и безграничную любовь матери к ребенку можно наблюдать в лалаиках, посвященных дочери:

Йа му ризъен нозбилул,  
Дилум, дилум, дилума,  
Хъағпирухм чинўвъ ум буй,  
Дилум, дилум, дилума,  
Ум чон-ре сам аз қабул,  
Дилум, дилум, дилума.

*Нежсна и прелестна, доченька моя,  
Дилум, дилум, дилума.  
Ароматом сродни базелику, она,  
Дилум, дилум, дилума.  
За неё я готова жыズнь отдать,  
Дилум, дилум, дилума.*

Фольклорист Б. Шермухаммадов, в указанном исследовании, подчеркивает, что манери в своих колыбельных песнях созывают сны, чтоб они окутали их ребеночка дремотой и он скорее заснул, спокойным сном:

Алла, алла алла, аллае,  
Махфиратчонам, аллае,

Чонамба дармонам, алла,  
Хобаш биёду барад, алла.

Баю-баю, баю-бай,  
*Махфиратджон, баю-бай,*  
*Нежная моя, душа, баю-бай.*  
*Пусть придут к ней сны, баю-бай,*  
*Махфираджон засытай, баю-бай.*

Исполнение всех своих грез и желаний, мать связывает с будущим своего ребенка. Мечтает, чтоб младенец ее вырос здоровым, достиг совершенолетия, чтоб она смогла бы увидеть исполнение своей мечты. Ребенок для матери - ее сердце и душа, жизнь, живительная сила и богатство:

Эти суждения фольклориста подтверждаются текстами колыбельных песен, собранных из уст сказительниц селения Рушон. Во время исполнения колыбельных песен, используемых при проведении обряда гахворабандон и гахвораджунбон (покачивания гахворы) были записаны случаи, когда содержание песен, исполняемых у колыбели ребенка, не соответствовали праздничной атмосфере этого события. Так, если мать или бабушка, находящиеся у колыбели, когда-то лишились своего ребенка, то в их песню, непременно, проникали печальные мотивы, характерные для жанра даргилик. В нижеприведенной песне отражено такое душевное состояние матери, которая укладывает спать своего новорожденного:

Та қад биланд видат намоён,  
Лай-лай, лай-лай,  
Та модак ғалась та авъен ҳайрон,  
Лай-лай, лай-лай,  
Та чон нихътуйдат азум та чохът,  
Лай-лай, лай-лай,  
Ху гаменат бидъемтат, муют ринохът,  
Лай-лай, лай-лай,  
Та модака вид ид ум тақдир,  
Лай-лай, лай-лай.  
Баъди хуят му чуч лап пир,  
Лай-лай, лай-лай.

*Был ты статным и красивым, родимый мой,  
Спи, спи, баю-баю, баю-бай.  
До сих пор не знаю я счастья, потерявшая покой,  
Спи, спи, баю-баю, баю-бай.  
Покинула душа твоё тело, унесла меня с собой,  
Спи, спи, баю-баю, баю-бай.  
Видимо это судьба моя,  
Спи, спи, баю-баю, баю-бай...  
Ранно посторела из за тебя  
Спи, спи, баю-баю, баю-бай...*

В песне ярко отражено состояние души матери, после смерти ее родимого дитя. Прошли годы, но она не может забыть высокого стана своего сына, его красоту, смерть которого точит ее сердце и стала причиной ее старости.

Таким образом, можно констатировать, что исполнение песен в процессе выполнения обряда «гахворабандон» и «гахвораджумбон», еще в далекие времена вошло в традицию, которая стала одним из способов выражения матерями своих мыслей, состояния души и грез. На основании процитированных образцов, также можно проследить особенности билингвизма народной поэзии Бадахшана. Так, если важную часть текстов песен составляют традиционные жанры даргилик и лалайик, на шугнанском и рушанском языках, то остальная часть этих песен состоит из таджикских народных рубаи.

Безусловно, рождение ребенка в семье, является очень важным событием. В связи с этим событием, люди поздравляют друг друга, делают подарки тому, кто первым принес эту радостную весть, устраивают веселье с песнями и танцами. По прошествии определенного времени, в семье новорожденного, устраивают угощения, по поводу трех дней, недели, сорока дней, после рождения и наречения имени ребенка. Также исполняют песни следующего содержания:

Бача, бача, чони бача,  
Худо нигаҳбони бача.  
Ҳар кас ҳӯрад оши бача.  
Дуо кунад чони бача  
Шамсу қамару ситора,  
Ҳамеша ҳамроҳи бача.

[14, 22]

*Ребенок, ребенок, дорогой,  
Пусть жизнь твою сбережет господь.  
Все, кто съедят угощение в его честь,  
Пусть помолятся в его честь.  
Пусть солнце и луна и звезды,  
Ребенку всегда и во всем помогут.*

Обычно, мать, укладывая ребенка в гахвору, покачивает ее и напевает песню лалайик:

Лалай пуцик (ризъин), турдум қабу: лат,  
Э пуц лай-лай-лай,  
Тар богчайяк тутя равон,  
Э пуц лай-лай-лай,  
Ар медоникат тутя равон,  
Э пуц-лай-лай-лай,  
Зариник там ту чавгонат,  
Э пуц лай-лай-лай,  
Э, бе тоқийат тут там айрун,  
Э, пуц лай-лай-лай.

*Мой сыночек родненький (девочка моя), спи.  
 Сыночек мой любимый спи, спи.  
 По цветущему саду ты идешь,  
 Радость, счастье мне несешь, спи, спи.  
 К площади ножками ты идешь,  
 Спи сыночек, мой родимый, спи.  
 Золотая клошка в твоих руках,  
 Спи сыночек, мой родимый, спи.  
 Ты стоишь растерянный без тобитейки,  
 Спи сыночек, мой родимый, спи.*

М. С. Андреев опубликовал записанную в долине Хуф песню «Гахвораджумбон», в которой отражено состояние души матери, мечтающей видеть сына здоровым и счастливым, а также ее мысли о своем чадо.

После двадцати или сорока дней со дня рождения ребенка, поутру, в Рушане устраивают его купание и, взяв что-то из его одежды (чтобы никто не видел), набрасывают на куст облепихи. Согласно поверью, это деяние оберегает ребенка от всех болезней. Обряд «Гахворабандон» во всех семьях проводится по одним правилам и заканчивается тем, что устроитель этого мероприятия накрывает в своем доме дастархан на 20 человек, с праздничным пловом.

Таким образом, если обряд гахворабандон ва гахвораджунбон составляет своего рода необходимый период в жизни ребенка, то сопровождаемые это мероприятие молитвы, обращения к богу и различные обрядовые песни превратили его в традиционный семейный обычай.

### БИБЛИОГРАФИЯ

1. Алла, чонам, аллаё / Б. Шермуҳаммадиён, Д. Обидзода. – Душанбе: Дониш, 1993. – 98 с.
2. Андреев, М. С. Таджики долины Хуф (Верховья Аму - Дарьи). Т. 1 / М. Андреев. – Сталинабад: Изд. АН Тадж. ССР, 1953. – 250 с.
3. Андреев, М. С. Таджики долины Хуф. (Верховья Аму - Дарьи). Т. 2. / М. С. Андреев. – Сталинабад: Издат. АН Тадж. ССР, 1958. – 526 с.
4. Зарубин, И. И. Рождение шугнанского ребенка и его первые шаги / И. И. Зарубин. – Ташкент. 1927. – С. 361 – 373.
5. Кисляков, Н. А. История Каратегина Дарваза и Бадахшана / Н.А.Кисляков // Материалы по истории таджиков и Таджикистана. Сталинабад: 1945. – С 71 – 113.
6. Кисляков, Н. А. Семья и брак у таджиков / Н. А. Кисляков. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1959. – 268 с.
7. Сухарева, О. А. Мать и ребёнок у таджиков / О. А. Сухарева. Иран, Л.: Изд – во АН СССР, 1929.–154 с.
8. Таджики Каратегина и Дарваза / Н. А. Кислякова и А. К. Писарчик. – Душанбе: Дониш, Вып. 3, 1976. – 239 с.

9. Троицкая, А. Л. Рождение и первые годы жизни ребёнка у таджиков долины Зеравшана / А. Л. Троицкая. – Ташкент. Советская этнография 1935.–135 с.
10. Троицкая, А. Л. Некоторые старинные обычаи, обряды и поверья таджиков долины Верхнего Зеравшана / А. Л. Троицкая // Труды института этнографии им. М. Маклая, 1971. – 236 с.
11. Шакармамадов, Н. Жанровые и типологические особенности народной лирики Бадахшана / Н. Шакармамадов. – Душанбе. 1997. – 66 с.
12. Шакармамадов, Н. Рубоёт ва сурудҳои халқии Бадахшон. /Н. Шакармамадов. – Душанбе: Ирфон, 1965. – 100 с.
13. Шермуҳаммадов, Б. Назми халқии бачагонаи тоҷик /Б. Шермуҳаммадов. – Душанбе: Дониш, 1973. – 94 с.

### **СУРУДҲОИ ФОЛКЛОРИ МАРБУТ БА РАСМИ «ГАҲВОРАБАНДОН» ДАР БАДАХШОН**

*Мақола ба таҳлили сурудҳои мардумӣ марбут ба расми гаҳворабандон дар фолклори Бадахшон, дар муқоиса бо фолклори тоҷикони дигар минтақаҳои Осиёи Миёна баҳшида шудааст. Муаллиф хусусиятҳои забонӣ ва бадеии сурудҳои фолклории халқҳои Бадахшонро ба таҳлил гирифтааст.*

*Таҳлили маводи муҳталиф ва баррасӣ намудани нақлҳои истеъдодҳои мардумӣ вобаста ба ин масъала нишон дод, ки фолклор дар иҷрои ойни гаҳворабандон яке аз ҷузъҳои асосӣ буда, ба таҳлилу густариши ин анъана мусоидат меқунад. Иҷро намудани намунаҳои осори фолклории марбут ба ойни гаҳворабандон вазифаи истеъдодҳои мардумӣ аз зумраи занҳо мебошад.*

*Муаллиф нақши занонро дар ҳаёт (аз таваллуд то марг), жсанрӯи гуногуни фолклорӣ, аз ҷумла, дуоҳо, асомир ва ривоятҳо, дубайтиҳо, дарғиликҳо, рубоиётеро мавриди баррасӣ қарор додааст, ки аксаран аз ҷониби занҳо иҷро карда мешаванд.*

**Калидвожаҳо:** урф, одат, барра, гаҳвора, модар, жсанрӯ, дарғилик, лалайик, рубоии мардумӣ, кудак.

### **УСТНЫЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ СВЯЗАННЫЕ С ОБРЯДОМ «ГАҲВОРАБАНДОН» (УКЛАД В КОЛЫБЕЛЕ) В БАДАХШАНЕ**

*Статья посвящена анализу народных колыбельных песен в фольклоре Горно Бадахшана в сравнении с фольклором таджиков других регионов Средней Азии. Автором выявлены языковые и художественные особенности колыбельных песен народов Горного Бадахшана.*

*Анализ различных материалов и рассмотрение рассказов народных дарований касательно данного вопроса показали, что фольклор в проведении обряда гаҳворабандон является одним из главных составляющих и способствует укреплению и развитию данной традиции. Исполнение образцов фольклорных произведений, связанных с колыбельным обрядом, является задачей народных талантов, в том числе и женщин.*

*В статье автор в основном, рассуждает о роли женщин в жизни человека (от рождения до смерти) и анализирует различные фольклорные*

жсанры в том числе молитвы, мифы и сказания, двустшии, даргилики, четверостшии, которые исполняют, главным образом, женщины.

**Ключевые слова:** традиций, обычай, баран, колыбель, мама, жсанры, даргилик, лалаик, народных рубай, младенец, колибель.

### **ORAL FOLK SONGS RELATED TO THE RITUAL OF «GAHVORABANDON» (SETTLE IN THE CRADLE) IN BADAKHSHAN**

The article is devoted to analyzing national cradles songs in the Gorno Badakhshan with comparison to Tajik Folklore and other regions of Central Asia. The author elucidates features of language and literature cradle songs of Gorno Badakhshan people.

Analysis of various materials and consideration of stories of folk talents regarding this issue showed that folklore in the performance of the gahvorabandon ritual is one of the main components and contributes to the strengthening and development of this tradition. Performing samples of folklore works related to the lullaby ritual is the task of folk talents, including women.

In the thesis article the author, mainly, discusses the role of women in the human's life (from the birth until death) and analysis different folklore genres, including prayers, myths and legends, couplet, dargilik, quatrains which were performed, mainly by the women.

**Keywords:** tradition, ritual, ram, cradle, модар, genres, dargilik, lalaik, folk rubai, baby.

**Маълумот дар бораи муаллиф:** Раҳматуллоева Г. – ходими пешбари шуъбаи фолклори ба номи Рудакии АМИТ, тел: 938691410. E-mail [Gulkhanda7474@mail.ru](mailto:Gulkhanda7474@mail.ru).

**Сведения об авторе:** Г. Раҳматуллоева – ведущий сотрудник отдела фольклора Института языка и литературы имени Рудаки НАН. тел: 938691410. E-mail [Gulkhanda7474@mail.ru](mailto:Gulkhanda7474@mail.ru).

**Information about the author:** Rakhmatulloeva G. A. - Leading employee at the folklore department of the Institute of Language and Literature named after Rudaki of NAST. tel: 938691410. E-mail [Gulkhanda7474@mail.ru](mailto:Gulkhanda7474@mail.ru).

## ТАЛАБОТ НИСБАТ БА МАҶОЛАҲОИ ИЛМӢ

1. Маҷаллаи «Суханшиносӣ» нашрияи Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон (ш. Душанбе) мебошад.
2. Маҷаллаи «Суханшиносӣ» ба забони тоҷикӣ нашр гашта, маҷолаҳо ба забонҳои русӣ ва англисӣ низ пазируфта мешаванд.

**Риоя намудани этиқаи чопи маҷола дар маҷаллаҳои илмӣ:**

3. таҳияи маҷола бо ҳуруфи Times New Roman, ҳаҷми ҳарфҳо 14 (нақшашо 12), ҳошияҳо 2,5 см ва фосилаи байни сатрҳо 1,5 мм;
4. ҳаҷми маҷола: формати А4, бо рӯйхати адабиёту аннотатсияҳо на камтар аз 10 саҳифа ва на беш аз 20 саҳифа;
5. нишондоди ТДУ (индекси мазкурро аз дилҳоҳ китобхонаи илмӣ дастрас намудан мумкин аст);
6. номи маҷола;
7. насаб ва дар шакли ихтисор ном ва номи падари муаллиф(он);
8. номи муассисае, ки дар он муаллиф(он)и маҷола кору фаъолият менамояд;
9. матни асосии маҷола (на камтар аз 10 саҳифа; схема, расм ва ҷадвал дар матни асосии маҷола ворид намешавад);
10. рӯйхати адабиёти истифодашуда на камтар аз 15 номгӯ адабиёти илмӣ. Ба нашри маҷолаҳо бартарӣ дода мешавад, ки ба сарчашмаҳои нашршудаи илмии солҳои охир ва манбаъҳои мӯътамад бештар такия кардаанд. Номгӯи адабиёти ба муаллиф тааллукдӯшта набояд беш аз 25%-и рӯйхати адабиёти маҷоларо ташкил дигад;
11. Иқтибосҳо бо сарчашма дақиқ муқоиса карда шуда, дар охири саҳифа асли онҳо аз ҷониби муаллиф оварда мешаванд.
12. Фехристи манобеъ дар охири маҷола (бо тартиби алифбо – нахуст ба ҳатти кирилӣ, сипас бо дигар забонҳои хориҷӣ оварда мешавад; осори як муаллиф дар тартиби хронологӣ дарҷ мешавад) бо шуморагузорӣ ва нишон додани маълумоти зайл оварда мешавад:

а) **барои китобҳо** – ному насаби муаллиф, номи пурраи асар, шаҳр ва соли нашр, төъдоди умумии саҳифаҳо мисли:

Айнӣ, С. Куллиёт / С. Айнӣ. – Сталинобод: Нашрдавтоҷ., 1958.– Ч. 1.–555 с.;  
б) **барои маҷолаҳо** – ному насаби муаллиф, номи пурраи маҷола, номи маҷмуаи маҷолаҳо, китоб, рӯзнома, макони нашр, шаҳр (барои китоб), сол ва шумораи рӯзнома, маҷалла, мисли:

1. Айнӣ, С. Маънои калимаи тоҷик / С. Айнӣ // Садои Шарқ. – 1986. – № 8. – С. 48-73.
2. Ҳошим, Р. Иншои шеър / Р. Ҳошим // Адабиёт ва санъат. – 2021. – 1 январ. – № 1 (2076). – С. 13.
3. Ҳусейнзода, Ш. Айнӣ ва баъзе масъалаҳои адабиёти советии тоҷик / Ш. Ҳусейнзода // Бахс ва андеша (Маҷмуаи маҷолаҳо). – Душанбе: Ирфон, 1964. – С. 128-149.

4. Кисляков, Н.А. Старинные приемы земледельческой техники и обряды, связанные с земледелием у таджиков бассейна р. Хингоу / Н.А. Кисляков // Советская этнография. – 1974. – №1. – С. 114-125.
13. таваҷҷуҳи муаллиф(он) дар мақола ба таҳқиқоти қаблии доир ба мавзуи мақола, ки дар маҷаллаи «Суханшиносӣ» ба нашр расидааст;
14. тарҷумаи номи мақола, аннотатсия ва калидвожаҳо бо се забон (тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ), аннотатсия дар ҳаҷми на камтар аз 15 сатр (аз 130 то 150 калима) ва калидвожаҳо аз 7 то 10 вожа;
15. дар баробари пешниҳоди шакли электронии мақола пешниҳоди шакли чопии он дар як нусха ҳатмӣ мебошад;
16. мақолаи аспирант /докторанти Ph.D/ унвонҷӯ танҳо бо тавсияи роҳбари илмӣ/мушовири илмӣ қабул карда мешавад;
17. мақолаи магистрант танҳо бо ҳаммуаллифӣ бо номзад/доктори илм қабул карда мешавад;
18. маълумот дар бораи муаллиф(он) бо се забон (тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ);
19. нишон додани манбаи иқтибос дар қавси чаҳоркунча [5, 75];
20. рақамгузории нақша, схема ва диаграммаву расмҳо;
21. маълумотномаи антиплагиати мақолаи бо забонҳои русӣ ва ё англисӣ таҳияшуда талаб карда мешавад;
22. мақолаи ба маҷалла воридшуда аз ҷониби ҳайати таҳририяни маҷаллаи илмии «Суханшиносӣ» дар муддати 30 рӯз баррасӣ мегардад.
23. Дар мақола аз тарафи муаллиф ё муаллифон бояд имзо гузошта шавад.
24. Дастанвис бояд бодиққат хонда шуда, бидуни ғалат пешниҳод гардад. Дастанвисҳое, ки бидуни риояи талаботи мазкур таҳия шудаанд, баррасӣ намешаванд.
25. Ҳайати таҳририя дар ҳолатҳои зарурӣ ҳукуқ дорад мақоларо кӯтоҳ, таҳриру ислоҳ қунад ва ё ба муаллифон ҷиҳати ислоҳ баргардонад.
26. Муаллифон пас аз саҳифабандии мақола онро хонда, ризояти худро барои чоп ба таври ҳаттӣ тасдиқ мекунанд.
27. Масъулиятии ақида ва муҳтавои мақолаҳо бар дӯши муаллифони онҳост.

**Нишинии мо:** 734025, шаҳри Душанбе, кӯчаи Рӯдакӣ, 21, Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, ҳуҷраи 11, дафтари маҷаллаи «Суханшиносӣ», тел.: (+992 37) 227 29 07, 227 11 70.

Шоҳиси (индекси) обуна дар феҳристи «Почтаи тоҷик» -77755

Сомонаи мо: **sukhanshinosi.iza.tj;** E-mail: **suhansinosi@gmail.com**

Маҷалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон 12 ноябрри соли 2015 таҳти № 0095/мҷ аз нав ба қайд гирифта шудааст.

**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ**

1. Журнал «Словесность» издается Институтом языка и литературы имени Рудаки Национальной академии наук Таджикистана (г. Душанбе).
2. Журнал выходит на таджикском языке; к публикации также принимаются статьи на русском и английском языках.

**Соблюдение публикационной этики научных журналов:**

3. Статьи принимаются в редакторе World, шрифт Times New Roman размер (кегль) 14 (таблицы 12), поля 2,5 см, межстрочный интервал 1,5 строки;
4. Объем статьи: не менее 10 и не более 20 страниц компьютерного текста формата А4, включая список литературы и аннотации;
5. Индекс УДК (данный индекс можно получить в любой научной библиотеке);
6. Название статьи заглавными буквами по центру текста;
7. Фамилия И.О. автора(ов)
8. Название организации, где работает(ют) автор(ы);
9. Основной текст статьи (не менее 10 страниц, исключая схемы, рисунки, таблицы, диаграммы, аннотации и список литературы);
10. Список литературы не менее 15 наименований. Статьям, где использованы авторитетные, а также наиболее поздние научные издания отдается предпочтение. Допускается использование не более 25% научных публикаций автора(ов).
11. Ссылка на предыдущие публикации научного журнала «Словесность» по теме исследования приветствуется.
12. Литература, на которую даются ссылки в тексте, приводится в конце статьи (в алфавитном порядке – сначала на кириллице, затем на иностранных языках; произведения одного автора даются в хронологическом порядке, начиная с более ранних), с нумерацией и указанием следующих выходных данных:
  - а) **для книг** - фамилия, инициалы автора, полное название книги, город и год издания, общее число страниц например:  
Айни, С. Куллиёт / С. Айни. – Сталинобод: Нашрдавточ., 1958. – Ч. 1. – 555 с.;
  - б) **для статей** – имя автора, полное название статьи, название сборника статей, книги, газеты, место издания, город (для книги), год и номер газеты, журнала, например:
    1. Айни, С. Маънои калимаи тоҷик / С. Айни // Садои Шарқ. – 1986. – № 8. – С. 48-73.
    2. Хошим, Р. Иншои шеър / Р. Хошим // Адабиёт ва санъат. – 2021. – 1 январ. – № 1 (2076). – С. 13.
    3. Хусейнзода, Ш. Айнӣ ва баъзе масъалаҳои адабиёти советии тоҷик / Ш. Хусейнзода // Баҳс ва андеша (Сборник статей). – Душанбе: Ирфон, 1964. – С. 128-149.

4. Кисляков, Н.А. Старинные приемы земледельческой техники и обряды, связанные с земледелием у таджиков бассейна р. Хингоу / Н.А. Кисляков // Советская этнография. – 1974. – №1. – С. 114-125.
13. Обратить внимание автора(ов) в статье на предшествующее исследование по теме статьи, которое было ранее опубликовано в журнале «Словесность»;
14. Название статьи, аннотации и ключевые слова приводится на трех языках (таджикский, русский, английский), аннотация в объеме 15 строк (от 130 до 150 слов), ключевые слова 7-10 слов;
15. Статьи принимаются в печатном и электронном варианте;
16. Статьи аспиранта/докторанта Ph.D/ соискателя принимается к рассмотрению с рекомендацией научного руководителя /научного консультанта;
17. Статья магистранта принимается к рассмотрению только в соавторстве с кандидатом наук/доктором наук;
18. Информация об авторе(ах) приводится на трех языках (таджикский, русский и английский);
19. Ссылки на литературу в тексте обязательны и оформляются следующим образом: [5, 75], где первая цифра – номер источника в списке литературы, вторая – номер страницы;
20. Следует нумеровать таблицы, схемы, диаграммы и рисунки;
21. Представить справку об антиплагиате (статьи на русском и английском языках);
22. Статья рассматривается редакцией в течение 30 дней;
23. Статьи должны быть обязательно подписаны автором, а при наличии нескольких авторов - всеми соавторами.
24. Рукопись должна быть внимательно прочтена и представлена без ошибок. Рукописи, оформленные без соблюдения данных требований, рассматриваться не будут.
25. Редакционная коллегия оставляет за собой право при необходимости сокращать статьи, подвергать их редакционной правке и отсыпать авторам на доработку.
26. Авторы читают готовую верстку статьи и в письменном виде подтверждают свое согласие на публикацию.
27. Ответственность за подбор, точность фактов, цитат, и данных несут авторы опубликованных материалов.

**Адрес:** 734025, г. Душанбе, ул. Рудаки, 21, Институт языка и литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана, комн. 11, редакция журнала «Словесность», тел.: (+992 37) 227 29 07, 227 11 70.

Подписной индекс в таджикском каталоге «Почтаи точик» -77755

Наш веб-сайт: [sukhanshinosi.iza.tj](http://sukhanshinosi.iza.tj); E-mail: [suhansinosis@gmail.com](mailto:suhansinosis@gmail.com)

Журнал перерегистрирован Министерством культуры Республики Таджикистан от 12 ноября 2015 года за № 0095/мч.

Сдано в печать 01.11.2024 г. Разрешено в печать 05.11.2024 г.

Формат 70x100 1/16. Гарнитура Литературная.

Объем 12,5 п. л. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Тираж 100 экз. Заказ № 18/24.

Издательство «*Истедод*».

734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 36.

Тел.. 221-95-43. E-mail. [istedod2010@mail.ru](mailto:istedod2010@mail.ru)